

**Йулдошбой Юнусов**

# **ПЕДАГОГИКА**

*Бо қарори ҳайати мушовараи Вазорати маорифи Ҷумҳурии  
Тоҷикистон аз 28.11.2003 ба сифати китоби дарсӣ барои  
коллеҷҳо ва омӯзишигоҳҳои педагогӣ тавсия шудааст.*

**Душанбе  
«Маориф ва фарҳанг»  
2005**

ББК 74.03 я73  
Ю 98

**Юнусов Й.** Педагогика: Китоби дарсӣ барои коллеҷҳо ва омӯзишгоҳҳои педагогӣ; — Душанбе: «Маориф ва фарҳанг», 2005. - 380 с.

Китоби мазкур тибқи меъёрҳои нави таҳсил, тадқиқотҳои навин ва таҷрибаи педагогии муаллиф бо назардошти ниёзҳои ҷомеаи имрӯз таълиф гардидааст.

Барои донишҷӯёни коллечҳо, омӯзишгоҳҳои педагогӣ ва онҳое, ки ниёз ба омӯзиши педагогика доранд, тавсия мегардад.

Зери назари доктори илмҳои педагогӣ, академики  
Академияи илмҳои педагогии ИҶШС Обидов И.О.

Мухаррири масъул, доктори илмҳои педагогӣ, профессор  
Сулаймонӣ С.

A 30602050-13  
504(12)-2005 - 2005

ISBN 5-670-00266.0

© Юнусов Й. 2005

## БА ДОНИШЧҮЁН

Хар як чавон мувофиқи хохиши дил, завқу шавқ ва қобилият иенпәаеро интихоб менамояд. Пешаҳо басо бисёранд. Гурүхе ба иенпәа худ садоқат доранд ва то охир аз он дил канда наметавонанд. Умәдворем, ки Шумо аз қабили чунин муаллимон мешавед. «Пешай омұзгорй мұқаддастарин қасби рүи олам аст» гұфтани президенти кишвар Э.Ш. Рахмонов бесабаб нест. Ин баҳои баланд ва қадршинесии хизмати омұзгорон онҳоро дар адой вазифа рұхбаланд гардондааст. Шумо дар интихоби қасби омұзгорй хато пакардед. Дар тамоми давру замонҳо муаллим шахси сохибәхтиром буд ва чунин хоҳад монд, чунки ба дасти вай тарбияи насли наврас

ояндаи дурахшони халқу миллатро бовар карда месупоранд. Махсусан, таълиму тарбияи хонандагони синфҳои ибтидой, ки бо онҳо сару кор доред, мұраккаб аст. Дар синфҳои ибтидой бояд муаллимони таҷрибанок, устодони кори педагогй таълим дүниаңын, зеро дар ҳамин синфҳо кори аз бачагони хүрдсоли нотавон тайёр карданни шахсони барқамоли доною накұкор оғоз мегардад. Шумо сиррү асрори пешай муаллимиро омұхта, ба кори педагогй омода хоҳед тапт. Ҳангоми таҳсил дар таълимгоҳи омұзгорй дарк менамоед, ки мұваффакияти таълим ба хониши талаба ва фальолияти муаллим вобаста аст. Муаллим бояд аз душвориҳо нақаросида, онҳоро бартараф карда тавонад, чунки вай тамоми умр меҳонад ва бисёр медонад. «Тавоно бувад, ҳар кі доно бувад!»

Гұфта буд Абулқосим Фирдавсий. Ба муаллим омұзиши талаба ҳам лозим аст, то мувофиқи хусусиятқои шахсияти талаба кор барад, барои аз худ намудани донишшо ба ў ҳамаи имкониятхоро истифода намуда, күмак расонад.

Агар бо хонандагон бисёр кор кунед, албатта, муаллими чавон, устоди кори педагогй мешавед. Дар ҳаллу фасли масъалаҳои душвори таълиму тарбия фанни педагогика ёриасони шумост. Педагогикаро надониста муаллими хуб шудан имконнапазир аст. Педагогикаи мүосир хеле мұраккабу печ дар печ гаштааст. Аз замонҳои қадим то давраи мо дар масъалаҳои таълиму тарбия ақидаҳои мұхталиф چой доштанд. Аммо имрұзхो равияю қараенхо чунон афзудаанд, ки баъзеҳоро ба гүмрохиу қаҷравиҳо мебаранд.

Хусусан муборизай байниҳамдигарии ду равия – педагогикаи авторитарий ва инсонпарварона тезутунд идома дорад. Равияи

педагогикаи авторитарӣ нисбати кӯдак истифодаи зӯроварӣ ва маҷбуркуниро раво медонад, равияни педагогикии инсонпарварона бошад, кӯдак ё хонандаро дар раванди педагогӣ бо муаллим баробархукуқ дониста, бо ў муносибати нек, меҳрубонӣ ва гамхориро зарур мешуморад. Муаллимону тарбиятгарони давлатҳои мутамаддини олам алҳол педагогикии инсонпарваронаро ҷонибдорӣ менамоянд, ки он аз педагогҳо ва хонандагон ҳамдигарфаҳмӣ, ҳамкорӣ, яъне муносибатҳои навро талаб мекунад. Пешрафти иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва маънавии Тоҷикистони соҳибиستиклоламон шароит фароҳам оварда, ки муаллимон педагогикии инсонпарварона (гуманистӣ)-ро чун асоси фаъолияти хеш дастури амал намоянд.

Ҳамин китоби дарсии нави «Педагогика», ки дастрасатон карда шуд, бо мақсади бехтар ба роҳ мондани таълими фанни педагогика дар коллечу омӯзишгоҳҳои омӯзгорӣ таълиф гардид. Азбаски Шумо ба китоби дарсии замонавӣ эҳтиёчманд ҳастед, муаллиф кӯшиш ба ҳарҷ додааст, ки ҳаддалимкон дастовардҳои педагогикии ниёғон ва миллатамонро чун ҳалқи қадими Осиёи Марказӣ маълум намоянд.

Хотирнишон қарданӣ ҳастем, ки китоби дарсии «Педагогика» барои омӯзишгоҳҳои омӯзгорӣ соли 1975 (тарҷума аз русӣ) нашр шуда буд. Ҳоло бо мурури замон ёфтани он китоб душвор мебошад. Инак бо мададу дастгирии Вазорати маорифи кишвар чопи китоби нав амалӣ шуд. Ин гамхорӣ донишҷӯён ва муаллимонро водор месозад, ки бо китоб муносибати эҳтиёҷкорона дошта бошанд.

Муаллиф даъвои онро надорад, ки китоб талаботи донишҷӯёнро комилан қонеъ мегардонад. Азбаски як қатор масъалаҳои таълиму тарбияи хонандагони хурдсол мавриди баҳсу мунозираҳо қарор ёфтаанд, доир ба онҳо маълумоти муҳтасар дода шуд. Дар нашри минбаъдаи китоб эроду маслиҳатҳои донишҷӯён, омӯзгорон ва мутахассисони соҳа ба эътибор гирифта мешавад

Дар охири ҳар боб бо ҷондӯшии чумла ҳулосаҳо баровардем, саволу супоришиҳо барои такрор ва кори мустақилона додем, то ки коратон бо китоби дарсӣ самаранок гардад.

*Муваффақияти хонишиатонро таманно дорем!*

# **1. АСОСХОИ УМУМИИ ПЕДАГОГИКА**

*Чаҳон хуш аст, валекин ҳаёт мебояд,  
Агар ҳаёт набошад, чаҳон чӣ кор ояд?*

## **БОБИ 1 ФАННИ ПЕДАГОГИКА ВА УСЛУБХОИ ИЛМИЙ-ТАДҚИҚОТИИ ОН**

### **§1. Педагогика – илм дар бораи тарбия**

Ҳама гуна фан соҳаи омӯзиши ва тадқиқоти худро дорад, аз ягон ҷиҳат ҳаёт ва олами атрофро меомӯзад. Ҷунончи, фанни таърих ҳодисаҳои гузашта, биология мавҷудоти зинда, физика ҳодисаҳои табиат, адабиёт ҳаёти адабиро шарҳу эзоҳ медиҳад.

Фанини педагогика бошад, масъалаи тарбияи одамро ҷун ҳодисаи ҳаёти ҷомеа мавриди омӯзиш қарор додааст. Калимаи педагогика аз калимаи юнонии «педагогис» ба вуҷуд омадааст, ки маънии «бачабар»-ро ифода менамояд. Алҳол масъалаҳои тарбияро як қатор илмҳо, аз ҷумла фалсафа, иҷтимоӣ, ахлоқ, равоншиносӣ низ меомӯзад, вале ҳар қадоме аз онҳо танҳо як тарафи тарбияро тадқиқ менамоянд. Педагогика бошад, тарбияи инсонро ҳаматарафаю комилан муайян мекунад, қонуниятиҳои тарбия, моҳият ва соҳтору воситаҳои онро ошкор намуда, назария ва амалияни кори таълиму тарбияро инкишоф медиҳад ва ғанитар мегардонад.

Тарбия ҳодисаи муҳим ва басо мурakkabi иҷтимоист. Вай баробари пайдоиши одам дар замонҳои хеле қадим дар рафти фатъолияти меҳнатии одамон, дар натиҷаи ҷудошавии қасбу ҳунарҳо ба вуҷуд омадааст. Мураккаб шудани меҳнат ва таксимоти он тақозо мекард, ки бачагону ҷавонон таҷрибаи меҳнатии наслҳои гузаштаро аз худ намоянд, ҷонки бе дониш, маҳорату малакаҳои меҳнатӣ, соҳтани олоти кор ва истехсоли неъматҳои моддӣ имконнозазир буд. Ҳамаи ин ба насли ҷавон ба воситаи тарбия дода мешуд. Таърихи башарият шаҳодат медиҳад, ки, дар ҳама гуна замонҳо, ҷомеаҳо – аз давраи ҳаёти авлодӣ сар карда то замони мо тарбия буд, ҳаст ва мешавад. Бе тарбия, бе ёд додани таҷрибаи гузаштагон ба насли оянда ҷомеа инкишоф наҳоҳад ёфт. Ҳамин аст аҳамияти бузурги тарбия.

Бо баробари пешрафти ҷомеа, дигаргун гаштани муносибатҳои ҷамъияти тарбия низ тағиیر ёфт. Вай ба тарзи истехсолот ва

муносибатҳои ҷамъиятӣ—истеҳсолӣ мутобиқ мегашт. Ҳусусиятҳои тарбияро ҳамчун ҳодисаи ҷамъиятӣ дид ба өрт, маълум мешавад, ки тарбия ҷои корҳоро анҷом медод.

Дар замоне, ки одамон бо авлоду қабилаҳо ҳаёт ба сар мебурданд, тарбия ба зиммаи шахсони алоҳида гузонта мешуд.

Калонсолон ба кӯдакон тарзу роҳҳои бадаст овардани воситаҳои зиндагиро ёд медоданд. Писарон малакаҳои моҳидорӣ, шикор ва дуҳтарон дӯхтудӯз, шустушӯй ва пухтани хӯрокро пайдо мекарданд. Мехнати якҷоя ба нафъи ҳамагон дар тарбия мавқеи бузург дошт. Аз натиҷаи меҳнат аввалҳо ҳама барҳӯрдор мегаштанд. Чунки воситаҳои истеҳсолот аз они ҷомеа буду моликияти ҳусусӣ вучуд надошт.

Дертар заминдорӣ ва ҷорводорӣ ба вучуд омад. Ҷангҳои қабилаҳо шуда бою камбағал арзи ҳастӣ намуданд. Акнун тарбиятгароне шугӯл меваrizиданд, то ки ҷавононро ба ҷанг омода созанд. Ҳонондани фарзандон ба сарварони қабила, бойҳо ба расмият даромад. Фарзандони мардуми камбағал фақат малакаҳои меҳнатро дошта бошанд, кифоят мекард.

Дар замонҳои гуломдорӣ тарбия ба таври кулий дигаргун шуд. Масалан, дар Юнони Қадим дорёён тарбияро чун воситаи пойдору устувор гардонидани ҳукмронии ҳуд истифода мебурданд. Ҷудошавии меҳнати фикрӣ ва ҷисмонӣ зӯртар мешуд. Ба меҳнати фикрӣ гуломдорон машгул мешуданд. Тарбияи гуломонро умуман лозим намедонистанд. Заминдорони калон фарзандонро мувофиқӣ салоҳидашон тарбия мекарданду дар онҳо одати меҳнат ишарданро пайдо мегардонданд. Меҳнати ҷисмонӣ барои дехқонон аст, мепиндоштанд онҳо.

Фақат пас аз ба вучуд омадани заводу фабрикаҳо ба кори тарбия навигарииҳои зиёд ворид гашт. Ба кори заводу фабрикаҳо одамоне лозим шуданд, ки бо дастгоҳҳо ва техника кор карда тавонанд. Аз ҳамин сабаб соҳибкорон мактабҳоеро кушоданд, ки ба фарзандони меҳнаткашон донишҳои ибтидой ва қасбӣ медод.

Мисоли овардаамон гувоҳи он аст, ки мақсад, мундариҷа, шаклу усулиҳои кори тарбиявӣ ҷанбаи таъриҳӣ доранд, яъне онҳо вобаста ба давру замон ва инкишифу тараққиёти ҷамъият дигар мешаванд.

Бояд қайд кард, ки тарбия инчунин ҳусусиятҳоеро дорост, ки онҳо барои ҳамаи давраҳои инкишифи башарияту ҷомеа умумӣ

мебошанд. Фарзанди инсон кӯдаки навзод нотавону суст ба дунё меояд. Вай ба гамхориву парвариш эҳтиёчманд аст. Дертар ба омӯзиши таҷрибаву маданияти насли гузашта ниёз пайдо мекунад. Кӯдаки хурдсол хислатҳоеро надорад, ки барои зиндагӣ ва меҳнат ҷаҳуранд. Инҷунин хислатҳо бо мурури замон, ҳангоми муносибат ба олами атроф дар натиҷаи ташкили дурусти кори тарбияйӣ иайдо мешавад.

Насли наврас таҷрибаи садсолаҳо гункардаи гузаштагонро чун фанҳои таълимӣ аз худ мекунад, таҷрибаро бойтар мегардонад, ривоҷ медиҳад, қашфиётҳо ва ихтироотҳои нав мекунад. Ҳамин тавр, рушду камоли фарҳанг, илми тарбия ва ҷамъият ба вуқӯъ мепайвандад.

Дар пайвастагӣ бо ҷамъият тарбия ҳам пеш рафт. Илми педагогикаро қадимӣ ва нисбатан ҷавон мешуморанд. Вай дар инкишофи худ ҳамқадами ҷамъият аст. Ақидаву андешаҳои нахустини педагогӣ ҳаҷӯз ҳазорҳо сол мукаддам дар асарҳои файласуфон баён гаштаанд. Дар ибтидо илми педагогика бо фалсафа пайваст буд, як қисми он ҳисоб мешуд. Дар асрҳои миёна педагогика ҳамчун илми маҳсус ба арсаи вуҷуд омад, нахдиини илми педагогика ба номи педагоги машҳури ҷех Яи Амос Коменский (1599-1670) алоқаманд аст, ки ўро ҳамчун асосгузори илми педагогика шинохтаанд. Ин олими маъруф китоби «Дидактикаи бузург» -ро оғаридааст, ки нахустин асари машҳури педагогист ва он назарияи таълиму табияро асоснок намуда, ғояҳояш то имрӯз қадру қиммати худро гум накардааст. Яи Амос Коменский барои мактабҳои Аврупо ҷандин китобҳои дарёй нависта буд, ки дар давоми садсолаҳо шогирдон аз онҳо сабак омӯхтаанд.

Минбаъд ба таракқиёти педагогика Ч. Локк (1632-1704), Ж.Ж. Руссо (1712-1778), К.А. Гелветсий (1715-1771), Д. Дидро (1713-1784), И.Г. Песталоттси (1746-1827), А.Д. Дистервег (1790-1866), М. Монтессори (1870-1952) ва дигарон саҳми азим гузоштанд.

Педагогҳои машҳур К.Д. Ушинский (1824-1870), Н.И. Пирогов (1810-1881), Л.Н. Толстой (1828-1910), П.Ф. Лесгафт (1837-1909) педагогикии науву пешқадами Русияро ба вуҷуд оварда буданд. К.Д. Ушинский асосгузори илми педагогикии рус ба ҳисоб меравад.

Дар солҳои пас аз Инқилоби Октябр илми педагогикии шӯравӣ дар бобати инкишофи кори мактабу маориф дар собиқ Иттиҳоди

Шўравӣ хизмати босазое карда, яке аз системаҳои пешқадамтарини маорифи ҷаҳониро ба вучуд оварда тавонист. Дастовардҳои ҷумҳуриҳои Иттиҳоди Шўравӣ дар соҳаи таълиму тарбия низ тарғибу ташвиқ карда мешаванд ва фаромӯш нагаштаанд.

Педагогҳои номдори шўравӣ Н.К. Крупская (1869-1939), А.В.Луначарский (1875-1933), П.П. Блонский (1884-1941), С.Т. Шатский (1878-1941), А.С. Макаренко ) (1888-1939), В.А. Сухомлинский (1918-1970) ва бисёр дигарон бо асарҳои ҳуд назарияни таълиму тарбияро ба дараҷаи баланди замони пешрафти илмӣ-техникий мувофиқат кунондаанд.

Ба таърихи афкори педагогии ҳалқамон назар афканем, ҳоҳем дил, ки қариб ҳамаи шоирону мутафаккирон дар бораи зарурияти дониш, омӯхтани таҷрибаи ҳаёт ва тарбия ақидаҳои ҷолиб баён намудаанд. Дар эҷодиёти А. Рӯдакӣ, А. Фирдавсӣ, Абӯалӣ ибни Сино, Саъдии Шерозӣ, А. Ҷомӣ ва бисёр дигарон бо чунин мазмун бо таври фаровон байту газалҳо ёфта метавонед. Соҳибқирони шоирий А. Рӯдакӣ гуфтааст:

*Еирав зи таҷрибаи рӯзгор баҳра бигир,  
Ки баҳри дағъи ҳаводис туро ба кор ояд.*

Моҳияту мазмуни ҷавҳари кори тарбиявӣ дар рубоии зерини А. Рӯдакӣ возеҳ баён гаштааст, ки ҳидоятгари мақсаду ҳадафи ҷомеа аз тарбия аст.

*Чаҳор ҷиз мар озодаро зи гам бираҳад,  
Тани дурусту номи неку ҳӯи неку хирад.  
Ҳар он ки эзидаш ҳамин чаҳор рӯзӣ кард,  
Сазад, ки шод зияд ҷовидону гам нахӯрад.*

Дар давраи шўравӣ илми педагогикии шўравии тоҷик ташаккул ёфт, ки давомбахши афкори педагогии гузаштагонамон, ақидаҳои пешқадами мамлакатҳои дуру наздик мебошад. Дар кори ташаккули педагогикии тоҷик С. Айнӣ, А. Лоҳутӣ, А. Ҳамдӣ, А. Алиев, Л. Бузургзода ва дигарон саҳм гузонштаанд.

Баъд аз соҳибистиқлол гардиданӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон (1991) педагогикии муосири тоҷик ба арсаи вучуд омад, ки алҳақ онро ҷузъи таркибии педагогикии умумибашарӣ ҳисобидан рӯвест.

Баҳри рушди педагогикии муосири тоҷик олимони сершумор заҳмат мекашанд, ки аз зумраи эшон профессорон М. Орифӣ

(мархум), И. Обидов, М. Лутфуллоев ва гайраҳо бо асарҳон нуркиммати худ хидмати арзанда анҷом дода меоянд.

Педагогикаи муосир муаллимонро бо донишҳои доир ба пешаи омӯзгорӣ мусаллаҳ мекунад. Ин донишҳо хусусиятҳои кори гарбиявиро бо хонандагон мувофиқи синну солашон дар вазъияти гуногун мефаҳмонад, маҳорати пешбинии кори оянда ва самаранок бурдани таълиму тарбияи насли наврасро меомӯзонад. Педагогика ёд медиҳад, ки муаллими синфи ибтидой бо қадом роҳҳо бачагонро ба олами мураккаби муносибатҳои байни одамон ворид созад. Ин кори осон нест. Ҳоло кори тарбиявӣ хеле мураккабу душвор ва масъулиятнок гардидааст. Ҳаёту мамот, хушбахтии қӯдак, некӯаҳволии чомеа ба он зич марбут аст, ки шаҳрванди ояндаи қишивар дар оила, дар муассисаҳои томактабӣ, синғҳои ибтидой чӣ тарз тарбия мегирад.

Педагогика илмест, ки бемайлон пеш меравад, навгонихо дар он бисёранд. Ҳаддалимкон ҳар муаллим бояд қӯшад, ки аз комёбиҳои он боҳабар бошад, чунки муаллим ва педагогика аз ҷамъият ақиб монад, одамон ақиб мемонанд, пешравии илму техника суст мегардад. Аз ҳамин сабаб таҷрибаи бисёрасраи тарбия, ки анъанаҳо, урғу одат, маросимҳои ҳалқӣ инъикос ёфтаанд, асарҳои фалсафӣ, педагогӣ ва равонӣ, таҷрибаи муаллимони эҷодкор, педагогикаи ҳалқиро зарур аст, ки минбаъд ҳамчун сарҷашмаҳои инкишофи педагогика омӯхта ва истифода карда шавад. Иқдоми нави Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи дар ҷумҳурӣ соли 2002 ҷун дар давлатҳои мутамаддини дигар таъсис дода шудани Академияи илмҳои педагогӣ ҳурсандибахш аст. Умеди комил дорем, ки ин кор ба пешрафти илми педагогикаи тоҷик ва системаи маорифи давлати соҳибиستиколамон хизмат ҳоҳад кард.

Ҳамин тарик, педагогика илми тарбияи одам аст, омӯзишу тарбия ҳамчун ҳодисаи ҷамъияти, пайдоишу инкишофи илми педагогика, ақидаҳои педагогҳои номдори гузаштаю муосир барои муаллимони ояндаи синғҳои ибтидой аҳамияти бузурге дорад. Донистани илми педагогика қӯмак мерасонад, ки муаллимон вазифаҳои дар наздашон гузоштаро сарбаландона ба иҷро расонанд.

## §2. Мафҳумҳои асосии педагогикии мусир

Педагогикии мусир илми замони мост. Вай комёбидои кори таълиму тарбияи насли наврасро дар мактабҳо, инчунин таҷрибаи пешӯдадами муаллимону ташкилотчиёни фаъолияти таълимгоҳҳо пахи мегардонад. Педагогикии мусир мавзӯъ ва предмети маҳсуси тадқиқотӣ дорад. Аз байнин фанҳои сершумор фақат педагогикаи фанни ягонаест, ки тарбияи инсонро амиқ меомӯзад.

Ҳамчун фан пайдо шудану ташаккул ёфтани педагогика талаботи ҷомеа ва ба вучуд омадани муассисаҳои таълимиу тарбиявӣ мебошад. ки назарияи кори омӯзиш ва парварии шогирдонро ба низоми муайян даровард. Эҷодкорона омӯхтану доностани ин назария барои фаъолияти пурмаҳсули педагогҳо-мутахассисон, ки масъулияти таълиму тарбияро ба дӯши худ ҷирифтаанд, зарур аст.

Педагогика аввалҳо ба сифати таълиму тарбияи қӯдакону ҷавонон пайдо шуда, дар натиҷаи фароҳ гардида нишаҳи таъсиррасонии тарбия ба илми тарбияи одамони синну соли гуногун табдил ёфт. Инро дар мисоли ҳаёти имрӯза баръало лидан мумкин аст, ки давлати соҳибхитиёри Тоҷикистон дар байнин аҳолии табакаҳои гуногун ва синну солашон ҳархела мунтазам чорабинихои самарарабаҳши маданий-маърифатӣ ва педагогӣ мебарад.

Педагогикии мусири тоҷик ҳамчун илм мафҳумҳо ё катерияҳои худро истифода менамояд. Тарбия, таҳсилот, таълим мафҳумҳои асосии педагогика мебошанд. Камолот, инкишоф, ҳудтарбиякунӣ ва ҳудомӯзӣ мафҳумҳое ҳастанд, ки педагогика бентар ба кор мебарад. Мухтасаран ҳар қадоми мафҳумҳои зикршударо шарҳу эзоҳ додан лозим меояд.

**ТАРБИЯ** раванди мақсадноку муташаккилест, ки инкишофи ҳамаҷонибаи шаҳсиятро таъмин намуда, ўро ба меҳнату фаъолияти ҷамъияти омода месозад. Дар педагогика мафҳуми тарбия маънои иҷтимоӣ ва педагогӣ дорад. Маънои иҷтимоии он ҳамин аст, ки тарбия додани таҷрибаи қалонсолон ба ҳурдсолонро мефаҳмонад. Башарият ба шарофати мавҷудияти тарбия ба дараҷаи баланди тамадӯн расид. Одамон таҷрибаи гузаштагонро қабул ва омӯхта, онро васеъ ва афзун мегардонанд.

Таъриҳ гувоҳ аст, ки ҳар ҳалқи тарбияро дуруст ташкил намуда қулаҳои баланди тараққиётро фатҳ карда метавонад, чунки тарбия ҳаракатдигондан ҷомеа мебошад.

Ба кори тарбияи одамон, давлат гайр аз кормандони мактабу маориф, оила, воситаҳои ахборот, адабиёт, санъат, коллективҳои меҳнатӣ, мақомоти хуқукиро ҷалб кардааст.

Маъни педагогии тарбия ҳамин аст, ки бо ёрии таъсиррасонии мақсаднок ба ҳонанда дар ўсифатҳои барои оила ва мактаб даркорӣ ташаккул дода мешавад.

Педагогика тарбияро ба қисмҳо ҷудо мекунад (тарбияи ахлоқӣ, ҷисмонӣ, меҳнатӣ, ва ғ.)

**ТАЪЛИМ** раванди маҳсуси мақсаднок, муташаккил аст, ки дар рафти он ҳонандагон донишҳо, маҳорату малакаҳо пайдо мекунанд ва ҷаҳонбинашон ташаккул, ақлу қобилияти онҳо инкишоф мебёбад. Ба кори таълим муаллим роҳбарӣ мекунад. Дар раванди таълим муаллиму талаба ба ҳамдигар таъсир мерасонанд.

Асоси таълимиро дониш, маҳорату малакаҳо ташкил менамоянд. Таълим ҷанбаи тарбиявӣ дорад, ҷунон ки тарбия ҳам доимо унсурҳои таълимиро дар бар мегирад. Маълум аст, ки таълим тарбия мекунад ва тарбия таълим медиҳад.

**МАЪЛУМОТ** низоми дар раванди таълим аз ҳуд кардани донишҳо, маҳорату малакаҳо, тарзҳои тафаккур аз тарафи ҳонанда мебошад. Дигар ҳел карда гӯем, натиҷаи таълим маълумот аст. Вай дараҷаи маданият, ақлу идроқи одамро нишон медиҳад.

Мактаби ибтидой ба ҳонандагон маълумоти ибтидой, мактаби асосӣ маълумоти миёнаи нопурра ва мактаби миёнаи таҳсилоти ҳамагонӣ маълумоти миёна медиҳад. Маълумоти олиро дар мактаби олий мегиранд. Ҳачми дониш ва дараҷаи инкишофи тафаккури мустақилонаи ҳатмкунандагони ин мактабҳо тафовут доранд. Маълумот аз рӯи мундариҷа умумӣ, қасбӣ, политехники мешавад.

**КАМОЛОТ** (ташаккулёбӣ) раванди ташаккули одам ҳамчун мавҷудоти иҷтимоӣ бо таъсири ҳамаи омилҳо – иҷтимоӣ, иқтисодӣ, мағқуравӣ, экологӣ, равонӣ ва ғайраҳо мебошад. Тарбия ҳам яке аз ҳамин омилҳост. Камолот гуфта ташаккули комили шаҳсиятро мефаҳманд, ки ба воя, балоғат расидааст.

**ИНКИШОФ** раванди аз байн рафтани сифатҳои кӯхна ва найдонии сифатҳои навро мефаҳмонаст, ки одам доимо тағйир мебёбад, аз оддӣ ба мураккаб, аз наст ба боло рафтан мегирад.

**ХУДТАРБИЯКУНӢ** натиҷаи тарбияи дуруст мебошад. Омӯзиҷор ё мураббӣ кӯшиш менамояд, ки шогирд ҷиҳатҳои мусбат

ва манғии одоби худро донад ва баҳри ислохи камбузихояш күниш ба ҳарч диҳад.

**ХУДОМӮЗӢ** барои гани гардонидани захираҳои донишҳо зарур аст. Вай ба он мусоидат мекунад, ки шогирдон аз сарчашмаҳои гуногун истифода карда тавонанд ва аз онҳо донишҳои иловагӣ бигиранд.

Ҳамин тавр, набояд фаромӯш кард, ки мафҳумҳои асосии педагогика бо ҳамдигар алокамандии зич доранд ва онҳо раванди ягона мебошанду дар якҷоягӣ амал мекунанд, дар ин раванд ҳонанда кобилияташро инкишоф медиҳад, тарбия мегирад.

### **§3. Ҷараёнҳо дар педагогика**

Илми педагогика таърихи тӯлонӣ дошта бошад ҳам, дар масъалаи тарбияи бачагон дар ҳар давру замон талабҳои ҳархела пешниҳод мекард ва талаботи ягона вуҷуд надошт. Дар таърихи педагогика андешаҳо, равияҳо, ҷараёнҳо хеле фаровон дучор мешуданд. Аксарияти онҳо доир ба тарбия зиддиятҳо доштанд. Ҷамъбасти андешаҳо, омӯзиши онҳоро ба назар гирем, месазад, ки ҳамаашонро ба ду ҷараёни хилоғи ҳамдигар чудо намоем: а) насли наврасро ба воситай тарсу ҳарос ва итоаткорӣ тарбия кардан лозим. б) насли наврасро бо меҳрубонӣ ва навозиш тарбия кардан лозим. Таърих гувоҳ аст, ки ҳарду ҷараён ҳам барои инсоният манғиатовар буд. Гарчанде ҷараёни аввал одамони дар асоси қоидаҳои қатъӣ тарбиядидан бераҳму шафқат, якрав ва номуросоро ба ҷамъият доду ҷараёни сонӣ одамони ҳалим, накӯкори худотарс, оқилу инсондӯстро тайёр кард, ҳамаашон мавкеи худро доштанд. Вобаста ба дарачаи зиндагонии мардум ва сиёсати давлатҳо анъанаҳои тарбия ташаккул мейғтааст. Дар давлат агар сулҳу осоиштагӣ, фаровонии моддӣ бошад, ҷараёни тарбияи инсоншарварона (гуманистӣ) анъана шуда мемонад. Дар ҷамъият нооромӣ, ҳамеша ҷангу мубориза бошад, тарбияи зӯроварӣ анъана мешавад, ки онро тарбияи авторитарӣ меноманд ва ба итоаткории бечунучарои хурдсолон ба қалонсолон ин тарбия асос ёфтааст.

#### **Тарбияи авторитарӣ талабҳои худро дорад.**

Маънои қалимаи авторитарӣ – итоати кӯр-кӯрониа ба ҳокимијат аст. Ин ҷараёни тарбияро педагоги немис И.Ф. Гербарт (1776-1841) аз ҷиҳати илмӣ асоснок карда буд. Ӯ мегуфт, ки кӯдак аз тавлид «цӯҳии бад» дорад, дар тарбияташ қатъият лозим аст. Тарсонидан,

назорат, амрдиҳӣ ва манъкуниро усулҳои тарбияи бачагон медонист. Тавсия мекард, ки исми бачагони вайронкунандай тартиботи мактабро дар журнали ҷаримавӣ нависанд. Аз рӯи тавсияҳои вай бачагонро аз ҳӯрок маҳрум кардан, рост карда мондан, ба таҳхонаи обдор даровардан, ба журнали ҷаримавӣ қайд намудан иҷозат дода мешуд. Ҳозир ҳам дар як қатор давлатҳо тарбияи авторитарӣ решা гирифтаасту истифода мегардад.

Дар мубориза ба муқобили тарбияи авторитарӣ назарияи тарбияи озод ба вуҷуд омад, ки аз тарафи Ж.Ж. Руссо пешниҳод шудааст. Вай ва ҳамфиронаш даъват мекарданд, ки дар кӯдак инсони инкишофёбандаро дила ҳурмат намоянд, маҳдудкуниро нисбати кӯдак раво набинанд ва инкишофи табиии кӯдакро дар рафти тарбия аз ҳар ҷиҳат Ҷағнатнок кунанд. Дар замони ҳозира дар олам тараҷӯдорони ин ҷараён ҷунон афзудааст, ки боиси пайдо шудани педагогикаи инсонпарварона (гуманистӣ) гашт.

Педагогҳо имрӯз ҳам боварӣ доранд, ки бо тарбияи инсонпарварона оламро аз нав соҳтан мумкин аст. Агар одамон накӯкор, ростгӯву шарафманд, адолатпарвар шаванд, муборизаи байниҳамдигарӣ барҳам меҳӯрад, сабабҳои ҷанг, қашмакашу ҷанҷолҳо аз байн рафта, дар дунё фаровонӣ ҳукмфармо мегардад. Барои ин одамонро бояд тарбия намуд.

**Педагогикаи инсонпарварона (гуманистӣ)** - низоми назарияи илмиест, ки дар симои тарбиягирандагон иштирокчиёни фаъоль, шуурнок, баробарҳукуки раванди таълимму тарбиявиро мебинад, ки мувофиқи имконоти худ инкишоф доранд. Педагогикаи инсонпарварона максад меғузорад, ки ҳар тарбиягиранда фаъолият ва муомиларо ёд гирифтга, шаҳсияти озоду мустақил шуда ба воя расад. Тарбия ҷораҳоро андешад, то ки шаҳсият қобилияты табиии худро баҳри озодӣ, масъулиятишкӣ ва эҷодкорӣ равона намояд.

Педагогикаи инсонпарварона диққати асосиро ба шаҳсият медиҳад. Инкишофи психикӣ, ҷисмонӣ, ақлоӣ, ахлоқии шаҳсиятро афғал меншуморад. Ии сифатҳоро барои ташаккули шаҳсияти озодона ва мустақilonona фикркунандад, ки дар вазъияти гуногуни ҳонии ва ҳаёт чӣ кор карданро дуруст интихоб мекунад, зарур мешуморад.

Инсонпарварона гардонидани кори таълиму тарбия ҷунин маъно дорад, ки таълоботи педагогикаи авторитарӣ -аз фишороварӣ ба шаҳсият даст қапшида, байни муаллим ва ҳонандагон муносибатҳои

мұтадилу хуб ба роҳ монда шавад. Шароите фароҳам оварда шавад, ки хонанда дар он ҳамаи имкониятхоро истифода бурда, нағз нахонданаш мумкин нест.

Педагогикаи инсонпарварона ба назди муаллим чунин талабхоро мегузорад; муносибати инсонпарварона ба тарбиятгиранда; эхтироми ҳуқуққо ва озодии ў; ба тарбиятгиранда гузоштани талабхои оқилонаи мувофики имкониятхо; эхтироми тарбиятгиранда ҳатто дар ҳолате, ки вай аз ичрои талабот рӯ метобад; эхтироми ҳуқуқи қӯдак барои рафтори озод; ба хонанда фаҳмондани мақсадҳои мушаххаси тарбияи ў; бе зӯроварӣ ташаккул додани сифатҳои даркорӣ; даст қашидан аз ҷазои ҷисмонӣ ва ҷазоҳои дигар, ки шарафу шаҳсиятро паст мезананд; эътирофи ҳуқуқи шаҳсият дар бобати пурра рад кардани сифатҳое, ки бо ягон сабаб ба эътиқоди ў зид аст (динӣ ва гайраҳо).

Педагогикаи инсонпарварона вазифа мегузорад, ки муаллим ё мураббӣ тарбиятирандагонро озод бинад, аз онҳо ҳудро боло нағирад, чунон фаҳмонад ва шаҳсе бошад, ки ҳамроҳ баҳри ояндаи дурахшони онҳо мубориза мебарад

Ҷараёнҳо дар педагогика -авторитарӣ ва инсонпарварона барои мактабҳои Аврупо бештар хосанд. Аммо тарбияи шарқӣ, ки барои миллиатамон аз азали хос буд, дар рафти таълиму тарбияи насли наврас аз эътибори муаллимон дур нагардид. Вақти адой вазифа ба муаллимон ва тарбиятирандагон лозим аст, ки талабхои педагогикаи инсонпарваронаро бо назардошли шароиту имкониятҳои маҳаллӣ истифода кунанд.

Ҳамин тавр, фаромӯш набояд кард, ки дар инкишофи педагогика ду самт – ҷараёни асосӣ вуҷуд дорад. Якум, педагогикаи авторитарӣ, ки ба итоати ҳурдсолон ба қалонсолон асос ёфтааст ва дуюм, педагогикаи инсонпарварона (гуманистӣ), ки ҳуқуқ ва озодии хонандаву тарбиятирандагонро эътироф менамояд. Тарафдорони педагогикаи инсонпарварона басо сершуморанд ва феълан аз тарафи муаллимону тарбиятгарони давлатҳои мутамаддин дастгирӣ мешаванд. Кулли педагогҳои Тоҷикистони соҳибистӣ клол низ ҷонибдори ҷараёни педагогикаи инсонпарварона буданационро бо кору амали хеш сабит месозанд.

#### **§4. Силсилаи илмҳои педагогӣ ва робитаи педагогика бо илмҳои дигар**

Педагогика мавзӯй ва предмети тадқиқотии худро ба соҳаҳо чудо карда меомӯзад. Даствардҳои соҳаҳоро истифода менамояд, яъне педагогикай мусоир силсилаи фанҳоро ба вучуд овардааст. ки ҷодаҳои муайянро тадқиқ мекунанд. Мачмӯи ин ҷодаҳо улуми педагогӣ ё бо таври дигар гӯем улуми таълиму тарбия ном гирифтаанд. Ба силсилаи мазкур фанҳои зерин мутаалиқанд:

**1. Педагогикай умумӣ**, ки қоидаву имкониятҳои тарбияро тадқиқ мекунад ва ин тадқикотҳо дар ҳамаи намуди мактабҳо истифода мешаванд.

**2. Педагогикай синнусолӣ** ҳусусиятҳои тарбияи одамонро вобаста ба давраҳои инкишофи синну солашон меомӯзад. Педагогикай томактабӣ, мактабӣ ва тарбияи калонсолон ҷузъҳои ин педагогика мебошанд.

**3. Педагогикай маҳсус ё дефектология** ҷанд бахшҳо ва соҳаҳоро дар бар гирифтааст. Масалан, масоили таълиму тарбияи кару гунгҳоро **сурдопедагогика**, кӯдакони ҷаҳониони хираву нобиноро **тифлопедагогика**, кӯдакони ноқисақдро **олигофренопедагогика** ва кӯдакони лакнати забондорро **логопедия** меомӯзад.

**4. Методикай ҳусусии фанҳои таълими** тарзу роҳҳои таълими ягон фанро шарҳу эзоҳ медиҳад. Педагогикай синфҳои ибтидой ҳам услуги худро дорад.

**5. Таърихи педагогика** инкишофи ҳусусиятҳои кори мактабу маорифро дар мархилаҳои таъриҳӣ қашф мекунад.

Имрӯзҳо инчунин соҳаи педагогикай қасбу ҳунаромӯзон, мактаби олий, ҳарбӣ, тарбияи оилавӣ, кори муассисаҳои маданий-риванишномаӣ ва гайраҳо аз ҷиҳати назариявӣ ривоҷу равнак ёғтаанд.

Горафт афгулани таълабот ба кори тарбиявӣ, мураккабу сершоҳа гардиданӣ он водор месоғанд, ки педагогика алоқаашро бо илмҳои дигар беҳтару бенгтар ба роҳ монад. Гарчи педагогика илми мустақил аст, вале бо як қатор илмҳо наздикий дорад ва бо онҳо ҳамкорӣ мекунад. Ҳусусан алоқаи педагогика бо равоншиносии синнусолӣ ва педагогӣ назаррас аст. Равоншиносӣ асрори ба амал омадани инкишофи психикии одамони синну соли мухталиф, тағйирёбии психикии онҳоро бо таъсири таълиму тарбия қушода медиҳад.

Илми физиология донишхоеро медиҳад. ки бо ёрии онҳо инкишофи чисмонии инсонро сарфаҳм мераванд. Аз инчост, ки ин донишҳо барои педагогика ва ташкили кори таълимуму тарбия заруранд.

Илми замонавии кибернетика имконият медиҳад. ки бо мадади компьютеру мошинҳои хисоббарорӣ – электронӣ ва воситаҳои навтарини садову симо самаранокии таълимуму тарбияи шогирдони мактабҳоро баландтар бардошт.

Истифодаи комёбихои илми тиб, санитария ва гигиена, варзиш ба пешрафти педагогика кӯмак мерасонад.

Ҳамин тавр, педагогика бо фанҳои дигар ҳамкорӣ карда пеш меравад. Бо илмҳои фалсафӣ (материализми таърихио диалектикӣ, иҷтимиоиёт, этика, эстетика), таъриҳ, адабиёт, иқтисодиёт ва гайраҳо алоқаманд аст.

### **§5. Услубҳои илмӣ-тадқиқотии педагогика**

Илми педагогика шаҳшуда нест. Вай доимо инкишофт мейбад ва рӯз аз рӯз бойтар мешавад. Баҳри инкишофи он олимон, омӯзгорон, ҳамаи педагогҳо фаъолият нишон медиҳанд. Онҳо ба воситаи ихтироъҳо, қашфиёту тадқиқотҳо, китобу мақолаҳои ҳуд илми таълимуму тарбияро пештар мебаранд. Ихтирои оламшумули Я.А. Коменский системаи синфии дарс буд, тадқиқотҳо дар шакли китобҳо нашр карда мешаванд. Барои бойтар шудани педагогика методҳои илмӣ-тадқиқотии он хизмат мекунад. Методҳои илмӣ-тадқиқотӣ гуфта тарзҳои ба даст‌овардани далелҳоро бо мақсади муайян намудани алоқамандию муносибатҳо, вобастагиашон бо назарияи илмӣ меноманд. Ҳодисаҳо, масъалаҳои педагогиро бо таври амалӣ ё назарияӣ тадқиқ мекунанд. Ҷамъоварию интихоб, муқоисаву таҳлилу таҳхиси ақлонии ҳодисаҳои педагогӣ, аниқ намудани миқдору сифати онҳо ба муҳаққиқ лозим меояд. Барои иҷрои корҳои тадқиқотӣ мушоҳида, пурсиш, озмоиш, омӯзиши маҳсули фаъолияти хонандагон ва ҳучҷатҳои мактабӣ барин методҳо истифода бурда мешавад.

**Мушоҳидаи педагогӣ** идроки бевосита ва мақсадноки раванди педагогӣ дар ҳолати табиист, ки натиҷаи онро ба қайд мегиранд. Вай аз рӯи нақша ва интихобан мегузарад. Амал ё ҷизи мушоҳидашаванда таҳлил карда мешавад. Масалан, хонии ё рафтори хонандаро ҳангоми дарс муаллим мушоҳида карда метавонад.

Вақти мушоҳидай кори педагогӣ мухакқик далелҳои ба мавзӯяш даҳлдорро чудо карда нависта мегирад. Вай бояд пешакӣ донад, ки чиро меомӯзад, тадқиқ мекунад. Моҳияти масъаларо нафаҳмида, оқибату сабабҳои ҳодисаро муайян накарда, ба нависонависи иодаркор, ҷамъоварии далелҳои оддӣ машғул шудан нашояд.

Мушоҳидай илмӣ муддати тӯлонӣ ва мувофиқи нақша тадқиқ намудани ҳодисай муайян мебошад, ки мухакқик он ҳодиса ё ҷиҳатҳои алоҳидаашро пурра медонад, ҳусусиятҳои устувору асосӣ ва гайриасосию дуюмдарачагиро чудо карда метавонад.

**Услуби пурсиши.** Ду хели методи пурсиш – даҳонӣ ва ҳаттиро фарқ мекунанд. Услуби даҳониро интервю ва методи ҳаттиро пурсиши анкетавӣ мегӯянд. Пурсиш аз рӯи нақшай муайян, саволҳои пешакӣ тайёр шуда баргузор мешавад. Саволҳо кушода (агар ҷавобҳо пешакӣ аниқ карда нашуда бошанд), пӯшида (агар ҷавобгӯй як ё якчанд ҷавоби пешниҳодшударо интихоб кунад) ва нимпӯшида (агар ҷавобгӯй як ё якчанд ҷавобро интихоб намояд ва имкони байёни фикри ҳудро низ дошта бошад) шуда метавонад.

**Озмоиши педагогӣ** кори таҷрибавӣ ё санчиши ягон тарзи корбарӣ ҳангоми таълиму тарбия дар шароити табии ё маҳсус ба вучуд овардашуда мебошад. Озмоиши педагогӣ муайян менамояд, ки ҷаро ва бо қадом сабабҳо ин ё он услуби нав дар раванди педагогӣ бештар таъсир баҳшид ё натиҷаи мусбат надод. Натиҷаи кор барои озмоиш нишондиҳандай асосӣ аст. Озмоиш дар шароити оддӣ, ҳаётӣ ҳонандагон, бе истифодай воситаҳову дастгоҳҳои маҳсус гузаронида шавад, озмоиши табии номида мешавад. Озмоиши лабораторӣ низ ҳаст, ки он дар шароити маҳсус, бо ёрии мошинҳо мегузарад ва таъсири услубҳоро ба шогирдон қайд мекунанд. Чунки озмоиш озмоиши лабораторӣ ном гирифтааст. Баъд аз озмоиш услугҳои нави кор бо истифодай омӯзгорону мактабҳо тавсия мегардад, ба шарте ки он ба манфиати кор бошад. Гузаронидани озмоиши заравар манъ аст. Баъзан натиҷаи озмоиш бо ёрии услубҳои мушоҳида, пурсиш такроран санчида мешавад.

**Омӯзиши маҳсули фаъолияти ҳонандагон ва ҳуччатҳои муассисаҳои таълиму тарбиявӣ** ике аз услугҳои паҳншудаи илмӣ-тадқиқотии педагогика буда, аз назаргузаронии таҳлили корҳои ҳаттӣ, дафтару расмҳои қашидаашон, муносибати эшонро бо кори ҳоними нишон медиҳад ва мухакқики педагогика дониста

мегирад, ки ҳолати корхо ба қадом дарача мебонад. Шинесой бо делой шахсии хонанда, қарорҳои шӯрои педагогии мактаб, журналҳои синфӣ ва ҳисоботҳои роҳбарони мактаб ба муҳаққики соҳаи педагогика маводи зарурӣ медиҳад, ки далелҳои муғидро барои тадқиқот пайдо намояд.

Муаллими синфҳои ибтидоии замони гузариш ба иқтисоди бозоргониро зарур аст, ки ба адой вазифааш эҷодкорона мӯносибат карда, методҳои асосии илмӣ-тадқиқотии педагогикаро баҳри тарбияи инсони комил далерона истифода барад.

Ҳамин тавр, муаллимон ба воситаи методҳои тадқиқотии педагогӣ дар бораи рафти равандҳои тарбия, таълим ва маълумот далелҳо ба даст оварда таҳлил менамоянд ва хулосаҳояшонро ба донишҳои илмӣ зам мекунанд. Ягон услуби тадқиқотӣ дар алоҳидагӣ истифода намешавад, услубҳо доимо дар алоқамандӣ бояд кор фармуда шавад, чунки байни дараҷаи назарияю амалияи педагогӣ ва услубҳои тадқиқотӣ робитай ногусастани ҳаст.

### **Саволу супоришишҳо барои тақрор**

1. Аҳамияти тарбияро дар инкишофи ҷомеа шарҳ дихед.
2. Тарбия ҷаро ҷанбаи таъриҳӣ дорад?
3. Педагогика кай ба вучуд омад ва чиро меомӯзанд?
4. Қадом мағҳумҳои асосии педагогикаро медонед?
  
5. Силсилаи илмҳои педагогиро баён кунед.
6. Услубҳои илмӣ-тадқиқотии педагогика ба кӣ ва барои чӣ лозим?

## БОБИ 2

# ИНКИШОФ, ОМИЛҲОИ ТАРБИЯ ВА ТАШАККУЛИ ШАХСИЯТ

*Намак дар комҳо ширинтар аз шаҳду шакар гардад,  
Чигарҳо хун шавад, то як писар мисли надар гардад.*

*(Т.Асири)*

### **§6. Мавқеи инсон дар ҷомеа**

Педагогика дар назди ҳуд вазифа мегузорад, ки одамро аз ҳар ҷиҳат тарбия намояд. Баҳри ноил шудан ба ин лозим аст, ки одамро низ ҳарҷониба омӯзанд ва донад. Педагоги машҳур К.Д. Ушинский ин нуктаро таъкид мекард. Инчунин масъалаи тарбияи кӯдак аз ҷиҳати илмӣ асоснок карда нашавад, самараи душоҳ ба даст наҳоҳад омад, яъне донистан зарур аст, ки кӯдак қадом ҳусусиятҳоро дорад ва чӣ тарз инкишоф меёбад. Оиди инкишоф байни олимон ду нуктаи назари гуногун вучӯд дорад. Яке метафизикӣ, ки инкишофро чун кори механикӣ ва дигаре диалектикаӣ, ки чун ҳодисаи пурхтилоф маънидод менамояд.

Метафизикҳо дъяво мекунианд, ки инкишофи кӯдак қалоншавӣ с ҳурдиави, густарини одии пухта расидани сифатҳои табиатан дода шудаасту инкишоф қодир нест, ки сифатҳои навро пайдо қунонанд. Кӯдак гӯё бъяди ба дунё омадан аллакай бъязе ҳусусиятҳои инирафти минбаъдаи психикиашро зохир месозад. Чунин фаҳминӣ ақидаи подурусту бесос мебошад.

Диалектика инкишофро ба тарзи дигар шарҳ медиҳад. Мувофики таълимоти диалектикаӣ инкишоф аз байн рафтгани сифатҳои кӯхна ва ба вучӯд омадани сифатҳои нав аст. Инкишоф натиҷаи тарбия аст. Тарбия барои инкишоф зарур мебошад. Инкишоф ба тарбия таъсир мерасонанд. Ба инкишоф бошад «таккон» ё қувваи фавқуттабий таъсир бахшида наметавонад. Алломатҳои инкишоф пешакӣ ба кӯдак дода мешавад. Кӯдак инкишоф ёфта менишинад, сухан метуҷд, рост меистгад, роҳ мегардад, меҳонанд ва ғайраҳо.

Одам як қисми табиат аст. Онро табиат оғаридаву қуввае дода, ки мисли табиат доимо дар рушду нумӯст. Одам ҳамчун шахсият таънид намешавад. Вай дар ҷомеа ба шахсият мубаддал мегардад ба бо ҳусусияту ҳислатҳояш аз дигарон фарқ мекунад.

Шахсият одами зинда, узви ҷомеа мебошад. Вай чудо аз ҷомеа нутунд дошта наметавонад ва дар ҳуд ҳислатҳои талабҳои замону

даври мушаххаси таърихи новобаста ба иродаву шуураш инъикос мегардонад.

Одам ба шарофати меҳнат аз олами ҳайвонот чудо шуда, бо баробари пешрафти чомеа инкишоф ва камолот мейбад. Күдакони хурдсол ва одамони аз акл бегона шахсият нестанд. Барои он ки одам шахсият шавад, лозим аст, ки ба дараҷаи муайянни инкишофи психикий расад, шуурнок шуда, қобили мустақилона фаъолият карданро дошта бошад. Ба шахсият табиату чомеа таъсир мебахшад. Дар навбати хул шахсияти фаъолу шуурнок низ ба табиату чомеа таъсир мерасонад. Шахсият такрорнашаванд аст. Бо намуди системаи асаб, маърифату ҳиссийт, хислатҳои иродавӣ, талаботу завку рагбат шахсиятро аз ҳамдигар фарқ мекунанд, ки дар рафттору муҳокимарониҳо, амалиёти онҳо сифатҳояшон зоҳир мегарданд.

Дар шахсият вобаста ба мавқеи ў дар чомеа бо такозои ҳаёт, вазифа баъзе хислатҳои асосӣ тезтар ё сусттар инкишоф ёфта метавонанд. Шахсиятро дар вобастагӣ, алоқамандӣ бо шароити зиндагӣ ва ташкили тарбияи он омӯхтан лозим аст.

Ҳамин тавр, одам дар чомеа инкишоф мейбад. Инкишофи биологӣ аз ҷиҳати ҷисмонӣ, физиологӣ тағйир ёфтани одам ва инкишофи иҷтимоии ў пешрафти психикий, маънавӣ ва аклиро ифода менамояд.

## §7. Омилҳои таъсирбахши инкишоф ва камолоти шахсият

Шахсият худ аз худ ташаккул намеёбад. Вай натиҷаи таъсиррасонии байниҳамдигарии омилҳои сершуморест.

Гурӯҳе аз олимон ин омилҳоро муайян сохта кӯшиш ба ҳарҷ додаанд, ки мавқею аҳамиятшонро дар инкишофу камолоти шахсият равшан намоянд. Яке аз ин омилҳо мавҷудоти биологӣ будани одам, дараҷаи меҳнат, олотҳои истеҳсолот ва муносибатҳои истеҳсолӣ аст, ки ба иродаву шуури одам вобастагӣ надорад.

Омили дигари таъсирбахш муҳити иҷтимоӣ то дараҷае ба иродаву шуури одам алоқаманд мебошад. Мафкураи ҷамъиятӣ, фаъолияти ҳукumat ва давлат, созмонҳои ҷамъиятӣ ва муассисаҳо аз ҳамин ҷумлаанд.

Омили гурӯҳи сеюм худи тарбия аст, ки дар камолоти шахсият роли ниҳоят бузург мебозад. Тарбиятгар ба назди худ максади муайян гузоншта, баҳри расидан ба он тамоми воситаҳо ва имкониятҳоро истифода менамояд. Тарбия гуфта чунин

шорабиниҳои пешакӣ ба нақша гирифташударо меноманд, ки ба воситай онҳо сифатҳои шахсият дар асоси конуниятиҳои инкишофи одам ва ҷамъият ба амал бароварда мешавад. Зери мағҳуми камолоти шахсият сифатҳо ва хусусиятҳо мебаҳманд, ки дар шартиҳои инкишофт пайдо мешаванд. Инкишофт бошад, раванди камолоти шахсиятро нишон медиҳад.

**ОМИЛҲОИ БИОЛОГӢ.** Инкишофи одам ҳам мисли организмҳои зиндаи дигар ба ирсият робита дорад. Маълум аст, ки ҳар одам аз қӯдакӣ алomatҳои қобилияти муайянро дорост. Ин алomatҳо минбаъд самтҳои инкишофи шахсиятро муайян мекунад. Масалан, сифатҳои психикии шахсият ба қобилиятнокиаш таъсир мебаҳшад. Ба воситай ирсият ба наслҳои оянда нишонаҳои асосии биологӣ, баъзе хусусиятҳои одамӣ дар шакли генҳо мегузарад. Ирсият, ки онро илми генетика ҳартарафа меомӯзад, ба давомдиҳандагони насл шакли соҳти бадан, кори узвҳои бадан, намуди системаи асадро мегузаронад. Дар олами ҳайвонот ин тавр нест, яъне ҳайвонот ба насли оянда аксари хислатҳоро мегузаронад. Аз ҳамин сабаб аст, ки дар таърихи гузашта ва ҳаёти имрӯза ду одами аз ҳамдигар фарқ надоштаро дучор омадан амри муҳол аст.

Илм исбот кардааст, ки инкишофи организми зинда дар як вакт бо муборизаи байніҳамдигарии ирсият ва мутобикшавӣ бо шароити ҳаёт, бо меросгирии алomatҳои қӯҳна ва пайдоиши алomatҳои нав ба амал меояд (Дарвин). Тағйирпазирӣ чун ирсият яке аз хусусиятҳои асосии организм мебошад.

Аҳамияти ирсият дар инкишофт назаррас бошад ҳам, вале гаъсирбахши он дар вакти тарбия ва ҳаёти иҷтимоӣ маълум мегардад. Ин масъаларо шарҳ медиҳем. Алomatҳои табиии қобилият басо гуногунанд. Дар асоси як аломати қобилият лаёкатҳо ва хусусиятҳои психикий ҳархела ба вучуд омада метавонад. Ин ба шароити зиндагӣ ва тарбия марбут аст.

Гӯштани хусусиятҳои ҷисмонии одам ва хислатҳои оддитарини психикиро ба воситай ирсият мушоҳида кардан осонтар аст. Дар ташаккули хислатҳои мураккаби психикий-сифатии ақл, мизоч, ақилаҳо ва гайраҳо аҳамияти шароити зиндагӣ ва тарбия муҳим мебошад. Дар ин масъала ба фикри зумрае аз психологҳо, ки аҳлоқ, ақилаҳо, майлӯ ҳоҳиш, талаботи одамро ҳамчун ҷашмҳо, ҷанҷону аигуштҳо ҳадаяи табиат маънидод мекунанд, ҳаргиз розӣ шӯҷӯи мумкин нест.

Дуруст аст, ки аз волидон ба фарзандон як қатор алломатҳо дода мешаванд. Масалан, қаду қомат, ранги мўй, чашму пўст, бაъзан камбутихи фаъолияти асаб, кори психикии бачагонро халалдор менамояд. Ба насли оянда хусусан майхўрӣ ва нашъамандии волидон таъсири бад дорад.

Ба педагогҳо маълум аст, ки ҳар одам ба ягон намуди фаъолият нисбатан қобилияти бештар дорад, vale онро ҳеч гоҳ дар хаёти худ пурра истифода намекунанд, чунки алҳол методҳое ба вучуд наомадаанд, ки қобилиятҳои бачагон ва наврасон пурра ошқор карда шаванд. Барои инкишофи ҳамаи қобилиятҳо ҳанӯз шароитҳои мувофиқ ба вучуд оварда нашудааст. Бо пешрафти чамъияти ҳукуқбунёд, демократӣ ва дунявӣ баланд шудани савия ва фарҳанг имкониятҳои васеъ барои таъмини инкишофи генетикии ҳар аъзои чамъият дар кишварамон шароит ба вучуд оварда хоҳад шуд.

**ОМИЛҲОИ ИҶТИМОЙ.** Кӯдак чун шахсият бо таъсири муҳити атроф инкишоф меёбад. Муҳит системai ҳолатҳои беруниро, ки барои ҳаёт ва инкишофи одам зарур аст, дарбар мегирад. Ҳолатҳо бошад шароити табий ва чамъиятии зиндагии шахсиятро фаро мегирад.

Як қатор олимони равоншинос ва педагогҳои буржуазӣ камолоти шахсиятро чун гузариш аз марҳилаи биологӣ ба марҳилаи инкишофи иҷтимоӣ мефаҳманд. Бояд қайд кард, ки кӯдак аз рӯзи тавлидаш фақат мавҷудоти биологӣ нест. Табиист, ки вай ба инкишофи иҷтимоӣ сабаб шуда метавонад, чунки ҳанӯз аз хурдӣ ба муомила, фаҳмидани нутқ, эҳтиёҷ пайдо мекунад. Одам дар муносибат ба муҳит фаъол аст, вай як ҷузъи муҳит мебошад ва онро ба тарзи худ дигаргун месозад. Яъне кӯдак дар муносибат бо олами атроф натанҳо мутобиқ мегардад, балки фаъолона аз худ намуда, барои зиндагӣ мувофиқ мегардонад на ҳамаи чизҳои кӯдакро иҳотакарда барои вай муҳити инкишофро ба вучуд меорад. Ҳар кӯдак дар муҳити нотакрор ва хоси фардӣ инкишоф меёбад, ки онро муҳити наздиктарини иҳотакарда ё муҳити хурд номидан мумкин аст. Барои кӯдак ду муҳит ҳаст. Яке муҳити дур – иҷтимоӣ ва дигаре муҳити хурду наздик – оила ба шумор меравад. Муҳити хурд ифодагари муҳити иҷтимоист ва то дараҷаи муайян мустақил ҳам мебошад. Муҳити хурд – оила, мактаб, дӯстон, ҳамсолон, хешу таборон ва гайраҳо қисми муҳити иҷтимоӣ ба назар мерасад. Дар ҳамин муҳит чизҳо ва ҳодисаҳое ҳастанд, ки таъсири мусбат

с манфй дошта метавонанд. Шахсият таъсири мухити атрофро қабул мекунад ё ба он муқобилият менамояд. Аз ҳамин сабаб донистани мухити тарбияи кӯдак ба педагог зарур аст, ки назорат барад, баҳри ислоҳи мухит чораҳо андешад. Мавқеи кӯдак дар мухит ба ташаккули шахсияти ў кўмак мекунад. Масалан, кӯдакро ҳамсолон эҳтиром намоянд, ба вай боварӣ дошта бошанд, ў бешак фаъолтар, хушмуомила мешавад. Баръакс шуданаш низ мумкин аст. Ин чунин маъно дорад, ки таъсири мухит бад бошад, натиҷаи инкишоф низ бад шудан мегирад.

**ОМИЛИ ТАРБИЯ.** Мухит ба кӯдак аксар вақт таъсири номушаккил, бенизом ва бемақсад мерасонад. Бинобар ҳамин танҳо ба воситаи мухит, ҳарчанд вай мухити ҳуб бошад ҳам ташаккул додани шахсият эътиимодбаҳш нест. Ин ба ахволи худ гузоштани шахсияти кӯдак ва ташаккули он мебошаду бас.

Кӯдак ба воситаи қалонсолон муносибаташро бо мухит ба роҳ мемонад, барқарор мекунад. Ҳар марҳилаи нав дар инкишофи шахсияти кӯдак шакли нави алоқа бо қалонсолон мебошад, ки онро қалонсолон тайёр мекунанд, қалонсолон маслиҳат медиҳанд. Аз ҳамин сабаб маҳз тарбия омили асосӣ ва ниҳоят мухими камолоти шахсияти кӯдак мебошаду ба ташкили кори максадиони инкишоф мусоидат менамояд. Тарбия маънои инкишофро ҳам мефаҳмонад.

Тарбия мудом қувваҳои ҳаракатдиҳандай инкишоф, хусусиятҳои синну солӣ ва фардии бачагонро дар мадди назар медорад. Тарбия таъсири самараноки мухитро комилан истифода мебарад. Тарбияи дуруст таъсири манғии мухит (майлҳои чашмгуруслагӣ, ҷизирастагӣ, бадаҳлоқӣ, майхорагӣ ва гайраҳо) – ро аз байн мебарад. Дар бачагон ба чунин хислатҳо нафрат ба вучуд оварда метавонад. Тарбия кори якҷояи оила, мактаб, аҳли ҷамъиятро ба роҳ мемонад, кӯдак бармаҳал дар натиҷаи тарбия ба ҳудтарбиякунӣ машгул шуда, мададгору ҳамфирки тарбиятгарон мешавад.

Педагогҳои машҳур ба қудрати бёмислу монанди тарбия дар инкишоф ва камолоти шахсият боварии комил доштанд.

Тарбия қувваи тавоноест, ки нуқсонҳои манғии таъсири табиат ба мухитро ислоҳ карда, ба ҷамъият шахсияти мукаммалро ато менамояд.

Ненгтар мегуфтанд, ки тарбия муктадир аст, ҳамаи корҳоро карда метавонад. Таҷриба нишон дод, ки дар ҳақиқат тарбия зӯр аст, шадо одамро комилан дигаргун соҳта наметавонад.

Тарбия инкишофи шахсиятро ба лоиха мегирад, аз рӯи накша онро ба дараачаи баландтар мебардорад, мувофики ҳадафҳо пеш мебараад. Тарбия натаинҳо бо назардошти дараачаи инкишофи ҳозираи шахсияти кӯдак, балки бо эътибори чиддӣ ба хусусиятҳои ҳанӯз пайдонашуда ва минбаъд ҳосилшаванда корро ба роҳ мемонад, ки равоншиноси номӣ М.С. Виготский (1896-1934) онро минтақаи инкишофи дараачаи ҳозира доистааст.

Инкишофи шахсияти кӯдак ҳангоми фаъолияти омӯзиши воқеяят ба вуқӯй мепайвандад. Бинобар ин тарбия ташкили ҳаёт ва фаъолияти бачагонро зарур мешуморад. Вақти бозӣ, хониш, меҳнат, шуғл ба варзиш, маданият, техника ва дигар фаъолиятҳо бо одамон муомила карда, кӯдак тадриҷан аз тақлидкории оддӣ ба кори мустақилонаи фаъоли эҷодӣ, ба ҳудтарбиякунӣ мегузараад.

Тарбия сабаби инкишофи шахсият буда, ба назардошти дараачаи инкишофи ў амал мекунад. Кӯдак таълиму тарбия гирифта инкишофт мёбад, вагарна инкишофт намешавад. Ҳамон тарбия хуб аст, ки аз инкишофт пештар равад.

Ҳамин тарик, шахсият таҷрибаи иҷтимоиро аз худ мекунад, бо дигарон муомила, фаъолият карда, ба мавҷудоти иҷтимоии психологияи мубаддал мешавад, фарде мегардад, ки аз ҷиҳати симо, намуди зохирӣ аз дигарон фарқ мекунад ва қобилияти ҳудидоракунӣ, муносибат кардан бо муҳити иҷтимоӣ дорад. Вай фарди маҳсусест, ки олами ботинӣ, сифатҳои педагогию хислатҳои ҳудро соҳиб аст ва ҳама гуна дараачаи инкишофт вазифаҳои ҳудро иҷро ҳоҳад кард. Барои иҷрои вазифаҳо дониши зарурӣ мегирад, қоидаву месъёрҳои ахлоқи мавҷударо меомӯзад ва чун шахсият ба камолот мерасад. Муносибати ў бо воқеяят васеъ шуда, шаклҳои фаъолияту муомилааш бо одамон торафт мураккабтар шудан мегирад.

## §8. Давраҳои инкишофи синнусолии кӯдакон

Мушоҳидаи оддӣ кӯмак мерасонад, ки тафовути синнусолии кӯдаконро доиста гирем. Ҳангоми боғчаравӣ онҳо хусусиятҳои дигар доштаанду баъди ба мактаб омадан хусусиятҳои нав пайдо мекунаанд. Мактабҳон шуда дар дарсҳо мешинанд, сухани муаллимро мефаҳманд, дикқаташон суст бошад ҳам, корҳою вазифаҳоро иҷро мекардагӣ мешаванд.

Инкишофи кӯдакон дар мӯҳлатҳову вақти муайян ҳар хел шуда метавонад, яъне давраҳои инкишофт ҳаст. Ин давраҳо давоми

яклигаранд. Як давра давраи дигарро замина шуда метавонад. Бо вучуди ин давраҳо аз якдигар фарқ доранд. Дар ҳар давра пухта расидани узвҳо, таҷрибай андӯхтаи қӯдакон ва намуди фаъолияташон тағиیر мейбад. Ба бачагони синнусоли гуногун хусусиятҳои маҳсуси инкишофи аклӣ, ҷисмонӣ ва психикӣ ҳос мебошад. Сифатҳои анатомӣ-физиологӣ ва психологии барои ягон давраи муайян ҳосро хусусиятҳои синнусолӣ меноманд. Мояти хусусиятҳои синнусолиро дар мисоли инкишофи ҷисмонии одам баръало дидан мумкин аст. Болошавии қомат, афзоиши вазн, баровардани дандонҳо ва ивазшавии онҳо, расидан ба балогат дар ягон давраи синнусолӣ ба ҷашм мерасанд. Азбаски инкишофи биологӣ ва маънавӣ ба ҳамдигар алокаманд мебошанд, инкишофи психикиро низ дар бар мегирад.

Педагогҳои ҳамаи замонҳо таъкид мекарданд, ки тарбия бояд мазмун, методҳо ва шаклҳои кори ҳудро мувофиқи синну сол, дараҷаи инкишофи бачагон ба роҳ монад, ҳатман давраҳои инкишофи онҳоро ба назар гирад.

Давраҳои синнусолӣ ва давомнокии онҳо дар ҳар замони ҷамъиятий – таъриҳӣ ҳар хел шуда метавонад. Олимон исбот кардаанд, ки барои бачагони муосир баланд шудани қомат, бармаҳал шаҳ шудани устуҳонҳо ва тезтар ба балогат расидан ҳос аст, ки ҳаминро акселератсия меноманд. Акселератсия маъни инкишофи тези ҷисмонӣ ва қисман дар давраи бачагӣ ва наврасиро мефаҳмонад.

Вақти чудо кардани давраҳои синнусолӣ хусусиятҳои анатомӣ-физиологӣ, ҷисмонӣ, психологию педагогии қӯдакон ба эътибор гирифта мешавад.

Давраҳои зерини синнусолӣ дар тарбия вучуд дорад:

1. Ширхорагӣ – аз рӯзи таваллуд то 1– солагӣ
2. Пешаз мактабӣ – аз 1 то 3 солагӣ
3. Томактабӣ – аз 3 сола то 7 солагӣ
4. Сини хурди мактабӣ – аз 7 то 11 солагӣ
5. Наврасӣ – аз 11 то 15 солагӣ (синни миёнаи мактабӣ)
6. Навҷавонӣ – аз 16 то 18 солагӣ (синни қалони мактабӣ)

Тавсифи муҳтасари ҳар давраи синнусолиро дида мебароем.

Давраи ширхорагӣ қӯдак ғамхорӣ меҳоҳад, то ҷисман инкишофт купалу солим бошад. Қӯдаки 2-3 моҳа фаъолона ҳаракати

дасту пойхоро оғоз менамояд, овозҳо мебарорад. Дертар сарашибро медорад, менишинад, ба шикам мегечад, рост меистад, қадамҳои нахустин мегузорад. Бозичаҳоро бо дастон медорад, ба чизҳо даст мерасонад, гӯё дониста гирифтани атроф каму беш пайдо мешавад. Суханҳои аввалинро талаффуз менамояд. Вай муомиларо бо қалонсолон оғоз мекунад. Шунида, диди, мушоҳидаю амал карда, ба хотир оварда метавонистагӣ мешавад. Тақлидкорӣ, тақрори ҳаракати қалонсолон хислати ўст.

**Давраи пеш аз мактабӣ.** То 3 – солагӣ кӯдак инкишоғ карда, нутқи ў бой шуда, омили пешбари муомила ва васеъ шудани донишҳо мешавад. Калимадонии бачагон ҳар хел буда, ба қори тарбиявӣ марбут аст.

Дар ин синну сол кӯдакон одоб ёд гирифта, баъзе хислатҳои рафтторро пайдо менамоянд. Коидаҳои одобро аз ҳуд карда онҳоро риоя мекунанд. Аввалин амалҳои мустақилона дар онҳо қобилияти кориро ташаккул медиҳал. «Худам» мегӯянд онҳо. Волидон ба онҳо мустақилона рафтгор кардан нагузоранд, бачагон сернозу нуз, гапнодаро, танбал, беирода, тез мешаванду ислоҳашон душвориҳо меорад.

Бисёре аз хислатҳои шахсият дар ҳамин давраи то 3-солагӣ ба вучуд меояд.

Волидону мураббияҳоро лозим аст, ки кӯшиш ба ҳарҷ диханд, то ки фаъолияти кӯдакон рангоранг бошад, шакли муомила ва маърифат тағиیر ёбад ва бачагон ташаббускориву мустақилият зоҳир намоянд.

**Давраи томактабӣ** (аз 3 то 7 солагӣ). Фаъолияти анализаторҳо хуб шуда тасаввуроту хаёл, дикқат, тафаккуру нутқи кӯдакон бойтар мешавад ва бо ёрни ҳиссиёт бештар атрофро дониста мегиранд. Кӯдакони ин синну сол бо осонӣ номи ситораҳо, растаниҳо, ҳайвоноту даррандаҳо, ҳашаротро ба хотир мегиранд, агар онҳоро аз табиати атрофашон нишон диханд.

Дар ин давра инкишоғи ташаккули шахсият шурӯъ мешавад. Барномаи кӯдакистонҳо тарбияи аклӣ, ҷисмонӣ, ахлоқӣ, меҳнатӣ ва зебоифаҳмии бачагонро дар назар дорад. Доир ба ҳар қисми тарбия ҷорабинҳои зиёде гузаронида мешавад.

Бозӣ шакли асосии фаъолияти бачагони синну соли томактабӣ мебошад. Бо воситаи бозӣ майлу ҳоҳиш, талабот, саъю кӯшиш ва завқу шавқи бачагон қонеъ гардонида мешавад. Бача мазмуни

бозиро аз атрофи худ мегирад. Ҳангоми бозӣ бо қасбу ҳунар, рӯзгор одобу рафтор ва фаъолияти одамон ошно мешавад. Бозӣ на танҳо сифатҳои нек, балки хислатҳои манғифро ҳам пайдо мекунонад. Мураббия ин масъаларо бояд дар мадди назар дошта бошад.

Дар ин синну сол ташкили дурусти меҳнат аҳамияти калон дорад. Бачагон дар ҳудхизматрасонӣ, рӯбучини ҳонаҳо, нигоҳубини растаниҳо, гулҳо ширкат варзанд, ба калонсолон ёрӣ расонанд, ҳудашон баъзе чизҳои даркориро созанд, вагарна аз онҳо меҳнатдӯстонро ба камол расонидан душвор мешавад.

Дар давраи томактабӣ кӯдакон ба таҳсил дар мактаб, ки инкишофи тафаккури абстрактиро таъмин месозад, омода карда шаванд. Ҳониш аз синни 7 солагӣ сар мешавад.

**Синни мактабӣ** (аз 7 то 11 солагӣ). Давраи басо мураккаб ва пур аз зиддиятҳои инкишофи мактаббачагон аст. Бачае, ки ба синфи якум меояд, аслан аз ҷиҳати ҷисмонӣ ва психологӣ аз бачагони синни томактабӣ фарки куллӣ надорад. Танҳо вазифаи душвори ҳониш ба дӯши ӯ меафтад. Тадриҷан дар ӯ ҳусусиятҳои барои ҳониш зарурӣ ба вучуд меояд.

Муаллим ба ҳонандай ҳурдсол аз рӯи барномаи маҳсус таълиму тарбия медиҳад, онро бо дониши маҳорату малакаҳо мусаллаҳ менамояд, ба кору ҷорабиниҳои созмонҳои талабагӣ ҷалб месозад.

Ҳарчанд муаллим ва мактаб ба назди ҳонандагон талаботи яхелаву ягона мегузоранд, vale онҳо дар кори ҳониш ҳусусиятҳои ҳудро зоҳир менамоянд, инкишофи ташаккули шахсияташон гуногун мешавад, ҷунки таъсири ҷорабиниҳои тарбияӣ ба ҳама якранг нест, майлу ҳавас, завқу шавқи бачагон низ гуногун аст. Ба ҳамаи ин нигоҳ накарда мактаб вазифадор мебошад, ки дар шогирдон талаботи ботинии зистану таҳсил карданро мувофики қондаҳои ҳонандагон пайдо қунонад.

Маълум аст, ки кӯдакон ба мактаб бо шавқу завқи зиёд меоянд. Аммо душвориҳои ҳониш – навистану ҳондан, дар дарс ором нишастан, такрори ҷандқаратай чизҳои фаҳмою дастрас онҳоро баъзан дилгир месозад. Агар муаллим ба ин масъалаҳо эътибор нашҳад, метавонад ба дастпарварон таъсири манғиф расонад.

Дар пешрафти кори ҳониши ҳонандагони ҳурдсол ба роҳ мондани муносибатҳои дурусти байниҳамдигарӣ аҳамияти калон торад. Нешқадамони ҳониш дар ин бобат мададгорони муаллим

шуда метавонанд. Муаллим бояд чунин андеша надошта бошад, ки кори асосй хониш ва донишгирии шогирдон аст. Не, ҳадафи асосий аз хониш инкишофи фикрӣ, ахлоқӣ, меҳнатӣ, зебоифаҳмӣ ва ҷисмонии онҳост, ки доимо дар маркази дикқат мейистад. Ҷалб кардани бачагон ба корҳои муғиди ҷамъияти мувоғики қобилият, ташкили экскурсияҳо ба истеҳсолот ва шинос гардонидан бо қасбу ҳунарҳо барои меҳнатдӯст шуданашон саҳм мегузоранд. Агар дар хонандагони ҳурдсол сифатҳои неки ахлоқию иродавӣ – меҳнатдӯстӣ, гайратмандӣ, завқи баланди хониш, ҳисси масъулияти ба вучуд оварда шаванд, душвориу камбудиҳо осонтар бартараф карда ҳоҳад шуд. Ғаъолият шавқовару ҷолиб набошад, хонандагони ҳурдсол ба он машгул нашуда, ба дигар корҳо даст мезананд. Ба дикқати онҳо бояд расонд, ки кори хониш ё омӯзиш заҳматест, ки бе саъю қӯшиши ҷиддии иродавӣ иҷрояш мусассар намешавад. Инчунин дикқати устувор, қобилияти меҳнатӣ, идоракунии амалиёти худ ҳар қадар тезтар дар бачагон пайдо шавад, самаранокии ҳамон таълим меафзояд.

Ба хонандаи ҳурдсол кунҷкобӣ ва серҳаракатӣ ҳос аст. Вай бисёр ҷизҳоро донистану фаҳмидан меҳоҳад, қалонсолонро саволборон мекунад. Баъзан дар рафткор ҳуддорӣ карда натавонистан, ягон корро карда пушаймон шуданашро мушоҳида кардан душвор нест. Муаллим онҳоро ба низом меорад. Барои ислоҳашон экспурсия, саёҳат, бозиҳои шавқовар, меҳнати яқҷоя, варзиш ва воситаҳоро моҳирона истифода мебарад.

Хонандагони синфҳои ибтидой таҷрибаи дар коллектив зистан ва ғаъолият намуданро ҳосил накардаанд, бинобар ҳамин тез-тез шикоят карда, баҳилӣ ва мумсикӣ зоҳир мекунанд, қанораҷӯй менамоянд, зеро манфиати ҳудро бо манфиати умум пайваста наметавонанд.

Ҳамин тавр, дар давраи синну соли ҳурди мактабӣ асосҳо, пойдевори шахсият ғузошта мешавад. Ба он умед бастан лозим нест, ки камбудиҳои кӯдаконро дертар бартараф кардан имконпазир мешавад. Вақтро ганимат дониста дар ин бобат корро оғоз кардан зарур аст.

**Давраи наvrasӣ** (аз 11 то 15 солагӣ). Ҳусусиятҳои ҳоси кӯдакони ин синну сол аз он иборат аст, ки онҳо ҳудро ҳурдсол ҳисоб намекунанд, мегинидоранд, ки аллакай қалон шудаанд. Ин давваро педагоги машҳур В.А. Сухомлинский давраи тавлиди шаҳрванд, давраи гузариш аз ҳурисонӣ ба қалонсонӣ номида буд.

Наврасон күдакмонанд мебошанд. Аз чихати чисмонй ва мъянавй калонтару бойтар шуданашонро дарк мекунанд. Вале кудрату часорат пайдо намуда бошанд ҳам. ҳанұз андоғай кувваю иқтидорашонро намедонанд. Онҳо ҳамнишини калонсолон шуда, ба зимма баъзе корҳои хонаводаро мегиранд. Муносибату муомилаи калонсолон бо онҳо дигаргун мешавад. Акнун онҳоро, чунонки дар синфҳои ибтидой буд, хурдсол намешуморанд. Аммо инкишофи ақлӣ ва ҷисмониашон имкон намедиҳад, ки чун калонсолон баҳри иҷрои мақсад амал намоянд. Ҳамин аст, зиддияти ботинии давраи наврасӣ.

Наврасон мекӯшанд, ки қобилияти худро нишон диханд. мустақилона амал намоянд, фаъолиятнокӣ ва ташабbusкорӣ зохир намуда, ба кори ҷамъиятӣ машғул мешаванд, ҳисси масъулияташон ривоҷу равнақ мегирад. Ҳамин ҳусусиятҳои наврасон кӯмак мерасонад, ки мавқеъ ва ҷои худро дар ҷамъият эҳсос намоянд. Фаромӯш набояд кард, ки давраи наврасӣ дар баъзе бобатҳо ба муаллимону волидон ташвишҳон иловагӣ меорад. Наврасон дагалмуомила шуда зуд ба газаб меоянд, танҳои меҳоҳанд, яқрав мешаванд, донишомӯзиашон сусттар мегардад. Камбудиҳои дигаронро мебинанду ба рафтори худашон баҳои сазовор дода наметавонанд. Дар ин синну сол баъзан андеша накарда ҳашмгин шудан, фаромӯш кардани шарму ҳаё аз худтаърифкунӣ, ҳисси бадбинии ҷинси муқобил ба назар мерасад. Олимони бисёре сабаби ин ҳолатро дар инкишофи ҷисмонӣ ва пухта расидани организми наврасон мебинанд. Гӯё дар ин давра ба майнаи онҳо ахбороту таъсирот чунон сершумор мешавад, ки ҳамаро ба пуррагӣ таҳлил карда наметавонанд.

Агар муаллимону волидон олами ботинии наврасонро дуруст фахмида, талаботашонро дониста, усулҳои муносибро дарёб намуда истифода кунанд, бешубҳа комёбихои нау тозаро дар гарбияи наврасон ба даст ҳоҳанд овард. Воситаҳои хубу гуногуни ҷалб намудани наврасон ба муомила, меҳнат ва хониш ҳастанд. ки сари вакт кор фармуданашон айни муддаост. Бояд дар назар дошт, ки наврасон корҳои ғайриоддӣ, шавқовар, бо ракобату мусобика ташкилишударо меписанданд.

Созмонҳои талабагии мактабҳо, ки наврасон аъзои он мебошанд, роҳҳои истифодаи қувва, қоневъ гардонидани розу ниёзҳои афзуни онҳоро ҷустуҷӯй намуда, таҷрибаи бо меҳнат хизмат намудандро

ба чамъият ёд медиҳад. Дар рафти ҳамкорӣ, рафоқат ва дӯстӣ наврасон муносибатро ба дигарон меомӯзанду ҳисси ватанпастӣ, далерӣ, суботкорӣ барин хислатҳоро пайдо мекунанд. Таҷрибаи муаллимони пешқадами кишвар нишон медиҳад, ки истифодай маводи ҳарбу зарбҳои шаҳрвандӣ (солҳои 1991-1992) ва бо роҳи мусолиҳаю ҳамдигарфаҳмӣ ҳал кардани муноқишаҳо ба фоидай миллат ва давлат буданд.

Давраи навҷавонӣ (аз 15 то 18солагӣ). Дар ин давра, ки бо ибораи дигар давраи синни қалони мактабӣ мегӯянд, аз ҷиҳати физиологию анатомӣ ба балогат расидани узвҳои бадан хотима мейёбад. Навҷавон дар давраи наврасӣ меҳост қалонсол бошад, акнун ҳоҳишаҳ ҷомаи амал пӯшида вай қалонсол гардида. Дар ин давра вай барои ҳуд касбу ҳунар интиҳоб мекунад, ба омӯхтани он камар мебандад, фаъолиятро баҳри соҳиб шудан ба он оғоз менамояд.

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф» вазифа мегузорад, ки ҳонандагони синну соли қалони мактабӣ ҳангоми таҳсил дар синфҳои болой ягон пешаи барои ҳалқу Ватан даркориро мувофиқи қобилияташон интиҳоб кунанд. Мактаб дар ин роҳ қӯмакрасони онҳост. Навҷавон дар мактаб ҳонда, сифагу ҳусусиятҳои шаҳсияти ҳудро ҳувайдо мекунад ва нишон медиҳад, ки ба ҷиҳати қодир аст. Мавқеи ў дар ҳаёт муайян мегардал. Ҷаҳонбинииаш ташаккул мейёбад, муносибаташ ба одамон дар риояи қоидаҳои ахлоқӣ аён мешавад, завқу рағбаташ ба ягон соҳаи илму дониш, техникаву технология, фарҳангу алабиёт аз рӯи салоҳидаш ба вучуд меояд.

Ба оила ва оиласдорӣ шавки маҳсус ҳосил менамояд. Омӯзиши ғанҳои доир ба ин масъалаҳо даҳлдорро идома дода, донишҳоро мукаммал месозад. Дар ин синну сол ишқу муҳаббати нахустин, завқи оиласдориро навҷавонон, писарону дӯхтарон дар сари ҳуд мепарваранд. Дар ин маврид таъкиди А.С.Макаренко ба хотир мерасад, ки ў гуфтааст: «Ҷавонмард ҳаргиз арӯс ва ҳамсаравшро дӯст намедорад, агар вай падару модар, рафиқон ва дӯстони ҳудро дӯст надошта бошад». Онҳо мекӯшанд, ки дар ҳар соҳа мустақил, ташаббускор бошанд ва аз рӯи хости дилашон амал намоянд.

Дар навҷавон сифатҳои иродавӣ агар ташаккул наёфта бошад, вай ба таъсири манғии шаҳсони ҷудогона низ афтода мемонад. Майпарастӣ, нашъамандӣ, сиғору носкашӣ, тарзи ҳасти носолими

байзэ ашхосро окибати тарбияи нокиси давраи наврасию навчавоний мөхисобанд, ки дуруст аст.

Коллективи синф ё мактаб дар кори тарбиявии байни навчавонон роли муҳим мебозад. Агар дар наврасий бачагон манманӣ қунанд ҳам, дар навчавоний оқилтар шуда маслиҳати дӯстон, ҳамсабакҳо ва муаллимонро ба инобат мегиранд.

Навчавонон ҳоҳ писар ва ё ҳоҳ духтар шахсоне мебошанд, ки ба ҳудтарбиякунӣ, ҳудомӯзӣ ва ҳудтакмилдӣ қодиранд. Ин тақозои давру замон муаллимонро водор менамояд, ки ҳамеша бо ҷавонон ва падару модарон, ахли ҷомеа баҳри ташаккули шахсияти мукаммал фаъолиятро суст нақунанд.

Ҳамин тарик, ба ҳар давраи синнусолӣ дараҷаи муайяни инкишофи ҷисмонӣ, психикӣ ва маънавӣ ҳос аст. Давраҳои синнусолӣ бо мақсади кӯмакрасонӣ ба педагогҳо шартан чудо карда шудааст, то ки мувоғики давраҳо раванди таълиму тарбияро ташкил намоянд. Тарбияи хуб ҳамеша давраҳои синнусолии ҳонандагонро ба эътибор мегирад.

## §9. Тафовути фардии мактабиёни

Инкишофи одамон, аз ҷумлаи мактаббачагон дар ҳар давраи синнусолӣ ҳар ҳел аст. Ҳар давраи синнусолӣ ҳусусиятҳои умумӣ ва ҳар мактабхон бо ҳусусиятҳои фардии худ дар инкишоғ тафовут дорад, ҷунки типии системаи асаб фаъолияти ҳархела дошта, инкишофи ҷисмонию ақлий, майл, ҳусусиятҳои рафторашон якранг нест. Дар давоми як давраи синну сол ҳам ягон ҳусусияти қӯдак дар инкишоғ тезтару назаррас ва дар вақти муайян сустгар шуда метавонад. Ин ҳолатро дар мисоли ҳонандагони синфҳои ибтидой баравъло дида метавонем.

Бо баробари мактабхон шудани қӯдак на танҳо мавқеи ў дар ҷомеа дигаргун мешавад, балки тафаккури абстрактӣ, эҳтиёҷоти ҷав, завқу шавқу қӯшиши омӯзиш пайдо мекунад ва қалонтар шула сифатҳои наврасон дар ў ташаккул ёфтани мегирад. Ҳамон муаллими, ки инкишофи шогирдашро дар ҳаёт мебинад, роҳҳои беҳтарӣ тақмили онро ҷустуҷӯй мекунад, баҳри ислоҳи камбудихо ҷорҷро меандешад ва эҷодкориҳо дорад, дар ин ҷода комёбихо наслебаш мегардад.

Ҳар ҳонанда фард аст, вай бо ҳусусиятҳои фардии худ аз тиҷарон фарқ мекунад. Лекин дар тарбия талабҳои умумӣ низ ҳасанд, ки ба инкишофи ҳонандагони синну соли муайян пешниҳод мегарданд.

Агар хонанда нуксоне дошта бошад, гунохе содир кунад, омӯзгор бояд муайян созад, ки кадом сифати даркорӣ дар ў хосил нашудааст ва сабаби он дар чист? Сипас имконияти роҳи ислоҳи камбудиро ёфтган мумкин мешавад. Омӯзгор бинад, ки шогирдаш дар инкишофи сифату хусусиятҳо бартарӣ дорад, вазифа бармеояд, ки минбаъд сифатҳоро мустаҳкам намуда, сайқал дихад. Масалан, дар омӯзиши фанни забон ё риёзӣ афзалият дошта бошад, мекӯшад, ки он донишҳо васеътар карда шавад.

Муаллимаи синфҳои ибтидой, Қаҳрамони меҳнат Муҳаббат Маҳмудова, ки ҳоло мактаби №53 шаҳри Душанбе ба шарафи ўномгузорӣ гаштааст, устоди соҳибиستеъдод буд. Вай мудом бо хонандагони хурдсол модарвор муносибат мекард, нисбаташон меҳруbonivу ғамҳориҳо менамуд. Хусусиятҳои ҳар хонандаро ба ҳубӣ меомӯҳт ва медонист. Ба манзилгоҳашон рафта бо рӯзгори оила, ҷои қӯдак ва муносибаташ бо ҳамсолону ҳамсоягон, одатҳо, завқу шавки онҳо ошно мешуд. Аз шогирдон мепурсид, ки оянда соҳиби кадом қасбу пеша шудан меҳоҳанд. Дар бораи ҳамон пешаҳо сӯҳбатҳо барпо менамуд.

Аз далелҳои болой ҳулоса бармеояд, ки дар кори таълиму тарбия мадди назар доштани хусусиятҳои фардии хонандагон шарти муҳими муваффақиятҳои кори пурсамари муаллим дар ҷодаи донишдидҳӣ мебошад. Ҳамин донишҳо роҳи шогирдонро баҳри ба даст овардани мақсаду орзуҳо мунаvvар месозад. Хусусиятҳои фардии хонандагонро ба ҳисоб нағирифта кор бурдан басо душвор аст. Масалан, нафаре дар дарс рафиқашро ранҷонда ҳудаш ҳатояшро фаҳмида хафа мешавад, дигаре аз ҷазориҷӣ меҳаросад ва сеюмӣ ақалан шарм намекунаду ҳудро бегуноҳ нишон додани мешавад. Муаллим бояд чӣ кор кунад? Вай бояд сиёҳро сиёҳ гӯяд. Меъери ахлоқро ба эътибор гираду адолатро пеша намояд.

Ҳулоса мебарорем, ки ҳар хонанда хусусиятҳои фарқунандаро дорост ва онҳо ба инкишофи шахсият таъсир мебахшанд.

### **Саволҳо ва супоришҳо барои тақрору кори мустақилона**

1. Аз рӯи кадом нипондиҳандаҳо давраҳои синнусолӣ муайян карда шудааст? Хусусиятҳои синнусолӣ чист?
2. Кадом омилҳо ба инкишофт таъсир мебахшад? Мавқеи омилҳоро дар инкишофт фаҳмонед.

- 3.** Фаъолияти асосии одамон аз рӯи синну сол барои чӣ тағйир меёбад?
- 4.** Хонандай хурдсол пас аз мактабхон шудан ба қадом душвориҳо дучор мегардад?
- 5.** Дар асоси мушоҳидаҳо дар бораи ягон хонандай синфи ибтидой тавсифномаи педагогӣ нависед.
- 6.** Ҳусусиятҳои фарқунандай хонандагони хурдсолро баён кунед.
- 7.** Ҳусусиятҳои умумии синнусолӣ аз ҳусусиятҳои фардӣ чӣ ғуна тафовут дорад?

## БОБИ З

# МАҚСАДИ ИНКИШОФИ ҲАМАТАРАФАИ ШАХСИЯТ ВА ВАЗИФАҲОИ ТАРБИЯ

*Дарахте, ки хурдак бувад боғбон,  
Бигардонад ўро чу хоҳад чуноп.  
Чу гардад калон боз патвонадаш,  
Ки аз худаши дуруст ҳам бигардонадаш.*

*(Абӯшакури Балхӣ)*

### **§10. Мақсади тарбия ва аҳамияти он**

Ба ҳамагон маълум аст, ки тарбия ногузир буда, дар ҳама гуна ҷамъияти инсонӣ вучуд дошт, дорад ва вучуд ҳоҳад дошт. Зеро тарбия мафҳуми абадист, вай ҳамқадаму ҳамнафаси замонҳо ва одамони он мебошад. Агар ба таъриҳ назар андозем, мебинем, ки мақсади тарбия бо мурури замон ва болоравии ҷомеа тағиیر меёфтү шарту шароитҳои тарбия бо он ифода мегашт. Мисоли инро дар Юнону Рими Қадим дида метавонем, ки мақсади тарбия тайёр кардани ватандӯстони часуру матин, далер ва садоқатманд буд.

Дар давраи асрҳои миёна одамон дар руҳияи боварӣ ба дунёи дуюм – охират тарбия мегирифтанд. Зоҳидон ба ҳукмронҳо ёрӣ медоданд, ки мақсадашонро дар бобати тарбияни фарзандони мазлумон амалий гардонанд. Бачагон аз қонеъ гардонидани ниёзҳо рӯй метобиданд, итоаткору ғуломони ҳӯҷаинонашон мегаштанд.

Мақсади ҳукмронҳои ҷамъият дар боби тарбияни фарзанд дигар буд. Байнини фарзандонашон далериву часоратро тарғиб қунанд ҳам, нисбат ба меҳнат ҳисси бадбинӣ ба вучуд меоварданд.

Дар педагогика ва фалсафа оиди мақсади тарбия ақидаҳои мухталиф мавҷуданд. Як қатор олимони педагог:

– экзистентсиалистон пешбинихои доир ба шахсият ва ба лоиҳа гирифтани онро рад мекунанд. Намояндаи прагматизм Ч.Дюи даъво мекунад, ки гӯё ба тарбия мақсад даркор нест, чунки инкишоф пештар аз тарбия меравад.

Пешакӣ донистани мақсади тарбия ба ҳар корманди мактабу маориф зарур аст. Суханони педагоги машҳури рус К.Д.Ушинский, ки мақсадро сангига маҳқаки назарияҳои фалсафӣ ва равоншиносӣ, масъалаи якумдарачаи педагогика меҳисобид, ин фикрро тасдик мекунад. Ў навистааст: «Шумо дар хусуси меъморе, ки бинои наверо

сохтанисту ба саволатон оиди чӣ соҳтанаш посух дода наметавонад, чи мегӯед? Айнан ҳаминро бояд дар ҳаққи тарбиятгаре гӯед, ки равишану возех ба шумо мақсади фаъолияти тарбиявиашро гуфта наметавонад».

Дар тарбия мақсади умумӣ ва фардиро фарқ мекунанд. Мақсади умумӣ тарбияни сифатҳоеро дар назар дорад, ки онҳо дар ҳамаи одамон пайдо кунонида мешавад. Мақсади тарбияни фардӣ бошад, факат тарбияни одами ҷудогонаро пешбинӣ менамояд, яъне сифатеро дар шахсият пайдо мекунонад ва ё ягон камбузиашро ислоҳ менамояд. Ҳар қадами муаллиму тарбиятгар қадамест сун мақсади гузошташуда. Аз ин ҷост, ки беътиноӣ ба мақсади тарбия фаъолияти педагогиро аз саъю қӯшиш, мувофиқи нақша кор бурдан, ташкили дурусти ҷорабиниҳо маҳрум менамояд.

Педагогикай мусоир таърихи тӯлонии кори таълиму тарбияро омӯхта ба ҷунин ҳулосае омадааст, ки барои инкишофи шахсият давлат бояд ба таъмини иҷрои мақсади тарбия шарту шароитҳои таруриро фароҳам орад, то шахсиятҳои ҳаматарафа мукаммал ба ноя расонида шаванд. Омӯзиши таърихи маорифи ҳалки тоҷик шаҳодат медиҳад, ки аз даврони давлати оламшумули Сомониён то имрӯз мақсади тарбияро дуруст муайян карда баҳри амалий таҳтини он саъӣ мекарданд. Дар давраи мавҷудияти Иттиҳоди Шӯрави Тоҷикистон ба мамлакати аҳолиаш саросар саводнок мубаддӯлан таҳт. Алҳол, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар сол тантанавор соҳибистиқлоу шуданашро ҷашн мегирад, давлату ҳукумат дар роҳи рушди маорифи кишвар мақсаду вазифаҳои аниқ гузоштаанд.

Аҳди маориф хуб мефаҳманд, ки соҳаи фаъолияташон дорои иҳимиёти буҷургӣ ва ба таври бартаринок рушдкунанда мебошад. Гибиси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф», ки 27 декабри соли 1993 қабул гардишад ва 4 апрели 2004 ба он дигаргириҳо даровардаанд, мақсади соҳаи маориф қонеъ гардишидани талаботҳои шаҳс барои рушди ҳамаҷониба, баҳри амалии соҳгани ғамоми истеъодод, баланд бардоштани беҳбудии ҳаёту кори ҳуд ва дар ин замина афзун намудани дастоварҳои институти, фарҳангӣ ва маънавӣ дар роҳи таракқии иҷтимоию институти Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад<sup>1</sup>.

Чунон ки мебинем, инкишофи ҳаматарафаи шахсият мақсади тарбияни мост, ки аз сиёсати давлати соҳибистиқлоу талаботи он сарчашма мегираад.

Вазифаҳои таълиму тарбия, ки аз мақсад бармеояд, дар шароити давлати демократии ҳуқукбунёд ва дунявий аз он иборат аст, ки шаҳрвандони солиму сатҳи мърифатнокиашон баланд, дорон тафаккури эҷодӣ, ҳамаҷониба инкишофёфта ва соҳиби доинии амиқ, маҳорату малакаҳои қасбӣ тайёр намоянд, ки онҳо ба гояҳон сулҳдустӣ, ваҳдат, инсонпарварӣ, меҳанпарастӣ, адолати иҷтимоӣ, нигоҳдории арзишҳои аз тарафи умум эътирофшудаи инсонӣдустӣ, риояи ҳуқук ва қонунҳо фаро гирифта шудаанд.

Ҳамин мақсаду вазифаҳо дар санадҳои Вазорати маориф, идораҳои маорифи вилоятҳо ва шӯъбаҳои маорифи шаҳриву нохиявӣ мушахҳас гардонида мешаванд.

Ҳамин тарик, мақсади тарбиявии мактабҳо инкишоф додани ҳаматарафаи шаҳсият аст. Ин кор ба воситаи тарбияи ақлӣ, ахлоқӣ, зебоифаҳмӣ, ҷисмонӣ, меҳнатӣ, иқтисодӣ ва гайраҳо ба амал бароварда ҳоҳад шуд.

### **§11. Вазифаҳо ва роҳҳои инкишофӣ ҳаматарафаи шаҳсият**

Шаҳсияти ҳаматарафа инкишофёфта аз қадимулайём дар маркази диккати ахли ҷамъият буд ва онро дар ҳар замон ҳар хел маънидод мекарданд. Ҳоло ба ҷамъият шаҳсиятҳое лозиманд, ки аз ҷиҳати маънавӣ бой, ахлоқи ҳамида дошта, ҷисман солиму бардам бошанд, яъне ҳам кори фикрӣ ва ҳам ҷисмониро иҷро карда тавонанд.

Роҳи асосии инкишофӣ ҳамаҷониба мусаллаҳ намудани мактабиён ба маълумот ва дониш вобаста аст. Мутаасифона. ҳоло завқу шавқи бачагон ба омӯзиш коста гардидааст. Муаллимон ва волидон ба ҳониши насли наврас андак эътибори даркорӣ бояд диханд, чунки миқдори ҳонандагони камҳавсала ва танбал торафт бештар ба назар мерасад. Гузариш ба иқтисоди нави бозорӣ онӣ яке аз сабабҳоест, ки ба тарзу сатҳи ҳаётӣ меҳнаткашону фарзандонашон таъсири манғӣ бахшид. Аён аст, ки одамон дар ҷамъият зиндагӣ ба сар бурда, ба он мутобиқ мегарданд, аз талаботи он озод шуда наметавонанд. Ягон кас дар алоҳидагӣ, бе меҳнату муомила бо дигарон ҳушбахтона зиста наметавонад.

Ҳонандо, ки минбаъд шаҳсият шуда, ба зиндагӣ омода мешавад, меҳнат карданро беш аз пеш омӯзад ва меҳнат карда тавонад. Кори ҳониш, рӯзгор ва меҳнати фонданоки ҷамъиятиро донад, ҳаракат кунад, ки интизоми меҳнатро ёд гираҷду риоя намояд.

Ба ҳамин тарик, масъалаи инкишофӣ ҳамаҷонибаи шаҳсият имрӯз ҳеле мураккабу серсоҳа гаштааст. Вай талаб мекунад, ки на

тапхо ба тарбияи фикрӣ, ахлоқӣ, меҳнатӣ, эстетикий-зебопарастӣ. Ҷисмонӣ диккати чиддӣ дода шавад, балки тарбиятгарон соҳаҳои тарбияи экологӣ-табиатдӯстӣ, иктисодӣ, демографӣ-танзими оила, ҳукуқӣ, санитарию гигиенӣ, зидди майпарастиву нашъамандиро мунтазам мадди назар дошта бошанд.

Лозим медонем, ки вазифаҳои асосии тарбияи фикрӣ, ахлоқӣ, меҳнатӣ, зебопарастӣ ва ҷисмониро бо таври муҳтасар ёдрас намуда, қайд карда гузарем, ки ҳамаи тарафҳои тарбия дар як вакғ дар алоқамандӣ пеш бурда, сифатҳои шахсият ташаккул дода мешавад.

**ТАРБИЯ ФИКРИ (АҚЛОНИЙ).** Дар таърихи педагогика дар бобати тарбия ва инкишофи фикрӣ ду назария – яке назарияи маълумоти расмӣ ва дигаре назарияи маълумоти моддӣ вучуд доштанд.

Тарафдорони назарияи маълумоти расмӣ чунин меҳисобиданд, ки барои инкишофи фикрӣ таҳқиқӣ шаклҳои тафаккур, қобилияти маърифаткуни хонандагон, инкишофи хотирау таҳаюлот, ҳушёригуви зиракӣ кифоят мекунад. Онҳо кори таълимро як шакли равнавақдихии ақлонӣ мепиндоштанду ба таълими забонҳо, алабиёт ва риёзиёт диккати маҳсус медоданд.

Намояндагони назарияи маълумоти моддӣ бошанд, барои инкишофи фикрӣ додани донишҳои мушаххасро, ки фоидай бештар месоваранд, ниҳоят муҳим медонистанд. Ҳуд ба ҳуд ин донишҳо тӯс дараҷаи зарурии шаклҳои тафаккурро таъмин мекунонида бошанд.

Ҳар ду назарияҳои номбаршуда, ки бокимондаҳои давраи ғуломӣ мебошанд, аз нуқсонҳо орӣ нестанд. Зуҳуроти ин назарияҳоро бо тобишҳои гуногун ҳанӯз ҳам дидо метавонем.

Педагогикай пешқадам феълан маълумоти расмӣ ва моддиро дар ягонагӣ мебинад, зеро аз ҳад зиёд баҳо додан ва паст задани ин ё он назария ҳатои маҳз аст.

Ба назди тарбияи фикрӣ чунин вазифаҳо шудааст:

мусаллаҳ намудани хонандагон бо асосҳои донишҳои илмӣ онди табиат, ҷамъият ва тафаккур ва бо ҳамин васила пайдо қуонидани асосҳои ҷаҳонбии;

ташаккул додани маҳорату малакаҳои фаъолияти фикрӣ (бо срии муқонса, мушоҳидаҳо, фахмидани мағҳумҳо), шуурона аз ҳул қуонидани донишҳо;

тарбияи мустақилияти хонандагон дар фаъолияти хонии, шиншиоф додани тараббот, завқу қобилияти маърифатии онҳо, рафтгори шоди;

**ТАРБИЯИ АХЛОҚЙ.** Инсоне, ки бо дигарон як чо дар чамъият ҳаёт мегузаронад, сифатҳои ахлоқӣ, одоби чамъиятро бояд донад, яъне талаботи умумиро ба одамон, ки шахси алоҳида онро ба вучуд наовардаву дар рафти меҳнату муомилаи одамон пайдо шудааст, риоя кунад. Ин талабот ба шакли меъёрҳои ахлоқӣ, коидаҳо ифода мешаванд ва ифодагари ўҳдадориҳои ҳар кас дар муносибат бо чамъият, ба одамони дигар ва ба худи шахс мебошанд.

Инсонпарварӣ, ватандӯстӣ, сулҳдӯстӣ, худшиносии миллӣ, интизоми хуб, риояи ҳуқуқ ва қонунҳо самараи тарбияи ахлоқӣ аст. Дар назди тарбияи ахлоқӣ чунин вазифаҳо истодааст, ки хонандагон ин сифатҳоро дошта бошанд:

- фаҳмондани талабҳои ахлоқи ҳамида, пайдо кунонидани ақидаҳои ахлоқӣ дар хонандагон;
- инкишоф додани ҳисси ватандӯстӣ, хурмат кардани рамзҳои давлатӣ ва Конститутсия, худшиносӣ ва дӯстӣ бо ҳалқҳои дигар;
- тарбияи ҳисси ҳурмату эҳтироми калонсолон, меҳрубонӣ ба ҳамсолон, хурдсолон ва кӯҳансолон;
- шарики шодиву ҳурсандӣ, андӯҳи атрофиён шуда тавонистан;
- нисбати иҷрои кори худ масъулият ҳис кардан, меҳнатдӯст, интизомнок будан;
- дар колектив меҳнат ва зиндагӣ карда тавонистан;
- дар рафтор ифтиҳори миллӣ, қатъият, қавииродагӣ, пок-вичҷонӣ зохир кунанд, зидди муросокорӣ бо камбудиҳо, беадолатӣ, бекорхӯчагӣ, ҷашмгуруслагӣ мубориза баранд;
- маданияти рафтори худро такмил диханд.

**ТАРБИЯИ МЕҲНАТӢ.** Вазифаи тарбия тайёр кардани мактабиён ба кор басо муҳим аст. Онҳо донанд, ки одам бояд кор кунад. Маяни ҳаёташ меҳнат аст. Сӯҳаҳои кор сершуморанд ва минбаъд бояд дар ягон соҳа соҳиби касбу ҳунар шаванд. Тарбияи меҳнатӣ ва таълими меҳнат ба иҷрои вазифаҳои зерин нигаронида шудааст:

- меҳнатро дӯст доранд ва аҳли меҳнатро эҳтиром кунанд;
- дар хонандагон дар рафти хониш ва меҳнати фоиданоки чамъиятӣ маҳорату малакаҳои меҳнатӣ ташаккул ёбад;
- завқи хонандагонро ба касбу ҳунар бедор кунонидан, то якеро шуурона интихоб намуда, тайёрии ибтидоиро доир ба ин касб гузаранд;

Тарбияи меҳнатӣ ва маълумоти политехникӣ алоқаи зич доранд. Онҳо бачагонро бо талабҳои асосии истеҳсолот шинос мекунанд ва ба наврасон сару кор доштанро бо олоту воситаҳои истеҳсолот ёд медиҳанд. Маълумоти политехникӣ омӯзиши техникаро аз тарафи хонандагон дар назар дорад. Қариб ҳамаи фанҳои таълими мактаб кимиё, физика, риёзӣ, таъриҳ ва ғайраҳо дар ин бобат донишҳо медиҳанд. Ҳусусан фанни таълими меҳнат хизмати босазо дар ин ҷода мекунад.

Агар таълим дар мактаб бо кори истеҳсолӣ пайваста пеш бурда шавад, хонандагон дар давоми вакти муайян барояшон пешай мувофиқу мъяқулро интиҳоб ҳоҳанд кард.

Ислоҳоти ҳозираи кори мактаб ба тарбияи меҳнатии мактаббачагон дигаргуниҳои муфид доҳил намуданро пешбинӣ кардааст.

**ТАРБИЯИ НАФОСАТ (ЗЕБОИПИСАНДӢ).** Ин тарбия ҳисси ҷебопарастии бачагонро ташаккул дода, диди эстетикиашонро ривоҷу равнақ мебахшад. Торафт қобилияти идроки зебогии ҳодисаҳои воқеият, асарҳои санъату адабиёт дар бачагон сайқал сӯфа, ҳудашон мустақилона ба оваридани чизҳои зебо машғул мешаванд. Тарбияи нафосат ба ҳаёти фарҳангии ҷамъият марбут аст ва қисми таркибии инкишофи ҳамаҷонибай шахсият ҳисобида мешаваду ҳисси ҳаловат бурдану оваридани зебогиро илқо менамояд.

Тарбияи нафосат фаҳмида тавонистани чизҳои зебо ва нафис, инчунин фарқияти онҳоро аз чизҳои безебу бадсоҳт ёд медиҳад. Ҳиссияту қобилияти зебогифаҳмиро баланд мебардораду хонандагон ба зебогиҳои атроф, табиат, ҳаёти ҷамъиятӣ, меҳнат, фарҳанг бетафовут нигариста наметавонанд, дар оянда ҳудашон ҳам баҳри афзун гардонидани зебогӣ ширкат меварзанд. Ҳиссияти ҷететикий (нафосат) зебогии меҳнати колективӣ, эҷодкорона муносибат кардан ба он, ғановати ботинии камолоти шахс ва маданияти инсонро нишон медиҳад. Зебогии муомилаю рафтори кӯши дар ҷомеа ба одамон ҳусни иловагӣ мебахшад. Зебоифаҳмӣ ҳиссияте найдо мекунонад, ки одамон ба рафтори бад, гуфтори бад ва бо сифатҳои ба шаъну шарафашон додг мевардагӣ мубориза метаванд.

Зебогӣ мадад мерасонад, ки бачагон фаъол, солим, зиндадил, меҳнаткарин шуда ба воя расанд, аз ҳар ҷиҳат зебо бошанд, аз монандҳои ҷӯшивориҳо натарсанд. Барои тарбияи зебоифаҳмӣ мактаб

ва оила бояд тамоми воситаҳоро истифода бурда, маданияти рафтори хонандагон ва дарачаи зебоифаҳмиашонро равнак диханд, то ки ба хислатҳои бад – майхорагӣ, сигоркашӣ, нашъамандӣ, шӯрапуштӣ ва гайраҳо муросокорӣ накунанд.

**ТАРБИЯИ ЧИСМОНИЙ.** Як ҷузъи тарбияи шаҳсияти ҳамаҷониба инкишофтёғта тарбияи ҷисмонӣ мебошад, ки барои мустаҳкам гардонидани саломатӣ ва рушди дурусти ҷисмонӣ аҳамияти маҳсусан қалон дорад. Аз замонҳои қадим ин масъала дикқати тарбиятгаронро ҷалб карда буд, вале тарбияи ҷисмонӣ дар ҳар давраи таъриҳӣ ҳусусиятҳои ҳос дошт.

Тарбияи ҷисмонӣ шарти зарурӣ ва ногузири инкишофи фикрию ахлоқии одам ҳисоб мейбад. Дар кори ба вучуд овардани назарияи тарбияи ҷисмонӣ педагоги шинохтаи рус П.Ф.Лесгафт саҳми арзанда гузоштааст.

Вазифаҳои зеринро бояд тарбияи ҷисмонӣ ба иҷро расонад:

- саломатии хонандагонро мустаҳкам намуда, инкишофи ҷисмониашонро таъмин созад;
- ӯзвои баданашонро обутоб дихад;
- маҳорату малакаҳои роҳгардӣ, ҳаракатҳо, бозиҳоро тақмилу инкишофт дихад;
- қобилияти варзишиашонро ба дарачаи баландтар бардорад;
- барои ташаккули сифатҳои ахлоқиву иродавиашон қӯмак расонад.

Мактабиён дар дарҳои тарбияи ҷисмонӣ, корҳои беруназсинфии варзишӣ ва дар оила тарбияи ҷисмонӣ мегиранд.

Ҳамин тавр, вазифаҳои тарбия басо сершумор аст. Вазифаҳои тарбияи фикрӣ, ахлоқӣ, меҳнатӣ, зебоифаҳмӣ, ҷисмониро баён намудем. Боз вазифаҳои тарбияи иқтисодӣ, экологӣ ва ҳуқуқӣ ҳам ҳаст. Набояд фаромӯш кард, ки ҳамаи қисмҳои тарбия як равандро ташкил менамоянд ва онҳоро аз ҳамдигар чудо кардан мумкин нест.

### **Саволу супоришҳо барои кори мустақилона**

1. Максади тарбия чӣ тавр муайян карда мешавад?
2. Аҳамияти мақсадро дар кори тарбиявӣ шарҳ дихед.
3. Инкишофи ҳамаҷонибаи шаҳсият чист?
4. Вазифаҳои асосии тарбияи фикрӣ ва ахлоқиро баён кунед.
5. Алоқамандию раванди ягона будани қисмҳои тарбияро чӣ тавр мефаҳмад?

## БОБИ 4

# НИЗОМИ МАОРИФИ

# ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН

«Ҳаёт бо исрор талаб мекунад, ки низоми маорифро ба кулӣ тагайир дигем. Ислоҳоти мактабу маориф ва илм аз масъалаҳои муҳимтарини имрӯзу фардои мамлакати мо мебошад».

Э.И.Раҳмонов

### **§12. Маълумоти умумӣ дар бораи низоми маорифи Тоҷикистон**

Дар дарсҳои гузашта маълумот додем, ки ҳар давлат системаи маорифи худро бунёд месозад. Агар низоми маориф дуруст кор кунад, давлат манфиати зиёде ба даст меорад, раванди таълиму тарбияи насли наврас ва одамон бомувафғият ривоҷу равнак мейёбад.

Таҳти мағхуми низоми маориф маҷмӯи муассисаҳои таълимиви тарбиявии мамлакат ва мақомоти идоракуни онҳоро мефаҳманд<sup>2</sup>. Ин низом бо назардоши риояи принсипҳои муайян, талаботи иҷтимоию иқтисодӣ, ҳусусиятҳои миллӣ барно гашта, ба иҷрои вазифаҳои сиёсӣ, иқтисодии пешгузоштаи давлат мусоидат мекунад.

Дар рафти фаъолият муассисаҳои маориф ба насли одамон донишҳои андӯхташударо медиҳад. Мақсад, вазифаҳо, мундариҷа ва шаклҳои ташкили тарбия ба шароити моддӣ, иҷтимоии одамон вобаста буда, мувоғики инкишоғу сатҳи ҳаёташон дигаргун мешавад.

Дар як қатор давлатҳо ҳанӯз низоми маориф ба табақаҳои аҳолӣ ва фарзандони онҳо ҳукуки якхелаи таҳсилро надодааст. Ҳонандагон пас аз ҳатми мактаби ибтидой ба гурӯҳҳои қобилиятинокҳо, камқобилиятиҳо, сустҳо, ки танҳо ба кори тафаккури амалӣ машгул шуда метавонанд, чудо карда мешаванд. Дар Русия подшоҳӣ низ чунин аҳвол буд. Ҳусусан мардумони Осиёи Марказӣ, ки як қисми онҳо мустамлика ҳисоб мешуданд, қариб саросар бесавод буданд. Бо ибораи Садриддин Айнӣ гӯем, дар байни тоҷикон одамони соҳибмаълумот чун дарахтон дар шӯразамин кам вомехӯрданд. Дар мадрасаву мактабҳои мавҷуда асосан таълимоти диниро меомӯзониданд.

Пас аз Инициативи Октябр вазъият дар Осиёи Марказӣ тағиیر сфи Ҷумҳурии Муҳтори Тоҷикистон, ки аввалҳо ба ҳайъати

Ўзбекистон дохил мешуд, бори нахуст нозироти маориф ва низоми маорифи худро ба вучуд овард. Ба кори Нозирот Аббос Алиев ба ҳайси нозири маориф роҳбарӣ мекард.

Солҳои 20-30 дар Тоҷикистон мактабҳои сершумор кушода шудаанд. Таълими якҷояи писарону дуҳтарон амалӣ гашт. Бесаводӣ барҳам ҳӯрд. Системаи маорифи ҷумҳурӣ аввал маълумоти умумии ибтидой, сонӣ ҳафтсолаву дертар маълумоти ҳаштсола ва дар нимаи дуюми солҳои 60-уми асри гузашта маълумоти миёнаи умумиро дар байни тоҷикистониён ҷорӣ намуд.

Тоҷикистон то соли 1991 дар ҳайати ИҶСШ дар асоси хочагии мутамарказонидашуда ва планӣ тараққӣ карда, ба ҷунин сатҳи инкишофи низоми маориф ноил гардида буд, ки қишварҳои дорои даромади миёна ба он расидаанд. Ибтидои солҳои 90-ум дар Тоҷикистон дараҷаи баланди маълумотнокии аҳолии қалонсол 99% (дорои маълумоти миёна ва олий) таъмин шуда буд. 9 сентябри соли 1991 Тоҷикистон истиқлолият ба даст овард, давлати мустақил гашта, низоми нави маориф ва мактаби миллиро бунёд кард.

Мағҳуми мактаби миллиро чӣ тавр фаҳмидан лозим аст? Мактаби милли таълимгоҳест, ки маркази таълиму тарбияи миллий-маданий, маънавӣ-аҳлоқӣ ва ақлонии шаҳсият буда, дар он таълим бо забони милли сурат мегирад, барномаҳо ба фаҳмиши амики мероси фарҳангии таърихӣ аз тарафи ҳонандагон равона карда шудааст ва дар таълим ғояҳо, анъанаҳо ва комёбиҳои педагогикии ҳалқӣ васеъ истифода мегардад. Дар мактаби милли ба масъалаҳои зерин эътибори маҳсус дода мешавад:

- барномаҳои заминавии миллий-ҷумҳуриявии мактабҳои мамлакатҳои баромади ақаллиятҳо;
- якрангии миллий ё забонии ҳонандагон ва муаллимони мактаб;
- дар мактаб озодона амал кардани забони модарӣ ба сифати таълим ва ҳуҷҷатгузорӣ;
- ҷорӣ кардани анъанаҳои маънавию миллий дар раванди таълиму тарбияи кӯдакон дар мактаб ва муассисаҳои берун аз мактабӣ;
- дар доираи барномаҳои мактабӣ амиқ омӯхтани асосҳои таърихӣ, маънавӣ, миллий, забони ҳалқи худ ва мамлакате, ки дар он сокинанд;

«Консепсияи мактаби миллӣ», ки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 13 июни соли 1994 маъқул дониста буд, вазифаҳои зерини мактабро муайян кардааст:

- ҳифз ва мустаҳкам кардани саломатии бачаҳо;
- инкишофиҳии қобилияти ақлонии онҳо ва таъмин намудани муносибатҳои тафриқавӣ-фардӣ;
- дар раванди таълим таъмин намудани тарбияи ахлоқии ӯйдакон ва наврасон;
- тарбияи муносибатҳои байніҳамдигарии инсонпарварона, ҳисси шаҳрвандию ватандӯстӣ;
- баланд бардоштани нақши мактаб дар инкишофи бачаҳо бо назардошти лаёқати равонии онҳо.

Тоҷикистон давлати соҳибистиқлол ва сермиллат аст. Таҳсил дар мактабҳо бо панҷ забон пеш бурда мешавад.

Нақшай зерин миқдори умумии мактабҳо, забони таълим ва хонандагони онҳоро дар ибтидои соли таҳсили 1995-1996 нишон медиҳад:

!	миқдори мактабҳо	миқдори хонандагон	фоиз
тоҷикӣ	2147	932367	71,3
узбекӣ	1081	325559	24,9
русӣ	144	32282	2,6
киргизӣ	41	13300	1
туркмани	7	3240	0,2
ҳамагӣ:	3420	1308748	

Соли таҳсили 2002-2003 ҳамагӣ дар мактабҳои таҳсилоти умумӣ 101,1 ҳазор нафар муаллимон кор мекарданд. Аз онҳо 64,5%маълумоти олий, 4,8%маълумоти олии нопурра, 20,4%миёнаи маҳсус, 17%миёнаи педагогӣ ва 10,2%миёнаи умумӣ доштанд.

Аксарияти аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистонро тоҷикон ташкил мебиҳанд, ки яке аз ҳалқҳои қадимӣ буда, ба гурӯҳи мардумони ҷонинажод мутааллиқанд ва таъриху маданияти бой доранд. 44%аҳолӣ бачагони то 15 сола мебошанд ва Тоҷикистон аз рӯи афғонии табиии аҳолӣ дар байни давлатҳои муштаракулманоғеъ ҷон аввалиро ишғол менамояд. Оилаҳои серфарзанд, вучӯд надоштгани низоми демографӣ сабаби паст гардидани сатҳи зиндагии мардум шудааст. Сабаби дигар ҷангӣ шаҳрвандии солҳои 1991-1997 гардид,

ки зарари умумии он ба 7 миллиард доллари ИМА баробар аст. Дар натиҷаи ҷанги шаҳрвандӣ 55 ҳазор бачагон ятим монданд, 20% мактабҳо вайрон ва горат шуданд<sup>3</sup>.

Вазъияти ба амал омада такмили низоми маорифи ҷумҳуриро талаб мекунад. Солҳои охир давраи якуми исплоҳоти он ба охир расида, давраи дуюм оғоз ёфтааст. Дар ин бобат корҳои бузург амалий гардонда ҳоҳанд шуд. Алҳол системаи маорифи Тоҷикистон аз муассисаҳои бачагонаи томактабӣ ва берун аз мактабӣ, мактабҳои ибтидой, асосӣ ва миёна, литеӣ-ҳо, гимназияҳо, омӯзишгоҳҳои касбӣ-техникӣ, коллеҷҳо, техникумҳо, донишгоҳҳо, донишкадаҳо, донишгоҳҳои такмили ихтинос, аспирантура ва докторантура иборат мебошад.

Дар низоми маорифи ҷумҳурий дар даҳсолаи охир хелҳои нави муассисаҳои таълимии давлатӣ ва гайридавлатӣ ба вучул омаданд, ки комплексҳои таълимии тарбиявии яслӣ-богча-мактаб, мактаб-донишгоҳ, литеӣ-донишгоҳи техникӣ аз ҷумлаи онҳо мебошанд.

### **§13. Усулҳои соҳтори низоми маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон**

Усулҳои соҳтори низоми маорифи мамлакатамон дар асоси талаботҳои Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Қонуни ҶТ «Дар бораи маориф» муайян карда шудаанд. Тибқи ин ҳуҷҷатҳои мӯътамад Консепсияи мактаби миллӣ таҳия гаштааст. Ҳамин Консепсия дар соҳтори низоми маориф ба эътибор гирифтани риоя намудани ҷунин усулҳоро зарур мешуморад:

**1. Маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷанбаи илмӣ, демократӣ ва инсонпарварона дошта, баробарҳуқуқии ҳамаи сокинони ҷумҳуриро дар гирифтани маълумот новобаста ба миллат, ҷинс, дорӣ ва вазъи иҷтимоӣ таъмин менамояд.**

Тоҷикистон кишвари аз ҷиҳати ҳудуд ҳурҷ, кӯҳсор ва камзамин аст. Вале дар гӯшаву канорҳои он шабакаи мактабҳо ҳастанд, ки ҳамаи фарзандони сокинонро фаро мегирад. Бо панҷ забони миллӣ-тоҷикӣ, ӯзбекӣ, русӣ, кирғизӣ ва туркмани насли наврас таҳсил менамояд<sup>4</sup>.

**2. Андӯхтани маълумот дар мактаби асосӣ (синфҳои I-IX) барои қӯдакону наврасон ҳатмӣ буда, дар синфҳои болоӣ (X-XI) мувофиқи дониш, майлу ҳоҳиш аст.**

**3. Муассисаҳои таълимии тарбиявӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон давлатӣ, ҷамъиятий ва хусусӣ шуда метавонад.**

**4.** Ҳамаи хелҳои маълумот дар мактабҳои давлатӣ, ҷамъияти бепул буда, мактаббачагон ва донишҷӯён бо кӯмакпӯй таъмин карда мешаванд.

**5.** Дар баробари таълими озод бо забони модарӣ омӯхтан ва донистани забони давлатӣ, ба андозаи зарурӣ донистани таърихи ҳалқи тоҷик шарт аст.

**6.** Пайдарҳами ҳамаи тилҳои мактабҳо ва муассисаҳои таълими, ки имконияти аз зинаи поён ба олий рафтанро таъмин менамояд.

**7.** Ҳамбастагии таълиму тарбия, ҳамкории якҷояи мактаб, оила ва ҷомеа дар тарбияни насли наврас.

**8.** Тахсили якҷояи ҳарду ҷинс дар таълимгоҳҳо.

**9.** Мутобиқати маълумот ба стандарти давлатӣ.

Бо риояи ҳамин усулҳо дар соҳтори низоми маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон муассисаҳои зерин амал мекунанд: муассисаҳои томактабӣ, мактабҳои таҳсилоти ҳамагонӣ, маълумоти касбӣ-техникӣ, маълумоти миёнаи касбӣ, маълумоти олии касбӣ, маълумоти иловагӣ ва муассисаҳои берун аз мактабӣ.

Ҳамин тавр, усулҳои соҳтори низоми маорифи кишвар, ки никр намудем, бо ҳамдигар алокаманд буда, якдигарро пурра ва ганӣ мегардонанд.

## **§14. Муассисаҳои низоми маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон**

**Муассисаҳои томактабӣ.** Тарбияни тифлони синни томактабӣ ғамхории доимии давлатро меҳоҳад. Ҳамаи муассисаҳои томактабӣ кори ҳудро дар асоси Низомномаи маълумоти томактабӣ, ки бо қарори Ҳукумати ҶТ 12 октябрини соли 1995 тасдик шудааст, Консепсияни тарбияни томактабӣ, ки аз тарафи Вазорати маориф гаҳия ва тасдиқ гаштааст, ба роҳ мондаанд. Дар ин ҳучҷатҳо нағизифаҳои тарбияни томактабӣ ба таври зайл муайян гаштааст:

инкишофи ҳаматарафо мунтазам ва тарбияни бачаҳо;

истифодаи муносибатҳои амъанавии мусбати байнҳамдигарии қалонсолон ва қӯдакон;

равнаки мухаббат ба муҳити зист ва инсон;

ҳиҷӯз ва мустаҳкам карданӣ саломатӣ;

фароҳамории шароит барои тарбияни бачагони синни ҳурӯз ва томактабӣ бо назардошти манфиатҳо ва талаботи оила, ахлокӣ ва урӯзу одатҳои ҳалқ;

- омода намудани бачаҳо ба таҳсил дар мактаб;
- дар бачаҳо ҳосил кунонидани малакаҳои фаъолият ва муҳаббат ба меҳнат;
- гамхорӣ оиди беҳбудии инкишофи ҳиссиёти ҳар қӯдак;
- таъмини рушди ақлию зеҳнӣ ва шаҳсии қӯдак.

Ҳама гуна муассисаҳои томактабӣ-яслиҳо (қӯдакони 1-3 сола), боғчаҳо (қӯдакони 3 -7 сола) аз рӯи барномаи маҳсус амал мекунанд, ҳарчанд ки онҳо тобеияти гуногун доранд. Муассисаҳои томактабиро на танҳо давлат, балки коргоҳҳои чудогона ва шаҳсони алоҳида низ таъсис дода метавонанд. Қӯдакистонҳо доимамалкунанда ё мавсимӣ ҳам шуданашон мумкин аст.

Қӯдакон ба ин муассисаҳо бо ҳоҳиши волидон ва шаҳсони ивазкунандаи онҳо қабул карда мешаванд. Ҳачми умумии дониш ва малакаҳо, ки дар синни томактабӣ қӯдакон бояд аз ҳуд намоянд, дар «Барномаи тарбияи боғчайи қӯдакон» инъикоси ҳудро ёфтааст. Барномаи мазкур тарбияи фикрӣ, ахлоқӣ, эстетикий, меҳнатӣ ва ҷисмонии бачагони синни томактабиро мутобики ҳусусиятҳои психикӣ ба амал мебарорад. Ҳангоми машгулиятиҳо тарбиягирандагон ба бозиҳои ҳархела, меҳнати оддитарин машғул мегарданд. Машгулиятиҳо шакли асосии кори маърифатӣ, дар боғчаҳо ба ҳисоб меравад. Дар машгулиятиҳо қӯдакон ба муҳити зист, табиат шинос шуда, нутқашон инкишоф меёбад, ба таҳсили мактабӣ омода мегарданд, расмкашӣ, суробсозиро ёд мегиранд, ба варзиш ва мусиқию рақс шугл меварзанд.

Тазаккур медиҳем, ки вазъи муассисаҳои томактабӣ алҳол ҷавобғӯи талабот нест. Маълумотҳо шаҳодат медиҳанд, ки фоизи фарогирии бачаҳо ба муассисаҳои томактабӣ кам мегардад. Соли 1990 дар ҷумҳурӣ 958 муассисаи томактабӣ 150,9 ҳазор нафар ё 15,2% бачаҳоро фаро гирифта буд. Дар ибтидои соли 1998 бошад, дар 456 муассисаҳои томактабӣ аз 1 миллион нафар қӯдакони синни томактабӣ танҳо 44,2 ҳазор нафар ё 4,2% тарбия мегирифтанд, ки ии хеле ташвишовар аст. Аз сабаби нарасидани маблаг як қатор муассисаҳои томактабӣ баста шуданд. Пӯшида нест, ки микдори зиёди ҷунин муассисаҳо имрӯзҳо аз ҳисоби дастгирии волидон, созмонҳои байналхалқӣ ва гайридавлатӣ фаъолият доранд. Ба душвориҳо нигоҳ накарда роҳбарон, кормандони муассисаҳои пешкадами томактабӣ ташаббускорӣ ва муносибатҳои эҷодӣ ба кор зоҳир намуда дастовардҳои назаррас ба даст месоваранд. Дар

вилюятах, шаҳру нохияҳо гузаронидани озмунҳои «Мураббияи сол», «Қўдакистони сол» ба ҳукми анъана даромадааст.

Аз рӯи тавсияҳои Вазорати маорифи ҶТ «Дар бораи ташкили ҳадамоти маълумоти иловагии пулакӣ» дар як қатор муассисаҳои томактабӣ доираи хизматрасонӣ густариш ёфт. Гурӯҳҳои омӯзиши забони ҳориҷӣ, маҳфилҳои санъати тасвирий, мусикӣ, таълими шиноварӣ, варзиш ва гайраҳо ба кор оғоз намуданд.

**Мактабҳои таҳсилоти умумӣ.** Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон низоми ягонаи маълумоти муттасил амал мекунад. Маълумоти умумӣ (синфҳои I-XI) дар силсилаи маълумоти муттасил ҳалқаи асосист ва дар хонандагон аз бар кардани асосҳои донишҳои илмӣ, малакаҳои ибтидоии меҳнатӣ, инчунин инкишофи қобилиятаҳои фардии эҷодии онҳо, сифатҳои аҳлоқӣ ва омодагиашонро ба ҳаёти мустақилона таъмин мекунад.

Маълумоти умумӣ се зинаро дарбар гирифтааст: маълумоти ибтидой, такягоҳӣ (ё асосӣ) ва маълумоти миёна. Дар мактабҳои таҳсилоти ҳамагонӣ чунин соҳтор вуҷуд дорад, ки ба он синфҳои ибтидой (I-IV), синфҳои миёна (V-IX) ва синфҳои болой (X-XI) дохил мешаванд.

Шароити маҳалро ба назар гирифта, дар алоҳидагӣ мактаби ибтидой, такягоҳӣ ё асосӣ (нӯҳ сола) ва мактаби миёна (синфҳои I-XI) ташкил карда мешаванд, ки ягонагӣ ва муттасилии ҳамаи зинаҳоро риоя мекунанд. Ҳар мактаб дар ҳудуди вобасташуда ба фарогирии хонандагони синни мактабӣ мутасаддӣ мебошад ва таълими тафриқавии онҳоро ба роҳ мемонад. Соли 2003 дар 3727 мактаби маълумоти ҳамагонӣ, аз ҷумла 663 мактаби ибтидой, 834 мактаби асосӣ ва 2050 мактаби миёнаи кишвар ҳамагӣ 1,6миллион шафар хонандагон таҳсил мекарданд.

Дар низоми маорифи кишвар маълумоти ибтидой мавқеи хосае ишғол мекунад. Дар Тоҷикистон қариб ҳамаи гурӯҳҳои синнусолӣ маълумоти ибтидоиро сари вақт мегиранд. Қобили қайд аст, ки дар шуури мардум дарки муҳим ва ҳатмӣ будани таълими бачаҳо дар мактаби ибтидой амик решаш давондааст ва аз ҳамини чост, ки муносибати волидон ба мактаб дар ин зинаи маълумот маҳсус аст.

Бачаҳони синни 7-11 сола дар синфҳои ибтидой асосан ҳондану навиштану ҳисоб карданро меомӯзанд. Бачаҳое, ки ба риомати мактаби ибтидоиро аз ҳуд мекунанд, ба синфи панҷуми

тафриқавии мактаби асосӣ гузаронида мешаванд. Давом додани таҳсил барои бачаҳо пас аз мактаби ибтидой мувофиқи майлу рағбат ҳатмист. Хонандае, ки мактаби асосиро (нӯҳсоларо) ҳатм мекунад, шаҳодатномаи маълумоти миёнаи нопурра мегирад ва минбаъд ҳукуки давом додани таҳсилро дар мактаби миёна (рӯзона, гоибона), дар литсейҳо, гимназияҳо (мувофиқи равияҳо), дар омӯзишгоҳҳои касбӣ-техникӣ, дар мактабҳои миёнаи касбӣ пайдо менамояд.

Боиси хушнудист, ки сол то сол шумораи мактабҳои намуди нав меафзояд. Агар соли 1994-95 дар ҷумхурӣ ҳамагӣ 4 адад ҷунин мактаб бошад, пас соли таҳсили 2002-2003 51 гимназия ва бблитсеи давлатӣ амал мекарданд. Инчунин 8мактаб, 20 гимназия ва 19 литеи гайридавлатӣ хонандагонро ба таҳсил фаро гирифта буданд.

Ҳатмкардаи ҳамаи намудҳои мактаби миёна пас аз гирифтани гувоҳномаи маълумоти миёна метавонанд, дар мактаби олий, дар коллеҷ ва мактаби миёнаи касбӣ таҳсил намояд. Аксарияти ин мактабҳо шӯъбаҳои рӯзона ва гоибонаи худро таъсис додаанд.

**Маълумоти касбӣ-техникӣ.** Омӯзишгоҳҳои касбӣ-техникӣ барои соҳаҳои гуногуни ҳоҷагӣ коргарони соҳиби касбу ҳунар тайёр мекунанд. Хонандагон дар омӯзишгоҳ бо баробари соҳиби касб шудан ҳуҷҷати маълумоти миёнаро ҳам ба даст меоранд. Дар омӯзишгоҳҳои техникӣ ҳатмкунандагони мактаби миёнаро касб меомӯзонанд.

Дар муассисаҳои таълимии касбӣ-техникии Тоҷикистон 24,7 ҳазор нафар ҷавонон (соли таҳсили 1998-99) меҳонданд.

**Маълумоти миёнаи касбӣ.** Техникумҳо, омӯзишгоҳҳо ва як қатор таълимгоҳҳо низ ҳастанд, ки барои корхонаҳои саноатӣ, соҳаҳои кишоварзӣ, тандурустӣ, маориф, фарҳанг ва гайра мутахассисони маълумоти миёнаи маҳсусдор, тайёр мекунанд. Ба мактаби миёнаи касбӣ ҳатмкунандагони мактаби асосӣ ва миёна қабул карда мешаванд.

Ҳатмкунандай мактаби миёнаи касбӣ дар баробари дараҷаи иҳтиносали диплом мегираду оянда метавонад барои гирифтани маълумоти олий таҳсилро идома бахшад. Мӯҳлати таҳсил дар мактаби миёнаи маҳсуси касбӣ 2-4 сол мебошад.

Соли таҳсили 1998-99 дар мактабҳои маълумоти миёнаи касбии ҷумхурӣ 19,4 ҳазор нафар хонандагон таҳсил мекарданд.

**Маълумоти олии касбӣ.** Мактабҳои олӣ тайёр кардани муғассисони баландихтисосро ба зима гирифтаанд, ки дар донишгоҳҳо, академияҳо, донишкадаву коллечҳо амалӣ гардонида мешаванд.

Маълумоти олии касбӣ вазифаи қонеъ намудани соҳаҳои хоҷагии ҳалқро бо мутахассисони дараҷаи олӣ иҷро намуда, рушди илму фарҳанг, ҳудшиносии миллӣ, ҷорӣ намудани технологияи мусоир. тараққиёти иктисодиёт, устувор намудани мақоми Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар чомеан ҷаҳонӣ таъмин мекунад.

Мактабҳои олӣ аз ҷунин зинаҳо иборатанд:

Зинаи аввал-мутахассиси ҳурд (2-3 сол);

Зинаи дуюм – бакалавр (мӯҳлати таҳсил 4 сол);

Зинаи сеюм – мутахассис (мӯҳлати таҳсил 1 сол), магистр (мӯҳлати таҳсил 2 сол).

Хатмкунандагони ҳар зинаҳо шаҳодатнома ё дипломи маҳсус мегираанд.

Ҳоло дар кишвар 27 мактаби олии касбӣ (б филиал) мавҷуданд ва дар онҳо 96, 5 ҳазор донишҷӯён меҳонанд<sup>5</sup>.

Маълумоти олии касбӣ дар муассисаҳои таълимии давлатӣ ва гайридавлатӣ ба амал бароварда мешавад.

**Маълумоти иловагӣ.** Мағҳуми маълумоти иловагӣ дар маҷмӯъ кунши павъҳои фаъолияти беруназсинӣ, машгулиятҳои иловагӣ, фаъолияти марказҳои тарбиявӣ, Академияи ҳурди илмӣ, маҳфилҳои фаннинонҷодӣ, инҷунийн шаклҳои гуногуни такмили ихтинос, бозумузӣ, ҳудомӯзӣ ва дарёғти ихтиносӣ нав ва гайтаро дарбар мегираанд.

Маълумоти иловагӣ аз ду давра иборат аст:

1. Ҷаҳрӣ таҳсилоти мактабию донишгоҳӣ.

2. Баъди дипломи.

Мутахассисон вобаста ба зинаҳои мухталифи таълим дар муддати бештар аз 5 сол як маротиба аз курсҳои такмили ихтинос мегузаранд.

**Муассисаҳои беруназмактабӣ.** Ии муассисаҳо ба мактабҳои таҳсилоти ҳамагонӣ зич алоқаманд мебошанд. Вазифаи асосии онҳо фароҳам овардани шароит барои инкишифи ақлии зехни кӯдакон ва лаёқату истеъододашон дар соҳаҳои гуногуни илм, техника, адабиёт, санъат, тарбияи ҷисмонӣ ва гайраҳо аст. Аъзои маҳфилҳои муассисаҳои беруназмактабӣ асбобу анҷомҳо, конструксияҳо

ва моделҳо тайёр мекунанд, расмҳо мекашанд, бозихо азхуд менамоянд, консерту саҳнаҳо намоиш медиҳанд ва донишҳои гирифтаашонро ба амалия татбиқ месозанд.

Маркази корҳои тарбияйӣ, китобхонаҳои бачагона, мактабҳои мусикӣ, бадеӣ, варзиш, урдugoҳҳо аз ҷумлаи чунин муассисаҳо мебошанд.

Солҳои охир бо сабабҳои объективӣ миқдори чунин муассисаҳо дар ҷумҳурӣ кам шуд. Дар айни замон дар низоми маорифи ҷумҳурӣ 66 муассисаи беруназмактабӣ, аз ҷумла 58 марказҳои корҳои тарбияйӣ, 5 стансияи техникҳои ҷавон ва 3 стансияи табиатшиносони ҷавон амал мекунанд. Дар онҳо 1436 маҳфилҳо фаъолият доранд, зиёда аз 46ҳазор хонандагон дар машғулиятҳои маҳфилҳо фаро гирифта шудаанд.

### **§15. Мавқеи мактаби ибтидой ва ҳамкориҳои низоми маориф**

Маълум аст, ки мактаби ибтидой дар низоми маориф мавқеи муҳимро ишғол мекунад. Миқдори хонандагон, синфҳои ибтидой дар таркиби мактабҳои таҳсилоти ҳамагонӣ нисбатан сершуморанд. Муқоисаи маълумотҳои оморӣ кӯмак мерасонад, ки муаллимони оянда дар ҳусуси мавқеи синфҳои ибтидой дар низоми маориф тасаввурот ҳосил намоянд.

Агар дар ибтидои соли таҳсили 1998-99 қарид 1,5 милион нафар хонандагон дар мактабҳои таҳсилоти ҳамагонӣ ба таҳсил фаро гирифта шуда бошанд, аз онҳо 686,2 ҳазор нафар дар синфҳои ибтидой меҳонданд.

Ба таърихи маорифи қишвар назар андозем, ҳоҳем дид, ки мактаби ибтидой дар кори маҳви бесаводӣ, ҷорӣ карда шудани маълумоти умумии ибтидой (то соли 1934), ҳафтсола (то соли 1951), ҳаштсола (то соли 1964) ва миёна (то соли 1966-1970) аҳамияти ҳалкунанда дошт.

Дар синфи ибтидой бо хонандагон асосан як нафар муаллим бо меҳру муҳаббати самимӣ кор мекунад, онҳоро савод омӯхта ба таҳсил дар синфҳои болӣ тайёр менамояд. Давраи омӯзиш дар синфҳои ибтидой барои инкишофи ҳуби бачагон мувоғик мебошад. Агар муаллими синфи ибтидой дар асоси талаботи замон, назардошти ҳусусиятҳои мактабиёни ҳурдсол тарбияро ба роҳ монад, албаттага комёбихои назаррас ба даст меоварад ва ба иҷрои саривактии мақсади таълиму тарбия ноил мегардад. Ҳуллас, муваффакияти хонандагони синфи ибтидой ба назорати педагогии

мундым вобастагӣ дорад. Муаллимон фидокорона меҳнат карда, тар синфҳои ибтидой завқу шавқи шогирдонашонро ба донишгирий менарваранд. Асосҳои шаҳсиятро ташаккул медиҳанд, суннатҳои минширо фоида бурда бачағони хушахлоқу ватандӯстро ба воя мерасонанд, забондонӣ, ҷаҳонбинӣ, қадршиносиву худшиносии шогирдонро ривоҷу равнақи тоза мебахшанд. Чунон ки шоир гуфта:

*Аз миллату аз забони худ ёд қунед,  
Арвоҳи гузаштагони худ шод қунед.  
То ҳарф занад ба тоҷикӣ тифли шумо,  
Дунёи варо тоҷикӣ бунёд қунед.*

Аз муаллими нахустин аксари дастпарварон як умр миннатдор. Ҷунки онҳо муддати чор сол таълиму тарбия медиҳанд, ғамхориву меҳрубонӣ зоҳир менамоянд ва дар бобати рушди фикриашон ҳизмати арзанда мекунанд. Ин ҳизмати хоккоронаи муаллимашонро ҳурдсолон ҳаргиз аз хотир намебароранд. Муаллимони пешкадами синфҳои ибтидой дар мактабҳо ҳонандагонро доно, фаъол, шизоминок, ғамхору ҳушмуомила тарбия карда, дар байни лигарон мақоми хоса пайдо кардаанд. Синфи баъзе муаллимони ҳонандагони ҳурдсол ҳамчун синфҳои беҳтарини мактаб эътироф мешавад. Шогирдон бошанд, як умр дар ҳама гуна мавридҳо бо үстоди худ, синфу ҳамсабақҳояшон ифтихор менамоянд. Шоирон тар ҷафри муаллимон шеъру достонҳо сурудаанд. Шоирон маъруф Іюки Раҳимзода гуфта:

*Гақдири насли миллат ба зимиши ту бор аст,  
З ин бештар ба дунё дигар чӣ эътибор аст?  
Омузгор он гоҳ маминуни баҳтиёр аст,  
Шогирди бобафояш бар ҳалқ ифтихор аст.  
Ин рӯ, бузург ҳастӣ мисли модар, муаллим,  
Дар олами маъонӣ ҳамроҳбар муаллим.*

Ҷой ва мавқеи синфҳои ибтидой минбаъд ҳам дар низоми маорифи ҷумҳурӣ мустаҳкаму назаррастар ҳоҳад шуд, зеро омузгорон дар таълиму тарбия бо саъю қӯшиш бештар аз пештар ғафлиният мекунанд. Ба душвориҳо нигоҳ накарда усулҳои пешкадами таълимро ҷорӣ месозанд.

Умуман, низоми маориф бе ҳамкории ҳамагарафаи зинаҳои мактабҳо ба омӯзишу истифодай таҷрибаи давлатҳои дигар

ва ёрии ташкилотҳои байналхалқиу гайридавлатӣ бемайлон, бомуваффақият пеш рафта наметавонад. Бояд дар оянда низ Ҷумҳурии Тоҷикистон узви Иттиҳоди Давлатҳои Мустакил бошад ва низоми маорифамон бо давлатҳои ҳамсоя ҳамкориро давом дихад. чунки максаду вазифаҳо, муассисаҳои таълиму тарбиявӣ, шаклҳои кори педагогҳо ба ҳамдигар шабоҳат доранд. Ҳусусан, солҳои охир ҳамкориву дӯстии маорифчиёни Тоҷикистон бо таълимгоҳҳои Федератсияи Русия, Ҷумҳуриҳои Ӯзбекистон, Қирғизистон, Қазоқистон, Эрон ва ғайраҳо васеъ ва кавитар мегарданд.

Ҳамин тавр, низоми маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон доимо дар такомул аст. Муассисаҳои томактабӣ, мактабҳои таҳсилоти ҳамагонӣ ва зинаҳои он, инчунин мактабҳои миёнаи қасбӣ, омӯзишгоҳҳои қасбомӯзӣ, макотиби олӣ вазифаҳои ба зима доштаи ҳудро ичро карда истодаанд. Барои инкишофи минбаъдаи муассисаҳои маориф омӯзгорон, мураббииҳо, олимон ва кормандони мактабҳои олӣ дар оянда низ саҳми арзанда мегузоранд.

### **Савол ва супоришҳо барои тақрор.**

1. Зери мағхуми низоми маориф чиро мефаҳмед?
2. Усулҳои асосии соҳтори низоми маорифро гуфта дихед.
3. Чаро усулҳои низоми маориф як ҳел намеистанд?
4. Муассисаҳои низоми маорифи кишварро тавсиф кунед.
5. Низоми таҳсилоти умумӣ қадом зинаҳоро дар бар гирифтааст.



## II. НАЗАРИЯИ МАЪЛУМОТ ВА ТАЪЛИМ

### БОБИ 5. ДИДАКТИКА ВА ВАЗИФАҲОИ ОН

*Шамс чун пайдо шавад, оғоқ аз ўравшан шавад,  
Мард чун доно шавад, дил дар бараши дарё шивад.*

*(Носири Хусрав)*

#### §16. Дидактика ва пешравиҳои он

Дидактика як қисми муҳими илми педагогика мебошад. ки қонуниятиҳои ҳониши мақтабиён ва фаъолияти дарсдиҳии муаллимро меомӯзад. Вай моҳияту ҳусусиятҳо, усулҳо, мундариҷа, услубҳо ва ташкили рағанди гаълимро муйайян месозад. Истилоҳи «Дидактика» аз қалимаи юнонии «Дидиктикос» ба вуҷуд омада, ки маънои «меомӯзонам», «меомӯзам»-ро ифода мекунад. Мағҳуми «дидактика» назарияи омӯзиши ва парваришро аз ҷиҳати мазмун ҳаммаъно мебошанд.

Аз замони Ян Амос Коменский қилимаи «Дидактика» системаи донишҳои илмиро мефаҳмонад, ки ҷаро ва ҷӣ тавр ба ҳонандагон омӯзонидан лозим аст. Дидактика тағйирпазир аст ва ҳамеша дар тақомул мебошад.

Ҳанӯз файласуфон ва донишмандони дунёи қадим Суқрот, Ҳемокрит, Ҳераклит, Афлотун, Арасту оид ба таълим нуктаи наҳари худро изҳор кардаанд. Дар асари XVII Ян Амос Коменский ҳидмати бузурге кард. У дар таърихи афкори педагогӣ бори нахуст нағарияни таълимро ҳамчун низоми донишҳои илмӣ ва ҳамчун илми педагогика асоснок намуд. Дар замони Я.А. Коменский мағҳуми дидактика илми педагогикаро мефаҳмонид. Вай дар асари машҳури ҳуд «Дидактикаи бузург» (1658) таҷрибаи мактабҳои замонаашро таҳдид карла, дар бораи мактабҳои умумӣ, ташкили кори таълим, усулҳо ва услубҳо ва мазмуни таълим таҳқиқ кардааст. Ин асари бешавол дар тӯли қарнҳо ба рушди педагогикаи қишварҳои магрибзамин таъсир баҳшидааст.

Маорифпарвари Фаронса Жан Жак Руссо дар асараши «Эмил с дар бораи тарбия» (1762) тавсифи давраҳои синнусолии рушди қулакон, услубҳои таълимро нишон дода, ба пешрафти дидактика салом ғузонтааст. Педагоги машҳури Швейцария И.Г. Песталотси нағарияни таълими ибтидоиро кор карда баромада, се чиз – шакл,

адад, калимаро барои хурдсолон чун манбаъҳои донишгирий муайян намудааст.

Дар соҳаи равшан намудани масъалаҳои назарияи таълими ибтидой педагоги машҳур К.Д. Ушинский ҳиссаи арзанда дорад. Китобҳои дарсии ў «Забони модарӣ», «Олами кӯдакон» наслҳои бисёреро саводнок гардонидаанд. Дидақтика аз дер боз такомул ёфта дар ҳар давраи инкишоф бо ҳусусиятҳои худ ҳамеша дар тафовут мебошад.

Дар давоми барқароршавии Ҳукумати Шӯравӣ мактабҳои нав ба вучуд омада, vale мактабҳои шӯравӣ солҳои аввали фаъолият дар назария ва амалияи таълим ба нуқсанҳо роҳ медод. Услубҳои таълим камбудиҳо доштанд, ки ин ҷо ҷанд мисол меоварем. Дар мактабҳо нақшҳои таълими комплексӣ истифода мешуд. Тибки дархости ин нақша маводи хонишро ба бахшҳои табиат, ҷомеа ва меҳнат ҷудо карда таълим медоданд. Фанҳои талимӣ дар алоҳидагӣ омӯхта намешуд ва хонандагон донишҳои мустаҳкаму мунтазам намегирифтанд.

Услубҳои Далтон-план, бригадӣ-лабораторӣ ва лоиҳа дар мактабҳо амал мекарданд, ки тибки онҳо хонандагон маводро дар гурӯҳҳо мустақилона танҳо ба консультатсияҳо иштирок карда меомӯҳтанд. Ин сабаби дониши сатҳӣ ва паст гардидани мақоми муаллим дар раванди таълим гашт. Сардори гурӯҳ-бригадир аз муаллим вазифаро гирифта ба дигарон тақсим мекард ва ба муаллим ҳисбот медод. Шакли синфии дарс, таълими фанҳои ҷудогонаро ҷонибдорони услубҳои номбурда корҳои кӯҳнашуда меҳисобиланд.

Ба кори таълим педология, ки ҷои психологи илмиро гирифта буд, таъсири манғӣ расонд. Педологҳо бо ёрии тестҳои галат рушди фикрии кӯдаконро муайян мекарданд. Ба кӯдаки шашсола шаш тест медоданду вай ҷортои онро ҳал кунад, ўро ҷор мөх дар инкишофи фикрӣ ақибмонда ҳисоб мекарданд, яъне кӯдакро шаш солу ҳаштмоҳа мегуфтанд. Педологҳо даъво доштанд, ки педагогика бояд танҳо бо дарсийҳӣ саруқор дошта бошаду ба ҳониши хонандагон даҳӣ нақунад. Хонандагони сершуморро педолоӣ ҳо ба мактабҳои маҳсуси нокисакљу мефиристоданду онҳо муҳити зист, фарҳанги пасти волидон ва ё ирсиятро сабабгори ин нокисиҳо медонистанд. Накшай таълиму тарбия дар инкишофи шаҳсият гӯс мухим набуд.

Соли 1931 қарор «Дар бораи мактаби ибтидой ва миёна» кабул карда шуд, ки дар роҳи дигаргунсозиҳои соҳаи маориф

аҳамияти ҳалкунанда дошт. Дар мактабҳои шӯравӣ таълими фанҳо ҷудогона шурӯъ шуд. Накшай таълим ва барномаҳои нав ҷорӣ ғаштанд. Ҳонандагон донишҳои мунтазам мегирифтагӣ шуданд. Обрӯю мавқеи муаллим боло рафт. Ба таълими фанҳои ҷудогона гаваҷҷӯҳи бештар зохир гардид.

Қарори дигар «Дар бораи барномаҳои таълим ва режими мактаби ибтидой ва миёна» аз 25 августи соли 1932 дар сро ҳамчун шакли асосии кори таълим бо ҳайъати мунтазами ҳонандагон муайян кард, ки аз рӯи ҷадвали дарсӣ ва речай қатъии мактаб ғузаронида мешуд.

Қарори дигари КМ ВКП(б) моҳи феврали соли 1933 дар бораи китобҳои дарсии мактабҳои ибтидой ва миёна қабул шуда буд, ки ба нашри китобҳои дарсии доимии сифатноки илмӣ мадад расонид. Соли 1935 бо қарори маҳсуси Ҳукумати Шӯравӣ соҳтори соли таҳсил, ташкили кори таълим ва тартиботи дохилии мактабҳои ибтидой, миёнаи нопурра ва миёнаи мушаҳҳас карда шуд. Дар асоси ҳамин қарор соли таҳсил дар мактабҳо аз якуми сентябр оғоз меёфт ва аз ҷорӣ ҷаҳонӣ иборат буд.

Соли 1936 педагогия чун фан маҳкум карда, ҳукуқҳои илми педагогика ва нақши ҳалкунандаи муаллим дар кори таълиму ғарбия барқарор карда шуд.

Қарорҳои зикршуда роҳҳои инкишофи мактабҳо ва дидактикаро дар қишвари шӯравӣ дуруст нишон доданд. Назарияи таълим ба сифати як қисми педагогика бой шудан гирифт. Доир ба ғаъолияти муаллим, тайёр кардани нақшҳои таълимӣ, барномаҳо ва китобҳои дарсӣ тадқикотко анҷом пазируфтанд.

Дар давраҳои шӯравӣ дидактикаи миллии тоҷик ташаккул сефт. Авшалҳо вай як ҷузъи дидактикаи шӯравӣ бошад ҳам, ба арзи ҷонӯзуд кард. Пас аз истиқлолият ба даст овардани Тоҷикистон дидактикаи тоҷик ба ҷузъи таркибии дидактикаи умунибашарӣ мубайдал ғашт, зеро дар арзишҳои умунибашарӣ (замин, ватан, оила, инсон, маданият, сулҳ, меҳнат, илму дониш) мо симо, сурат ва ҳусусиятҳои ҳалқамонро мебинем. Дурустии суханони моро маводи ғарбиявии китоби мӯқаддаси «Авасто», ки 2700 – солагиашро соли 2001 ҷаҳон гирифтем, садҳо пандномаву таъриҳномаҳо, асарҳои нақшандагону шоирони форсу тоҷик гувоҳӣ медиҳанд. Синмон Абӯнаси Форобӣ, Абӯрайхони Берунӣ, Абӯалӣ ибни Сино, Алхоразмӣ ва дигарон ақидаҳои муғиди дидактириро дар асарҳои онҳо баён қардаанд.

Дидактикаи мусоири тоҷикро давоми мантиқии афкори педагогии гузаштагони бузургамон, давоми дидактикаи аҳди шӯравӣ бояд донист. Ба пешрафти дидактикаи мусоир як қатор олимони тоҷик саҳмгузорӣ кардаанд.

Дар тадқиқотҳои соҳаи дидактикаи тоҷик чунин мағҳумҳо бештар маълуманд: таълим ва моҳияти раванди таълим, усулҳои таълим, мазмуни маълумоти мактаб, услугҳои таълим, ташкили таълим.

Таҳлили омӯзиши мунтазами асарҳои дидактикий барои ҳамаҷониба сарфаҳм рафтани мағҳумҳои раванди таълим мадад расонида, маҳорати педагогӣ ва муносибатҳои эҷодии муаллимро дар дарсгӯй сайқал медиҳад.

Дидактика истилоҳҳои зерини ба ҳуд хосро молик аст, ки донистанашон ба ҳар муаллим зарур мебошад: таълим, маълумот, ҳониш, омӯзиш, ҳудомӯйӣ, илмият, мунаzzамӣ, аёният, дастрасии таълим, шууронагӣ ва фаъолиятнокии ҳонандагон, таълими инфириодӣ ва тафриқавӣ, стандарти давлатии маълумоти миёна, дарс, синф, машгулиятҳои лабораторӣ ва амалий, экскурсияҳои таълими, пешрафти ҳонанда ва гайраҳо.

Як масъаларо қайд карда гузаштан ҷоиз аст. Ин навғонӣ ба дидактикаи мусоири тоҷик низ асар намудааст. То солҳои сиёми асери синаришуда таҳти мағҳуми дидактика таълиму тарбияро дар пайвастагӣ мефаҳмиданд. Вале сонитар тарбияро аз дидактика чудо карда танҳо назарияи таълимиро ба он мутааллиқ донистанд. Солҳои охир бо саъю қӯшиши зумрае аз олимон тарбияи раванди таълимиро ба он боз баргардониданд ва акнун дидактикаи маълумот, таълим, инкишоф ва як қисми тарбияро дар бар гирифтааст<sup>6</sup>.

Лозим аст, ки алоқамандии дидактикаи умумӣ ва услуби ҳусусии фанҳои ҷудогонаро муаллимон хуб сарфаҳм раванд. Дидактикаи умумӣ масъалаҳои таълимиро ба таври тому яклухт меомӯзад ва асоси назариявии дидактикаи ҳусусиро ташкил медиҳад. Дидактикаи мактаби ибтидой, мактаби миёна ва мактаби олий марҳилаи дидактикаи умумианд.

Дидактикаи ҳусусӣ услуби таълими ин ё он ғанни мушахҳас аст. Масалан, услуби таълими забон, услуби таълими риёйӣ, услуби таълими сурӯд ва гайраҳо. Вобастагии дидактикаи умумӣ ва ҳусусӣ устувор аст, опҳо бе якдигар вучуд дошта наметавонанд. Дидактикаи умумӣ бештарини мисолҳоро аз дидактикаи ҳусусӣ мегирад.

Хамин тавр, дидактика як кисми педагогика мебошад ва доимо иеш меравад, бой мешавад ва мағұхымдо худро дорост. Дидактика бо услуби фанҳои чудогона зич алоқаманд мебошад.

### **§ 17. Асосҳои илми дидактика. вазифаҳои дидактикаи мусир**

Асоси методологияи дидактика материализми диалектицист, ки қонуниятҳои аз тарафи одам маърифат кардан олами атроф, табиат, ҷамъият ва тафаккурро күшода медиҳад. Фаъолияти маърифатқунни муаллим, хонанда низ ба ин қонуниятҳо такя мекунад. Доностани қонуниятҳои материализм оид ба доносташавандагии чизҳои атроф имконият медиҳад, ки мавқеи таълимро дар инкишофи одам дуруст муайян намуда, дурнамои ташаккули шахсияти шогирд ва раванди таълиму тарбияро ба нақша дароранд.

Агар муаллим ҳар қадар амиқтар қонуниятҳои инкишофи диалектикаро аз ҳуд карда бошад, ба ташкили кори таълим самараноктар таъсир мебахшад ва тавсияҳои онро пурмаҳсул амалӣ месозад.

Дидактика фанҳои психология, анатомия ва физиология, гигиена, услуби фанҳои алоҳидаи таълимро ба сифати асосҳои илми худ истифода менамояд. Психология кўмак мерасонад, ки рафти андешаронӣ, ба хотиргирӣ, фаромӯшкунӣ, диққатноки ю камдиқкатии хонандагон, ҳиссиёт, ба ваҷдою кўшишиной ва камқобилиятии онҳоро фаҳмида амал қунем ва донем, ки маҳорату малакаи хониш, қобилият, сифатҳои шахсияташон бо қадом роҳҳо рушд мекунанд. Ҳулоса, ҳусусиятҳои инкишофи психикаро надониста назарияи маълумот ва таълимро аз ҷиҳати илмӣ асоснок намудан имконнопазир аст.

Доностани дарача ва марҳилаи инкишофи биологияи хонандагон низ аҳамияти қалон дорад. Масалан, мактабиёни хурдсол аз ширасон бо ҳусусиятҳои анатомию физиологӣ фарки куллӣ доранд, ки муаллим ҳамеша бо назардошли онҳо кор мебарааду инкишофи физикӣ, маънавӣ ва ҷисмониашонро таъмин мекунад.

Дар мактаб риоя карда шудани қоидаҳои санитарию гигиений ба хонинши хуби бачаҳо мусоидат мекунад.

Дар мактаб фанҳои гуногун таълим дода мешавад ва муаллимон услуби дарсдиҳии фанҳои худро бояд хуб донанд, вагарна вазифаи то доиниш мусаллаҳ намудани хонандагон амалӣ намешавад. Аз ин ҷоҳат, ки дидактика бо услуби фанҳои ҳусусӣ алоқамандии зич торад.

Дидактика чун назарияи таълим ба омӯзиши таҷрибаи пешқадами муаллимону мактабҳо эътибори маҳсус медиҳад. Муаллимон ин таҷрибаро бо ёрии дидактика дар кору фаъолияти педагогӣ мавриди истифода қарор медиҳанд.

Дар назди дидактикаи мусоир вазифаҳои бузург истодаанд:

1. Ошкор соҳтани қонуниятҳои умумии мазмуни маълумот ва муайян намудани стандарти (меъёри) давлатии маълумоти миёна, миёнаи касбӣ ва олий.

1 Конуниятҳо, асосҳо (принципҳо) ва равияҳои ҷараёни таълим баррасӣ, фаъолияти муаллиму талабаҳо, муносибат ва ҳамкории педагогии онҳо мушаххас гардад.

2 Метод, тарз ва воситаҳои таълим, шаклҳои ташкилии кори таълим таҳлил карда роҳҳои нисбатан самараноки онҳо пешниҳод шавад.

3 Тарз, воситаҳои инкишоф ва тарбияи мактабиён, фаъолияти маърифатҷӯй ва эҷодии онҳо зимни ҷараёни таълим ҳамчун яке аз вазифаҳои муҳим ба назар гирифта шавад.

4 Муҳимтарин вазифаи дидактикаи мусоир тарбия, аз ҷумла тарбияи менталитет аст, ки пешопеши таълим қадам мезанад. Менталитет дар талаба ва муаллим симо, сурат, сифат, хусусияти миллатро ифода мекунад.

Маълум аст, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мактабҳои он барои инкишоф ва тарбияи хонандагон, такмили раванди таълим шароиту имкониятҳо ҳастанд, vale онҳо на ҳамеша бо кордонӣ истифода мешаванд. Яке аз вазифаҳои дидактика иборат аз он аст, ки роҳҳо ва методҳои нави истифодаи имкониятҳоро дарёфт кунад.

Доир ба таъсири кори таълим ба ташаккули сифатҳои ахлюқию иродавии шаҳсият, тарбияи меҳнатдӯстӣ, фаъолиятнокӣ ва мустақилият дар хониш, такомули шаҳсият, пайдарпайии маводи таълим, бурдани тадқиқотҳо аз роҳҳои асосии инкишофи дидактика мебошиад.

Дидактика дар бобати бемайлон баланд бардоғтани самаранокӣ ва сифати кори таълим корҳои зиёдеро карда метавонад. Ҳар дарс дар бедор кардани майлу ҳоҳиши хонанда ба донии, ба кори мустақилона қадаме ба пеш бояд бошиад.

Фаъол гардонидани инкишофи умумии хонандагони хурдсол, пайдо кунонидани шароитҳои маҳсус барои онҳо яке аз вазифаҳои

мухимест, ки истифодаи мушоҳидаҳои бевоситай табиат, иншоҳон бегона, таҷрибаи шаҳсии худи бачагон, пайдарпай баён кардани маводи хонишро тақозо мекунад.

Вазифаи дигаре, ки назди дидактикаи мусосир меистад, чустучӯ кардани роҳҳои инкишофи тафаккури абстрактии хонандагон мебошад. Ин корро марҳила паси марҳила ба амал баровардан мумкин аст.

Яке аз роҳҳои такмили раванди таълим ба вучуд овардани вазъи проблемавӣ дар шуури хонанда, ёд додани чустучӯи мустақилона, пурзӯр намудани диккати хонандагон ба донишгирӣ ҳамчун омили инкишофи фикрӣ мебошад. Инчунин барои инкишофи фикрӣ дар алоқамандӣ ҷорӣ намудани мазмуну услугҳои раванди таълим бо хиссияти хонандагон аҳамияти маҳсус пайдо карда истодааст. Агар маърифати хиссияти мактабиёнро идора карда тавонем, омӯзиши онҳо чуқуртар, пурмазмун ва дастрастар мегардад.

Дидактикаи мусосир бояд асосҳои истифодаи воситаҳои техникиро дар таълим кор карда барояд, чунки алҳол ҷиҳозонидани мактабҳо бо воситаҳои техникии ҳозиразамон, маҳсусан, компьютерҳо бештар ба назар мерасанд. Аммо, мутаассифона, муаллимон гарзи истифодаи онҳоро ба таври зарурӣ намедонанд.

Ҳамин тавр, асосҳои илмии дидактика ва вазифаҳои онро ҳонистан зарур аст. Ҳали вазифаҳои дидактика дар бобати такмили раванди таълим тақозо мекунад, ки завқу шавқи маърифатии хонандагон ривоҷ ёбад, мотив-сабабҳои мусбати хониш бештар гардад, таълиботашон ба дониш торафт афзояд. Таълими барномавӣ, ки кори мустақилонаи хонандагонро аз ҳар мавзӯй, фан дар назар дорад, дар ин ҷода мадад ҳоҳад кард.

### **Саволу супоришиҳо барои тақрор ва кори мустақилона**

1. Дидактика чист ва мағҳуми дидактика чӣ маъно дорад?
2. Кихо ба инкишофи дидактика саҳм гузоштанд?
3. Қадом услугҳои таълим мавқеи муаллимро дар раванди таълим дар солҳои аввали Иттиҳоди Шӯравӣ ба эътибор намегирифтанд?
4. Дидактикаи мусосирини тоҷик қадом марҳилаҳои инкинифро тушинтааст?
5. Дидактикаи умумӣ аз услуги фанҳои хусусӣ чӣ гуна фарқ торад?
6. Вазифаҳон асосии дидактикаи мусосирро шарҳ дигар.

## **БОБИ 6** **МОҲИЯТИ РАВАНДИ ТАЪЛИМ**

*Туро гарчи дониш ба гардун расад.  
Зи донои дигар шунидан сазад.*  
*(А.Балҳӣ)*

### **§18. мафҳуми раванди таълим**

Таълим – омӯзиш ё омӯзонидани насли наврас дар замонҳои қадим пас аз пайдоиши одамон ба вучуд омада, бо баробари инкишофи онҳо ривоҷу равнақ ёфтааст. Қӯдакон аз калонсолон таклидкорона шикор, моҳидорӣ, соҳтани олоти меҳнат, тарзи рафтор ва сухангӯро ёд мегирифтанд ва оҳиста-оҳиста мансилгоҳ соҳта, ба воя расида чун калонсолон узви баробарҳукуқи авлод, қабила, гурӯҳҳо мегаштанд. Фарзандон намехонданд, вале фармоишҳои волидонро иҷро мекарданд.

Дар рафти меҳнату зиндагӣ одам қонуниятиҳои табиатро фаҳмид. олоти меҳнатро такмил дода, донишҳои худро бойтар гардонид. Таҷрибаи дигаронро низ омӯхта, бо таҷрибаи насли гузашта муқоисакупон хуласаҳо баровард ва низоми донишҳоро ба вучуд овард, ки насли наврас тавассути таълим ҳамин донишҳоро аз худ менамояд.

Одамон ҳар соҳаи ҳаёти худро ба фарзандон омӯзонида, наслашонро ба ҳаёти ҷамъият, ба меҳнату зиндагӣ омода месоҳтанд. «Дониш ҳоҳӣ – пурсон бош» -насиҳат медоданд ба фарзандон.

Таълим равандест, ки ниҳоят мураккаб буда, дарсдиҳӣ ва хонишро дарбар мегирад. Дар рафти таълим хонандагон ягон ҷабҳаи таҷрибаи ҷамъиятий-таъриҳии одамонро аз худ мекунанд, ки ифодагари мағкура, сиёсат, илм, ахлоқ, адабиёт, тарбияи ҷисмонӣ ва гайраҳо мебошанд.

Таълим имрӯз дар Тоҷикистони соҳибихтиёр мақсади барно намудани давлати демократӣ, ҳуқуқбуёнд ва дунявиро пеш гузашта, баҳри он хизмат мекунад, ки ташакқули шаҳсияти комил, ҳамаҷониба инкишофёфта ба амал бароварда шавад.

Таълим фаъолияти якҷояи муаллим ва хонандагон мебонад. Фаъолияти муаллим дар бобати доддани донишҳои нав - дарсдиҳӣ ва фаъолияти хонандагон баҳри аз худкуни донишҳо - хониш номида мешавад. Муаллим ба манфиати ҷамъияту давлат кор мекунад, вай як қисми таҷрибаи одамонро, ки бояд хонандагон аз худ кунанд. ёд

медиҳад ва худ аз чихати одобу рафтор, донишу гуфтор намунан ибрат аст. Файр аз ин. кори муаллим – дарсдихӣ талаб мекунад, ки вай фанни худро хуб донаад, маҳорати ташкили раванди таълиму тарбияро дошта бошад, бо услугҳои нави таълим шинос бошад. хусусиятҳои инкишофи фикрии қӯдаконро фаҳмад, имкониятҳои донишгирии шогирдон ва роҳҳои пайдо кунонидани сифатҳои ҳамидаи инсониро дар онҳо худ сарфаҳм равад.

Хониш раванди фаъолонаи маърифатии талаба мебошад, ки дар рафти он қувваи фикрӣ, хусусиятҳои ахлоқӣ ва иродавии шахсияти ўзоҳир мегардад ва ташаккул мёбад.

Дарсдихию хониш бо якдигар зич алоқаманд мебошад, ҳарчанд ки ҳар ду раванди ягонаи таълиму тарбияро дар мактаб ташкил медиҳад. Дарсдихӣ ҳамон вақт муваффақиятнок мегардад, ки инкишофи фаъолиятнокӣ, имконияту маҳорату дониши хонандагонро аз эътибор дур насозад.

**Таълим ҳамҷун намуди фаъолияти маърифатӣ.** Ин назария эътироф гаштааст ва аҳамияти бузургеро дорост. Хонанда дар раванди таълим инкишоф мёбад, олами атрофро маърифат мекунад, яъне дониста мегирад. Маълум мешавад, ки хониш як намуди фаъолияти маърифаткунӣ аз тарафи талаба мебошад. Барои муаллим ҳам чунин аст. Вай донишҳояшро дар вакти дарсдихӣ ва тайёрӣ ба он чуқуру васеътар мекунад, чунки мазмуну услугҳои навро ҷустуҷӯй менамояд, мудом дар ин бобат андеша меронад, савияи маънавиёт, майлу ҳавас, талабот ва имкониятҳои шогирдашро бештар дониста мегирад.

Файр аз донишу дарсдихӣ намудҳои дигари маърифат низ ҳастанд. Илм, санъат, бозӣ, меҳнат низ ба одамон кӯмак мерасонанд, ки олами атрофашонро ба воситай онҳо дониста гиранд. Чун намуди маърифат таълим назарияи материализми диалектикаро дар бораи донисташавандагии одам ба асос гирифтааст. Диалектика таълим медиҳад, ки олам аз материяҳо иборат аст, онҳо доимо дар ҳаракатанд, бо ҳамдигар алоқаманд мебошанд ва дар инкишофонд. Одам ҳам олами атрофро маърифат карда инкишоф мёбад.

Маърифати одам ҷанд марҳилаҳо дорад. Якум, давраи маърифати ҳиссиятӣ, ки қӯдак дар бораи ҳодисаҳою ҷизҳои табиату ҷамъият тасаввуротҳо пайдо мекунад. Ҳар қадар ҳиссияти қӯдак бешгар инкишоф ёфта бошад, вай дар синфҳои ибтидой бо завқ меҳонад.

Мархилаи дуюм маърифати абстрактӣ аст, ки аз худ кардани низоми мафҳумҳоро дарбар мегирад. Дар ин мархила таълими мактабӣ зарур аст, ки талаба тавассути мазмуни фанҳои алоҳида риёзӣ, кимиё, физика, таъриҳ ва гайраҳо олами атрофро омӯхта маърифат намояд. Агар дар мархилаи аввал ба воситаи ҳиссият чизҳо, дарёҳо, паррандаҳоро дониста бошанд, дар мархилаи дуюм, яъне дар маърифати абстрактӣ талабагон мафҳумҳо, қоидоҳо, теоремаҳоро маърифат мекунанд.

Маърифати конкретӣ ва абстрактӣ ба инкишофи фикрии хонандагон таъсири ҳархела мерасонад. Онҳо зиддиятро дар кори маърифаткунӣ ба вучуд меоранд. Як намуди фаъолияти маърифатӣ ба зарари дигаре шуда метавонад. Аз ҳамин сабаб муаллими синфи ибтидой бояд бидонад, ки кадом фаъолият ба инкишофи фикрӣ мусоидат карда, барои бартараф соҳтани камбуҷиҳо кӯмак расонида метавонад.

Мархилаи олии маърифат низ вучуд дорад, ки дар асоси тафаккури абстрактӣ инкишоф ёфта, тасаввуроти ҳулосавии хонандагонро дар бораи олами атроф ҳосил мекунонад. Ин шакли маърифат ба ташаккули ақидаҳо, ҷаҳонбинӣ оварда мерасонад. Муаллими соҳибтаҷриба ҳам дар синфҳои ибтидой ва ҳам дар синфҳои болой барои ҳар мархилаи маърифат вазифаҳои маҳсуси таълими гузошта, инкишофи фикрии талабагонро дуруст ба роҳ мемонад.

Таълим суръати инкишофи психики фардии хонандагонро метезонад. Кӯдак аз рӯзи таваллуд ба инкишоф сар мекунад. То мактаб омадан фаъолияти асосии вай бозӣ ва меҳнати рӯзгор буд. Сонитар ба зиндагиаш унсурҳои фаъолияти хониш ворид гардид.

Бо оғози хониш дар мактаб кӯдак ба олами донишҳо, мафҳумҳо, қонуниятиҳо ворид мешавад. Дар муддати нисбатан қӯтоҳ вай донишҳои дар давоми асрҳо андӯхтаи одамонро аз худ мекунад ва ҳамин донишҳо инкишофи фикрии хонандагонро таъмин менамояд.

Кӯдаки имрӯз тавлид шуда аз ҷиҳати зоҳирӣ аз кӯдаки чанд аср муқаддам тавлид гашта фарқи кулӣ надорад. Лекин агар мактаби мусирро бача ҳатм кунад, бо фаҳмиши техника ва технология, ҷаҳонбинӣ аз ҳамсолони пештара фарқашро дидан хеле осон аст.

Таълим аз маърифати илмӣ тафовут дорад. Дар рафти таълим фаъолияти бозӣ, меҳнатӣ истифода мешавад. Хониш чунин маънӣ дорад, ки бачагон дониш гиранд, мундариҷаи фанҷоро аз худ намоянд. Дониш ба талаба ҳангоми бозӣ ҳамчун унсури ёрирасон лозим асту ҳалос.

Дар фаъолияти меҳнатӣ бошад, нишондиҳандай асосӣ натиҷаи меҳнат аст. Бе дониш меҳнатро иҷро наметавон кард. Дар рафти меҳнат дониш бойтар мегардад, сайқал мейбад.

Таълим аз маърифати илмӣ боз бо ҳамин ҳусусият фарқ мекунад. ки дар раванди таълим мақсади маърифат аз худ кардани маводи хониш асту бе фаъолияти меҳнатӣ иҷрояш мӯяссар намешавад.

Маърифати илмӣ ҳодисаю ҷизҳоро дар алоқамандӣ тадқик намуда, ба воситаи қонуниятиҳо донишҳои дар қитобҳои дарсӣ ва лиғар қитобҳо қайдшуда нишон медиҳад. Олими ягон соҳа вақти маърифати илмӣ масъалаи тадқиқотиро тавассути формулаҳо, теоремаҳо ва ё санчишиҳо меомӯзад.

**Вазифаҳои раванди таълим.** Олимон – педагогҳо се вазифаҳои асосии раванди таълимро муайян кардаанд: маълумотдиҳӣ, инкишофдиҳӣ ва тарбиядиҳӣ.

Вазифаи маълумотдиҳӣ ҳамиро талаб мекунад, ки мактабиён донишҳоро аз худ кунанд, дар онҳо маҳорату малакаҳои фаъолияти хониш ташаккул ёбад.

Вазифаи инкишофдиҳӣ пеш аз ҳама бояд пешрафт, инкишофи фикрии хонандагонро таъмин намояд. Як ё маҷмӯи донишҳо ба дараҷаи ҳархелай инкишофи ақлӣ сабаб шуда метавонад, чунки қобилияти фикрӣ гуногун ва инкишофи ақлии хонандагон раванди хенс мураккабу зиддиятнок аст. Фаъолияти хониш бояд ҳамеша ғарои баланд бардоштани дараҷаи инкишофи фикрии хонандагон хизмат намояд.

Вазифаи сеюми таълим тарбиядиҳӣ аст. Ин вазифа тақозо мекунад, ки фаъолияти хониш талабаро тарбия диҳад, дар ўқисси ватандӯстӣ, сифатҳои ахлоқӣ, ақидаҳо, эътиқод, хиссии таъбиописандӣ, интизомнокӣ, меҳнатдӯстиро парвариш кунад.

Фаҳмиши вазифаҳои раванди таълим мадад мерасонад, ки муашшиими ҷавон ҳангоми кор вазифаҳоро аз эътибор дур накарда, мӯвофиқи мақсади равшан мунтазам ба ақл, ҳиссиятӣ, иродай ҷонагон таъсир расонда, сифатҳои одаму одамгариро дар онҳо ишону кунонад. Моҳияти раванди таълим дар ҳамин аст.

Фараз аз омӯхтани илм чист?  
Бирав зи таҷрибаи рӯзгор баҳра бигир,  
Ки баҳри дафъи ҳаводис туро ба кор ояд-гуфта буд Абӯабдулло  
Рӯдакӣ.

Мутафаккири бузург Абӯалӣ ибни Сино ба ин суол ҷунин  
посух додааст:

«Агар хурд бошӣ, бузург ва номдор гардӣ. Агар муғлис бошӣ,  
тавонгар гардӣ ва агар маъруф бошӣ, маъруфтар гардӣ»<sup>7</sup>.

Ҳамин тавр, моҳияти раванди таълим ягонагии дарсдихӣ ва  
хониш аст. Вай фаъолияти ҳамкории муаллим ва хонандагон  
мебошад. Ба ин раванд муаллим роҳбарӣ мекунад. Ин роҳбарӣ  
ба инкишофи талабагон нигаронида шудааст.

### §19. Зиддиятҳои раванди таълим

Диалектика зиддиятҳоро асоси инкишоф мешуморад. Назарияи  
маърифати диалектиқӣ зиддиятҳоеро ба раванди таълим ҳос  
медонад, ки муборизаи онҳо сабаби пешрафти таълим мегардад.  
Масалан, дар фаъолияти маърифатии одам байни ҳиссият ва  
ақл. конкрет (мушаххас) ва абстракт, таҳлилу ташхис зиддиятҳои  
доҳилий мавҷуданд.

Зиддиятҳои доҳилий дар таълим ҳастанд, ки таълимиро пеш  
мебаранд, қувваи ҳаракатдиҳандай он мебошанд. Масалан  
зиддиятҳои раванди таълим дар илми педагогика хеле душвор ва  
мураккаб маҳсуб мешавад. Зиддиятҳо дар таълим басо сершуморанд,  
аммо мо ҷандтои онҳоро номбар мекунем.

Дар рафти таълим таҷрибаи башариятро пурра аз ҳуд кардан  
имконнозазир аст, ҷунин маҷмӯи донишҳост, ки касе дар  
давоми умр фақат ба хондан машгул шавад ҳам, онро аз ҳуд карда  
наметавонад. Дигар ин ки ҳангоми хониши талабагон ҳам илму  
техника, истеҳсолоту фарҳанг ривоҷ ҷарда такмил мейбанд. Аз  
ҳамин сабаб аст, ки ҳамеша шаҳси омӯзандагон аз рӯи ҳаҷму амиқии  
донишҳову таҷрибаи башарият пештар меравад.

Зиддияти байни ҳаҷми донишҳои ҷамъиятӣ-таъриҳӣ ва ҳаҷми  
донишҳои азхудкардаи хонанда вучуд дорад. Ин зиддият боиси  
такомули мунтазами мазмуни маълумот мегардад. Мекӯшанд, ки  
ба хонандагон аз таҷрибаи ҷамъиятӣ-таъриҳӣ бештар донишҳо  
диганд, ҳарчанд медонанд, ки ба хонандагон ҳамаи донишҳои  
гункардаи одамонро додан имконнозазир аст. Аммо кӯшиши  
наздик намудани маълумоти мактаб ба дараҷаи пешрафти ҷамъиятӣ-

техникин замон омили доимии харакатдиңдандаи дигаргуншавии мундариҷаи таълим, чустучӯи услугҳо, усулҳо ва ташкили корҳои нав мебошанд.

Зиддияти дигар байни фаъолияти маърифатии фардии хонанда ва маърифати ҷамъиятӣ-таъриҳӣ ба ҷашм мерасад. Ба ҷои шаклҳо, услугҳои маърифат, ки хонанда медонад, шаклу услугҳои маърифати науви душвортарро бояд аз ҳуд намояд. Ҳалли ин зиддият суръат ва дараҷаи инкишофи ақлии хонандаро муайян месозад. Ҳар маводи хониш, ки аз ҷиҳати ҳаҷму мазмун якхела аст, дараҷаҳои гуногуни инкишофи ақлиро дар хонандагон пайдо кунонида метавонад.

Алҳол фанҳои таълими Ҷаъфар барномаҳо аз маводи камаҳамияти дуюмдараҷагӣ озод карда, ба ҷои онҳо донишҳои ба хонандагон дастрасу муғид, осонфаҳм доҳил карда мешаванд.

Инчунин зиддияти байни дараҷаи инкишофи талаба ва вазифаҳои хониш, ки дар рағти таълим гузошта мешаванд, ба назар мерасанд. Ҳамин зиддиятро олими рус М.А.Данилов (1899-1973) муайян ва асоснок кардааст.

Агар вазифа имкониятҳои маърифатии кӯдакро ба назар нағирад, душвор бошад, он бо меҳнати зиёд иҷро карда мешавад ё умуман иҷро карда наҳоҳад шуд. Дар чунин ҳолат завқи хонанда ба хониш коста мегардад. Агар вазифаи хониш сода бошад, ба инкишофи ақлонии хонанда мусоидат намекунад, чунки бе саъу кушиш, бе истифодай ақл ва қобилияг иҷрош муюссар наменавад.

Назарияни таълим бояд роҳҳои вазифагузориро дарёфт кунад, ки онҳо завқу рағбати хонандаро ба хониш бештар гардонад ва ба инкишофи фикрӣ таъсире баҳшад. Вазифаи дуруст гузониташуда фаъолияти талабаро зўртар мекунад, донишгириашро хубтар намуда, инкишофи ўро метеzonад.

Дар кори таълим чанд зиддиятро дидан мумкин аст, ки ба дарсдикони музаллим ва хониши мактабиён таъсир мекунанд. Зиддияти байни фанни таълими Ҷаъфар илмӣ ҳамноми он, байни донишҳои музаллим ва маводи хониш, ки дар синф баён мекунад, байни дошинаҳои педагогӣ ва маҳорати истифодай онҳо дар фаъолияти амалий, байни тарзҳои донишпро аз ҳуд кардани хонанда ва тарзҳои ифодай он дар китоби дарсӣ ва гайраҳо аз ҷумлаи зиддиятҳои маълум мебошанд.

Ҳамин тавр, донистани зиддиятҳо имкон медиҳад, ки раванди таълим дуруст ба роҳ монда шавад ва инкишофи хонандагон мувофиқи накша идома намояд.

## §20. Давраҳои азхудкунни донишҳо

Хусусиятҳои азхудкунни донишҳоро аз тарафи хонандагон мукаммал надониста, ба кори маърифати онҳо моҳирона роҳбарӣ кардан мумкин нест. Ҳар муаллим бояд давраҳои асосии азхудкунни донишҳоро бидонад.

Давраи I – идрок буда, инъикоси чизҳоро дар шуури талаба нишон медиҳад ва кори мақсадноки маърифатӣ мебошад. Ҳамаи чизҳои атрофро не, балки баъзеи онҳоро мувофиқи хоҳиши худ идрок мекунад.. аз ин чост, ки бояд пеш аз ҳама, ба хонандагон мавзӯро бигӯем то бидонанд, ки чиро меомӯзанд. Наздашон вазифа гузашта, онро шарҳ додан лозим аст. То ба вазифаи хониш кӯдаконро ошно накунем ва нафаҳмонем, ки чӣ бояд кард, бо маводи таълимий онҳоро шинисонидан норавост.

Баъд аз мушоҳидай талабагон худи чизҳо ё сураташон, ҳодисаҳо, таҷрибаҳои оддитарин пешниҳод гардонида мешавад.

Давраи I бо ҳамин анҷом мепазираდ, ки талабагон дар хусуси ҳодисаҳо тасаввурот ҳосил карда вазифаи худро сарфаҳм мераванд.

Давраи II - фикр карда баромадани маводи хониш аст. Аз донишҳо ба воситаи таҳлил фикри асосӣ, мағҳумҳоро чудо карда, алломатхояшонро фарқ мекунанд. Мисолу далелҳои иловагӣ оварда мешаванд. Дар ин давра дар дониши хонанда низоме ҳосил мегардаду ўнсурҳои асосӣ, дуюмдараҷагӣ ва иловагиро дар донишаши мефаҳмад. Дурустии донишишро ба воситаи такрор ва ё рафтори эҷодӣ, яъне овардани мисолу далелҳо асоснок мекунад ва исбот менамояд. Баъзан хонанда донишро нафаҳмида, фикр накарда ҳам дар хотир нигоҳ медорад.

Давраи III – ба хотиргирий ё мустаҳкамкунӣ аст. Доnihро мулдати тӯлонӣ нигоҳдорӣ бояд кард. Акнун бо ёрии машқҳо, корҳои мустакилона ва эҷодӣ вақти фаъолияти хонанда дониш мустаҳкам мешавад. Мағҳумҳо, қоидаҳо, маводи назарияӣ тавассути машқҳои ҳархела такрор мегардад. Алломатҳои мағҳумҳо, қоидаҳо, теоремаҳо, конунҳо беҳтар хотирмон мешаванд. Муҳимаш он аст, ки хонандагон машқҳоро фаҳмида ичро намоянд. Баъзан матнҳоро фикр накарда рӯйбардор мекунанд, супоришҳоро

бе хоҳими амики қоидаву мағхумҳо ба ичро мерасонанд. Мисол месонарем. Ҷар ларсҳои меҳнат, расм ва сурӯд ҳонандагон амали муаллимро лида, тақлидкорона супоришро ичро мескунанд, ки аз риоя шудани давраи луюми азхудкуни донишҳо, яъне набудани фикр карда баромадани донишҳо гувоҳӣ мэдихад.

Муаллимони пепқадам барои мустаҳкамкунӣ ва инкишифи хотираи шогирдон шеърҳо, матнҳоро аз бар мескунанд, талаб мескунанд, ки маънои матири нақл кунанд ва ё иншо нависанд.

Ҷар охири давраи сеюм талабагон маводи назарияниро мэдонаанд, аз онҳо вақти ичрои машқҳо, ҳалти масъалаҳо, исботи георемаҳоро истифода бурда метавонанд, яъне дар онҳо маҳорату маслаҳаҳои донии ба вуҷуд меояд.

Ҳавраи IV – ин истифодаи донишҳо, маҳорату маслаҳаҳо дар фанолияти амалий мебонанд. Ҳангоми кор дар замини наздимактабӣ, дар устоҳонаҳо ва лабораторияҳо, инҷунин кор дар раванди таълим ба трактор, дастгоҳҳо ва моншиғҳои лиғар донишҳоро ҳонандагон дар амалия санҷида метавонанд.

Ҷар ин ҷоҳа корҳои беруназмактабӣ ва беруназсинӣ низ аҳамиятҳои мебонанд.

Минбаъд алоқаи таълимро бо фанолияти амалии ҳонандагон мустаҳкам бояд кард, зеро ин кор ба ташаккули сифатҳои аҳлоқӣ. Гарбии завқу ҳаваси ҳонандагон ба донии имкониятҳоро фароҷам месорад.

Ҳамин тавр, ҳар давраи азхудкуни донии – идрок, фахмидан, пар амалия истифода кардани он барои ҳонандагон зарур аст ва ҳар тири вазифаи ҳудро дорад, ки муаллиму ҳонандагон дар ҳамкорӣ ичро мескунанд.

## §21. Мотивҳои ҳониши мактабиён

Мотивҳо (сабабу мақсадҳо) – и ҳонии ба раванди таълим гапсери вазаррас мебахшанд. Аз фании равониниёсӣ мэдонем, ки мотив шаҳро ба ичрои амале водор месозад. Ӯнваффақият ва новаробарииҳои ҳонандагон ба мотиви ҳонишашон марбут аст. Мотивҳо мусбат, бетараф ва манғӣ шуда метавонанд.

Само қўниш ба донинирий, ба баҳои ҳубу аъло ҳондан, саюнири таҳсилу оғаринҳои волидон ва муаллимон гаштан, соҳиб оғтиром будан дар байни ҳамсолон, соҳиб гаптан ба касбу ҳунар меҳнатидӯстӣ, хисси ватантарасӣ, тақлидкорӣ ба муаллимон, саҳрамонҳо, идеали шаҳей мотивҳои мусбат мебонанд. Чунин

мотивҳои хониши талабагонро дар оянда инкишоф дола, боз ҳам устувортар гардонидани муаллимону волидон зарур аст.

Дар ҳаёти хонандагон мотивҳое ҳам вомехӯранд, ки ба рананди таълим таъсири ҳалкунанда надоранд. Мисол меорем. Талаба майл ба варзиш дорад ва ба он шугӯ меварзад. Ии машгулият ба хонишини на таъсири мусбат ва на таъсири манғӣ мерасонад. Чунин мотивҳоро бегараф ҳисоб мекунанд. Бозидо бо ҳамсолон вақти зисди мактабиёни ҳурисолро мегирад, онҳо тамошои филмҳо ва намоишҳои симоро лӯст медоранд, чизҳои ҳархела месозанд. ба парварииши гулҳою паррандаҳо манигул мешаванд, сурат меканианд, суруд меҳонанд ва гайраҳо, ки аз ҷумлаи мотивҳои бетараф ном бурдан ҷоиз аст.

Вазифаи муаллим аз он иборат аст, ки мотивҳои бетарафи хонандагонашро донад ва суботкорона барои ба мотивҳои мусбат мубаддал гардонидани онҳо кӯшиш ба ҳарҷ лиҳал.

Дар хонандагон мотивҳос мавҷуданд, ки ба кори азхудкунии донишҳо, ба завқу шавқи хониши ва муносибаташон ба мактаб таъсири манғӣ мебахшанд. Набудани ҳоҳиш ба хонини, иепи бурда натавопистани кори хониши, дуруст ба роҳ монда натавопистани кори хониши худ, ақибмонӣ дар хонини шафаҳмидани чи будани донишшу маҳорату малакаҳо, беинтизомӣ, ба таъсири бади рафиқон афтидан ё вазъи ногуори оилавӣ аз мотивҳои манғӣ мебошанд.

Сифати насти кори муаллим, ҳурмат накардани шаҳсияти хонанда ҳам метавонад муносибати манғиро нисбати хониши донишширий дар мактабиён ба вучуд орад, ки натиҷаи суст шудани иепирафт ва донинии сатҳии хонандагон ҳоҳад гашт. Мотивҳои манғӣ инҷунин ба рушди ахлоқии шаҳсияти шогирдон таъсири манғӣ мерасонанд. хонандагон ҳудро ба қатори балҳонҳо ва миёнаҳонҳо шомил намуда. баҳри ислоҳи камбудиҳоянион дар хонини, такмили малакаи кори хонини сифатҳои ахлоқии худ фаъолона амал намекунанд.

Дар чунин ҳолат ба муаллим лозим меояд, ки мотивҳои манғиро ҳеч наబонад, то ба ҷараваи мотивҳои бетараф бардорад ва минбаъд иложе сӯғта ба мотивҳои мусбат табдил лиҳал... дастгирий ва кӯмак ба шогирд дар бобати боварӣ ҳосил қардан ба қувваи хул ўро мадданири муаллим ҳоҳад намуд. чунки ягон хонанда ҳеч тоҳ дар сафи баҳонҳо шуданро буданро намехоҳад.

Мотивҳои мусбат вакти фаъолияти хониии хонаида ба вучул омада инкишиф меёбад. Бинобар ҳамин агар муаллим завқи шогирдионро дар синфҳои ибтидой ва мактаби асосӣ ба донишнирий беҷор созад, муваффакиятҳои хонии афзунтар шудан метираад.

Ҳамин тавр, истифодай методҳои нави таълим, ба вучул овардани вазъи проблемавӣ, ташкили машгулияташҳои амалӣ, Ҷексурсияҳо, мушохидро ва корҳои беруназсинфӣ фаъолиятиюни хонандагонро ба дараҷаи баландтар мебардорад ва ташаккули мотивҳои устувори мусбатро дар онҳо қувватнок мегардианд.

### **Савол ва супоришҳо барои кори мустақилона**

- 1 Таълим ба инкишифи фикрии кӯдак чӣ гуна таъсир дорад?
- 2 Ҳусусиятҳои раванди таълимро баён карда, чун шакли кори маърифатӣ онро шарҳ дихед.
- 3 Кадом вазифаҳои раванди таълимро медонед?
- 4 Давраҳои азхудкунии донишҳоро аз тарафи хонандагон номбар кунед.
- 5 Мотивҳои хонииш дар инкишифи фикрии хонандагон чӣ гуна аҳамият дорад?

## БОБИ 7. УСУЛХОЙ ТАЪЛИМ

*Ақтөбөрө ақжылардың түркі мәдениетінен  
(Чалғыштын Румы)*

### §22. Мағхуми қонуниятхо ва усулхой таълим

Маълум аст, ки чанд сол қабл дидактика тұянд, як қисми педагогикаро, ки назарияи таълим ва маълумотго меомұзат ва тапшы мусаллаҳ намудан шогирденде бо дониш, махорату малакаҳо месфаҳмиданд. Акнун боппад, мағхуми дидактика инкиниофу тарбияро низ фаро мегираду таълим ба онхо маддадрасон мебоппад, зеро бе донишши илмій инкиниоф ва тарбия шуда паметавонац. Аз хамин сабаб мағхумхои мазмуни маълумот, раванди таълим, усулхой таълим (асосқои омӯзиш), услубхой таълим, низоми таълимиро низ категорияҳои дидактика мөхисобанд.

Ташкиси раванди таълиму тарбия, омӯзиш ва науварииң қоидда ва қонуниҳои хосро дорост, ки дар хусуси онхо дар китобхой ларсий педагогика фикрхой мұхталиф баён гаптаанд. Масалан, Я.А. Коменский дар таълим қоидахой ба табиат шабех будани таълиму тарбия, аз наздик ба дур, аз маълум ба помаълум ва тайрахо асоснок карда буд. Қоидахо ва усулхой таълим аз қонуниятхои дидактика бармененде, ки мавчудияти қонуниятхои зерини дидактика дар китобхой нағ қайт карда шудааст:

1. Қонуни вобастагии иchtимоии максаду мазмун ва услуби таълим.
2. Қонуни таълими инкиниофназир ва тарбиядіханда.
3. Қонуни яқтаухтый ва томияти қараёни таълим.
4. Қонуни яғонагай ва алоқаманди назария ва амалия.
5. Қонуни яғонагай ва вобастагии ташкиси фальолияти таълими фардай ва дастчамъй.
6. Қонуни вобастагии таълиму тарбия ва хусусиятхои фальолияти галабагон.

Ҳамии қонунхо талабу дархостхой чамъиятго писбат ба кори омӯзиш ифода мессозанд, ки таълиму тарбия ба онхо тақы мекупанд, устувор мегардад, яның сутунхое мебишианд, ки қараёни таълимиро ба низом дароварда, наздан мақсал мегузоранд, алоқамандай, пайвастагии үнсүрхой онро таъмин мекупанд.

Усули илмій буданы таълим маңында онро дорад, ки муаллим болып роххой сарфаҳым рафтани шогирдонро ба мағұхумхой илмій чустучүй карда ёбал.

Усули илмій буданы таълим бо усули дастрасии он алоқаи зич лорад. Азхудкунин донишхо, ташаккулдихи маҳорату малакаҳо хамон вакытта хонандада дастрас мешавад, ки бо дараачаи инкинофу таҷрибаи ҳәстїй ва ленишхой пештар андұхтаи хонандада алоқаманда карда шавад. Ҳамин гуна алоқа вүчүд надошта бишад, донишхо дастрисрас ва ноғаҳмо мемонаид. Биобар ҳамин ба муаллим дозим аст, ки пешпактый шогирдонро ба қабули донишхой нав тайёр намояд, чунон ки деңгөн аввал заминро тайёр карда байды дона кийнгі мекунад.

Чизҳо ва ҳодисаҳои олам ҳамеша ба ҳамдигар алоқаманда мебөшанд. Байни фанҳои таълимій, донишхо низ алоқа ҳаст. Донишхо хонандада як ҹузъи таҷрибаи одамон аст, аз ҳамин сабаб хама гуна донинди навро бо донинди андұхтаи хонандагон найвастан дүшворий падорад. Я.А.Коменский дар «Дидактикаи бузур» маслихат лодааст, ки барои дастрасии таълим шогирдонро аз нағзик ба дур, аз осон ба мүникил, аз маълум ба номаълум бурдан даркор аст. Бо ҳамин роҳ донишхой наву пештара як раванди инкиноф ҳоҳад шул.

Илдас аз хонандагон донинди навро ба хотир метираанд, вале ягон чизи ба он алоқа дөнтари ба ёд намсораанд. Чунин азхудкунй, яның фикр накарда ёд карданы мавод, усули механик мебопшад. Қисеми дигари хонандагон алоқаи дониши навро бо пештара ёфта патапописта, нақлу ззохи муаллимро бо дүшворихо мефаҳманд, ки сабаби дастрасии ками маводи таълим месардац. Ба назари түрүхи сезими хонандагон чунин менамояд, ки аллакай чизҳои шарҳюдаи муаллим ба онҳо маълум аст. Масалан, агар муаллим дар хусуси фасилҳои сол ҳарф занад, мепиндеранд, ки донишхо бароятпен маълуманд ва мавзүи нави дарсеро дүкәнат падода меншунаваанд ва барои азхудкунни мазмунни нав күшили зохир намекунанд ва агар хонандагон сарфаҳым раванд, ки донишхой нав оқибат ба нағицаи ҳамон мазмунни бароятпен маълум аст, баёни муаллимро осонтар азхуд менамоянд, чунки донинди нав нисбатан дастрастару фаҳмоттар мешавад.

Агар муаллим хусусиятҳои алоқаманда гардонидапи мавзүи навро бо донишхой пештараи шууранаи хонандагон донад, дараачаи дастрасии донишхоро дар фаъолияти хонинди хонандагон баланд мебардорад.

Донишҳои нав дар хонанда муҳокимарониҳо, исботи фикр, шаклҳои нави тафаккуро низ пайдо мекунонад. Дастрасии таълим ба он вобаста аст, ки донишҳои нави азхудкардашон ба шаклҳои кори тафаккури хонандағон, ки доранд ва ташаккул ёфта истодаанд, чи таъсире месрасонад. Ҳолатҳое барои муаллим ва талаба душвориоваре мешаванд, ки мазмuni нав амалҳои нави тафаккуро меҳоҳад. Талаба бо қўмаки муаллим тарзҳои нави муҳокимаронӣ, кори амалиро мечўяд. Масалан, ҳатли мисолу масъалаҳоро бо тарзи дигар, ҳаракати узвҳои баданро вақти машки ҷисмонӣ, истифодай олоти навро дар дарси меҳнат ва гайраҳо мсёбад. Дар ин ҳусус шоир хеле хуб гуфтааст:

*Илмат ба амал чу ёр гардад.*

*Қадри ту яке ҳазор гардад.*

Ҳамин тавр, усули дастрасии таълим вазифа мегузорад, ки донишҳои нав бояд ба донишҳою таҷрибаи пештараи хонандағон тақя намуда, ба иссирафт ва дараҷаи баландтари инкишоф расидани онҳо мусоидат кунад. Вагарна таълим ва усулҳои он дастиорас шуда сүлс памеоварад.

### **Усули муназзамӣ ва пайдарӣ дар таълим.**

Дар кори таълим низоми муайян – муназзамӣ зарур аст, то ки вазифаҳои ба зиммааш гузашташуда ичро гарданд. Муназзамӣ дар таълим дар асоси қонунҳои инкишофи олами атроф ба вучуд омадааст. Дар олам ҳамаи ҷизҳо ва ҳодисаҳо мувофиқи низоми муайян дар инкишофанд. Инкишоф ин ҳаракати бетартиби ҷизҳо дар вақту фазо набуда, балки қонунҳои худро дорад.

Аз ин ҷост, ки мавҷудияти низом дар олами воқеӣ зарурият пайдо кунондааст. Дар таълим ҳам бояд низом бошад, зеро таълим инъикоскунандаи олам дар майнаи одам мебопшаду он дар маводи омӯзиш ифода мегардад ва низоми кори омӯзиширо муайян кардааст.

Низоми омӯзиш аз мантиқи илм сарчашма мегирад. Агар муаллим ба маводи таълим аз ҳамин нуқтаи назар баҳои луруст налиҳад, фикру ақидаҳояш боварибахшу мустақил набопад, ба мисли монинҳои электронии ҳисоббӯрор факат ахборотрасон шуда мемонад.

Ҳар маводи таълим мставонад ба инкишофи фикрии хонандағон таъсирни ҳархела расонад. Ин ба низоми баёни муаллим вобаста

аст. яъне муаллим ба назди худ чи вазифаero гузорад, ба ичрои он сайд мекунад.

Барномай таълим донишҳои назариявӣ ва амалиеро дар бар мегирад, ки хонанда онҳоро бояд аз худ намояд. Маводи таълим як ҷузъи низоми донишҳои илмист, ки аз баҳри бсҳаду канори ягон илм ба барнома дароварда шудааст ва дар байнин донишҳои бисёри илм мавқеи муайянे ишғол кардааст.

Муназзамӣ дар таълим назардошти ҳусусиятҳои синнусолии психикии хонандагонро низ зарур мешуморад.

Ҳозир дар замони ислоҳоти кори мактаб ба тақмили маълумоти ибтидой эътибори маҳсус дода мешавад. Мазмуни низоми баёни муаллим дар дарс дигаргунҳо металабад. Хонандаи сипиҳи ибтидой на факат мазмуни дарсеро ба хотир гирад, балки вазифаашро муншахас фахмаду роҳҳои ичрои онро ҷустуҷӯ кунад. Барои ҳамин баёни муаллим асосан ба он равона карда мешавад, ки дар ҳар хонанда фаъолиятнокии донишширий, сохтори муайянни фикру ақида, амалҳои мантиқӣ ташаккул ёбанд, зоро ин сифатҳо барои азҳудқунии донишҳо ҳеле заруранд.

Ҳангоми накли муаллим дар дарс ақли хонанда инкишоф месбад, он набояд яктарафа инкишоф кунад, чунки ин инкишоф басо мураккаб аст. Барномай таълим доираи донишҳоро барои хонанда муайян мекунад, лекин ҳадду ҳудуди инкишофи ақлиро нишон намедиҳад. Агар низоми баён аз тарафи муаллим ҳаматарафа фикр ва асоснок карда шавад, чун омили мухим ба инкишофтасири судбахш ҳоҳад расонд.

Мавҷул будани муназзамӣ дар дониши хонандаи ҳурдсояз ба он мусоидат менамояд, ки ў пайдарпаиро дар фикронӣ риоя намояд ва фикранӣ асоснок бошад.

Хулоса, дар кори мактаб, дар омӯзиши фанҳо, бобҳо ва мавзӯъҳо талаботи муназзамӣ ва пайдарпайи мунтаззам риоя мешавад. Муаллимон дар амалиёт, суханронӣ ва исশниҳоди талабҳо ба талабатон ичрои қоидаҳою усулҳои муназзамӣ ва пайдарпайро таъмин месозанд.

К. Д. Ушинский моҳияти ин усулиро борҳо таъқид карда. ҳеле хуб қандаш намудааст, ки донини номуназзам анбори пуреро мемонад, ки аз он соҳибааш ҳам чизи даркориро ёфта наметавонад.

**Усули шууронагӣ ва фаъолиятнокӣ дар таълим.** Ин усул аз мухимтарин усулҳо буда се талаби асосӣ – фахминии шууро-

наи маводи хонин, муносибати шуурона ба мангулиятахъо ва ташаккули фъолиятиюкиро дар кори доништирий ба назди таълим метузорад.

Пеш аз ҳама, бояд ба хонандагон вазифаҳои доништирий фахмонала шавад. Агар онҳо вазифаашонро дар кори хонин дарк накарда бошанд, мазмуни навро шуурона азҳуд намекунанд. чунки дар бораи роҳҳои иҷрои вазифа аидепа намеронанд, аз даҳони муаллим мавзӯро шушида ба хотир мегиранд. Хонандагон вазифаашонро нафаҳманд, маводи навро бо донини донштагони алоқаманд карда наметавонанд ва дар натиҷа ба сӯи гайришуруонаи доништирий – азёлкунии қориёна ё маҳаний мераванд.

Баъзан хонандагон маводро аз китоби дарсӣ ва ё нақли муаллим қисман ёд мегиранду ба назария ӯтибори даркорӣ намедиханд. далелҳои ҷудогонаро медонашду ҳолос. Агар онҳо дар бораи мавод фикр кунанд, таносуби донишҳои назариявӣ ва далелҳо ба вучул меояд. Бояд онҳо фахманд, ки далелҳо бе назария қайдру киммат наҳорад. Назария низ бе далелҳо вучул дошта наметавонад. Агар назария ва далелҳо асоснок наташта боланд, дар шуур аз ҳамигар ҷудо, аз ҳаст дур бошанд, аз хотир тез фаромӯн мешаванд.

Усули шууронагии таълим талаб мекунад, ки қондоро дониста хонанда бояд онро шарҳ дода тавонад, аз рӯи донини нав масъалаҳоро ҳал қунад, манкҳо иҷро намояд, мустақилона донини навро истифола барад, роҳҳои бой гардонидани он донишҳоро бисбад.

Барои шуурона шудани донишҳо майлу ҳаваси хонандаро ба омӯзини бедор кардан аз шартҳои асосист.

Ҳамин майлу ҳавас набошад, хонанда ба маволи дарс диққат намеслиҳад, бенитизомӣ зоҳир менамояд ва ин сабаби шуурона нағалтани таълим метардад.

Мотивҳои хонин низ боиси донишу фахмини шуурона шуда метавонад. Бинобар ин донистани мотивҳои хонини хонандагон ва ба онҳо таъсиррасонии муаллим дар фъолияти ҳаррӯза ҳеле мухим аст.

Шууронагии баланд дар таълим ба фъолиятиюкии маърифати хонандагон оварда мерасонад. Ҳоқанидае, ки донин дорад, дар маърифати олами атроф, дар омӯзини фаъол аст. Фъолиятиюкӣ дар омӯзин имкон медиҳад, ки хонандагон маводи таълимро сарфаҳм рафта азҳуд намоянд. Педагогҳо панҷ дараҷаи фъолиятиюкии хонандагонро дар донини ирий муайян кардаанд:

1 Дараҷаи хеле баланд. Хонанда аълоҳон аст. Мехнатдӯстӣ, талаботи рӯзағузун ба дониш аз хислатҳои ўст, ки муаллим барои ташкили кори хонишаш кӯмакрасон ва маслиҳаттӯ мебошад.

2 Дараҷаи баланд. Зери роҳбарии муаллим хонандагон фаъолона меҳонанд, душвориҳои хонишро бартараф месозанд, устуворона барои донишгирӣ кор мекунанд.

3 Дараҷаи миёна. Хонандагон барои азхудкунии донишҳо мекӯшанд, vale аз сабаби кам будани қобилият, кӯшишу гайратнокӣ, сустии системаи асаб ва гайраҳо кори хонишро монда, ба дигар корҳо мегузаранд.

4 Дараҷаи паст. Диққати хонанда парешон аст. Вай муддати тӯлонӣ ба шарҳу эзоҳи муаллим, ба мазмуни китоб, машғулияти амалӣ эътибор дода наметавонад, мустақилона суст кор мекунад. Аммо аксарияти миёнахонҳо вазифаашонро ғифасманӣ ва барои иҷрои вазифа кор мебаранд.

5 Дараҷаи хеле паст. Хониш фаъолияти асосии хонанда нашудааст. Вай маводро аз рӯи талаботи муаллим, падару модар ва дигарон меомӯзад. Ба дигар корҳо банд мешавад, ки бо хониш алоқа надорад. Чунин хонандагон сусту бадҳон мебошанд.

Муаллимони соҳибтаҷриба дар рафти кори бисёрсола исбот кардаанд, ки фаъолиятнокии аксарияти хонандагонро тавассути истифодай воситаҳои гуногун, кори мунтазам то ба дараҷаи баланд расонидан имконпазир мебошад.

#### § 24. Усули аёният дар таълим

Ин усуулро Я.А Коменский асос гузашта, «қоидай тиллой» номида буд. И.Г. Песталоттси дертар усули аёниятро ба воситаи асосии таълим мубаддал гардонд. К.Д. Ушинский навишта буд, ки қулиқ ба воситаи образҳои маълум фикр мекунад, аз ҳамин сабаб таъя ба маърифати ҳиссиётӣ шарти зарурӣ таълим мебошад.

Ҳамияти аёниятро дар шакли мӯъчаз зарбулмасали «Шунидан кай бувад монанди дидан» ифода намудааст. Дидақтикаи муосир алоқамандии тафаккури ҳиссӣ ва абстрактиро бо таври илмӣ сабит соҳта, аёниятро воситаи муҳимтарини алоқаманд намудани раванди таълим бо ҳасти воеӣ дар шуури хонанда мешуморад.

Аёният дар таълим гуфта ташкили кори ҳиссиётӣ хонандагонро ҷар донишгирӣ мефаҳманд. Ин чунин маъно дорад, ки хонандагон онами воеқиро бо ёрии ҳиссиёт дар шакли эҳсосот, идрок, гаславурот, тафаккури мушаххаси образӣ қабул мекунанд. Ҳамин

чиз барои инкишофи хонандада аҳамияти бузурі дорад. Талаба бо ёрии аёният дар хусуси ҳайвоноту растаниҳо, мусикӣ, меҳнат ва рӯзгори одамон тасаввуроти наъ пайдо менамояд, ки сабаби инкишофи маълумоти умумиаш мешавад.

Ҳиссийт инчунин чун воситаи ёрирасони азхудкуни мағҳумҳо, қонуну коидаго, назария хизмат мекунад. Пас аз он ки хонандагон мағҳумҳоро дониста гирифтанд, образҳои ҳиссийтӣ чун чизҳои нодаркор фаромӯш мешаванд. Мисол меорем. Дар синфи як бо чӯбчаҳо ҳисоб карданро ёд медиҳанд. Вақте ки хонандада олами ҳисобкуниро азхуд кард, ракамҳоро бе чӯбчаҳо ҳам ҳисоб мекунад. Ҳуллас, ба эътибор гирифтани ҳиссийти маърифаткуни хонандагон имконият медиҳад, ки таълим бомуваффақият пеш бурда шавад.

Маҳз ба мақсади инкишоф додани ҳиссийти донишигирӣи хонандагон дар раванди таълим (омӯзиш) воситаҳои аёни кор фармуда мешавад. Намуди чизҳо, ҳодисаҳо, ҳислати онҳоро ба сурату расмҳо, схемаю диаграммаҳо, дар шакли ҳӯса, фильмҳо ва гайраҳо пешниҳод кардан мумкин аст. Дидани чизҳои мазкур донишҳои хонандагонро аниқу васеътар гардонда, завқашонро ба дониш бештар менамояд, фаъолияти фикриашонро сабуктар месозад. Ҳоло дар мактабҳо аз ҳар фанни таълими аёниятҳои сершумор тайёр карда шудаанд. Ба воситаҳои техникии замонавӣ: кино, телевизион, проекторҳо, диапозитивҳо, кодоскопҳо, компьютерҳо ва гайраву ҳоказаҳо лаҳзаву ҳолатҳо, ҳодисаҳо, алокамандии чизҳо намоиш дода мешаванд, ки доираи назар ва тасаввуроти хонандагонро вусъат мебахшанд. Ба муаллимон зарур аст, ки тарзи истифодаи воситаҳои зикршударо омӯзанд ва дар кори таълим пурсамар истифода кунанд.

Умуман ҳамаи асбобҳои аёниро ба чанд гурӯҳҳо таксим намудан ҷоиз аст. Ба гурӯҳи якуми аёният ҳуди ашёҳои табии, ҳодисаҳое доҳил мешаванд, ки дар синф истифода шуданашон мумкин аст. Минералхову растаниҳо, ҳайвоноту паррандаҳои хурду ҳашаротҳо аз ҷумлаи онҳоянд.

Афзалияти ҳамин гурӯҳи аёният дар он аст, ки алоқаи хуби назария ва ҳаётро таъмин мекунад. Ба гурӯҳи дуюми воситаҳои аёни тасвири ашёву ҳодисаҳоро доҳил мекунанд. Ҷои ашёҳои табииро дар ин маврид ҳӯсаҳо, сурату расмҳо ва гайраҳо мегиранд

Ба гурӯҳи сеюми воситаҳои аёни схемаю рамзҳою накшҳои гуногунро ворид соҳтаанд, ки барои бехтар фахмидану азхудкуни

конуниятхо, коидахой риёзиёт, грамматикаи забонҳо, физика, гаърих, ҷуғрофия ва дигар фанҳо мадад мерасонанд. Масалан, дар дарси ҷуғрофия ҳаритаҳо, глобусҳо, схемаҳо истифода мешаванд. Дар дарсхои тарбиявӣ, тарбияи ҷисмонӣ ба воситаи схема ҳаракати пайдарпайи узвҳоро мефаҳмонанд. Дар дарси меҳнат бошад, бо ёрии схемаҳо накша ва лоиҳа хонандагонро водор месозад, ки кори амалии ҳудро фикр карда бароянд.

Ҳусусан дар синфҳои ибтидой истифодаи аёният бештар зарур аст, чунки хонандагони ҳурдсол дар кори ҳулоسابарорӣ, таҳлилу ташхиси ҷизҳову ҳодисаҳо душворӣ мекашанд.

Аз қайдҳои болой ҳулосае бармеояд, ки ба амал баровардани усули аёният на танҳо истифодаи самараноки воситаҳои аёни, балки ба тарафҳои сершумори ҳиссииёти маърифаткунии хонандагон роҳбарӣ карданро низ тақозо менамояд.

### **Усули мустаҳкамии донишҳо ва алоқамандии таълим бо ҳаёт**

Дар қадом ҳолатҳо дониши мустаҳками хонандагон таъмин мегардад? Омилҳое ҳастанд, ки ба мустаҳкамии донишҳо ҳидоят менамоянд. Агар усуљҳои таълим риоя гардад, муаллимон маҳорати педагогӣ дошта бошанд, хонандагон бо шавқ хонанд ва меҳнатгӯстӣ зоҳир кунанд, азҳудкунни мустаҳками донишҳо бешак ба даст оварда мешавад.

Ба хонанда аҳамияти нигаҳдории донишҳоро барои ҳаёти оянда фаҳмонила тавонистан лозим аст. Чунон ки медонем, гурӯҳе аз хонандагон фанҳои таълимиро ба даркориву нодаркор ҷудо мекарданд. Чунин ақида сабаби донишҳои сатҳӣ ва ноустувор мегардад. Агар талаба таърих ё риёзиро нағз фаҳмад, завқ дошта бошад, вай барои бенгтар донистани сирру асрори фанҳои номбурда мекӯшаду дониши мустаҳкам ҳосил менамояд. Донишҳо дар хотири ў дуру дароз нақш мебандад. Аз қадим дар кори таълим барои ба хотиргирий ва нигоҳдории донишҳо усуљҳои гуногун ба вучуд оварда шудаанд. Такрор яке аз усуљҳост, ки бо мадали он донишҳоро барқарор ва мустаҳкам месозанд. Хонанда вақти такрор медонад, ки чихоро фаромӯш кардааст ва чиҳо дар хотираш ҳастанд. «Такрор – модари донини» мегӯянд, ки бехуда нест.

Бо мақсади мустаҳкам азҳудкунни донишҳо ба шогирдон ёд додан лозим аст, ки чизи асосиро дар маводи пешкашишуда ҷудо карда тавонанд. Муаллим хонандагони ҳурдсолро ба ин масъала доимо эътибор дода омӯзонад, аз нақлаш талабагон ҷойҳои асосиро қабул карда мегиранд.

Шарти дигари мустаҳкамии донишҳо алоқаманд гардонидани фикри асосӣ бо донишҳои пештараи хонандагон мебошад.

Инчунин ташаккули ақидаҳои материалистӣ ва ҳиссият ба мустаҳкамии донишҳо кӯмак меқунад, чунки ақидаҳо аз донишҳо иборатанд. Агар дониш ба ҷаҳонбинӣ ё ақида табдил ёбад, вай аз хотир намеравад ва ҷун асоси рафтору фаъолияти шаҳсият ҳизмат ҳоҳад кард. Агар хонандай ҳурдсол аз омӯзиши мавод шоду мамнун шавад, албатта, дониш дар хотираш нақш мебандад, чунки ҳиссияти ҳаяҷоновари ҳудро фаромӯш кардан душвор аст. Як шарти дигари мустаҳкамии донишҳо дар фаъолияти амалӣ ҷорӣ намудани онҳо аз тарафи хонандагон мебошад. Агар шогирдон вакти иҷрои амал ё машқӯ дониши андӯхтаро ба хотир оранд, истифода баранд, донишашон сайқал ёфта мустаҳкамтар шудан мегирад.

Ба мустаҳкам шудани дониш барқарор намудани робитаи таълим бо ҳаёти хонандагон, ҷомеа нақни калон мебозад. Таълим равандест, ки ҳамқадами ҷомеа аст, зоро ҳам ҷомеа ва ҳам таълим ба пеш ҳаракат доранд, якранг намеистанд. Таълиму тарбияи насли наврас дар асоси дарҳости ҷомеа ба роҳ монда мешавад ва онҳо дар мактаб бо асосҳои истехсолот, муносибатҳои байни одамон, талабҳои иқтисодӣ шинос мегарданд. Мазмuni маълумоти мактаби ҳамагонии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин ҷода имкониятҳои зиёде лорад. Муаллимон вазифадоранд, ки ҳар дарс. ҳар мавзӯи омӯзишро дар синфҳо бо ҳаёту меҳнати мардуми кишвар дар алоқамандии зич баён кунанд ва бо ин кор ба дастпарварони дабистонҳо кӯмак намоянд, то ки дар барпо кардани ҷомеаи демократӣ, ҳукуқбуниёд ва дунявӣ саҳмгузор бошанд.

**Усули ҳамгиро ва тағрифа, ба назар гирифтани ҳусусиятҳои фардии хонандагон дар таълим.** Ин усул дар дидактикаи тоҷик нав аст. Усули мазкур талабҳои зеринро пеш мегузорад:

1. Дар вакти муайян намудани мазмuni маълумоти мактабӣ ҳамгирои фанҳои ба якдигар наздиқ – интегратсия ва тағрифаи тӯруҳи муайяни фардҳо – дифференсатсия мувофиқи равияҳо ба назар гирифта шавад;

2. Таълими ҳамгиро (муштарак, якҷоя, ҳамроҳ кардани фанҳо) ва алоқаи байни онҳо ба нағъни таълими ҳамдигар анҷом ёбад;

3. Ҳамгироии фаъолиятҳои инфиродӣ ва дастҷамъии талабаҳо боиси афзудани самаранокии раванди омӯзиш гардад.

4. Ҳамгироии услубҳои таълим дар фаъолияти омӯзгору талабаҳо бенттар ифода ёбад.

Талабҳои усулиҳои ҳамгиро ва тафриқа аз моҳияти қонунҳои алоқамандии табиату чамъият ва тафаккури инсонӣ сар мезанад. Азбаски мактаби муосир бори вазнини мазмуни маълумоти имрӯзаро бо душвориҳо таълим медиҳад, лозим меояд, ки ин усул дар мазмуни маълумот аз як ҷониб таълими тафриқа ва аз ҷониби дигар ҳамгироро, яъне ба ҳамдигар маҳлут (яклухт) сохтани фанҳоро пешниҳод кунад. Масалан, таълими ҳамгиро дар синфиҳои ибтидой муттаҳид кардани соатҳои дарсии забони модарӣ ва хониш, санъат ва меҳнатро ба миён гузашта ба роҳ монд.

Усули номбурда бо масъалаи дигар – таълими тафриқа ва дар айни замон бо ҳусусиятҳои фардии ҳонандагон марбут аст. Таълим имрӯз вазифа мегузорад, ки ҳусусиятҳо ва майлу ҳаваси ҳар ҳонандана ба назар гирифта, дар рафти омӯзиш ба онҳо муносибати маҳсуси аз дигарон фарқкунанда дастӣрий гардад. Ҳозир баҳри таъмини инкишофи ҳаматарафai бачагон факат мактаб кор намекунанд. Бозичаҳои ҳархелан техникию автоматӣ, кисмҳои конструкторӣ, ки аз онҳо ҷизҳои ғуногуни сохта мешаванд, дар ихтиёби бачагонанд. Мактабиён дар кори маҳфилҷову баҳшҳои наризиши ширкат меварзанд. Барномаи маҳсуси садо ва симо, кино ва диафилмҳо, театру адабиёти бачагона дар хизматанд.

Оила ба тарбияи фарзандон манилӯл аст. Ҷекин дараҷаи тарбияи онҳо, инкишофи қобилияти фардии фарғонидон якранг нест. Оилае ҳист, ки аз ҳурдӣ ба бачагон мустаҳсина, интизомнокӣ ва меҳнатро сӯди медиҳад, дар оилаи дигар қӯлакро сарзӯ нуз, эрка мекунанд, ки мустақилона кореро анҷом намедаҳад. Оилаҳои низ вомехӯранд, ки фарзандонро ба ҳоли худ гуюштаанд. Тарбияи онҳоро ба зиммаи ҳену таборон ё гурӯҳи ҳамсолон монанданд. Ҳамин шароити ҳархелан оилавӣ ба он сабаб аст, дар байни қӯлакон фарқияти фарғони куляй ба ҷашм мерасад. Саваби лиғзри фарқияти фардии қӯлакон дар одобу фаъолияти фикрӣ ба ҳусусиятҳои фаъолияти системӣ асаб ва мизочи онҳо вобаста мебошад.

Небогти ин далелҳоро дар мисоли синфиҳои ибтидой дила метавонем, ҷунки дониши ҳонандагон ҳаҷман аз якдигар тафовут порад. Ана ҳамин дараҷаи ҳархелан инкишофи омӯзиши талабагонро интарифи муаллим таълаб карда, бо онҳо гузаронидани ҷорабинҳои маҳкумро меҳоҳад. Дар синф ҳонандагон мумкин аст ҳусусиятҳои ҷумумии ба ҳамдигар дар одобу дониш монанд дошта бошанд, шанс дар ин бобат ин фарқиятре дар инкишофи психикий низ ҷумӯнӣ мекунем.

Хусусиятхон фардии хонандагони хурдсол ҳангоми ичрои кори фикрӣ, муомила бо муаллим, дар хислатҳои одоб пайдор шуда, аз кобилияти корӣ, интизомнокӣ, хушмуомилагӣ ва мавкеи лар синф доштаашон хабардор мекунанд.

Мушоҳида мувофиқи нақша, мунтазамии он яке аз роҳҳои асосии омӯзиши хусусиятҳои фардии хонандагони хурдсол мебошад. Ин хусусиятҳо ба раванди омӯзиши таъсири мусбат, манғӣ расонда метавонанд ва ё бетараф мешаванд. Барои муайян карданӣ таъсиррасонӣ ба хонандагон бо волидон сӯҳбат ороста гуфтани лозим аст, ки барои хосил шудани сифатҳои хуб ба фарзандашон чи гуна ёрӣ додан мумкин аст.

Гоҳе барои ислоҳи камбудиҳои фардӣ лозим меояд, ки муаллим ба колективи синф якҷоя кори бисёреро ба сомон расонад.

Фаҳмиши дурусти хусусиятҳои психикий ва синну солии хонандагони хурдсол роҳи кори фардии минбаъдаи муаллимиро ба хонанда равшан мегардонад. Азбаски таълими ибтидой ба назар доштани хусусиятҳои умумӣ ва фардии хонандагонро асоси пешрафт медонад, бо ҳамин инкишофи фикрӣ ва аклониашро ба амал мебарорад.

Ҳамин тавр, оид ба усулҳои таълим хотирнишон менамоем, ки усулҳои таълим дар раванди омӯзиш мудом дар якҷоягӣ амал мекунанд, онҳоро аз ҳамдигар ҷудо кардан мумкин нест, зеро алоки ногусастани доранд ва ҳамдигарро аз ягон ҷиҳат пурра мегардонанд.

### **Саволу суноришҳо барои кори мустақилона**

1. Кадом қонуниятҳои раванди таълимро медонед?
2. Усули таълим барои чӣ лозиманд?
3. Талабҳои асосии усули тарбиятиҳандагии таълимро эзоҳ дихед?
4. Усули илмӣ ва дастрасии таълим чиро тақозо мекунад?
5. Накши усули шууронагӣ ва фаъолиятнокӣ дар таълим чӣ ҷуна аст?
6. Усули мунаzzамӣ ва пайдарӣ ба раванди таълим чӣ гуна талабҳо мегузорад?
7. Усули аёният барои таълим чӣ аҳамият дорад?
8. Мустаҳкам азхудкунии донишҳо бо кадом роҳҳо амалий гардонда мешавад?

## БОБИ 8

### МАЗМУНИ МАЪЛУМОТИ МАКТАБ ВА ТАКОМУЛИ ОН

*Миглат аз нури хирад биношавад,  
Гар шиносад хешро. эдё шавад.*

*(Бедил)*

#### **§25. Мафхуми мазмуни маълумоти мактаб**

Масъалаи мазмуни маълумот дар дидактика яке аз муҳимтаринҳост. Вай дараҷаи тараққиёти донишҳо ва техникаи ҷамъият, сиёсати давлатро инъикос меқунад. Таҳти мафхуми мазмуни маълумоти мактаб донишҳо, маҳорату малакаҳоеро мефаҳманд, ки дар раванди таълим ҳангоми омӯзиши фанҳои ҷудогона онҳоро хонандагон азбар менамоянд. Фанҳо бошанд, як соҳаи таҷрибаи одамон аст.

Ҳар намуди мактаб мазмуни маълумоти ҳудро дорад, ки барои соҳибмаълумот намудани хонандагон зарур аст. Бо ёрии донишҳо, маҳорату малакаҳои фарогирифтai мазмуни маълумот, ки маҷмӯи фанҳоро ташкил менамояд, асосҳои ташаккули шаҳсияти баркамол 1 узошта ҳоҳад шуд. Маданияти шаҳс вобаста ба маълумоти ўст. Маълумоти ибтидой, миёнаи нопурра, миёна, миёнаи маҳсус ва олиро мактабҳо медиҳанд.

Мазмуни маълумоти мактаб одамро ташаккул медиҳад. Чунон ки Садриддин Айнӣ гуфта буд:

*Мактаб ба ту ёд медиҳад илму адаб,  
Мактаб зи ту мебараф гаму ранҷу тааб.  
Як пуктai мухтасар зи мактаб гӯям:  
Одам нашавад касе, магар аз мактаб.*

Мазмуни маълумоти мактаб мувофиқи имкониятҳои маърифатию синиусолӣ ва инкишофи хонандагон интихоб мешавад.

Дар ҳар давру замон ба мазмуни маълумот дигаргуниҳо ворид мешуд ва доҳил мегардад. Тағииротҳоро ҳуҷҷатҳои давлатии маҳсус муайян месозад. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар роҳи широн нишондодҳои Қонуни «Дар бораи маориф» 13 июни соли 1994 «Консепсияи мактаби миллии тоҷик» -ро тасдик намуда буд. ин дар асреи он ба мазмуни маълумоти мактабҳои кишварамон ишғолартиҳо дароварда шуд. Консепсия ҳуҷҷатест, ки дурнамои

сийсати давлати мустақиламонро дар соҳаи маълумот нинҷон медиҳад. Чунон ки дар консепсия омадааст, минбаъд бо назардошти пешрафти таърихӣ, арзишиҳои миллию умунибашарӣ, маънавиёт, ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳс, ташаккули тафаккури миллӣ мазмуни маълумоти мактаб тағиیر хоҳад ёфт. Тақозои стандарти давлатии маълумот низ ҳамин аст.

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 4 июни соли 1997 қарори № 266-ро «Дар бораи тасдики стандарти давлатии маълумоти миёнаи умумӣ» қабул кард. Стандарти (меъёри) давлатии маълумот ҳамчун ҳуҷҷати меъёри ҳачми умумии донишҳоро аз фанҳои таълимӣ, талаботро барои ҳосил намудани маҳорату малакаҳо ва ташаккули шахсият мукаррар намудааст. Қарори мазкур ба мазмуни маълумот чунин талабҳоро пешниҳод кардааст:

– нақшай таълими такягоҳи мактабҳои таҳсилоти ҳамагонӣ аз рӯи мазмуни маълумот дар ҳар соли таҳсил ва соҳтори он муайян бошад;

– меъёрҳои маълумоти мактаб ва ҳамаи фанҳои таълим бо мақсади тайёрии маълумоти умумӣ мазмунан мушахҳас нишон дода шавад;

– талаботи давлатиро ба дараҷаи ҳадди ақали маълумоти миёнаи умумӣ ҳар зинаи мактаб (ибтидой, асосӣ ва миёна) ифода намояд.

Дар давоми чанд соли охир дар мактабҳои кишвар омӯзиши фанҳои «Маърифати оиласдорӣ», «Экология», «Асосҳои давлат ва ҳуқуқ», «Ҳукуки инсон», «Асосҳои техникии компютерӣ», «Асосҳои иқтисоди бозоргонӣ» ҷорӣ карда шуд.

Чунин тағииротҳоро давраи гузариш ба иқтисоди бозоргонӣ, меъёрҳои байналхалқии маълӯмот, усулҳои инсонпарварӣ, демократӣ, тафриқаю ҳамгирий, муттасадӣ, пайдарпай талаб мекунанд.

Тағииротҳо нақши фанҳои таълимиро дар раванди маълумотгирӣ баланд бардошта, ба инкишофи умумии хонандагон таъсир мебахшад, онҳоро сӯи маданиятнок, маълумотнок, поквиҷдон, адолатпарвар, меҳнатдӯсту ироданок шудан мебарад, ки дар маҷмӯъ асоси инкишофи умумӣ ҳисобида мешаванд. Дониши амиқи фанҳо ҷаҳонбинии хонандагонро васеъ карда, сифатҳои беҳтарини аҳлоқӣ, ватанпарастӣ ва ҳоҳиши меҳнат карданро пайдо мекунонад. Омӯзиши фанҳои риёзӣ, физика, биология, нақшакашӣ,

шүчум, таърих ва гайраҳо дар бораи одамон, табиат ва ҷамъият донишҳо медиҳанд ва хонандагонро ба дараҷаи баландтари инкишоф мерасонанд.

Мазмуни маълумоти мактаб ба хонандагон дар бораи истеҳсолот маълумот дода, истифодай олоти меҳнатро то дараҷаи муайян меомӯзонад, то ки ба фаъолияти меҳнатӣ, ба фаҳмиши техника ва илми замонавӣ завқ дошта бошанд.

Дарсхо, корҳои берун аз синф ва берун аз мактаб бо намудҳои меҳнати одамон мактабиёнро шинос карда муносибати дурустго ба меҳнат ташаккул медиҳанд. Шиносой бо кори саноат ва қиљуварӣ кумак мерасонад, ки онҳо оид ба қасбу ҳунарҳо тасаввуротҳо пайдо намоянд. Фанини таълими меҳнат дар ин бобат аҳамиятнок аст. Ба мазмуни маълумоти мактабӣ пешрафту қашфиётҳои илмию техникӣ, истеҳсолот, фарҳанг, адабиёт бегаъсири намемонад, ҷунки вазифаи мактаб аз он иборат аст, ки ҳадалимкон хонандагонро ба ҳиёти имрӯза ва меҳнати он омода созад. Бинобар ҳамин анъана гаштааст, ки мазмуни маълумот мунтазам такмил дода шавад, ғаниҳои таълим аз донишҳои кӯҳнашудаи барои ҳаёт нодаркор тоза карда, барномаҳои таълимиӣ ва китобҳои дарсии замонавӣ оварид шаванд, ки ба талаботи давру замони нав ҷавобгӯй бошанд.

Мазмуни маълумоти мактаби ибтидой имрӯз ҳам ба он равона карда шудааст, ки хонандагони хурдсол ҳисоб кардану навиштан ва хонданро хуб ёд гиранд. Вазифа гузашта мешавад, ки ба пешрафти минбаъдаи хонандагон шароит фароҳам оварда, хиҷзи саломатӣ ва инкишofi ақлию ҷисмонӣ таъмин шавад, шавқу ҳавасашон ба дониш бедор гардад ва одоби муомилаю ҳамкориро бо ҳамсолон донишанд. Агар пеш хонандагон бештар қориёна, бо таври меҳаникӣ донишро аз худ мекарданд, акнун фикр ва кор карда, бошуурона тақрор мекунанду донишҳоро ба хотир мегиранд. Бо ёрии донишҳо ялар онҳо ақидаҳо ташаккул ёфта, ватанпараст, сулҳдӯст, китобдӯст, шитигӯномнок, нисбат ба худ серталаб, ба дигарон меҳрубону ғамхор ва нақӯкор ба камол мерасанд.

Дар мактаби асосӣ ва синфҳои болоии мактаби миёна мазмуни ғаниҳои таълимиӣ боз амиқтару васеътар шуда, ҳачми бештари шими муосирро фаро мегирад, яъне донишҳо мураккабтар шавад ҳам, маънои онро надорад, ки хонандагон маводро аз худ карда наметавонанд. Баръакс, талабаҳое ҳастанд, ки дар мактаби ибтидой ба асосӣ нағз меконанд, ба таҳсил дар синфҳои болоӣ хубтар тайёр

мешаванд. Онҳо мазмуни фанхоро бо муваффакият дар синфҳои X-ХІ ҳам аз ҳуд менамоянд, чунки педагогҳо ва психологҳо мазмуни маълумотро мутобики синну сол ва хусусиятҳои мактабиён интихоб карда мегиранд.

Умуман, ба мазмуни маълумоти мактабӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷунин талабҳо гузашта шудааст:

1. Мутобикиати мазмуни маълумот бо асосҳои илми мусоир, истеҳсолот ва дарҳости ҷомеаи демократӣ.

2. Ба ҳисобигирии томияту яклухтии мазмуни маълумот, ҳамоҳангии фанҳои ҷамъиятию гуманитарӣ бо силсилаи фанҳои табиию риёзӣ.

3. Соҳтори умумии мазмуни маълумот бо назардошти инкишофи кобилиятҳои гуногуни талабагон, донишҷӯён ва хусусиятҳои синну сол.

4. Ба ҳисоб гирифтани аҳамияти назариявию амалии мазмуни маълумот.

5. Ҳамгирой ва тафриқаи мазмуни маълумот.

6. Ҷанбаи гуманистӣ ва ҳудшиносии миллӣ доштани маълумот.

7. Тағйирпазирии маълумот дар робита ба дигар шудани дарҳости ҷомеа, инкишофи илму техника, тафаккур ва таъсири мутакобилаи шаклу мазмуни маълумот.

8. Инкишофлазирии мазмуни маълумот.

9. Таъсири маълумот ба инкишофи мутаносиби маданияи талабаҳо ва донишҷӯён.

10. Таъсири маълумот ба интихоби қасб.

11. Мувофиқати вакғи ҷудокардаи таълим бо мазмуни маълумот.

12. Ба ҳисоб гирифтани таҷрибаи байналхалқии мураттаб соҳтани мазмуни маълумот<sup>9</sup>.

Дар хотимаи мавзӯй ёдовар мешавем, ки мазмуни маълумот дар се ҳӯҷҷати асосӣ – накшай таълим, барномаҳои таълимий ва китобҳои дарсӣ ифода мейбад. ки ҳар қадом аз тарафи Вазорати маориф тасдик карда мешавад ва онҳо ба талаботи стандарти давлатӣ мутобиқ мебошанд.

## **§26. НАҚШАИ ТАЪЛИМИЙ**

Накшай таълим хуччати асосии давлатист, ки раванди таълимро дар мактаб ба тартиб меоварад ва номгӯи фанҳои таълим, микдори ҳафтаинай соатхоро барои омӯзиши фанҳо ва машгулиятҳои интихобӣ дар алоҳидагии муайян нишон медиҳад.

Нақшай таълим мазмуни маълумотро мутобики талаботи стандарти (меъёри) давлатии маълумот ҷорӣ мекунонад, чунки дар шароити имрӯза таълимгоҳҳои гуногун бо равияю тамоилҳо мактабҳои маълумоти умумӣ, гимназия, литеӣ, коллеҷ, мактабҳои муаллифию ҳусусӣ ва ғайраҳо арзи ҳастӣ намуданд. Ҳамаи таълимгоҳҳо новобаста ба номашон бояд ба ҳатмкунандагон маълумоти пурарзиш ва ҳачмашон яхела диханд, ки ба стандарти давлатӣ мувофиқат дошта бошад. Таълимгоҳҳо аксар аз рӯи максади муайян барномаҳои таълимӣ мураттаб месозанд, ки мазмуни маълумотро васею амиқ намоянд ҳам, онҳо ҳаргиз кам ё ихтизор намекунанд, зеро стандарти маълумот зинаи бехтарини ҳадди ақали маълумот мебошаду дар ҳудуди давлати Тоҷикистон амал мекунад.

То соҳибиستиклол шудани Тоҷикистон (соли 1991) мактабҳои мо аз рӯи нақшаҳои таълими Русия кор мебурданд.

Акунун мактаби миллий таъсис ёфт. Талаботи ҳамин мактаб буд, ки Вазорати маорифи ҷумҳурӣ солҳои 1994, 2000 ва 2002 ба нақшай таълимии мактабҳои таҳсилоти умумӣ дигаргунухо ларовард. Дар асоси қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2004 №291 «Нақшай татбики ислоҳоти соҳаи маориф барои солҳои 2004-2009» аз оғози соли таҳсили 2004-2005 мактабҳо аз рӯи нақшай таълими замонавии нав ба кор шурӯъ намуданд. Алҳол ҳамаи намудҳои мактабҳои таҳсилоти умумӣ, новобаста аз забони таҳсил, шакли моликият ва тобеият тибқи ҳамин нақша фаъолияташонро ба роҳ мондаанд.

Дар таърихи мактабу маорифи кишварҳо ду хели нақшай таълимро дучор омадан мумкин аст. Якум, нақшай таълими фаний, ки дар ташкили раванди таълим фанҳои заруриро бо микдори соатҳо равшан муайян мекунад ва дуюм, нақшай таълими комплексӣ, ки новобаста ба мавсими фаслҳои сол корҳои бо онҳо алоқамандро меомӯзанд.

Дар Тоҷикистон нақшай таълими нусханоки фаний истифода меншавад.

Нақшай таълимро омӯхта соҳтори соли таҳсил, давомияти он, микдори соатҳои барои чоряқҳо ва соли таҳсил чудо шударо ҳисоб карда баровардан мушкилие надорад.

Нақшай таълим инчунин номгӯи имтиҳонҳои аз синф ба синф гузаронӣ ва ҳатмкуниро мувоғики равияҳо муайян кардааст.

Маъмурияти мактабҳо вазифадоранд, ки иҷрои талаботи пешниҳодкардай нақшай таълимро таъмин намоянд.

Ҳамин тавр, нақшай таълим хӯҷати муҳими мактаб буда, дар асоси он раванди таълим ба роҳ монда ҳоҳад шуд.

Ду нусхай нақшай таълимро ҳамчун намуна меорем, ки дар асоси нишондодҳои қарори Ҳукумати Ҷумҳурии

Тоҷикистон аз 30 июни соли 2004 №291 таҳия гардидааст:

### Нақшай таълими тақиягоҳии мактабҳои маълумоти умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон

№	Гурӯҳи фанҳо	Синфҳо ва соатҳои ҳафтанина										
		Ибтидой				Ибтидой				Миёна		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Филология	10	12	13	12	10	10	9	8	8	11	11
2	Ҷамъиятшиносӣ					3	3	4	4	6	4	4
3	Риёзнет	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	3
4	Табииӣ				2	2	4	6	10	8	7	8
5	Санъат	3	3	3	3	2	2	2	-	-	-	-
6	Технология					2	2	2	4	4	3	3
7	Тарбияи ҷисмонӣ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
8	Омодагии дифон ҳарбӣ									2	2	
Ҷамъ дар синфҳо	Тоҷикӣ	19	21	22	23	26	28	30	32	32	33	33
	Русӣ	19	21	20	21	26	28	30	32	32	30	30
	ӯзбекӣ, киргизӣ, туркманий	19	23	24	25	28	30	32	34	34	33	33

## Нақшай таълими синфҳои ибтидой ( 1 - 4 ) мактабҳои асосӣ ва миёнаи умумӣ барои синфҳои тоҷикӣ

№	Фанини таълим	Синфҳо			
		1	2	3	4
1.	Забони модарӣ	10	8	7	6
2.	Алифбон ниёғон			2	2
3.	Забони русӣ		2	2	2
4.	Забони хорӣҷӣ		2	2	2
5.	Математика	4	4	4	4
6.	Табииатшиносӣ				2
7.	Санъат ва меҳнат	2	2	2	2
8.	Сурӯд ва мусикӣ	1	1	1	1
9.	Тарбияи ҷисмонӣ	2	2	2	2
Ҷамъ		19	21	22	23

### §27. Барномаҳои таълим

Барномаи таълим ҳам ҳуҷҷати давлатиест, ки дар он мазмуни фанини омӯзишааш дар нақшай таълим ҷойдошта кӯшода дода мешавад. Он аз тарафи Вазорати маориф тасдик мегардад. Дар барнома мақсаду вазифаҳои таълими фан, мазмуни мухтасари фанини таълимий ва тарзи ташкили кори таълим, талабҳо ба дониш, маҳорату малакаҳои хонандагон шарҳу эзоҳ меёбанд. Ҳар барнома бо мактуби эзоҳӣ ё тавзеҳот оғоз мешавад. Мактуб вазифаҳои таълими фан, роҳҳою усулҳои иҷрои барномаро ба муаллим нишон медиҳад. Барнома дастуралами муаллим дар давоми омӯзинии фан мебошад.

Дар барнома номгӯи бобҳо, мавзӯъ ва мавзӯъчаҳои фанини таълим ва миқдори соатҳои ҷудошуда барои омӯзиши онҳо оварда мешавад, яъне таксими соатҳои умумиро ба бобҳою мавзӯъҳо барнома муайян мекунад. Дар барнома инчунин қайд мегардад, ки наас аз омӯзиши мавзӯъ чӣ гуна корҳои амалий, лабораторӣ ва манигулияtgҳои берун аз синф гузаронидан лозим аст.

Бо ҳамин барнома ҳачми дониши хонандагонро мушаххас мегардишад, ки онҳо бояд чихоро донанд ва қадом корҳоро иҷро кирда ғавонанд.

Мурагтиби барнома дар охири он номгӯи адабиёти даркорӣ ва иҷтимоевагиро, ки барои донишҷандӯзӣ аҳамият доранд, оварда мегӯним менамояд.

Барномаи синфҳои ибгидой, ки аз ҳамаи фанҳои таълим дар шакли як қитобчай маҳсус нашр мешавад, дастраси муаллимони хонандагони хурдсоланд. Барнома ба талабҳои усуљҳои таълим ҷавобгӯй буда, бо назардошти ҳусусиятҳои психологию педагогӣ ва инкишифи синнисолии хонандагон тартиб дода шудааст.

Дар мураттабсозии барномаҳои таълим ду тарзи корбарӣ – мунтазам ва контентрикӣ фарқ карда мешавад. Агар ба маводи барномавӣ дар ҳар синф бобҳо ва мавзӯъҳои нав ворид карда шавад, тарзи мунтазам номидা мешавад. Ин тарзи барномасозӣ вакътро сарфа менамояд, яъне хонандагон ба омӯзиши як мавзӯъ бори дигар барнамегарданд. Муаллим як маротиба мавзӯъро мегузард ва лозим донад минбаъд, агар хонандагон дар фахмидани мавзӯъҳои нав душворӣ қашанд, бо онҳо сӯҳбат ё машгулияти иловагӣ ташкил мекунад. Дар таълими фанни риёзиёти синфҳои I–IVтарзи мунтазами барномасозӣ мушоҳида мегардад. Хонандагони ин синфҳо асосан амалҳои арифметикиро меомӯзанд, вале мавод үнсурҳои геометрия ва алгебраво фаро гирифтааст. Дар синфҳои мактаби асосӣ ва миёна барномаи риёзиёт мураккаб шуда, фанҳои геометрия, алгебра ва тригонометрия чун фанҳои ҷудогона таълим дода мешавад.

Агар дар маводи барномавӣ баъзе бобҳо ва мавзӯъҳо ё худи фанни таълим дар синфҳои минбаъда такрор гардац, тарзи барномасозии консентрикӣ меноманд. Масалан, оид ба исм. феъл. сифат дар талабагон тасаввуротҳо пайдо мекунанд, аммо дар синфҳои болой боз дар бораи ҳамин ҳиссаҳои нутқ дошиҳҳои наву тоза мегиранд. Камбудии тарзи консентрикӣ дар он аст, ки ба омӯзиши мавзӯъ вакъги зиёд мсрavad.

Омӯзиши маводи барномавии фанҳои алоҳида дар синфҳои ибтидой – риёзиёт, забони модарӣ, табиатшиносӣ, санъат ва меҳнат, суруд ва мусикӣ, тарбияи ҷисмонӣ хонандагонро ба таҳсил дар синфҳои болой омода ҳоҳад кард.

Дар таълими як фан ҳоло дар синфҳои мактабҳо барномаҳои гуногуни нусха истифода шудананон мумкин аст. Мураттибон набояд барномаҳоро камбор ё сербор созанд. Барномаи таълим аз қадом фан набошад, барои қадом намуди мактаб набошад, ҳатман бояд стандарти давлатии маълумотро ба асос гирад.

Ҳамин тавр, муаллимонро лозим аст, ки барномаи таълимиро аз фании ҳул ҳамаҷониба омӯхта, роҳҳои иҷрои он, самаранокии онро ҷустуҷӯ намоянд. Ҳусусан омӯзиши барнома ба муаллими

синфҳои ибтидой зарур аст, чунки ўз фанҳои бисёр дарс мегӯяду хар барномаи фан максаду вазифаҳои маҳсус пеш мегузорад.

## §28. Китобҳои дарсӣ

Дар китоби дарсӣ мазмунни фанни омӯзиш мунъакис мегардад, ки барномаи таълим онро муайян намудааст. Китоби дарсии нурмазмун ва сифатнок ба дараҷаи азхудкуни донишҳо таъсир мекунад.

Аз китоби дарсӣ муаллимон ва хонандагон ҳамчун воситаи таълим истифода мебаранд. Муаллим аз рӯи китоби дарсӣ дар синф дарс мегӯяд ва шогирдон дар рафти хонишу кори мустакилона асосҳои илмро меомӯзанд.

Китобҳои дарсии таълифкардаи Я. А. Коменский, К. Д. Ушинский ва бисёр дигарон ҳанӯз ҳам қадру қиммати ҳудро гум накардаанд.

Солҳои 20-уми асри гузашта Сайдизо Ализода барои мактабҳои тоҷикӣ «Китоби нахустин»-ро эҷод карда, дастраси хонандагон кардааст. Ин олими шаҳир муаллифи аввалини сарфу нахви забони тоҷикӣ низ буд.

Дар Тоҷикистон китоби дарсии Ҳилол Каримов «Алифбо» беш аз 50 маротиба нашр гардидааст, ки ҷанд насли тоҷикон аз он савод меомӯхтанд.

Солҳост, ки шогирдони синфи ибтидой соли аввали таҳсил аз китоби дарсии «Алифбо», ки муаллифаи М. Лутфуллоев мебошанд, хондану навиштанро ёд мегиранд. Аз гуфтаҳои боло ҳуносae бармеояд, ки китоби дарсии хуб муддатҳои тӯлонӣ ба мактабиён хизмат карда метавонад ва маводи он дер гоҳ аз хотигӣ намеравад.

Китоби дарсии хуб сифатҳои зеринро дорост:

– шавқу рагбати шогирдонро ба илму дониш бедор ва беңтар мегардонад;

– роҳ ва ҳаракати андӯхтани донишу малакаашро пас аз мактаб. яњие дар давоми тамоми умр ёд медиҳад;

– фикру андеша рондан, ҳуносабарориро меомӯзонад;

– барои томияти фаъолияти мунтазами таълимӣ ва мақсаднокии талабаҳо ҳам дар синф ва ҳам дар хона накш мебозад;

– чӣ муаллим ва чӣ талабаҳо аз он қаноатманд мебошанд.

Ба китоби дарсии синфҳои ибтидой чунин талабҳо пешниҳол карда мешавад:

1. Китоби дарси бо барномаи таълим мувофиқат кунад ва ба таҷаботи стандартги давлатии маълумот пурра ҷавобгу бонад.

2. Дар китоби дарсй асосҳои илм, қоида, қонунҳо, мағҳумҳо, далелҳо возеҳ ва мушаҳҳас баён ёфта бошанд, бо ҳарфҳои банур ҷудо карда шаванд.

3. Галабаҳоро ба ҳаётдӯстӣ, фаъолияти эҷодӣ ва боварӣ доштан ба нерӯи зеҳни худ ҳидоят намоянд.

4. Барои такрору кори мустақилона ба ҳонанда саволу супоришҳо, машқҳо дошта бошанд.

5. Мазмуни китоби дарсй, матну машқҳо бо забони оммафаҳм навишта шаванд.

6. Китоби дарсй бо расму нақшаҳо, ҷадвалҳо ҷиҳозонида шуда бошанд.

7. Китоби дарсй зоҳирان зебо, ранга ва ҷолиби дикқат бошад ва бо қоғази сифатноку муқовали бадошт чоп шавад.

8. Ҳарфҳои китоби дарсй бо назардоши қобилияту суръати ҳониши ҳонандагон истифода гардад.

Барои мактабҳо аз як фанни таълим чанд нусхай китоби дарсй нашр шуданаш мумкин аст, ки дар онҳо мавзӯи барномаи таълим бо тарзи нав, бо мисолу исботҳои дигар баён гарданд. Муаллим қобилияту ҳусусиятҳои шогирдони синфро ба назар гирифта метавонад бо салоҳиди худ яке аз китобҳои дарсиро интихоб намуда аз рӯи он раванди таълимро пеш барад.

Як нуктаро бояд ба муаллимони синфҳои ибтидой ёдрас кард, ки азбаски ҳонандагони хурдсол тарзу усулҳои истифодаи китобҳои дарсиро нағз намедонанд, ҳодисаҳои эҳтиёт накардани китобҳои дарсй ба ҷашм мерасад. Аз ҳамин сабаб лозим аст, ки ба масъалай нигоҳдории китобҳои дарсй бештар эътибор зоҳир намоянд, то ки китобҳо солҳои дуру ҳароз ба мактабиён хизмат кунанд, чунки бе китоби дарсй сифати кори таълимро ба дараҷаи дилҳоҳ баланд бардонӣтан имконнотазӣ мебошиад.

Ҳамин тавр, нақшай таълим, барномаҳои таълим, китоби дарсй ва дастурҳои методӣ ба муаллим кӯмак менамоянд, ки корашро мувоғики максад ташкил намуда ба нақша ҷарорад, онро дар мӯҳлати муайян амалӣ гардонад ва қаблан натиҷаҳои фаъолияташро бубинад.

## §29. Мазмуни таълими кӯлакони болаёкат

Дар солҳои Истиқолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба масъалай дарёфт ва таълими кӯлакони болаёкат дикқату эътибори маҳсус дода мешавад.

Дар давраи шӯрави нақшаву барномаҳои таълимии якрангга садди роҳи нешрафти кӯлакони болаёкат – истеъодонк мегардид.

Пайдоиши мактаби миллӣ ба инкишофи қӯдакони болаёқат ва таълими онҳо шароит фароҳам намуд. Накшаву барномаҳои якранга аз байн бурда, ба ҷои онҳо таълими тафриқавӣ – фардӣ ҷорӣ карда шуд. Дар шаҳру ноҳияҳои кишвар мактабҳои нав

литсейҳо, гимназияҳо, коллеҷҳо, муассисаҳои интернатӣ барои қӯдакони болаёқат пайдо шуданд, ки мундариҷаи услубҳои таълим ва маълумотро дигаргун сохта, аз рӯи накшахои гуногуни таълими амал менамоянд. Ҳамин мактабҳои типи нав замина ба вучуд овард, ки ҳар қӯдак сарғи назар аз синну сол лаёқатмандию истеъоди хешро зоҳир намуда чун шаҳсият инкишоф ёбад. Дар ин мактабҳо шавқи хонандагон ба дониш афзун карда, маҳорату малакаҳои мустакилона фикр кардан, озодона баён кардани муносибаташон нисбати қонуниҳои табииат ва ҳодисаҳои ҷамъияти ташаккул дода мешавад. Дар ҷумҳурӣ тезодди ҷунин мактабҳо ва хонандагони онҳо сол аз сол меафзояд.

Соли 1995 бо фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе литсей-интернати ҷумҳуриявӣ барои қӯдакони болаёқат кушода шудааст, ки аз рӯи се равия – ҷамъияти-гуманитарӣ, табии-риёзӣ ва кимиё-биология таълимиро пеш мебарад. Литсей-интернати ҷумҳуриявӣ бо мактабҳои олий, Академияи улуми Ҷумҳурӣ ва Академияи ҳурди илмҳо ҳамкорӣ дорад.

Дар назди Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Қ. Ш. Ҷураев литсей, дар назди Донишгоҳи технологӣ гимназия қӯдакони болаёқатро таълиму тарбия медиҳанд.

Ба мактабҳои типии нав, ки қариб дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ таъсис дода шудаанд, ба таҳсил асосан қӯдакони болаёқат ҷалб карда мешаванд. Ҷунин бачагон дар ҳар давру замон дар синфҳо ва мактабҳо бисёр буданд. Аз таърихи маълум аст, ки Рӯдакӣ дар 7-солагӣ «Қуръон»-ро аз бар кардаву Мирзо Абдулқодири Ҷедид дар 10-солагӣ шеър эҷод мекард. Имрӯзҳо хонандагон бо дониш, қобилияти хеш устодонро ба ҳайрат меоваранд.

Тазаккур бояд дод, ки аломуатҳои қобилияту лаёқат дар муассисаҳои томактабӣ, ҳангоми таҳсил дар синфҳои ибтидой ва батъдгар дар мактаби асосӣ ва миёна зуҳур мегарданд. Муаллимон ҳангоми кору мушоҳида бо талабагон ақлу заковат ва майлу ҳаваси фавқуллодаи шоғирдонро ба ҳисоб мегиранд, ҳадалимкон ба гарбияву инкишофи онҳо ғамхориҳо мекунанд.

Муаллимон метавонанд, пеш аз ҳама, рағбати ҷунин бачагонро нисбати истеъоддашон бедор намоянд ва афзун гардонанд, ҳаргиз

таънаю пичингро нисбаташон раво набинанд («Ту, духон, магар онҳир мешавй?»), дар алоқамандӣ бо маводи гаълим доир ба соҳаи майлдоштаи бачагон хондану корҳои иловагиро маслиҳат диханд, ба кори маҳфилҳо, озмунҳои соҳавӣ ҷалб созанд, ба волидон, дар бораи истеъдоди фарзаидонашон ва пешомади неки онҳо сӯҳбатҳо гузаронанд.

Муаллимон бояд ҳусусиятҳои зеринро, ки ба бачагони лаёкатманд ҳос мебошанд, донанд: онҳо басо фаъол мешаванд, нисбати ҳамсолонашон серкору сертараҷдуанд, барои иҷрои мақсади пешгузоштаи худ мекӯшанд, хонишро дӯст медоранд ва аз он ҳаловат мебаранд, кори мустақилонаро бо сифати баланд иҷро менамоянд, ба ҳодисаву воеаҳо эътибори маҳсус мелиҳанд, ба муаллимон саволҳо дода ҷавобашро бодикӣат мешунаванд, иҷрои вазифаҳои масъалаҳои душворро меписанданд.

Педагогҳо ва психологҳо қӯдакони болаёкатро ба се гурӯҳ чудо мекунанд. Ба гурӯҳи якум қӯдаконе дохил мешаванд, ки суръати тараққиёти фикриашон тез буда, бо нерӯи ақлӣ аз дигарон афзалиятҳо доранд. Ба гурӯҳи дуюм қӯдаконе дохил мешаванд, ки қобилияташон дар азхулкунии фанҳои ҷудогона ба назар мерасанд. Гурӯҳи сеюм қӯдаконеро лар бар мегирад, ки дорои имконияти лаёкат мебошанд, яъне хотираи гайриоддӣ, ҳаёлоти бой, мушоҳидакории маҳсус доранд. Ба ҳар қадоми гурӯҳҳои зикрпӯда тарзу услубҳои маҳсуси кор тавсия дода мешавад. Баъзан қӯдакони болаёкати гурӯҳи якум ба синфҳои болоӣ гузаронида мешаванд, баъзан барояшон синфҳои маҳсус ташкил дода мешавад ё омӯзиши фанҳои муайян бо онҳо аз рӯи барномаҳои маҳсус ба роҳ монда ҳоҳад шуд.

Барои гурӯҳи дуюми бачаҳо таълими тафриқавӣ ва тамоилий вучуд дорад, ки фанҳои алоҳидаро амиқ таълим медиҳанд.

Ба гурӯҳи сеюми қӯдакони болаёкат фароҳам овардани шароит, ҳудидоракунӣ зарур аст, барояшон муҳити хуби ҳамдигарфаҳмию ҳамкорӣ бо волидон, ҳамсолон ва муаллимон лозим, то ҳудро чун шахсони болаёкату дорои имкониятҳои ақлии зӯр ҳис намоянд ва ба ҷустуҷӯҳои нав илҳом бигиранд.

Азбаски дар мактабҳои типи нав қӯдакони лаёкатманд меҳонанд, дар таълими онҳо истифодаи усулҳои пештараи қӯҳна ҷоиз нест, ҷониши услубҳои қӯҳна донишро дар шакли тайёр пешниҳод менамояд ва доираи фикру андешарониро маҳдуду танг месозад.

Алхол намояндагони дидактика, психология, муаллимони пешқадам роҳу усулҳои вусъати инкишофи фикриро чустучӯй мекунанд. Бахри икрои ин мақсад, бе шакку шубҳа, услуби таълими проблемавӣ ва нусхаҳои он айни муддао мебошад, ки бо усулҳои проблемавӣ баён кардани донишҳо, ба таври чустучӯҳои амалий ва тадқиқот азхудкунии донишро пешниҳод мекунад.

Хукумати чумхурӣ ба ҷалби хонандагони болаёқат ба таҳсил аксаран аз оилаҳои камбизоати ҳамаи шаҳру ноҳияҳои чумхурӣ эътибори қалон медиҳад. Вазорати маорифи чумхурӣ дар асоси «Консепсияи мактаби миллӣ» низомномаи ташхис ва муайян кардани меъёрҳои лаёқатмандии қӯдаконро таҳия намудааст, ки дар он талабҳои муҳимтарин ба муайян кардани мағҳуми лаёқатмандӣ, меъёрҳои муайянсозӣ ва шартҳои ташаккули он баён гаштаанд.

Ҳамин тавр, таълими бачагони болаёқат эътибори маҳсус меҳоҳад ва дар ташкили ин кор муаллимони нақши муҳимме мебозанд. Онҳо самтҳои қобилияту лаёқати шогирдонро муайян карда ба тарбияи майлу ҳавасашон шугл меваҳанд. Истеъоддор, ки дараҷаи баланди қобилията мебошад, дар қӯдакон пайдо мекунонанд, ҳарчанд истифодаи ин истилоҳ нисбӣ аст. Таълимгоҳҳои типи нав воситаи тавони таълими бачагони болаёқат эътироф гаштаанд, ки муаллимони онҳо услубҳои замонавии омӯзиш, таълими проблемавӣ ва тафриқаро дар ин бобат васеъ истифода мебаранд.

### **Саволу супоришҳо барои кори мустақилона**

- 1 Сабабҳои асосии такмили мазмуни маълумот дар чист? Фанни таълим бо илм чӣ муносибате дорад?
- 2 Нақшай таълим ва барномаҳо аз ҳамдигар чӣ ғафовут доранд?
- 3 Вобастагии барномаи таълим ва китоби дарсиро эзоҳ дихед.
- 4 Талабҳои асосӣ ба китобҳои дарсии мактабҳои ибтидоиро асоснок намоед.
- 5 Сифатҳои китоби дарсии хубро баён кунед. Ба фикратон қадом китобҳои дарсии синфи ибтидой хуб мебошанд?
- 6 Ҳусусиятҳои қӯдакони болаёқатро номбар намоед.
- 7 Барои чӣ дар таълими қӯдакони болаёқат ба ҷои барномаҳои якранга барномаҳои ҳархела ва мактабҳои нави таълими тафриқавӣ – фардӣ ба вуҷуд оварда шуданд?

## БОБИ 9. УСЛУБХОИ ТАЪЛИМ ВА ТАСНИФИ ОНХО

*Агар хоҳӣ, ки дар дилҳо маҳбуб бошӣ  
ва мардумон аз ту нуфур надошта  
бошанд, сухан бар муроди мардумон гӯй.*  
(Унсуралмаолии Кайковус)

### §30. Мафҳуми услуби таълим

Муаллимон дар давоми кори таълим ҳамеша қўшиш ба ҳарҷ медиҳанд, ки шогирдон донишҳоро амиқу хубтар аз худ намоянд. Онҳо роҳу воситаҳои навро дар рафти фаъолияти худ ёфта истифода мекунанд ва ба ичрои мақсаду вазифаҳои таълим ноил мегарданд. Ҳамин шакли азхудкунни назариявӣ ва амалии маводи таълимро услуб нишон медиҳад.

Пешрафти таълим ба интиҳоби метод вобастагӣ дорад, Чунки маводро хонанда танҳо дар шакли муайяни фаъолияти назариявию амалӣ (сӯҳбат, кор ё мушоҳиди бевосита ва гайраҳо) аз худ карда метавонад, ки ин шакл услуби таълим аст. Услуб маънои қалимаи юнонии «методос»-ро ифода мекунад, ки роҳи донишгирӣ (назария ва омӯзиш) гуфтан аст.

Роҳи фаъолияти маърифатии муаллиму тадабаҳо, ки бо тарзу воситаҳои таълим дониш гирифта, маҳорату малакаҳо ҳосил мекарданд ва доираи назару вусъати қобилияти фикрии хонандагон ташаккул меёбад, услуби таълим номида мешавад. Мазмуни маълумот, ки дар китоби дарсӣ дарҷ гаштааст, бо ёрии методҳо ба мактабиён омӯзонида ҳоҳад шуд.

Услуби таълим ду тараф дорад. Яке зоҳирӣ, ки онро бевосита мушоҳида кардан мумкин ва дигаре ботинӣ, ки мушоҳидааш душвору ноаён мебошад. Тарафи аввал ин амалҳои пайдарпаи муаллим ва пайравии хонандагон ба ўст. Мисол меорем. Шарҳи даҳонии муаллим доимо аз рӯи нақша ва низоми муайян мешавад. Амалҳои ҷавобии хонандагон низ ба ҳамин низом ҳамоҳанг ҳоҳад шуд. Тарафи дуюм, ҳолати ботинии хонанда, дарачаи фаъолиятнокӣ ва тарзи азхудкунни мавод аст, ки бо методи кори муаллим пурра якхела нест. Хонанда бо тарзи хеш фикр мекунад, вале чунон ки муаллим ёд додаст, азхудкунӣ пурра намешавад. Бинобар ҳамин дарачаҳои азхудкунни ҳархела лар байнӣ хонандагон ба назар айен мегардал.

Муаллим ҳангоми тайёрӣ ба дарс тарзи кор, пайдарпаии амалиёти худро ба ҳонандагон фикр карда мебарояд. Ба назар мегирад, ки дар ҷавоби онҳо ҳонандагон чӣ гуна фикрҳо, ҳаракатҳо, мухокимарониҳо пайдо мекунанд. Муаллим бо тарзи дарсдииҳи ҳуд на фақат мазмуни навро медиҳад, балки ба фаъолияти ҷонишгириашон роҳбарӣ ҳам мекунад. Ҳамин тарафи ботинии услуби таълим душвор буда, аз муаллим ҳаматарафа донистани имкониятҳои синну солии азхудкунии донишҳоро аз тарафи ҳонандагон талаб менамояд.

Дар масъалаи таҳқики услуби таълим ақидаҳои гуногуни оғизонро дучор меоем. Бархе аз олимон услуби таълимро ба фаъолияти муаллим ва қисми дигарашон ба фаъолияти талабаҳо алоқаманд медонанд. Ҷунин ҷудокунӣ ба манфиати кор нест, чунки дар раванди таълим ҳам дарсдииҳи муаллим ва ҳам ҳониши талабагон зич алоқаманд буда, аз ҳамдигар ҷудонопазиранд.

Норасоиҳои услуби кори муаллимро ислоҳ намудан душвор нест, чунки онҳо ба ҷашм менамоянд, вале шаклҳои нодурусти таъхудкунии мазмунро аз тарафи талабаҳо дуруст кардан вазнинтар аст, зеро ба ҷашми муаллим аёй наменамоянд, кам зоҳир мегарданд. Ҳар муаллим услуби худро дорад гуфтани фикри маъмуле ӯайни омӯзгорон ҳаст. Ин дуруст. Баъзе аз муаллимон як ё якчанд услубҳоро бештар дар дарсҳояшон кор фармуда метавонанд. Дар ҷафарбари ин услуби ҳар фанни таълим гуногун аст. Услубҳои таълими риёзиёт, услубҳои таълими синҳои ибтидой, услубҳои лаъедииҳи сурӯд ва гайраҳо аз ҳамдигар фарқ мекунанд.

Услубҳои таълим бо мақсади таълим-инкишофи ҳамаҷонибаи шаҳсият ва мазмуни маълумоти мактаб вобастагӣ дорад.

Ничунин услубҳои таълим ба ҳусусиятҳои психологии ва синиесолии ҳонандагон алоқаманд мебошад. Дар синфи якум, массаҳа, услубҳое истифода мегарданд, ки инишишофи тафаккури ашъорактиро дар алоқамандӣ бо таҷрибаи ҳонандагон таъмин карда тавонанд.

Услубҳои таълим бо ҳусусиятҳои анатомӣ-физиологии узвҳои ҷанни ҳонандагон алоқаманд буда, қобилияти корӣ, мондашавӣ, ҳосилҳои системаи асаб ва гайраро ба назар мегирад.

Интиҳоби услубҳои таълим ба таъминоти моддӣ-техникии мактаб ниҳота робита дорад. Муаллим ҳангоми интиҳоби услуб ӯайни лонганд, ки имконияти истифодай қадом воситаҳои техникий сабъатон.

Услуби таълим ба мактаб, ба таҷрибай кори муаллимон низ алоқаманӣ аст. Дар мактаби пешкадам услубҳои гуногуни таълимиро истифода мебаранд, муаллимони соҳибтаҷриба он услубҳоро хуб медонанду кай ва чӣ тавр фоида бурданашонро мефаҳманд. Таҷрибай чунин муаллимон омӯхта дастраси дигарон гардонда мешавад.

Тазаккур бояд дод, ки тағовути байни тарзу (приём) воситаҳои таълимиро донистану фаҳмидани муаллимони оянда шарт аст.

Зери мағҳуми воситаи таълим маводеро бояд фаҳмид, ки аз он муаллиму талабагон барои ба даст овардани ягон патиҷаи кори таълим истифода мебаранд. Ба воситаҳои таълим матнҳо, саволҳо, ҷумлаҳо, қалимаҳо, мисолу масъалаҳо, воситаҳои аёнию маводи дидактикаӣ, воситаҳои техникий, компьютерӣ доҳил мешаванд. Китоби дарсӣ ҳам аз муҳимтарин воситаҳост. Тарзҳои таълим гуфта техникаи истифодай ин ё он воситаи таълимиро меноманд<sup>10</sup>. Тарзҳои таълим хеле сершумору фаровон буда, иштиҳоби онҳо ба услуг ва воситаҳои таълим вобаста мебошад. Аз ҳамин чост, ки услубҳои таълимиро иборат аз гурӯҳҳои зиёди тарзҳои таълим мешуморанд. Онҳо ба иҷрои вазифаҳои хизмат мекунанд, ки дар назди услуби таълим гузошта шудаанд.

Дигар он ки бо ёрии услуг мактабиён бо мазмуни умумии маводи таълимӣ шинос гарданд, бо ёрии тарзҳои таълим ва тарафҳои ҷудогонаи мавзузро анику ҳаматарафа сарфаҳм мераванд.

Таъкид кардан ҷоиз аст, ки як тарзи таълим мумкин ба ҷандин услубҳои таълим шомил бошад.

### §31. Талабҳо ба услубҳои таълим

Талабот ба услубҳои таълим дар ҳар давру замон ҳар ҳел аст. Дар Шарқи қӯҳан, ки яке аз мардумони қадимию он тоҷикон мебошанд, дар бобати таълими насли наврас дар давоми асрҳо таҷрибаҳо андӯхтаанд.

Таассуфовар аст, ки ин таҷриба то имрӯз ҳаматарафа омӯхта нашудааст. Муҳаққиқон муайян кардаанд, ки мударрисону муаллимони мактабҳо ба қадомин роҳу усулҳо олимону шоирони оламшумули миллатамонро таълим дода буданд. Маълум аст, ки дар мадрасаву мактабҳои пешазинқилобӣ услугу равияҳои анъанавии таълим вучуд дошт. Ҷарҳости равияи анъанавӣ мухтасаран ҳамин буд, ки муаллим мегуфт: Ман мегӯям, ту мешунавӣ, ту тақрор

мекунй. ман дониш медиҳам, ту қабул мекунй. Фаъолияти муаллим  
ва талаба дар ҳамин ҳолат маҳдуд буд.

Баъд аз пайдоиши педагогика ва дидактикаи тоҷик, ташаккули  
мактаби миллӣ, ки самара ва шарофати истиқлолияти Ҷумҳурии  
Тоҷикистон аст, талаба ба услубҳои таълим, кори муаллиму  
хонандай мактаб ба таври кулӣ дигаргун гашт.

Имрӯз дар замони тараққиёти бе мислу монанди илму техника  
ҳаёт ба сар мебарем. Дар кори таълим ҳам ҷустуҷӯи услубҳои  
навтарин идома дорад ва услубҳои анъанавии таълим такмилу  
таҳқим ёфта, услубҳои нав ҷорӣ мегардад. Аҳамияти услубҳо  
дар раванди таълим торафт меафзояд. Аз ҳамин лиҳоз услубҳо  
ниز бештар мегардад, торафт меафзояд. Бинобар ин талабот ба  
услубҳо низ бештар мегардад, ки онҳоро як – як баён мекунем:

1. Услуб бояд асоси илмӣ дошта бошад ва комёбихои улуми  
таълиму тарбия, психологияю таҷрибаи пешӯдами муаллимон  
ва таълимгоҳҳоро ба назар гирад.

2. Услуб максаднок аст ва ба иҷрои вазифаҳои таълим равона  
карда мешавад.

Таълиму тарбияи миллӣ ва умумибашарие, ки мактабамон ба  
носиҷи мазмуни маълумот ба амал мебарорад, бе услубҳои таълим  
иҷро наҳоҳад гашт. Ҳамин услубҳо ба инкишофи хонандагон,  
ташаккули майлу рағбат, ақидаҳои онҳо таъсир мебахшад.

3. Дастрасии усул ҳеле мухим аст, чунки имкониятҳои  
психологӣ-педагогии инкишофи хонандагонро мадди назар дошта,  
муғобиқи он кори таълимиро ба роҳ мемонад, яъне на танҳо дараҷаи  
допшифахмии имрӯза, балки қобилияти минбаъдаи фахмиши  
хонандагонро низ аз эътибор дур намекунад.

4. Услуб бояд самараҳаш бошад.

Муаллим услуби таълимиро ба кор бурда азхудкунии мустаҳками  
математики навро аз тарафи хонандагон ба даст орад, яъне услуби  
кори муаллим мустақилона иҷро кардани амалро низ ба талабагон  
саҳифад. Донишгирӣ танҳо аз назария иборат набуда, балки кори  
имани ҳам аст. Агар услуби муаллим ба яке аз инҳо дикқати ҷиддӣ  
ниҷиҳад, дониши хонандагон мустаҳкам намешавад, яктарафаву  
саҳифа менавад.

5. Услуб бояд торафт ғанӣ гардад. Муаллим заруратеро дарк  
гунаҳ, ки муигзам таҷрибаи дигаронро омӯхта, ҷиҳатҳои хубро  
тавуҷ карда, дар кораш истифода бараду ба услуб навигарииҳо  
пориш созад.

## §32. Гурӯхбандии услубҳои таълим

Услубҳои таълим басо гуногуну сершуморанд ва аз ҳамин сабаб баъзеҳояшон ҳусусиятҳои ба ҳамдигар монанд низ доранд, ки дар ҳамин асос онҳоро гурӯхбандӣ намудаанд. Дар педагогикаи муосир ҷандин гурӯхбандии услубҳои таълим вучуд доранд, зеро олимон дар ин масъала ақидаҳои мухталиф пешниҳод кардаанд ва даъвоҳояшонро асоснок ҳам намудаанд.

Гурӯхбандии зерини услубҳои таълим бештар вомехӯрад, ки онҳоро қайд карда мегузарем.

1. Аз рӯи манбаъҳои донишгирӣ (услубҳои шифоҳӣ, аёни ва амалий).
2. Аз рӯи шаклҳои фаъолияти муаллим (услубҳои дарсдиҳӣ) ва хонандагон (услубҳои ҳониши).
3. Аз рӯи фаъолияти фикрӣ ва маърифатӣ (репродуктивӣ, эзоҳӣ-тасвириӣ, проблемавӣ-чустуҷӯӣ, тадқиқотӣ).
4. Аз рӯи намудҳои хуносабарорӣ (индуктивӣ ва дедуктивӣ).

Гурӯхбандии услубҳои таълим барои ҷорӣ карданӣ низоми кор даркор аст. Бо ёрии он услубҳои таълимиро ба гурӯҳҳо чудо мекунанд, ҳусусиятҳои умумии ба ҳар гурӯҳ ҳосро муайян месозанд, то ки барои мувофиқи максад истифода намуданашон имконият пайдо шавад.

Алҳол гурӯхбандии якумро дида мебароем. Ҳамин гурӯхбандӣ, ки ҳамаи услубҳоро ба се гурӯҳ -шифоҳӣ, аёни ва амалий қисмат менамояид, васеъ паҳн гаштааст ва ҷунин тақсимот қабули ҳамагон мебошад. Ҷунон ки дар боло ишора рафт, гурӯхбандии мазкур манбаъи донишгириро ба асос мегирад. Муаллими сухандон дар дарсҳои фанҳои гуногун мазмуни навро бо сухан мефаҳмонад ва хонандагон он суханонро аз худ мекунанд, ки услубҳои шифоҳӣ (даҳонӣ) меноманд. Ба ин гурӯҳи услубҳо ҳикоя, шарҳу эзоҳдихӣ, сӯҳбат, ҳониши мустақилонаи китоби дарсӣ, барномаҳои садо ва симоро доҳил карлан мумкин аст.

Ба гурӯҳи дигар услубҳои аёни доҳил мешавад, ки дар дарсҳо истифода бурдани воситаҳои аёни ё техникро шарти зарурӣ меҳисобад. Услубҳои аёни дар раванди таълим бе услубҳои шифоҳӣ вучуд дошта наметавонад. ҷунки омӯзгорон ҳар воситаи аёниро бо ёрии ҳикоя, сӯҳбат ва шарҳу эзоҳдихӣ ба хонандагон фаҳмонда дар онҳо дониш ҳосил мекунонанд.

Ба гурӯҳи услугҳои амалии таълим услугҳое дохил мешаванд, ки бо ҷараёни ташаккул ва такмили маҳорату малакаи мактабиён марбутанд. Масъалаи услугҳои амалиро бояд дуруст фахмид, чунки ҳамаи услугҳои таълим бо амалия алокаманд ҳастанд. инчо ганҳо услугҳоеро дар назар дорем, ки бо ёрии онҳо хонандагон супориши амалиро вакти дарс ба иҷро мерасонанд.

Машкҳои хаттӣ ва даҳонӣ, корҳои амалӣ ва лабораторӣ, байзे намудҳои корҳои мустакилона гурӯҳи услугҳои амалиро ташкил медиҳанд. Гурӯҳандии дуюм фаъолияти муаллим ва хонандаро ба асос мегирад. Муаллим ҳангоми дарс бо ҳикоя, сӯҳбат, шарҳидҳӣ ва гайраҳо мавзуъро баён мекунаду нақши асосиро дар дарс мебозад. Вазифаи хонандагон шунидани суханони муаллим ва фахмидани онҳост.

Усулҳои фаъолияти хонандагон – машкҳо, корҳои мустакилона, лабораторӣ амалӣ мебошанд.

Самаранокии услугҳои зикргардида ба он вобаста аст, ки муаллим чӣ ҳел моҳирона кори хонандагонро ба роҳ мемонад, хонандагон ба қадом дарачаи фаъолиятнокӣ амал мекунанд.

Гурӯҳандии сеюм аз гурӯҳҳои услугҳои а) репродуктивӣ, б) гюҳӣ-тасвирий, в) проблемавӣ-ҷустуҷӯй, г) тадқиқотӣ иборат буда, асосаш фаъолияти фикрӣ ва маърифатии хонандагон мебошад.

а) Бо ёрии услугҳои репродуктивӣ маводи таълим дар хотири хонандагон баркарор гардонида мешаванд. Барои ин кор услугҳои мустаҳкамкунӣ, тақрор, хуносабарориҳо ва гайраҳо аҳамиятнок мебошанд.

б) Услубҳои эзоҳӣ-тасвирий омӯзиши мазмуни навро дар шаклҳои гуногун (шарҳидҳӣ, нақл, сӯҳбат, тасвир, исботҳо ва ҳоказоҳо) дар баър мегирад. Ин услугҳо ба ду қисм – назариявӣ ва тасвирий ҷудо намудани маводро талаб мекунанд. Таносуби дурусти қисмҳои мавод бояд риоя шавад. Агар қисми тасвирий бештар бошад, омуниши осонтару дастрастар мешавад, ки сабаби далелҳоро ба хотир гирифтани хонандагон шавад ҳам, назарияро сатҳӣ аз ҳуд мекунанд ва имкониятирушди фикрӣ сусттар мегардад.

в) Шаклҳои проблемавии азхудкуни лонишиҳо услугҳое мебошанд, ки дар шуурии хонанда вазъи проблемавӣ ё саволу масъалаҳо ба вучуд оварда, ҳаракатҳои ба ҷустуҷӯй илмӣ монандро наинде мекунанд. Шогирд ҳудаш ба савол ҷавоб ёфтани ҳалли масъалаҳо мекоҳад.

Агар услугбоги проблемавӣ истифода шавад, азхудкуни мавод натиҷаи кори чустучӯи фикрии хонандо хоҳад шуд. Лекин гумон кардан лозим нест, ки хонандагси ҳамаи масъалаҳоро худашон сарфаҳм рафта ёд мегиранд. Албатта, ба қӯмаки муаллим онҳо ниёз доранд, бо роҳбарии ўхолосаҳо, коидаву таърифҳоро аз худ менамоянд. Шарҳдиҳии муаллим ҳангоми истифодаи услугбоги проблемавӣ низ аҳамиятнок аст.

г) Услуби тадқиқотӣ чунин усули корбаришт, ки хонандагон зери роҳбарии муаллим ягон супориш ё амали тадқиқотиро анҷом медиҳанд. Омӯзиши хосиятҳои хок, фулузот, ҳаво, об, шартҳои сабзиши растаниҳо ва гайраҳо аз ҷумлаи чунин корҳоянд. Инҷунин ҳангоми таҷрибагузаронию мушоҳидаҳо дар дарсҳои табиатшиносӣ, меҳнат, биология, кимиё, физика услугбоги тадқиқотӣ истифода мешавад. Ин гурӯҳи усулубҳо унсурҳои оддитарини чустучӯи илмиро дар хонандагон ташаккул медиҳад.

Гурӯҳбандии ҷорумини услугбоги ба талаботи тафаккури мантиқӣ мутобиқ аст. Онҳоро услугбоги индуктивӣ (гузариш аз далелҳои ягона ва мушаҳҳас ба қоидаҳои умумӣ) ба дедуктивӣ (гузариш аз кулил ба ҷузъ) мегӯянд. Қайд мекунем, ки ҳама гуна услугбоги таълим ба индуксия ва дедуксия такя мекунанд.

Ҳамин гӯвр, ҳар гурӯҳбандии услугбоги таълим услугбогро ба гурӯҳҳо чудо кунад ҳам миқдори онҳоро дар гурӯҳҳо аниқ нишон намедиҳад, чунки тамоми услугбоги якдигарро пурра мекунанд, шароит фароҳам месозанд, ки дар раванди таълим фаъолияти дарсдиҳии муаллим ва хониши талабагонро ҳаматарафа бубинем. Масалаи, нақл ё сӯҳбатро гирен. Ин услугбоги қариб дар ҳар гурӯҳбандӣ истифода шаванд ҳам, ҳусусиятсанро тағиیر дода мутобики ҳамон метод мегарданд.

### **§33. Тавсифи услугбогони таълим**

Методҳои шифоҳӣ. Накл ё ҳикоя як шакли баёни донишҳои нав буда, бо ёрии сухан тасвири ҳодисаҳо, корҳо, воқеаҳои табиат, ҷамъият ва ҳаёти ягон одам ё гурӯҳи одамонро ифода менамоянд. Ҳикоя ба таърихи қашфиёт, тарҷумаи ҳоли адібон, растаниҳои ҳайвоноту паррандагон бахшида шуданаш мумкин аст. Баёни таассуроти сафар, тамошои фильм, асарҳои саҳнавӣ бо ҳикоёт осон мебошад. Ба ҳикояти муаллим чанд дарҳостҳо ҳастанд, ки донистани онҳо зарур аст.

Накл мавзӯъ ва мазмуни муайян дошта бошад. Вай ба шарте мотирмон мешавад, ки маълумотҳо, далелҳо, воқеаҳо, мисолҳоро

чери мавзӯю вазифаи ягона муттаҳид гардонида, пай дар пай ва мунтаззам баён гардад. Накл ҳаяҷонбаш бошад. Агар ҳикоя бо ҳаёти бачагон, табииати махалини зист алоқаманд бошад, шавқовар гашта ба хиссиёти талабагон таъсир мерасонад. Ҳикоя аз рӯи нақша бошад. Дар он оғоз, қисми асосӣ ва хотимавӣ мешавад. Муаллим кабл аз дарс ҳикояшро фикр карда набарояд, вай шавқовар, пурмуҳтаво намешавад. Наклро дар лаҳзаҳои гуногуни дарс фоида бурдан ҷоиз аст. Дар аввали дарс накл ҳонандагонро ба азхудкунии дониши нав тайёр мекунаду дар охири дарс барои хулюсабарӣ ва ҷамъбасти дарс фоидаовар аст.

Накл набояд дуру дароз бошад. Дар синфҳои ибтидой вай 5 -10 дақика ва дар синфҳои болоӣ 15 - 20 дақика давом карда метавонад.

**Шарҳдигӣ** шакли азхудкунии маводи ҳониши назарияӣ мебошад. Ҳусусияти асосиаш исботи назария буда, дар аввали вазифа фахмонда, интиҳоби дурусти маводи даркорӣ бо расму сурату схема ва ғайраҳо ба роҳ монда мешавад.

Нақли пайдарпай маводи мавҷудаи назарияӣ, фахмонидани коидаҳо, истилоҳот, далелҳо шарҳдигиро методи муҳими азхудкунии донишҳои нав гардондааст, ки истифодааш ҳусусан дар синфҳои ибтидой нафӯи қалон меоварад.

**Сӯҳбат** услуги таълимиест, ки бо ёрии саволу ҷавобҳо маводи таълим аз ҳуд кунонида мешавад. Муаллим савол мегузорад, ҳонанд ҷавоб мегӯяд ва бо ҳамин минвол таълим пеш меравад. Вакти сӯҳбат шогирдон аз муаллим чизҳоеро мепурсанд, ки барояшон нофаҳмост.

Саволҳо пухтаву ҷавобҳои ҳонандагон саҳеҳ набошад, сӯҳбат баргузор намешавад. Лозим аст, ки бачагон мавзӯи сӯҳбатро донаанд, вагарна ба савол ҷавоб намегӯянд, гӯянд ҳам ҷавобашон подуруст ҳоҳад шуд. Савол бояд мушахҳас бошад. Тартиб додани савол, гузориши он кори душворест. Фарқи саволҳои асосӣ, дуюмдараҷаӣ ва иловагиро фаҳмида тавонистани муаллим зарур аст.

Дар синфҳои мактабҳои камкомплектӣ, ки ба кори мустақилони ҳонандагон эътибори асосӣ равона карда мешавад, саволҳои муаллим равшану мушахҳас бояд бошад. Дар савол қалимаҳои душворфаҳм набошад, саволҳо бисёр тақрор карда наинавад. Сӯҳбати якранг дониши ҳонандагонро кунд карда, шакланҷонро суст мегардонад.

Чавобҳо низ бояд мазмуни муайянро дар бар гиранд. Вақти чавобгӯй хонандагон сергалий набояд кунанд. Ҳамаро такроран нагӯянд, балки фикри асосиро дар чавобашон оранд.

Чавоб аз рӯи накшা бошад. Хонандагони хурдсол дар ин бобат душворӣ мекашанд.

Чавоби хонандагон пурра ва кӯтоҳ мешавад. Аз рӯи чавоб муаллим амиқӣ ва шуӯронагии донишҳоро мефаҳмад. Чавобҳо муфассал, пайдарпай, бо мисолҳо, исботҳо бошанд, аз дониши худ гувоҳӣ медиҳанд. Хонандагон бо як ё ду калима («ҳа» ё «не») ягон чизро тасдиқ ё рад мекунанд ва ё бо як ду ҷумла ҳам чавоб мегардонанд, ки ба ин роҳ додан нашояд.

Муаллими синфи ибтидой хонандагонро бояд одат кунонад, ки ба савол чавобҳои пурра гӯянд. Факат чавоби пурра қодир аст, ки тафаккур ва нутқи кӯдаконро инкишоф дихад.

Сӯхбат ҳамчун услуб барои хонанда ҳам ва барои муаллим ҳам муғиду кулай мебошад. Чавоби хонандагон ба муаллим нишон медиҳад, ки онҳо чиро медонанд, чиро намефаҳманд, то чи дараҷа донишҳоро аз худ кардаанд.

Дар раванди таълим асосан ду намуди сӯхбат – эвристикий ва репродуктивӣ маълум аст. Сӯхбати намуди аввал хонандаро ба ҷустуҷӯ раҳнамун месозад, дар онҳо унсурҳои андешаронии эҷодӣ ва мустақилиятро пайдо мекунонал. Сӯхбати эвристикий дар мактабиён ба пайдоиши масъалаҳо ва вазъи проблемавӣ имконият мухайё менамояд.

Сӯхбати репродуктивӣ ҷунин намуди сӯхбат мебошад, ки барои барқарор кардан донишҳои пештар омӯхташууда хизмат мекунад. Ҷиҳати муҳими ин сӯхбат дар он аст, ки хонандагон қоидаҳо, таърифҳо, далелҳо ва ғайраҳоро ба хотир меоваранд.

Сӯхбат чун услуби таълим дар оғози дарс, ҳангоми баёни мавзӯи нав ва дар охири дарс истифода шуда метавонад ва доимо ба иҷрои вазифаҳои таълим мусоидат менамояд. Дар мактабҳо хинни дарс ба талабагон аз тарафи ҳамсинфон додани саволҳо оммавӣ шуда истодааст. Саволҳои хонандагон аксаран пухта нестанд. Лозим аст, ки муаллимон усулҳои саволгузориро низ ёд диханд ва ин корро зери назорати педагогӣ гиранд.

Сӯхбат бо услубҳои дигари таълим алоқаманд буда, якҷоя бо онҳо истифода мегардад.

**Кори хонандагон бо қитоби дарсӣ ва қитобҳои дигар** чун як шакли азҳудкуни маводи хонииш басо муҳим аст. Махорату

малакаи кор бо китоби дарсӣ ва китобҳои дигар асосан дар хурдсолӣ, ҳангоми таҳсил дар мактаби ибтидой ҳосил мегардад ва ғамоми умр корбас мешавад. Агар хонанда тарзҳои кор бурданро бо китоб ёд гирад, вай китобро ҳамчун манбаи дониш истифода карда, донишҳои иловагӣ мегирад, бо ёрии он ақлашро бойтар менамояд.

Муаллимону хонандагон аз китоб дар рафти дарс ва берун аз дарс низ фоида мебаранд. Бехуда нест, ки Абдураҳмони Ҷомӣ гуфта:

*Аниси кунҷи таълӯҳои китоб аст,  
Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст.*

Дар китоби дарсӣ мувофиқи барномаи таълим мазмуни таълим интихобан гирд оварда шудааст, ки аз рӯи он донишомӯзии хонандагон ба роҳ монда мешавад. Дар иҳтиёри хонандагон ғайр аз китоби дарсӣ боз адабиётҳои дигар шуданаш мумкин аст. Хонандагон соҳиби китобҳою мақолаҳои илмӣ, асарҳои бадӣ (назму наср), асарҳои саҳнавӣ ва гайраҳо буда метавонанд, ки тарзи хониши гуногунро такозо менамоянд. Чунин тарзҳоро муаллим ба шоғирдон маълум мекунад ва меомӯзад. Маҳз бо кори муттасили худ завқу ҳаваси кӯчаки хонандагонро ба китобҳои бедор карда, омузгор дар дили онҳо меҳри китобро мепарварад.

Намудҳои кори хонанда бо китоб ҳархела мебошад. Чиро ва аз кучои китоб хондану қадом қоидаро азёд кардан, ба қисмҳо ҷудо намуда ба ҳар қисми мақола сарлавҳа гузоштан, рӯйбардори матну ба он накшҳо соҳттан ва гайраҳоро мактабиён бо супории ва мувофиқи нишондоди муаллим ба иҷро мерасонанд.

Услубҳои аёни гуфта, пеш аз ҳама, услубҳои мушоҳида ва намоишҳои мефаҳманд, ки донишгирӣ хонандагонро ба истифодаи воситаҳои аёни тоҷиҳатӣ вобаста мешуморад.

**Мушоҳида** аз тарафи хонандагон дидан ё пеши назари онҳо ҷивагар соҳтани чизу ҳодисаҳо мебошад. Мушоҳидон мақсаднок бо роҳбарии муаллим дар вақти муайян ташкил карда мешавад. Мушоҳидаро аз рӯи моҳияту мазмун ба ду ҳел ҷудо кардаанд. Якес мушоҳидон чизу ҳодисаҳои мавҷуда дар шароити ҳаётӣ-ғамонии саҳро, кӯҳсор, багҳо, дарёҳо, паррандагону ҳайвонот. кори одамон бо дастгоҳу мөшину тракторҳо ва ҳоказоҳо мебошад. Дар рафти чунин мушоҳида завқи бачагон ба муҳити атроф ҷенгӣар бедор мегардад, ҳодисаҳоро таҳлил карда бо маводи

хониш алоқаманд намуданро ёд мегиранд. Қабл аз ташкили мурохида бояд назди хонандагон вазифа гузашта плавад, то ки ба ҷиҳатҳои асосиу даркорӣ дикқати ҳудро равона созанду дониши дуруст гиранд. Агар бачагон вориди боғистон гарданд, доир ба дараҳтон, тана, баргу шоҳҳо ва ҳосилашон тасаввурот пайдо карданашон лозим аст. Сайругашт, саёҳат барои мурохида хеле муфиду аҳамиятнок мебошад. Бачагонро ба корхонаҳои истеҳсолӣ, ба фермаи чорводорӣ ё гӯши табииати зинда ошно намоем, ба онҳо на фақат тамошояш таассурот мебахшад, балки ҳангоми омӯзини мавзӯю ҳодисаҳои бо истеҳсолот алоқаманд дар ичрои вазифаҳои хониш ёрӣ медиҳад.

Хели дигари мурохида дар шароити синф гузаронидани он мебошад, ки воситаҳои аёни-шаклҳои ҳудсоҳти ҳурди ҷизҳо, ҳӯсаҳо, суратҳо, схема, таблитса, сурату расмҳо нишён дода мешавад. Ин ҷизҳо чун воситаи ёрирасони осонгардонии азхудкуни донишҳо хизмат ҳоҳанд кард.

Мурохидаҳои хонандагон гоҳ-гоҳ не, балки ба раванди таълим мунтазам бояд ташкилу гузаронида шавад. Ҳусусан мурохидаи ҳодисаҳои табииат таассуроти бой мебахшад. Хонандагон тағиироти обу ҳаворо менависанд, парвози паррандаҳо, гул кардани дараҳтонро дида ҳулосаҳо мебароранд.

Мурохида вакти ичрои корҳои амаливу лабораторӣ низ ҳаракатҳои муайянро ёд медиҳад. Аксари хонандагон ҳини дарсҳои таълими меҳнат, тарбияи ҷисмонӣ, санъати тасвирий ва тайраҳо амалу рафтари муаллимо мурохида мекунанд, бо дикқат нигариста роҳҳон сомон бахшидани кори амалий ва лабораториро меомӯзанд. Тартиби кор, истифодаи асбобҳо, олоти меҳнат, нақшаи схемаҳоро зсҳн монда ёд мегиранд. Ҳангоми ичрои кори амалий ва лабораторӣ малака лозим аст, ки бе идроқи дуруст мурохида, таҳлили ташаккули он имконнопазир ҳисоб мейбад. Тартиби кор аз тарафи хонанда риоя нашавад, амалиёт иваз гардад, натиҷаи лиҳоҳ ба даст намеояд. Хонанда фикр карда, сабаби онро мечӯяд мейбад. Дар ин ҳолат хонандаи ҳурдсол ба тарзи кор кардани ҳамсолон менигарад ё аз муаллим пурсида, корро аз нав такроран ашом мединад.

Ба муаллим зарур аст, ки пас аз гузаронидани мунохида фикри хонандагонро фахмад ва аз онҳо ҳулосаҳо бароварда ҷамъбаст намояд.

Намоишдихӣ яке аз услугҳои аёнист. Муаллимон қариб дар ҳар таре асбобу анҷомҳо, воситаҳои аёй ва ё ҷизҳои гуногунро намоиш дода, фаъолияти хониши хонандагонро ҷонин мегардонанд. Аҳамияти намоишдихӣ ҳам дар синфҳои болой ва ҳам дар синфҳои иғтиюй бузург аст. Ба намоишдихии воситаҳои аёй ҷанд талабҳои педагогӣ пешниҳод мешавад, ки муҳимтаринашон инҳоянд:

– ҷизи намоиш медодагӣ ба аҳли синф намудор бошад (майдонабошад);

– вакъти муносибро дар дарс интихоб карда ҷизҳоро намоиш боял дод, шарҳу эзоҳи ҷиз вакъти намоишдихӣ ва пеш ё пас аз он ҳам шуда метавонад;

– баъд аз шарҳу эзоҳ аз пешниҳади назари хонандагон ғундоштани ҷиз тавсия дода мешавад;

– хонандагон мувофиқи дастури амал, вазифаи гузонита ва нақшай мушоҳидати амал намуда, ба ҳусусиятҳое дикқат диханд, ки ба дониши вай алоқаманд бошад;

– шарҳи ҷизу ҳодисаҳо ба инкишофи нутқ ва мушоҳидакории хонандагон кӯмак қунад;

– аз намоишдихӣ ҳулоса ва натиҷаҳо бароварда шавад.

Барои намоишдихӣ дастгоҳҳои маҳсус истифода бурда мешавад, ки бо ёрии онҳо филмҳои таълими, диапозитивҳо, диафильмҳо, наворҳои магнитофонҳо ва дигар воситаҳои техникий намоиш дода мешавад. Бо намоишдихӣ муаллим ба шогирдон донишиҳои иловагӣ дода таасуроташонро бо назария алоқаманд месозад.

**Гурӯҳи методҳои амалий** дар раванди таълим мавқеи намоёниро интигол менамояд. Ба ин гурӯҳ услугҳои кори мустақилонаи хонандагон, машқ, корҳои амалию лабораторӣ ва фаъолияти ҷӯдии хонандагонро доҳил менамоянд. Кори мустақилонаи хонандагон торафт дар кори азҳудкунии донишиҳо нақши бештар найди карда истодааст. Ташикли кори мустақилона осон нест, зеро он ба азҳудкунии донишиҳо аз тарафи хонандагон вобаста буда, кори майнаи сари ўро талаб мекунад. Хонанда ҳудаш андеша рошанд ҳам, тафаккури ў ба фаъолияти муаллим робита дорад. Агар хонанда фикр накунад, тақлидкор, нусхабардори муаллим шуда монад, кори мустақилонаро нағз ёд намегирад ва донишиҳои иштирокӣ ҳудани андӯхта наметавонад.

Фаъолияти донишигириро кори мустақилона меноманд, ки иштиринии тафаккур, корҳои фикрию амалии хонандагон, ҳаракатҳоро ҷувонӣ у интихоб мекунад.

Хонандагон мустақилона машқхоро ичро намуда, коидаҳо аз бар мекунанд, матнҳои китобро меҳонанд, нақл карда, иншо менависанд ва гайраҳо. Муаллим маслиҳатгӯю назораттари онҳост.

Агар кори амалии мустақилонаи хонандагон дар мадди назари муаллим наистад, онҳо омӯзиши дуруст, аз сарҷашмаҳои мавҷуда гирифтани донишҳои иловагиро одат намекунанд.

Ҳама гуна кори мустақилона талаб мекунад, ки вазифаи худро хонандагон фахманд, нишондодҳои ичрои кори мустақилонаро донанд. Ба кори мустақилона роҳбарӣ бояд бошад, худи хонандагон корро таҳлил намоянд ва кор санчида, бурду бохтхоро ошкор намуда, натиҷа бо хонандагон мухокима карда шавад.

Корҳои мустақилона ҳаттӣ ва даҳонӣ, назариявӣ ва амалӣ, репродуктивӣ ва эҷодӣ мешаванд. Кори мустақилона дар синфҳои ибтидой эътибори ҷиддӣ меҳоҳад, чунки хонандагони хурдсол ҳарчанд муаллимон кӯниши кунанд ҳам, пайдарпани амалҳо, тарзи истифодаи асбобҳои кориро намедонанд ва маҳорату малакаашон вусъат наёфтааст.

Як шакли дигари азхудкуни донишҳо машқ мебошад. Шоир Бадриидин Ҳилолӣ гуфтааст:

*Машқу таълим ҳарду мебояд,  
В-ар яке нест, ҳат нақӯ н-ояд.*

Машқҳо аз ҳамаи фанҳо дар давоми таҳсили мактабӣ истифода мешавад. Машқҳо имконият медиҳанд, ки маводи назариявӣ дастраси хонандагон гардад, бо ёрии онҳо мустаҳкам карда шавад. Агар маводи нав бо машқ азхуд карда шавад, ҳаргиз аз хотир фаромӯш наҳоҳад гашт.

Машқу кори мустақилона қобилияти корӣ, диққат, кори хонишро равнақ мебахшад. Умуман дар мактабҳо ва хусусан дар синфҳои ибтидой ҳар рӯз ва ҳар дарс машқ ҳаст. Ин беҳуда нест: Шогирдон коркунон донишашонро равнақ медиҳанд.

Гузаронидани машқҳо бо мақсади омодасозии хонандагон ба қабули донишҳо, машқҳои вобаста ба омӯзиши мавзӯи нав, машқҳои мустаҳкамкуни тоқрор ва машқҳои санчиши донишҳо ба ҳукми анъана даромадааст.

Чанд талабҳои дидактириро доир ба методи машқ таъқид месозем, ки ба инобат гирифтани онҳо пешрафти таълимро таъмин мекунад:

1. Шарти ичрои машқ дуруст бошад ва талабагон онро бифаҳманд.
2. Машкҳо аз ҷиҳати шаклу мазмун ҳархела бошанд.
3. Машкҳо аз рӯи низом ва пайдарпай гузаронида шаванд.
4. Машкҳо торафт душвортар шуда раванд.
5. Мазмуни машкҳо ба раванди таълимию тарбиявӣ мадад расонад.

**Корҳои амалӣ ва лабораторӣ** ёрӣ медиҳад, ки донишҳои назариявӣ ба амалия алоқаманд бошад. Ҳадаф аз ташкили ин корҳо ба амал татбиқ кардани донишҳои ҳосилшуда аст. Корҳои амалии синфҳои ибтидой дар дарсҳои меҳнату расм, габиатшиносӣ ва замини мактаб ва дар синфҳои болой дар синф, устоҳонаҳо, дар заминии назди мактаб, дар лабораторияҳо гузаронида мешаванд. Бо сифати хуб ё бад ичро шудани кори амалӣ ба шарҳу эзоҳи муалиим ва шароити кору мавҷудияти масолеҳҳо вобастагӣ дорад.

**Фаъолияти эҷодии хонандагон** ҳамон вакт ба дараҷаи зарурӣ низ меравад, ки хонандагон донишҳои амиқ дошта бошанд, корҳоро ба тарзи нав, бо рафтари эҷодӣ сомон бахшанд. Тарбияи чунин рафтари вазифаи муҳими мактаб маҳсуб мешавад. Корҳои эҷодии хонандагон аз ҳар фан гуногун мешавад ва фанни таълими онҳоро муайян менамояд. Накли ҳаттӣ, иншо, тартиб лодани нақша, ба саволҳо навиштани ҷавоб, тартиб додани мисолу масъалаҳо, соҳтани лоиҳаву қашидани суратҳо ва гайраҳоро ҳамчун намуди корҳои эҷодӣ ном бурдан мумкин аст.

### §34. Услубҳои таълими проблемавӣ ва барномавӣ

Зарурияти дарёғти услубҳои нав. Масъалаи такмили услубҳои таълим, ки самаранокии кори мактаб ба он зич алоқаманд аст, доимо дар маркази дикқати муаллимону олимон қарор лонгӣ ва дорад. Ҳоло ягон услуб ё гурӯҳи услубҳоро нисбати лигарҳояшон афзалиятнок ҳисобидан норавост, чунки онҳо факат ба алоқамандӣ, дар шароити муайян самар оварда метавонанд. Џонобар ҳамин омӯзиши ҳаматарафаи услубҳо давом дорад. Ва шаргу шароитҳои истифодаи онҳоро тасдиқ накарда чун услуби бехтарии тавсия додан мумкин нест. Ҳамон услуб хуб аст, ки корбасти он натиҷаи дилҳоҳ биёрад, яъне ба инкишофи кори мусъакониа ва фаъолиятнокии баланди хонандагон ноил гардонад. Мажӯҳ ҳамин далелроҳи такмили минбаъдаи услубҳои таълимиро мунишиар менамояд.

Бо истифодаи услубҳои самарарабаҳш муаллим симои худро нишон медиҳад. Агар вай ҷаҳонбинии илмӣ дошта бошад, аз ҷиҳати психологии педагогӣ, тайёрии маҳсуси услубиро гузашта бошад, услубҳоро мөхирона истифода мебараду афзалиятиги услубро исбот менамояд ва агар тайёрии муаллим суст бошад, тарафҳои манғии услуг падидор мегардад. Аз ин ҷост, ки бешаку шубҳа, баланд шудани самаранокии услуги таълим тайёрии муаллимро тақозо дорад. Тазаккур бояд дод, ки муалими эҷодкор бо истифодаи услубҳо на факат фаъолиятнокии эҷодии хонандагон, балки дараҷаи маълумотнокӣ, маданиятнокӣ ва тайёрии касбии худро зоҳир месозад.

**Таълими проблемавӣ (муаммогӣ).** Асри XXI асри пеизрафти беназири таълим ҳоҳад шуд. Ба фаъолияти фикрии хонандагон беш аз пеш эътибор меафзояд, ки тақозои замон аст. Фақат фаъолиятнокии кори фикрии хонандагон лозим аст, то ки донишҳоро бо мувафақкӣт ҳазм кунанд.

Ҳамеша дар таълим проблема ё савол хонандаро ба ҳайрат меорад, онро фаҳмида наметавонад, чунки дар байни ҷизҳои медонистагӣ ва намедонистагиаш зиддият ба вучуд омада ўро водор месозад, ки фикру андеша ронда, ҷавоби савол ё ҳалли проблемаро биёбад. Ана ҳамин ҷиз асоси услуги нави таълимиро ташкил менамояд, ки онро таълими проблемавӣ меноманд. Масъалаи ҳалталабро проблема мегӯянд, ки бо қалимаи тоҷикии муаммо ҳаммалъност. Услуби таълими проблемавӣ ташкили ҳаракату кӯшишҳои самарарабаҳши хонандаро баҳри фаҳмидану ҳал кардани проблемаи хониш мефаҳмонад. Ҳусусияти муҳими таълими проблемавӣ ба вучуд овардани вазъияти проблемавӣ мебошад. Ин вазъият дар асоси далелҳои ҳаётӣ ва воеҳаҳо ба вучул оварда мешавад. Қайд кардан лозим аст, ки таълими проблемавӣ усуљҳо ва қоидаҳои амалкунандай таълимиро инкор намекунад, балки ба онҳо такъя намуда, дар раванди таълим фаъолона фикр кардани хонандагонро ҷорӣ менамояд. Фикркунии хонандагон дар ин ҳол оддӣ намешавад, балки эҷодӣ мешавад.

Маълум аст, ки мақсад аз такмили раванди таълим ва услубҳо ба дараҷаи баланд бардоштани самаранокии раванд мебошад. Услуби таълими проблемавӣ ба кори муаллим чӣ навигарӣ ворид намуд? Пеш аз ҳама, муаллим набояд маводи таълимиро ба хонандагон нақл карда дихал, хулосаҳои тайёро баён намояд.

Лозим аст, ки фикри хонандагонро ба маводи хониш ҹалб кунад, то онҳо донишҳои гирифтаашонро бо чизҳо ва воеаҳои мушохида кардан худ муқоиса карда, дар асоси онҳо баровардани хулосаҳои умумиро ёд гиранд.

Олими соҳаи дидактика М.Н. Скаткин се хели таълими проблемавиро муайян кардааст:

1. Баёни проблемавии донишҳо. Дар рафти чунин баён муаллим ба хонандагон фақат ягон қоидаро гуфта надода, балки сухангӯён проблема мегузорад ва роҳи ҳалли онро нишон медиҳад.

2. Дар рафти баён ба ҷустуҷӯ ҹалб намудани хонандагон. Муаллим проблема мегузорад, ки маводи хонишро фахмонад. Вале дар рафти баён саволҳо гузошта хонандагонро ба ҷустуҷӯ ҳамроҳ месозад ва онҳо мустақилона ба дониста гирифтани ягон масъала ноил мегарданд.

3. Услуби тадқикотии таълим. Хонандагон проблемаи донишро фахмида, худашон нақшай таҳминӣ ҷустуҷӯро мекашанд, роҳҳои гадқиқи онро мӯҳокима мекунанд, мушохидаву таҷрибаҳо мегузаронанд, далелҳоро менависанд, далелҳо ва таҷрибаашонро муқоисакунон хулосаҳои умумӣ мебароранд.

Барои ин се хел таълим омӯзиши проблемавӣ умумӣ бошад ҳам, иекии фарқият дар он аст, ки дар ҳар қадоме дараҷаи фаъолияти ҷустуҷӯни мустақилонаи хонандагон гуногун мебошад. Дар методи тадқикоти мустақилияти хонандагон ба дараҷаи баландтар расида фаъолиятион ба амалҳои мӯҳакқиқон монанд мешавад. Дар асарҳои онимон М.И. Маҳмудов, И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин ва дигарон ҳусусиятҳои ҷаравӣни фикркуни хонандагон ва ба вучӯд овардани вазъияти проблемавӣ ҳаматарафа тадқик шудаанд, ки таҳро ба таълими проблемавӣ ҳосанд.

Ба вучӯд овардани вазъияти проблемавӣ аҳамияти қалон дорад. Зеро вай шавқу завқи хонандаро ба фаъолияти фикрӣ бештар гардонда, ҳушгзехӣ, зирақӣ, мустақилият, ҳавасмандӣ ва рафтори ҷҷодиро ба хониш тарбия мекунад.

Вазъияти проблемавӣ чист? Вазъияти проблемавӣ ҳолати муайяни психикии хонандагон аст, ки дар натиҷаи додани савол ё супориш бо мақсади ёфтани ҷавоб ва иҷрои он ба вучӯд меояд. Ин ҳолат хонандагонро маҷбур менамояд, ки барои донистани ҷавоби савол ё иҷрои кору супориш фикркунон донишҳон навро ҷустуҷӯ карда азҳуд намоянд.

Дар синфҳои ибтидой аз тарафи муаллимон вазъияти проблемавӣ бо тарзу усулҳои гуногун ба вучуд оварда мешавад.

Кор фармудани чистонҳо, сӯҳбат оиди таърихи қашфиётҳои илмӣ, додани супоришҳои амалий хонандагонро ба ҳаяти мустақилонаи проблема оварда мерасонад.

Азбаски ба муаллим ҳусусиятҳои фаъолияти хонандагон маълум аст, дар синф вазъияти чустучӯи донишпро ба вучуд оварда, ба он роҳбарӣ карда метавонад. Чунон ки дидем, дар бобати такмили услугҳои таълим муаллимони пешқадам саҳми босазо меғузоранд. Таҷрибаи онҳоро омӯхтану дастраси дигарон намудан ба пешрафти минбаъдаи ҷаравёни таълим такконе ҳоҳад гашт.

**Таълими барномавӣ** услуби нисбатан навест, ки ба ташкили кори мустақилонаи хонандагон асос ёфтааст. Ин услуб барномасозиро оиди азҳудкуни донишҳо дар назар дорад.

Таълими барномавӣ дар хонанда андешаронии мустақилонаро одат мекунанд ва аз рӯи намунаи дода шуда хонанда амалҳои пайдарҳами алоқамандро сомон бахшида, донишҳои навро аз ҳуд мекунанд. Дар синфҳои ибтидой низ машқҳою корҳои амалии барномавиро метавон истифода кард, то шогирдон маводро мустақилона омӯзанд. Муаллимон талаботҳои назариявие, ки олимон Г.А. Илина, Н.Ф. Тализина, В.П. Бесналко ва дигарон дар бобати таълими барномавӣ муайян кардаанд, бояд чун сармашки кори ҳуд донанд. Дар синфҳои ибтидой воситаҳои техникий ва компютерҳо, ки бахри таълими барномавӣ хизмат мекунанд, инкишофи фаъолиятнокии маърифатӣ, бедор карданӣ шавкӯ завқ, зиракӣ, ёд додани иҷрои амалҳои пайдарпай хонии лозиманд.

Таълими барномавӣ вазифа меғузорад, ки маводи хонии ба қисмҳо ҷудо карда шавад. Ҳар қисм бо роҳу тарзҳои ба накни даровардашудаи маҳсус азҳуд кунонида менавад. Ҷӣ тавре, ки қалами дуюмро бе якуманӣ непи гузаштан мумкин нест, қисми аввали маводро ҳазм накарда талабагон ба қисми дигар намегузаранд.

Ду хели барномасозӣ дар таълими мазкур - мунтазам ва бисёрлоҳа фарқ карда мешавад. Барномасозии мунтазам, ки осонтар мебошад, ду амал дуруст ва нодурустро назди хонандагон меғузорад ва ў бояд дурусташро ёбад. Қадам ё амали нодуруст боз ба тақрори амал бармегардонад, ки ин қадам, яъне амали тақрорӣ дуруст ҳоҳад шуд. Бо мисол мефаҳмонем. Муаллим менурсад, ки ҳамин ҷадд якракама ё дурақама аст. Хоналида ҷавоби нодуруст

медиҳад ва баъд мефаҳмал, ки баръакси чавобаш дуруст аст. Аз чу чавоб якеро интихоб мекунад, роҳи дигар нест.

**Барномаи бисёршоҳа** аз байни чавобҳои бисёр интихоби якеро иенниҳод мекунад. Ҷустуҷӯи чавоби дуруст аз байни чанд чавоб хонандаро водор менамояд, ки маводи хонишро ҳамаҷониба аз ҳуд кунад, онро гаштаю баргашта фикр карда барояд, бо мисол дурустии чавобашро исбот карда нишон дихад.

Дар айни ҳол барои таълими барномавӣ китобҳои ларӣ ва матнҳои маҳсус тайёру нашр карда шудаанд, ки ба ташкили кори мустақилона, донишгирии хонандагон ёрӣ медиҳанд. Масалан, маводи дидактикий аз забони модарӣ ва риёзиёт барои синфҳои I-IVаз ҷумлаи онҳост.

Таълими барномавии мошинӣ ва гайримошинӣ шуда метавонад. Ҳар ҷараёни таълими барномавӣ мошинҳое истифода мешаванд, ки дурустӣ ё нодурустии чавобҳои ҳаттиро аниқ менамоянд. Хонандагон бо онҳо кор карда ҳелҳои гуногуни чавобҳоро мегардонанд ва мошинҳо чавоби дурустро мёбанд. Имконияти мавҷударо дар мактабҳо ҳадалимкон истифода бояд бурд. ҷонки шинис кардани хонандагон бо дастгоҳу мошинҳо ба афзудани самаранокии таълим ва тарбия мусоидат менамояд.

Ҳамин тавр, муаллим бояд услубҳои таълимро омӯзад, аз услубҳои нави таълим воқиф бошад, онҳоро дуруст кор фармуда тавонад. Ҳусусиятҳои фарқкунандаи онҳоро донад, фахмида бошад, ки услубҳои таълим дар алоқамандӣ фоида бурда мешавад, ягон үсүб дар ҳамаи ҳолатҳо самарабаҳш шуда наметавонад.

### **Савол ва супоришҳо барои кори мустақилона**

- 1 Услуби таълим чист? Тарз ва воситаҳои таълим чӣ гуна вазифаҳо дорад?
- 2 Танабҳои асосиро ба услубҳо баён кунед.
- 3 Гурӯҳандии услубҳо чиро ба назар мегирад?
- 4 Қадом гурӯҳҳои услубҳоро медонед?
- 5 Барои чӣ услубҳо дар якчоятӣ истифода мешаванд?
- 6 Аҳамияти услуби проблемавӣ дар чист?
- 7 Ҳусусиятҳои таълими барномавиро фахмонед.
- 8 Вазъияти проблемавӣ чӣ тавр ба вучуд оварда мешавад?

## Б О Б И 10. ШАКЛХОИ ТАШКИЛИ КОРИ ТАЪЛИМ

*Биёед, эй рафиқон, дарс хонем,  
Ба бекорию подонӣ намонем.  
Ба олам ҳар касе бекор гардад,  
Ба чашми аҳли олам хор гардад.*

*(С.Айнӣ)*

### **§35. Маълумот дар бораи шаклҳои ташкили кори таълим**

Раванди таълим чун корҳои дигар шаклҳои ичрои худро дорад. Дар замонҳои қадим паврасон фаъолияти одамони қалонсолро дила, тақлидкунон тарзи зиндагиро ёд мегирифтанд. Бо ҳамин гӯё кӯдакон ба ҳаёт тайёр мегаштанд. Мураккабшавии меҳнат ва донишҳо ба он оварда расонд, ки таълим ва шаклҳои кори таълим пайдо шуданд. Дар Чин, Миср, Юнони Қадим дар мактабҳо шакли гурӯҳии таълим ҷорӣ шуда буд. Аввалҳо шакли фардии таълим вуҷуд дошт, ки як нафар усто ё муаллим як шогирдро таълим медол. Бо ин роҳ одамони саводноки бисёр тайёр кардан душвор буд, бинобар ҳамин шакли гурӯҳии таълимро ба вуҷуд оварданд.

Дар ҳусуси зарурияту аҳамияти таълими гурӯҳӣ ё дастгамъии талабагон аз мутафаккирони бузург Абӯали ибни Сино бештар аз ҳазор сол мукаддам таъқид намудааст. Таълими гурӯҳӣ ба ҷамъият имконияти қалони тайёр намудани саводнокҳои сершуморро дод. Гурӯҳҳо дар аввал бачагони синну соли инкишофи фикриашон гуногунро муттаҳид месоҳтанд. Дар гурӯҳҳо бачагон мустақилона донишҳоро бо тарзи тақрору азёдкунӣ азҳуд мекарданд. Бо мурури замон шаклҳои нави кори таълим пайдо шуда, қисме кӯхна шуда аз байн рафтааст.

Ҳоло дар мактабҳо шаклҳои ҳархелаи ташкили таълим мавҷуданд. Дарс, экспурсия (саёҳат), машгулиятҳои амалӣ ва лабораторӣ, лексия ва семинар, таҷрибаомӯзни амалӣ ва педагогӣ, кори хонагии хонандагон ва ғайраҳо аз шаклҳои маъмули кори таълим мебошанд.

Дарс чӣ тавр пайдо шуд? Дар ибтидои асри XVII Я.А. Коменский дар китоби машҳури ҳуд «Дидактикаи бузург» низоми синфии дареро аз ҷиҳати назарияӣ асоснок кард ва мувофиқи мақсад будану зарурият доштани шакли гурӯҳии

гуаронидани машгулиятҳои таълимиро нишон дод. Мувофиқи низоми синфии дарс машгулиятҳо дар вақти муайян оғоз меёбанд, давомнокии муайян доранд, байни машгулиятҳо танаффусҳо мешаванд, гурӯҳ бачагони синну соли якхела ва миқдори муайяни онҳоро фаро мегирад, суръати якхелай омӯзиши мавод ҷорӣ мешавад, машгулиятҳо бо шакли муайяни ташкилӣ мегузараду лиққати бачагонро шарҳу эзоҳи муаллим ҷалб менамояд, ба ҳонандагон дар рафти нақл ё байди он саволҳо дода, азхудкуни мазмун зери назорат қарор мегирад. Ҳамин шакли таълими турӯҳиро низоми синфии дарс номидаанд, ки торафт пахн шудан гирифт, сайқал ёфт ва то замони мо расида мукаммал гашт.

Аломатҳои ба низоми синфии дарс хос, ки Я.А.Коменский қайл карда буд, то ҳол такмил дода мешавад ва истифодаю риоя мегардад.

Барои соли таҳсил ва ҳар рӯз вакт чудо карда шудааст. Медонанд, ки соли таҳсил қай сар шуда, ба қадом ҷориқҳо таҳсим мешавад ва қай ба охир мерасад, ба машгулиятҳои ҳаррӯза ҷанд соат дода шудаасту ҳар дарс 45 дақика давом мекунад. Маълум аст, ки ба дарсҳои фанни таълими ҷудогона дар як ҳафта, ҷориқ ва соли таҳсил чӣ қадар вакт бояд равад.

Гурӯҳро, ки аз ҳонандагони синну соли якхела таркиб ёфтааст, синф мегӯянд. Синф дар давоми солҳои таҳсил нигоҳдорӣ мешавад. Аз ҳамин ду қалима – синфу вакт ибораи низоми синфии дарс ба вуҷуд оварда шуда буд.

Кори ҳонишро муаллим пеш мебарад, ў донишҳо медиҳад, ба ҷарабаи азхудкуни ҳонандагон роҳбарӣ мекунад, кори онҳоро месаниҷад ва назорат менамояд.

Ҳар солҳои 20-30 аси гузашта дар таълим услубҳое буданд, ки нақши муаллимро паст карда, ўро ба шаҳси супоришидех ва масниҳаттӯй мубаддал намуданд. Услуби «Далтон -план», ки ҳар шаҳри Далтони ИМА ба вучуд омада буд, таълими фардии лабораториро тавсия медод. Мувофиқи ин услуб кӯдакон дар лаборатория супориши муаллимро иҷро мекарданд.

Ҳар мактабҳои шӯравӣ низ услуби «Далтон-план» бо номи ӯснуви бригадӣ – лабораторӣ ҷорӣ буд, ки гурӯҳи 5-6 нафараи ҳонандагон бо сардории бригадир маволдо гирифта аз ҳуд мекарданд. Сардор-бригадир супоришиҳои муаллимро байни дигарон гилем карда, аз иҷрои онҳо ба муаллим ҳисобот медод.

Услуби дигаре, ки он солҳо пайдо шудааст, услуби лоиҳа ном дошт. Дар атрофи як лоиҳа, масалан соҳтани мургхона, хонандагон масолеҳи бинокорӣ, миқюри мургу тухмҳоро ҳисоб карда худашон донишҳои канда-канда ҳосил менамуданд. Услубҳои номбурла ба хонандагон донишҳои мустаҳкам намедоданд ва ташкили ларсеро ҳамчун шакли асосии таълим эътироф накарда, зидди чорӣ кардани низоми синфии дарс кор мебурданд.

Хушбахтона, дере нагузашта дарс дар таълимгоҳҳо шакли асосии ташкили кори таълим гардид ва ба шарофати чанд афзалиятҳояш ҳоло мавқеи он хеле устувор аст. Кадом афзалиятҳо ба дарс мансубанд? Афзалиятҳои зерини дарсеро муаллимон медонанд:

- танҳо дар дарсҳо мазмуни маълумотро аз фанҳои таълимий пайдарҳам ва низоми муайян пешкаш кардан мумкин аст;

- дар дарс кори як ё якчанд нафар хонанда ва аҳли синфро ба роҳ мондан имконпазир аст;

- вобаста ба дарс ва мавзӯи он корҳои гуногуни берун аз синф ва берун аз мактабро ташкил карда метавонанд;

- дарс кори мактаб, муаллимону хонандагон ва кормандонро ба тарғиб медарорад. Ҳама аз рӯи ҷадвали дарсҳои мактаб кор мебаранд.

Афзалиятҳои зикргардида ба дарс соҳтору пайдарпани мушахҳас баҳшид. То оғози наққи мазмуни нав муаллим бо ёрии пурсиш маълум менамояд, ки хонандагон ба азхулкунии мавзӯи нав то кадом дараҷа омодаанд, чӣ гуна донишҳо доранд. Омӯзиш дар дарс ба назардошти ҳусусиятҳои хонандагони гурӯҳ-синф ба роҳ монда мешавад. Муаллим маводро ба аҳли синф шарҳ дода мефаҳмонад, вале ҳар хонанда мувофиқи қобилият онро аз ҳуд менамояд. Бо ёрии саволу ҷавоб донишҳо санҷида, дар рафти дарс мавод такрору мустаҳкам ҳам карда мешавад.

Калимаи дарс лафзи арабист, тавассути се ҳарфи ҳамсадо (дол, ре, син) навишта мешавад. Ҳарфи (дол) дарс, (ре) – риёзат кашидан, (син) – сиёсат (хукм рондан) –ро ифода мекунад. Ба ин тарик дар мачмуъ калимаи дарс инсонро ба дарс хондан, сабақ омӯхтан хидоят мекунад. Дар ин ҳусус изҳор менамоем, ки тарзи лиғари шарҳи калима дар байни омӯзгорон вомехӯрад: (дол) доимо, (ре) ранҷ бурдан, (син) саъю қӯшиш карданро дар роҳи омӯзиш мефаҳмонад. Чунон ки дила мешавад, бо андаке фаркият ҳарду нуктаи назар як маъноро ифода кардаанд.

Дар Чумхурии Тоҷикистон дарс ҷар мактабҳои кишвар ҳамчун шакли асосии кори таълиму тарбия қабул карда шудааст. Ислоҳоти тавраи нави мактабу маориф, ки дар оғози аси ӯзинӣ шурӯъ гардишад, вазифа меғузорад, ки сифати таълим ва тарбия дар ҳамаи намуди мактабҳо минбаъд ҳам баланд бардошта, омодасозии паси наврас ба ҳайъат ба мөннат бештар карда шавад.

### **§36. Талабҳо ба дарси муосир**

Олимон дарсро мӯъчиизаву санъат номиданд, чунки қӯлаки ҳурисол дар натиҷаи азҳудкуни маводи дарсҳо дар давоми солҳон таҳсил ба камол мерасад ва комилан дигаргун шуда шахсиятиаш ташаккул мейёбад. Ин аст қувваи мӯъчиизаовари дарсҳо, ки дар ҷараёни онҳо фаъолияти муаллиму хонандагони накши мухим мебозад. Аз баланд шудани сифату самаранокии дарс мактабу муаллим, аҳди чомеа манфиат мебинанд. Махзуз ҳамин сабаб аст, ки чомеа ва аҳли маориф ба дарс чун шакли асосии ташкили кори таълим таълаботи ҳудро иепниҳод мекунанд, ки ҷанд қисме аз онҳоро тар зер меорем:

1. Дарс ба иҷрои вазифаҳои таълим – маълумотдехӣ. инкишофдиҳӣ ва тарбиядехии хонандагон хизмат мекунад. Дошиши хонандаро ҳар дарс бойтар намуда, нерӯи фикрӣ ва қобилияташро ишқишиф медиҳад, ҷаҳонбииӣ, хислатҳои ахлоқӣ, зебо нарастӣ, продаи шахсият, муносибаташро ба мөннат ташаккул медиҳад.

2. Ҳар дарс соҳти ҳуд – оғози муайян, гузориши максаду вазифаҳои дарс, шарҳу эзоҳи мавод, мустаҳкамкуйӣ (такрор), тоҷани вазифаи хонагиро дорад, ки ҳама алоқамандона ва паси ҳамдигар гузоранд мешаванд.

3. Дарс ба талабҳои усуљҳои илмӣ, ластрасӣ, мунаzzами ҷавобгу бошад, ба хонандагон донишҳои мустаҳкаму шуурона дихад, махорагу малакаҳои корро пайдо кунонад.

4. Мазмуни дарс ба барномаи таълим мувофиқат намояд ва маниси муайяне дар байни дарсҳои дигар дошта бошад. Муаллим тоҷанд, ки шогирдонаш ҷиҳору аз дарсҳои гузашта дар хотир тоҷанд, пас аз дарси имрӯза чиро меомӯзанд ва ба омӯзиши минбаъда онҳоро омода созад.

5. Ҳинч тайёрӣ ва гузаронидани дарс муаллим дастовардҳои палии педагогию равонӣ, услубири дар кори таълиму тарбия истифода барад.

6. Мазмуни дарс бо ҳаёт, бо амалияи кори ҳаррӯза, тачриба ва бо маводи гузашта алоқаманд карда шавад.

7. Вақти тайёрӣ ба дарс ҳолати моддии мактаб – вучуд доштани таҷхизот, воситаҳои техникий, шароити табии маҳал ва дигарҳо бояд ба инобат гирифта шавад.

Дарс ва сифати он ба тайёрии муаллим вобастагӣ дорад. Муаллими соҳибтаҷриба ҳам ҳукуқ надорад, ки ба дарс бе накша, бе тайёрии пухта дарояд. Таҷриба нишон медиҳад, ки чанде аз муаллимони ҷавон бештар масъулият ҳис накарда, ба дарсҳо бе тайёрии кифоягӣ ҳозир мешаванд ва ба даст даровадани натиҷаҳои хуб мусассарашон намегардад.

Гузаронидани дарсҳо дар синфҳои ибтидой бе ташаббускорӣ, муносибати эҷодӣ ва ҷӯяндагию навоварӣ даст намедиҳад. Барои ҳонандагони ҳурдсол дарс шавқовар набошад, зуд монда шуда ҳоҳиши азҳудкунии маводи дарс коста мегардад. Якхела ва қолабӣ будани дарсҳо низ сабаби бад дар хотир мондани донишҳо ва азҳудкунии мазмуни мавзӯъ аз тарафи ҳонандагон шуда метавонад. Кори ҳониш ба ҳонандагони ҳурдсол басо вазнин аст. Агар муаллим ҳангоми баёни мавзӯъ онро ҳаяҷонбахшу ҷолиб дастрасашон гардонад, онҳо бо шодию ҳаловати маҳсус донишҳоро ҳазм менамоянд.

Барои муаллим аниқ кардан муҳим аст, ки қадоме аз шогирдон маводро дуруст нафаҳмидааст. Баъзан муаллими ҳонандагони ҳурдсол ба ҷиҳо аз ҳуд карда натавонистан, ҷиҳо барояшон шавқовар нестанд, дуруст нафаҳмад ё ба ин масъала эътибор надиҳад, бачагон дарсҳои минбаъдаро азҳуд намекунанд, бештар душворӣ мекашанд. Душвориҳои ҳониш боиси дар синф пайдо шудани сустхону танбалҳо ҳам мешавад. Чораҳои зарурӣ бояд анҷешанд, ҷунин ҳодисаҳо рӯҳ наҳоҳад дод. «Дарс агар мушкил бувад, танбалро хоб оварад» мегӯянд, ки гӯё гӯшрасе ба муалимон мебошанд. Бинобар ин бояд донист, ки қадом шогирд ба қӯмаки муаллим эҳтиёҷ дорад ва сари вақт ба ў ёрӣ расонад.

Дар синфҳон болӣ ҳонанда бо саъю қӯшиши шаҳсӣ метавонад камбуниҳояшро ислоҳ кунад, вале инҳоро аз ҳурдсолон ҷашм доништан ҳатоғт.

Ғайр аз ин, мазмуни маълумоти мактаби ибтидой дар дарс ҳамон вақт ба ҳонандагон дастрасу осонтар мешавад, ки муалимон ҳусусиятҳои умумӣ ва фардии фаъолияти фикрии онҳоро хуб биғаҳманд.

Дарс интизоми хонандагонро талаб мекунад. Мактаби беинтизомро ба осиёби беоб монанд карда буд Я.А. Коменский. Ба интизомнок будани хонандагон дар дарс баёни ҳаячоновари муаллим аҳамияти маҳсусан қалон дорад. Аз ин лихоз ҳанӯз дар синфи якум бачагонро ба интизомнокӣ одат кунондан лозим аст.. Муаллимонро зарур аст, ки роҳҳои дар дарс идора кардани хонандагонро мунтазам чустучӯй кунанд ва омӯзанд. Агар ў талаботро дуруст гузорад, назорати оқилона баранд, ҳочат ба пӯписаву таҳдид наҳоҳад монд. Муаллими ҳушмӯомила дар синф обрӯй пайдо мекунад, супоришу талаботааш аз тарафи хонандагон ба ҷо оварда мешавад. Муаллими носазогӯй ҳусусан дар синфҳои ибтидой дар ҷорӣ кардани интизом ба душвориҳо рӯ ба рӯ мешавад, ҷунки хонандагони ҳурдсол бештар ба меҳрубониву гамхорӣ, сухани неку мулоим ниёзманд мебошанд.

Муаллими хонандагони ҳурдсол бо рафттору гуфтори ҳуд на таҳо одоби шарқиёнаи тоҷиконро дар бобати ҳурмати падару модарон, салом додан ба қалонсолон, эҳтиёткунон бӯсида ба ҷашм молидани нон, азиз донистани муқаддасоти Тоҷикистони соҳибистикӯлро меомӯзонад, балки то ҳадди имкон ҳифз кардану ривоҷу равнақ додани ҷунин ҳиссиятро дар назар дорад.

### §37. Ҳелҳои дарс

Дарсхои муаллимон басо гуногун ва рангинанд. Ҳар муаллим дарсхои фанни таълимро ҳар ҳел мегузаронад. Дар бобати муайян кардани ҳелҳои дарс байни муаллимону олимон ақидаҳо бисёранд ва масъалаи дарс ҳели баҳснок мебошад. Қатъӣ назар аз рангоронгӣ дарҳо ҳусусиятҳои ҳос доранд. Онҳо инчунин бо мақсаду вазифаҳо ва мазмуни ҳуд аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Бо баробари ин дарсхо ҳусусиятҳои умумӣ низ доранд. Дар ҳар дарс додани донишҳои нав, мустаҳкамкунӣ, такрору санчишу назорати донишҳо, супоридани ҷазифаи ҳонагӣ ва ҳулоسابарорию ҷамъбаст дида мешавад. Ҳамаи тарҳҳоро аз рӯи мақсаду вазифаҳо ва ҳусусиятҳои ҳосашон ба ҳелҳо ҷудо кардан мумкин аст. Ҳелҳои маъмули дарсхо инҳоанд:

1. Дарси омехта, ки дар он мачмӯи корҳо – шарҳуэззоҳдииҳӣ, мустаҳкамкунӣ, санчишу ҷамъбаст, супоришдиҳӣ ва дигарҳо ғуаронида мешавад.

2. Дарси додани донишҳои нав, ки дар он мавқеи асосиро омӯзинӣ мавзӯи нав ингол менамояд.

5. Дарс і мустаҳкамқуни донишхо, ташаккули маҳорагу маҳакаҳо, ки дар он диккати асосӣ ба кори амалӣ, аксарап ба иҷрои машқҳо равона карда меинавад.

5. Ҷарси тақрор, ки дар он донишҳои хонандагон доир ба ягон мавзӯй ё фасл ба низоми муайян оварла ҳоҳад шуд.

6. Дарси санчиши донишхо, ки дар он хонандагон корҳои амалӣ, ҳаттӣ ва даҳониро иҷро мекунанд.

Дидактика боз чандин ҳезҳои дарсеро муайян кардааст, ки аз дарҳои анъанавӣ бо тарзи ташкилу гузарониданашон фарқ мекунанд. Дарси кори амалӣ дар устоҳона ва қитъаи замини наздимактабӣ аз ҷумлаи чунин ларсҳост. Дарс – ҷексурсия, ки шакли маҳсуси кори таълим аст, хонандагонро бо ёрии мушоҳида бо олами атроф, ҳодисаҳои табиат ва кори истеҳсолот ошно месозад.

Ҳар ҳели дарс, ки дар боло зикрашон рафт, соҳтори маҳсуси ҷешро дорад. Бояд фаромӯш накард, ки соҳтори дарс бо ҳели дарс алоқаманд аст. Аввал ҳели дарсеро мувоғики мақсади дарс муайян карда, баъд ба хотир меоранд, ки ҳамон ҳели дарс қадом лаҳзахоро дар бар мегирифт. Ҳангоме, ки соҳтори дарс мегӯянд, пай дар наи гузаронидани қисмҳо, лаҳзахои дарсеро мефаҳманд, ки баҳри иҷрои вазифаҳои таълим заруранд.

Барои он ки тасаввуротамон оид ба соҳтори дарс пурра бошад, лаҳзахо ё қисмҳои дарс ва вазифаҳои онҳоро як-як дидамбароем.

**Лаҳзай ташкили дарс** 2-4 дакиқа дар оғози дарс мегузарад. Аз ташкили он муваффакиятҳои минбаъдаи дарс вобаста аст. Агар талабҳо дар ин лаҳза ба кори хонандагон дуруст гузошта шаванд, дар давоми дарс онҳо супоришҳоро ба иҷро мерасонанд. Талабагон бояд эҳсос кунанд, ки талаботи муаллим қатъист. Дар ин лаҳза чӣ гупа ба синф ворид шудани муаллим, қадамҳои боварибахши ў, оҳанги сухан, тарзи рафткор, кушодарӯй ва меҳрубониаш аҳамияти маҳсусе наидо мекунад. Хонандагон ҳомӯшу ором хис кунанд, ки гӯё муаллим ба онҳо нигарон истодааст. Муаллим мебинанд, ки оё ҳама ба дарс тайёранд, дафтари китобу қалам ва дигар чизҳои зарурӣро ба дарс овардаанд. Иш кори муаллим хонандагонро интизомнок мекунад. Муаллими ҷавон доир ба гузаронидани лаҳзай ташкили дарс машқҳо бояд кунад.

**Саъдӣ ҷавони ҳонагӣ** қисми дуюми дарс аст, ки муаллим изҳутку иҷро санҷида, хонандагонро ба қабулу фахмии донишҳон

нав омода месозад. Муаллим ба он эътибор медихад, ки шогирдон коидаҳо, масъалаҳои асосиро сарфаҳм рафтаанд ё нс. Қиҳо вазифаро ичро кардаанд ва барои чӣ ба хатогиҳо роҳ лодаанд. Ҳусусиятҳои фаъолиятнокии талабагонро ба назар гирифта, муаллим барои ислоҳи нуқсонҳо чораҳо меандешад. Супориши вазифаи хонагӣ ичро нашуда бошад, муаллим бо ёрии саволҳо донишҳои хонандагонро аз мавзӯъҳои гузашта барқарор намуда. бо донишҳои нав алокаманд мегардонад.

**Гузориши мақсад ва вазифаҳои дарс** имкон медихад, ки муаллиму хонандагон корҳоро муайян, мунаzzам ва паси ҳамдигар дар дарс сомон бахшанд. Ҳар лаҳзаи дарс ба иҷрои вазифаҳои мътлумотдиҳӣ, инкишофдиҳӣ ва тарбиядиҳӣ нигаронида мешавад. Ҳар лаҳзаи дарс вақти тӯлониро нагирад ҳам, фаъолияти хониши мактабиёнро ба сӯи мақсад равона мекунад. Масалан, шеъри шоире ё ҳикояи пурмазмуни адаберо дар дарс таълим дихем, зарур аст, ки зебогии забони дариамон, ибораҳо ва зарбулмасалу маколҳои пурмазмунашонро шарҳ дода ҳисси ифтихорашонро аз забон бештар намоем.

**Шарҳидии мавзӯи** нав аз тарафи муаллим қисми мӯҳими дарс мебошад. Накли муаллим дастрас мегардад, агар ба донишҳои нештараи хонандагон такя кунад, мисолу далелҳо боварибахшу یътигоднок ва сухани муаллим равшану возех бошад. Вай ба аҳли синф рӯй оварда, дикқаташонро ҷалб карда тавонад, то ки ҳама ғамоми ҳасти гӯш шуда нақлро шунаванд.

**Мустаҳкамкуни** пас аз баёни мавзӯи дарс мегузарад. Муаллим машқҳо, корҳои мустақилона, супоришиҳо ва саволҳои маҳсус лода, як қисми дарсро ба иҷрои онҳо мебаҳшад. Барои мустаҳкамкуни дарсҳои алоҳида ҳам чудо карда мешавад. Муаллим ҳангоми мустаҳкамкуни натиҷаи фаъолияти ҳудро месанҷад, таҳлил мекунад ва муайян менамояд, ки шогирдон аз баёнаш мавзӯъро то қадом ҷарача фахмиданд. Баъд кори ояндаро бо назардошти ҳамин таҳлил ба роҳ мемонад.

**Такрор** барои ба низом даровардани донишҳо, хулосабарориҳо, ғашаккули маҳорату малакаҳо лозим аст. Мавзӯъ, фасл ё фанни таълимиро такрор кунонидан воҷиб мебошад. Муаллим ҳангоми дарс мекӯшад, ки масъалаи асосӣ дар хотири хонандагон нигоҳдорӣ шавад. Барои ин вай машқҳо ва саволҳои маҳсус муратгаб месозад.

Чамъбости дарс як қисми дарс буда, 2-3 дақикаро аз дарс мегирад. Муаллим дар ин муддат мазмуни асосин мавзүй дарсро хеле күтоҳ аз нав мегўяд. Камбузиҳои баязи хонандагон, бурдҳои фаъолонро дар дарс қайд карда мегузарад.

**Супориши вазифаи хонагӣ** қисми хотимавии дарс мебошад. Муаллим вазифа месупорад ва роҳҳои иҷрояшро мефаҳмонад. Муаллимони синфҳои ибтидоиро лозим меояд, ки ҳар хонандааш вазифаро ба рӯзнома нависад, вагарна мумкин вазифа иҷро нашуда монад, чунки дар дақиқаҳои охирини дарс фикри хонандагон ба танаффусу бозӣ банд мешаваду бехабар мемонанд, ки чӣ вазифа супорида шуду онро чӣ тавр бояд иҷро намуд. Аз ҳамин сабаб пеш аз занги баромад вазифаро дода, роҳҳои иҷрояшро анику муҳтасар фаҳмонидан даркор аст. Муаллимони соҳибтаҷриба агар вакт расад, ҳатто аз бачагон мепурсанд, ки ба вазифаи хонагӣ чӣ дода шуда ва чӣ кор кардан даркор аст.

### §38. Намунаҳои соҳтори дарсҳо

Ҳама гуна дарсҳо аз қисмҳо ва лаҳзаҳое иборатанд, ки дар боло тавзех додем. Вобаста ба хели дарс мавқеи лаҳзаҳо дар дарс тағиیر меёбад. Дар яке аз дарсҳо лаҳзаи асосию муҳим додани донишҳои нав бошиад, дар дуюмӣ лаҳзаи мустаҳкамкӯй ё санчиши донишҳо асосӣ шуда метавонад ва лаҳзаҳои дигар ёрирасони лаҳзаи асосӣ мешавад. Аз ин рӯ, чунин хулоса мебарояд, ки ҳар дарс хусусиятҳо дораду соҳторашро хели дарс муайян месозад.

Соҳтори хелҳои дарсро ба тариқи намуна меорем.

#### а) Соҳтори дарси омехта

1. Лаҳзаи ташкилии дарс
2. Пурсиши вазифаи хонагӣ
3. Гузориши мақсаду вазифаҳои дарс
4. Баёни мавзӯй нав
5. Мустаҳкамкӯй
6. Чамъбости дарс ва супориши вазифаи хонагӣ

Дарси омехта хели басо серистифодай дарсҳост. Ҳам дар синфҳои ибтидой ва ҳам дар синфҳои болой муаллимон онро корбас мекунанд. Гарчанде соҳтори дарси омехта бо дарси додани донишҳои нав монанд аст, вале дар дарси омехта ба додани донишҳои нав эътибори қалон дода шавад ҳам, дар он лаҳзаҳои дигари дарсҳо низ нақши муҳим мебозад.

## **б) Сохтори дарси додани донишҳои нав**

1. Лахзай ташкили дарс
2. Гузориши мақсаду вазифаҳои дарс
3. Алокаманд намудани мавзӯи нав ба мавзӯи гузашта (пас аз санчиши вазифаи хонагӣ)
4. Баёни мавзӯи нав
5. Чамъбасти дарс ва супоридани вазифаи хонагӣ.

Дар ин дарс қисми асосӣ баёни мавзӯи нав аст, лекин бе истифодаи лаҳзаҳои дигар мақсади дарс ҷомаи амал намепӯшад. Вақти санчиши вазифаи хонагӣ қоидаҳо, таърифҳо, далелҳои дарси гузашта такрор карда, талабагон ба қабули донишҳои нав бо ҳамин роҳ омода мешаванд.

Лаҳзай мустаҳкамкунӣ лар дарси додани донишҳои нав ҷун қисми ёриасон наидор мегардад. Бо ёрии он муаллим маълум мекунад, ки донишҳои навро шогирдон то қадом дараҷа аз ҳуд карданд ва фаҳмиданд. Ҳарчанд, ки муаллим саволу ҷавоб, машқу кори мустақилонаи доир ба донишҳои нав мегузаронад, мустаҳкамкуниро ҷун лаҳзай алоҳидай дарс ҷудо намекунад.

Хини чамъбасти дарс муаллим дар ҳусуси ҷиҳатҳои мусбат ва манғии фаъолияти хонандагон дар тӯли дарс сухан ронда, вазифаи хонагиро шарҳ медиҳад.

## **в) Сохтори дарси мустаҳкамкунӣ**

1. Лахзай ташкилии дарс
2. Гузориши мақсаду вазифаҳои дарс
3. Мустаҳкамкунӣ
4. Чамъбасти дарс ва додани супориши хонагӣ

Муаллим қисми аввали дарсро гузаронда, вазифаҳоро пеш мегузорад. Санчиши вазифаи хонагӣ бо мустаҳкамкунӣ дар як вакт гузаронида мешавад. Қисми асосӣ дар дарс ба иҷрои ягон амал, ҳали масъала, ба вучуд овардани истифодаи вазъи проблемавӣ, саволу ҷавобҳо, иҷрои машқҳо ё кори мустақилона баҳшида ҳоҳад шуд, ки онҳо мувофиқи синну сол ва дониши хонандагон пешакӣ штитихоб гаштаанд, яъне иҷрояшон на душворанду на осон.

Вақти чамъбасти дарс ба муаллим зарур аст, ки хонандагони фаъолиятноку қобилияти баланди корӣ зоҳир кардaro қайд намояд. Дарси мустаҳкамкунӣ барои хонандагони хурдсол, ки иҷрои кори мустақилонаро одат карда истодаанд, аҳамияти маҳсусан қалон торад.

### **г) Сохтори дарси тақрор**

1. Лахзай ташкили дарс
2. Гузориши мақсаду вазифаҳои дарс
3. Тақрор ва ба низом даровардани донишҳо
4. Ҷамъбасти дарс ва супориши вазифаи хонагӣ

Мақоли «Тақрор – модари дониши» вирди забони муаллимон гашта, ки аҳамияти тақрорро таъкид мекунад. Дар дарси тақрор муаллим нисбатан кам баён карда, дикқати кӯдаконро ба масъалаҳои асосии мавзӯю фаслҳо (таъриф, коидаҳо, далелҳо) равона карда, машқҳо, ҷавобхояшонро таҳдил менамояд.

Дарсҳои тақрор дар синҳои ибтидой барои низоми муайян пайдо кардани донишҳои хонандагон истифодан кори амалий, машқҳоро бехтару натиҷабаҳш мегардонанд.

### **д) Сохтори дарси санчиши донишҳо**

1. Фаҳмонидани мақсади санчиш ва роҳҳои иҷрои кори санчиший
2. Шинос кардани хонандагон бо мазмуни кори санчиший
3. Кори мустақилонаи хонандагон
4. Ҷамъбасти корҳо дар дарс

Дар оғози дарс муаллим тайёрии хонандагонро ба иҷрои кори санчиший диде мебарояд ва эзоҳ медиҳад, ки донишҳои доир ба қадом мавзӯъ ё бобҳо санчида мешавад. Вай инчунин дар синҳои холати хуби корӣ фароҳам меорад. Дар синҳи ибтидой тарзи иҷрои корро муфассал, ба қисмҳо чудо карда баён мекунад. Мефаҳмонад, ки чиҳоро аз муаллим пурсидан мумкин аст. Муҳимаш дар дарси санчиший он аст, ки хонандагон ба кор дар як вакт шурӯъ намоянд, баъзеҳо аз дигарон ақиб намонанд, ба шитобкорӣ роҳ надиҳанд, оромона ва пурмаҳсул кор кунанд.

Одатан дар хотимаи дарси санчиший кор ҷамъбаст карда шавад ҳам, супориши хонагӣ дода намешавад, аммо муаллим баъзе тавсияҳои худро гуфта метавонад.

Ҳамин тарика, дар бораи дарсҳои муқаррарӣ ва сохтори онҳо маълумотҳо гирифтем. Дар баробари хелҳои дарсҳое, ки сохторашонро бо намунаҳо нишон додем, дарсҳое низ арзи вуҷуд доранд, ки онҳоро ғайримуқаррарӣ мешуморанд. Дарси саҳнавӣ яке аз онҳост. Дарси саҳнавиро ба мисли дарсҳои күшод муаллимони пешқадам мегузаронанд. Бачаҳоро муаллим ба саҳна бароварда ба онҳо нақшии муайянро дода иҷро мекунонад.

Дар синфҳои мактаби ибтидой гузаронидани дарс – экскурсија музаллимон ба синну соли хонандагони хурдсол мутобик меноманд ва истифодай ин хел дарс торафт бештар ба чашм мерасад.

### §39. Дарс – экскурсия

Дарс – экскурсия бо мақсади муайян гузаронида менавад ва он вазифаҳои таълимиyu тарбиявӣ дорад. Экскурсия даресст, ки дар коргоҳ, муассиса ва осорхона мегузарад. Агар хонандагон маводи таълимиро пештар аз китоби дарсӣ, накли муаллим доноста бошанд, акнун бо чашмоми худ чизхову ҳодисаҳоро мебинанд ва дар хусуси онҳо тасаввуроти мушаххас пайдо мекунанд.

Экскурсия тайёрии пухтаи муаллимро талаб менамояд. Вай накшай экскурсияро тартиб медиҳад, пешакӣ ҷои экскурсияро рафта мебинанд, ҷойҳои нишон медодагиашро аниқ карда хонандагонро барои дидани онҳо тайёр мекунад. Экскурсия мушоҳидай бевоситан хонандагон буда, дар рафти он муаллим бо ёрии накл, шарҳлиҳӣ ва сӯхбат ҷанд масъалаҳоро возех мефаҳмонад.

Экскурсияро муаллим бо салоҳлиди худ, имкониятго ба ҳисоб гирифта метавонад, пеш аз омӯзиши мавзӯй ё пас аз омӯзиши гузаронад. Экскурсия ба табиат хонандагонро дӯстдори табиат мегардонад, онҳо тағйирёбии табиатро дар фаслҳои сол аёнӣ мебинанд. Ҳонандагон инчунин донишҳои аз забони модаририёзӣ, табиатиниёсӣ гирифтаашонро ҳангоми экскурсия ба амалия татбиқ месозанд. Масалан, муаллим қутбномаро ба синф оварда, дар он дарс муайян кардани тарафҳо – ҷанубу шимол, гарб ва шарқро баён мекунад. Агар ба экскурсияи табиат онҳоро барорад аз қадом тараф омадану ба қадом тараф рафтанд, дар қадом тараф будани дарё, кӯҳ, ҷонглазорро хонандагон қутбномаро истифода намуда ба осонӣ муайян мекунанд.

Экскурсия ба осорхонаи мактабӣ, шаҳриву ноҳиявӣ, ҷайҳон таърихии чумхурӣ, ки солҳои охир миқдоран афзудаанд ба ҷонкорнамоҳҳои фарзандони миллатамон алоқаманданд. Барои ташаккули ҳисси вагандӯстӣ, сулҳдӯстӣ, ифтихор аз миёни ҷонкӯшивар басо аҳамиятиноқ мебошад.

Бурдану нишон додани коргоҳҳо, ҷамъиятҳои саҳифаҳои ҷонкӯшиварӣ ва воҳӯриҳо бо коргарону таҳжизон хонандагонро таҳдидӣ мекунад, ки сабаби ҳарони ҷонкӯшиварӣ ба ҷонкорнамоҳҳои майту ҳаваси меҳнат кардану с ҳибӣ қасбу ҳунарӣ мебошад.

Аз таҷрибаи муаллимон бармеояд, ки экскурсия вазифаи маълумотдиҳӣ ва тарбиядиҳӣ доштааст. Ду хели ёкскурсия фарқ карда мешавад, яке мавзӯъгӣ, ки ба ягон мавзӯи омӯзиш баҳшида мешавад ва дигаре умумӣ (обзорӣ), ки дар ҳусуси чой, табиат ё корхона маълумоти умумӣ медиҳад.

Баъд аз экскурсия ҷамъбаст кардани он тавсия дода мешавад. Дар ҷамъомад ҳонандагон таассуроти худро иброз медоранд, дар бораи ҷизҳои дидашон нақл ё иншо менамоянд, варака ё газета мебароранд, расмҳо мекашанд.

Муаллими синфҳои ибтидой ҳангоми тартиб додани нақшай тақвимӣ мазмуни мавзӯъҳо ва умуман маводи таълимро ба Ҷътибор гирифта муайян мекунад, ки кай ва ба қучоҳо экскурсия ташкил кардан лозим аст.

Пеш аз ташкили экскурсия муаллим ба ҳонандагон вазифаҳоро мушаххас мефаҳмонад, ки тартиб чӣ гуна бояд бошад, ҷиҳоро бодиккӣ дидан зарур, кай ва дар қучо ғун шудан лозим, ҷиҳоро ҳамроҳашон бояд гиранд. Экскурсия беш аз як соат вактро бояд нағирад, кӯтоҳмуддат бошад, зеро ҳонандагони хурдсол экскурсия тӯл қашад, ҳаставу парешонҳотир шуда, ба ҷизи дидашон Ҷътибори даркорӣ намедиханд, оиди онҳо тасаввуроти бой пайдо намекунанд.

#### **§40. Ташкили кори ҳонагии талабагон**

Дар бораи кори ҳонандагон фикру ақидаҳои мухталиф мавҷуданд. Гурӯҳе аз муаллимон тарафдори надодани вазифаи ҳонагӣ буда, иброз медоранд, ки гӯё дар вакти дарс ҳамаи корҳоро анҷом додан имконпазир бошад. Аксарияти муаллимон ҷонидори ташкили кори ҳонагии ҳонандагон мебошанд, ҷунки кори таълим мураккаб аст ва танҳо дар дарс азҳудкунии донишҳо аз тарафи мактабиён мустаҳкаму бақодор намегардад. Аз ҳамин сабаб супоридани вазифаи ҳонагӣ дар дарсҳо зарур аст.

Кори ҳонагии ҳонандагон давоми даре ҳисобида мешавад, он бо кори синфӣ, мавзӯи омӯзиш зич алокаманд мебошад. Агар ҳонандагон маводи дарсеро нағз фаҳмида бошанд, яъне муаллим мавзӯъро луруст баён карда фаҳмонда бошад, онҳо ҳатман вазифаи ҳонагиро иҷро мекунанд ва барьакс ҳам мешавад, дарси суст сабаби иҷро нагаштани вазифаи ҳонагӣ шуда метавонад.

Ташкили ҳуби кори ҳонагӣ аҳамияти қалон дорад. Вай ба мустакилона ва бо таври фардӣ аз болои мавод берун аз дарс кор карданро ёд медиҳад. Ҳонандагони синфҳои ибтидой кори ҳонагиро иҷро карда на танҳо донишшоноро амиқтару васеътар.

балки мустаҳкамтар намуда, маҳорату малакаашон инкишоғ месбад. Итчунин ҳангоми кор ба ҳонандагон маълум мешавад, ки чихоро мелонанд. Чизи надонистагиашопро барои ҷустуҷӯй карда фахмидан кӯшиш ба ҳарҷ медиҳанд. Ҳисси масъулиятапон дар омӯзинг баландтар мешавад, ҳуданион кор карда назорат мебаранд, бе муаллим ва бе ёрии шарикдарҳо роҳҳои ҳалли мисолу масъалаҳоро мечӯянд, ки ҷар ҷои кор гардибо риоя мекунанд. **Дар** як вақти муайян корро саринига мешамонанд.

Мачмӯи вазифаи ҳонағиро ба се турӯҳ ҳаҳонӣ, ҳаттӣ ва амалий ҷудо қардан ҷоиз аст.

Ҳондани маводи китоби дарсӣ. ёд кардани қоида ё шеърҳо, ҷавоб ёфтани ба саволҳо вазифаҳои ҳонағии ҳаҳонӣ мебошанд.

Ичрои машқҳо, ҳалли мисолу масъалаҳо, навистани нақл ва ё иншоро ба турӯҳи корҳои ҳонағии ҳаттӣ доҳил мекунанд.

Гузаронидани таҷрибадо, муноҳидаҳо, соҳтани ягон чиз ё кисми он кори амалии ҳонағӣ аст.

Чанд талабҳои асосиро нисбати ташкили кори ҳонағии ҳонандагони хурдсол баён мекунем:

1. Дар синфи якум то ташаккули маҳорату малакаҳои нахустини кори ҳонандагон вазифаи ҳонағӣ супоридан норавост. Онҳо ҳамаи корро бо роҳбарии муаллим вақти дарс анҷом медиҳанд.

Дар рӯзҳои пеш аз истироҳат ва ид супории ҳонағӣ дода намешавад. Бигузоред, як рӯз ҳонандагон ҳамроҳи волидон дам гиранд.

2. Бо ҳонандагони хурдсол мунтазам вазифаи ҳонағӣ супоридан даркор аст, то ки ба ичрои он одат қунанд. Агар муаллимон кори ҳонағӣ насупоранд, бачатон шоду масрур мегарданд ва агар супоранд, гамгин мешаванд. Дар чунин ҳолатҳо кори ҳонағис додан лозим аст, ки ичроянион осонтар, ғавқовар бопшад. Вобаста ба ин ҳолатҳо муаллим метавонад мувоғики салоҳиди ҳенҷ кори ҳонағӣ насупорад.

3. Кори ҳонағии дунивору ҳаҷмаи қалон ҷоддани воҷиб нест, ки ичрояниш вақти бисёри ҳонандаро гирад. Вазифа бояд аз коре, ки дар синф кардаанд, сабуктар ва осонтар бопшад. Тавсия медиҳанд, ки барои кори ҳонағӣ ҳонандагон миқдори зерини вақтро сарф намоянд:

Синфҳои II-IV- 1-1,5 соат

Синфҳои V-IX 1,5-2 соат

Синфҳои X-XI 2-2,5 соат

Хондани асархой балсай, рұзномаю мачалтахо ба кори хонагии хонандагон дохил наменіпавад.

4. Вазифай хонагай бояд шавқовару рангоранг бошад, майлу хаваси кор карданро барои доништирй бедор кунад, унсурхой хозирчавобй, бозихоро дар бар гирад. Агар вазифай хонагай бо тачрибай ҳаётти хонандагон – мүшохидаҳои ходисаҳои табияту атроф, тартиб додани ҷумлаҳо, матиҳо, мисолу масъалаҳо алоқаманд бошад, хонандагон дар ичрои онҳо фаъолиятнокӣ зоҳир ҳоҳанд кард.

5. Роҳҳо ва тарзу воситаҳои ичрои вазифай хонагиро шарху эзоҳ, маслиҳатҳо додаи лозим аст. Масалан, ҳали мисолу масъалаҳоро чӣ тавр санҷидан мумкин, дар асоси қадом қоидаҳо кор кунанд. ҷумлаҳоро чӣ гуна бояд навист. ичрои вазифаро худашон чӣ тавр санҷида метавонанд.

Вазифаро хонандағон бояд нависта гиранд.

6. Вакти додани кори хонагай хусусиятҳои фардии хонандагонро низ ба ҳисоб тирифтап лозим аст. Имконияту муваффакиятҳои хонили хонандаро муаллим бояд донад. Ба сустхону ақибмондагон вазифаҳои осонтар дода шавад, онҳо ба акли ҳуд ва ба қуввай ҳуд боварӣ ҳосис мекунанд. Ба пешӯқадамони хониш вазифаҳои душвортар лиҳанд, инкишофи фикриашон равнақ мегирад.

7. Вазифай хонагай, ки муаллим месупорад, ҳатман бояд санҷида шавад, доир ба ичрои муаллим маълумот дошта бошад. Бо ин роҳ масъулиятнокӣ ва интизомнокӣ дар хонандагон ташаккул ҳоҳад ёфт. Муаллимон кори хонагиро бо тарзҳои гуногун месанҷанд. Баязан мепурсанд, ки вазифаро киҳо ичро кардаасту киҳо не.

Доир ба мазмуни вазифа саволҳо медиҳанд. Ҳатоғиҳои хонандагонро ислоҳ карда, муаллим хулосаҳо мебарорад ва ба қисми лиғари дарс шурӯъ мемоняд. Шакли санҷиши фардиро истифода карла, аз 2-3 талаба мазмуни кори хонагиро мепурсад. Дар ин вакъ лиғарон ҷавобҳои шарқидарсҳоро шунида, ҳатоҳоро ислоҳ мекунанд, иловажои ҳудро мегӯянд.

Муаллими синфи ибтидой қарib ҳар рӯз дафтарҳои хонандагонро гун карда, кори синғӣ ва вазифаро тафтиш мемоняд, ҳатоҳояшонро ислоҳ карда баҳо мегузорад.

8. Муаллим ба надару модарон низ маслиҳатҳо дода, ба фарзандон чӣ ҳеъ кӯмак расониданро фаҳмонад. Волидон бо кӯмаки аз ҳад зиёд ва ё ниҳоят ками ҳуд ба хонандагон таъсири

муебат ё маңғай расонда метавонанд. Маслихати саривактии муаллим ба волидон барои бартараф намудани нуқсонҳо дар масъалаи ёрирасонӣ вақти ичрои вазифаи хонагии фарзаидон маддат мекунад.

Муаллимони бехтарин ба хонандагон коидҳои ичрои вазифаи хонагиро ёд дода, дикқаташонро ба масъалаҳои зерин ҷалб мекунанд:

нас аз мактаб баргаштган ҳӯрокатро ҳур. дар ҳавои тоза истироҳат кун ё ба кори хоҷагиатон ёрӣ дех;

вазифаи хонагиро ҳар рӯз дар вақти муайян ичро намо;

ҷои маҳсуси корат бошад, ҷизҳои зиёдатии ба ичрои вазифа нозаркориро гундор;

накшай коратро фикр карда баро, аввал супориши душворгар на баъд осонашро ба ичро расон;

аввал қоидаро тақрор кун, саросема пашав, сонӣ машку мисолу масъалаҳоро павис ва ҳал кун:

монда шавӣ, андаке дам гир, дар охир санчида бин, ки вазифаро дуруст ичро кардӣ ё не.

Пешрафти хониши шогирдон ба ташкили дарс аз тарафи муаллим, ичрои вазифаи хонагӣ аз тарафи хонандагон ва сифати корҳои берун аз синф вобаста мебошад. Бо сабабҳои гуногун хонандагон дар кори хониш ақиб мемонанд ва ё муддате суст мешаванд. Накши муаллим дар пешгирий намудану барҳам додани баҳои калон аст, ҳини санчиши донишҳо ва тафтиши вазифаи хонагӣ хонандагони сустхонро муайян намуда, оид ба роҳу воситаҳои бартараф соҳтани камбудиҳои донишашон андеша мекунад.

Яке аз воситаҳои пешгирий намудани қафомонии хонандагон дар хониш ташкили машгулиятаҳои иловагӣ мебошад. Барои чунин машгулиятаҳо пеш аз ҳама сабаби қафомонӣ ё аз ҳуд накарданӣ маводро аз тарафи хонанда муайян кардан шарти муҳимест. Агар хонандай хубҳон аз сабаби беморӣ қафо монда бошад, порасони донишашро бо машгулияти иловагии муаллим ва кори мустақилонаи худи ў бартараф намудан лозим меояд. Ё байзан дар ин ҷо баъд хонандагони пешқадам ҳам кӯмакрасон шуда метавонанд. Яниси ишқадамон ба сустхону қафомондагон аз ҷониби муаллим вобаста карда мешаванд.

Муаллим ба қафомондагон машгулияти иловагӣ гузаронда. ҷониши дар салҳои нағз намедонистагиашонро мефаҳмонад.

**Интироқи хонандагон ба машгулиятҳо мувофиқи салоҳиди муаллим ихтиёрий ва маҷбурий шуданап мумкин аст.**

Дар хотир бояд донит, ки машгулияти иловагӣ миқдоран зиёд набошад, ҳар рӯз гузаронидани он нозим нест. Ба машгулият як ё чанд нафар хонандагон аз рӯи зарурат ҷалб карда мешаванд. Ба машгулияти иловагӣ ахли синфро донита монандан зарар дорад. Муаллим бояд, чунон ки дар урфият мегӯянд, об овардагону кӯзапникастагонро фарқ кунад.

Шакли дигари кор бо ақибмөнлагону сустхонҳо дар мактабҳо ташкил додани синфҳои маҳсуси баробаргардонӣ мебошад. Ба бачагоне, ки ақланион сусту заифтар бошад, бо мақсади аз ҷиҳати тиббӣ солим гардонидани онҳо синфе таъсис намуда, имконият медиҳанд. ки муаллим бо назардории хусусиятҳои фардии хонандагон кор барад. Дар ин синф кӯдакони аз сабаби душвориҳо дарсхоро аз ҳуд накарда, тоҳо бемориашон тӯл капида ва ташхиси луруст напуда таълим лода мешавад. Ба кӯдакони чунин синфҳо психологҳо, табиони ва педагогҳо кор мебаранд, ҷонки кори ин синфҳо душвориҳои хос доранд. Муаллим аз ҷиҳати психологӣ барои чӣ ба чунин ҳолат гирифтгар будани иштирӯд, олами ботинии ўро бо тезӣ дониста гирифта наметавонад. Дар бачаҳои ин гуна синфҳо ҳамаи ҳелҳои хотира суст буда. таҳтилу муқоиса ва ҳулосабарориро ба онҳо ёд додан мумкин аст. Таълиму тарбияни хусусан кӯдакони синфҳои баробаргардонӣ талаб мекунад, ки хусусиятҳои фардии ҳар қадом амиқ омӯҳта ба назар гирифта шавад. Бахри иешбурди таълим муаллим бояд меҳнати бисёр кунад ва машгулиятҳоро рангоранг намуда ба он муссар гардад, ки бачагон оянда аз ҷиҳати донишӣ, маҳорату малакаҳо бо ҳамсолонашон баробар гарданду ҳамроҳ дар як синф ҳонда тавонанд. Бо баробари ин муаллим кӯшиш намояд, ки бачагон ҳаста нағарданд. Барои ин роҳро ва усуљҳои таълимиро моҳирониа ва бо назардории хусусиятҳои фардии хонандагон корбаст кардан зарур аст.

Ҳамин тарик, бе вазифаи ҳонагӣ ва кори мустақилонаи ҳонандагон сифати баланди кори таълим ба даст оварда наменавад. Вазифаи ҳонагиро испакӣ фикр карда мунтазам супоридану иҷројириро тафтиш кардан зарур аст, ҷонширо мустаҳкам менамояд. Ба кори ҳонагӣ, машгулияти иловагӣ ва синфи баробаргардонӣ муаллим роҳбарӣ менамояд ва бояд ин корҳо шавқовару ҷолиб бошанд.

## §41. Омодагиң муаллим ба дарс

Дар гаълиму тарбия ягон коре нест, ки бе тайёрии пешакй гузарал. Тайёрии пешакй фикру андешаронй оид ба кори ишропаванда ва лаҳзуву қисмҳои он аст. Ин масъаларо беистисно ҳамаи муаллимон хуб месонанд ва ҳамесха қабл аз он ки ба дарс дарояни ҳаматарафа ба он омодагӣ мебинанд. Муалими соҳибатчирии кориша ҳам бе гайёри ба дарс ворид шамгардал. У маводи таълимиро ҳарчанд ба дараҷаи хуб донад ҳам, пешакий ганаф мекунад, ки ҳар кори дар вакти дарс мекардагиашро дар қатла назонанд, маводро забонзад намояд, то пазди шогирдон воғзуху равнан, шавқовару ҷолиби диккат баён созад.

Ҳатто аст агар муаллим фикр кунад, ки ба дарси рӯзи оянда имрӯз тайёр мешавад. Нес, вай ба гузаронидани дарси хуб гамоми умр донишнандӯй мекунад, таҷриба меомӯзад ва бо истифодай онҳо дарсеро мегузаронад. Агар дарси муаллим шавқовар бошад, чунин ки Абдурраҳмони Ҷомӣ гуфтааст, ҳатто рӯзи чумъа ҳам, ки пештар рӯзи истироҳат маҳсуб мешуд, баҷагон ба ҷабистон мераванд:

*Дарси муаллим ар бувад замзамаи муҳаббате,*

*Ҷумъа ба мактаб оварад тифли гурезпоиро.*

Тайёрии қабл аз дарс ба муаллим имконият медиҳад, ки мавқси дарсеро дар байнি силсилаи дарсҳо муайян намояд, пешакий дар ҳусуси чӣ тавр фахмонидани мавзӯй, мустаҳкам намудани он, бо қадом роҳҳо пурсидани мавзӯй гузашта, супоридани вазифаи хонагӣ мулоҳиза ронад ва тарз, усуљову воситаҳои мувоғикро интихоб кунад. Муаллим бояд мунҷариҷа ва омӯзиши пайдарҳами фанҳои таълимиро хуб тасаввур карда тавонанд ва донад, ки минбаъд донишҳои имрӯз додаашон дар синфҳои болой ба пешрафти ғатабатон чӣ ҳизмате мекунанд.

Ҳар фанни таълим вазифаи муайяну мушаҳҳас дорад. Якс дар хонандагон нутқро инқишиф медиҳад, дигаре тафаккури мантиқӣ, сеюмӣ диди зебопарастӣ, ҷаҳорумӣ маҳорату малакаҳои қарқати узвҳоро ташаккут медиҳад. Дар маҷмӯй фанҳо ҷаҳонбинии шимиро дар мактабиён пайдо мекунонад ва ҳама дар як вакт, дар алоқамандӣ бо ҳамдигар омӯзонида мешавад.

Ба муаллим инҷунин лозим аст, ки дар бораи истифодай ҷиҳатҳои тарбиявии мавзӯй таълим, дарс фикр кунад ва ба воситаи маҷмӯни наф ба пайдо шудани хислати нек дар хонаҷада кӯниши ба ҳарҷ дихад.

Умуман тайёрии муаллимиро ба ду мархила чудо кардан мумкин аст:

1. Мураттаб соҳтани нақлаи тақвимии мавзӯйӣ. Муаллим мувофиқи барномаи таълим, ки ба омӯзини мавзӯъҳо соатҳо чудо карда шудааст. нақлаи мазкурро тартиб лиҳад. Вай миқдори соатҳои умумиро ба мавзӯъҳои хурд тақсим карда. пайдарнии омӯзини онҳоро мушахҳас пишон медиҳад. Аз рӯи вазифаҳои ҳар мавзӯй корҳои назариявӣ ва амалиро муайян мекунад.

Инчунин шиносой бо барнома ба муаллим равшану мавҷум мегардонад, ки қадоме аз мавзӯъҳо бенитар мазмуни назариявӣ дорад. лар қадомин дарс кори мустакилона, таҷриба, машқҳо мушоҳидҳо гузаронида мешавад.

Нақшай тақвимӣ-мавзӯйӣ, номи мавзӯй ҳар дарс, мақсаду вазифаҳои дарс, тарзи баёни мавзӯъ, корҳои мустакилона, истифодаи воситаҳои аёни, шаклҳои назорату санчиши азхудкуни мавзӯй, вакти гузаштани дарс, додани вазифаи хонагӣ ва эзоҳашро дар ҳуд акс менамояд.

Нақшай тақвимии мавзӯйӣ омӯзиши мунаzzами фанни таълимиро таъмин намуда, ба муаллим шарту шароит фароҳам меорад, ки аз рӯи он ба ҳар дарс тайёри бинад ва кораш қадре осонтар шавад.

2. Мархилаи мураттаб соҳтани нақлаи дарс, ки ба нақлаи тақвимии мавзӯйӣ вобастаӣ дорад, зеро муаллим нас аз дида баромадани он нақшай аниқи гузаронидаи дарси яқсоати ҳудро доир ба ягон мавзӯй месозад.

Дар нақшай дарс мавзӯъ ва мазмуни он нависта мешавад, мақсаду вазифаҳои таълимиӣ ва тарбиявии дарс гузонта ҳоҳад шуд. Хели дарс ва соҳтори он акс мебад. Равинни дарс бо қисму лаҳзаҳо нишон дода мешавад.

Мухтасар гӯем, муаллим дар нақшай дарс номи мавзӯъ, мақсаду вазифаҳои дарс, ҷиҳози дарс (аёният, истифодаи воситаҳои техникий), равинни дарс (лаҳзаҳои он паси якдигар ва мувофиқи хели дарс), саволҳо барои санчиши, вазифаи хонагӣ ва баъзе маслиҳатҳоро қайд ҳоҳад кард.

Мисолҳо, супоришҳо, машқҳо, ҳсли баёни мавзӯъ ва гайраҳо ҳам дар нақшай дарс оварда мешавад. Яъне зикр менамояд, ки аз оғоз то охири дарс дар синф қадом корҳоро дар ҳамкорӣ бо хонандагон анҷом мебахшад.

Муаллим дар нақша ҳамаи корҳои ҳуд ва хонаҷагонро муфассал бо пишон долани дақиқаҳои барои кор ҷудоншуҳа мепависад.

Хусусан навистани муфассали лаъзаю корҳо бо муаллими навкор аҳамиятнок аст. чунки барои ӯ тайёри ба дарси аввал чун як машқи дарсдӣ ҳизмат мекунад.

Дар нақша конспекти мавзӯро медиҳанд. Баъзе нуқтаҳои асосӣ. иқтибосҳо, ифодаҳоро, ки ба назари муаллим душвор мешавад. Конспект барои муаллим аст, опори ташхиси муаллим истифода мебарад. Лекин ҳеч тоҳиҷаи он, ба ибораи муаллимон гӯем, «гуломи конспект» набояд шуд.

Таҷрибаи муаллимон сабит соҳгааст, ки ҳар муаллим бояд гартиб додани нақшай дарс ва конспектнависиро ба дараҷаи коғӣ тавонад, чунки сифати дарс натиҷаи ҳамин корҳост. Ҳар дарси муаллим барояш сабаке гарлад, баъд аз гузаронидани он натиҷибарорӣ намояд, то дарси оянда аз гузашта бехтар бошаду бо дарси беҳтарини ҳеш байни ҳамкорон шӯҳратёр гарлад.

#### **§42. Ташкили таълим дар мактабҳои камкомплектӣ**

Дар деҳаҳои дурдаст ва гоҳо дар шаҳракҳо аз сабаби кам будани микдори хонандагон ду ё ҳамаи синфҳои ибтидой муттаҳид карда мешаванд. Чунин мактабҳоро камкомплектӣ меноманд.

Аз рӯи имконият хонандагони синфҳои I - III, II - IVва ҳатто се синф дар синфҳона ҳамроҳ таълим дода мешаванд. Ба ҳар синфи муттаҳидшудаи мактаби камкомплектӣ як ё ду нафар муаллим дарс мегӯяд, лекин маводи хониши ҳар синф гуногун аст.

Ду роҳи тартиб додани ҷадвали дарсҳо барои мактаби камкомплектӣ мавҷуд аст. Якум, дарсҳои як фанни таълими дар синфи камкомплектӣ дар як вакт гузаронида мешавад. Масалан, соати якум синфҳои I-III дарси риёзӣ ва соати дуюм забони модарӣ меомӯзанд.

Роҳи дуюм чунин аст, ки дар як дарс фанҳои гуногун омӯзонида мешавад. Масалан, дарси якум дар синфи I забони модарӣ ва дар синфи III риёзӣ шуда мешавонад. Дарси дуюм ҷои ин фанҳо бо ҳамдигар иваз мегардад, яъне дар синфи I дарси риёзӣ ва дар синфи III забони модарӣ меомӯзанд.

Интихоби роҳҳои зикршуда ба муаллим вобаста аст. Вай мувофиқи салоҳидӣ метавонад дар синф дарси як фан ё ду фанро ҷуаронад.

Дар мактаби камкомплектӣ пайваста будани баёни мавзӯи нау ва ташкили кори мустақилона язим аст. Муаллим мавзӯи науро ба синфи I баёни кунад талабагони синфи III ба иҷрои кори мустақилона малигул мешаванд. Баъд хонандагони синфи III нақли

муаллимро мепунаванду талабагони синфи I кори мустакилона мекунанд. Муаллим ҳангоми баёни мавзӯй кўшини менамояд, ки пуктаҳои асосии мавзӯйро бо як мисол муҳтасару возҳ фахмонад. Сои гарзи ичрои кори мустакилонаро шарҳ дода, корро бо синфи дигар отоз мекунаду мавзӯйро баён менамояд.

Муаллим вакти дарс як корро ба дигарали иваз купонда ба ҳар ду синф таълим медиҳад. Аслбатта, ў ислакий накшни дарсеру љуруст тартиб дода ивазшавии амалхоро ба назар мегирад.

Дар зер намунаи дарси додани донишҳои навро месорем ва мебинем, ки соҳтори он чӣ гуна аст:

### Синфи I

- Лаҳзай ташкили даре
- Тайёрӣ ба ҷавобгӯй басаволи муаллим, кор бо хонагӣ аёният ё ичрои супории
- Баёни мавзӯи нав
- Кори мустакилона
- Санчиши кори мустакилона
- Мустакилона дида баромадани мазмуни вазифаи хонагӣ ва ба рӯзнома навистани он

### Синфи III

- Тайёрӣ мустакилона ба дарс
- Санчиши вазифаи
- Кори мустакилона
- Баёни мавзӯи нав
- Кори мустакилона
- Санчиши кори мустакилона
- Чамъбасти дарс. Додани вазифаи хонагӣ

Ҳамаи корҳои ҳарду синф бо назорати қатъӣ ва роҳбарии муаллим анҷом мепазирад ва хонандагон фақат нишондоду супоришҳои ўро ичро мекунанд. Муаллим бо як синф мангули кор бошад ҳам, вай кори синфи дигарро аз эътибор дур накарда, ба пурсишҳои талабагон посух мегӯяд, лозим шавад, маслиҳат медиҳад.

Азбаски дар мактаби комплектӣ кори мустакилона бештар аст, ба муаллим зарур меояд, ки ҳама гуна шаклҳои ин корро бо хонандагони хурдсол хуб донад ва аз онҳо моҳирона истифода барад.

Маълум шуд, ки ташкили раванди таълим дар мактабҳои комплектӣ хусусиятҳои хоси ҳудро дорад. Чапле хусусиятҳои дигарро хотирнишон менамоем:

1. Ба ҳар дарси мактаби комплектӣ 30 дақика вакт дода мешавад.

2. Гузаронидани дарсхои якмавзӯйӣ ва баъзе фанҳо (санъати тасвирӣ, мусикиӣ, тарбияи ҷисмонӣ) муноҳуда мегардишад. Ҳаноми ин дарс синфҳо як маводро омӯхта ё як корро иҷро хоҳандад кард.

3. Ҷадвали дарси мактаби комплекстӣ мутобики синну соли хонандагон ва шароити маҳал тартиб дода мешниавад. Ҳусусияти хонандагони синфи I талаб мекунанд, ки муаллим бо синфи онҳо бештар меҳнат кунад. Аз сабаби он ки муаллим шароити кор кардан бо ҳар синфро дар алоҳидагӣ дошта бошад, ҳафтасе 2-3 рӯз хонандагони як синф лу соат барвакттар месоянд ва баъд ба онҳо синфи дигар ҳамроҳ шуда лу соат якҷоя меҳонанд. Синфи барвакттар омада мераваду синфи ҳамроҳшуда монда боз лу соат дарс меҳонад.

Ҳамин тавр, хонандагон ҳар рӯз чор соат дарс меҳонанд ва муаллим бошад, 6 соат кор карда мувофиқи меҳнаташ музди кор мегирад.

4. Мактаби комплекстӣ филиали ягои мактаби дар назлиҳо воеъ гардида мебошад.

### **Саволу супоришиҳо барои кори мустақилона**

1. Кадом шаклҳои ташкили кори таълим вучуд дорад?
2. Низоми синфии дарсро кӣ асос гузонӣ ва онро чӣ тавр маъни юн мекунанд?
3. Талабҳоро ба дарси хозиразамон шарҳ дихед.
4. Тайёрии муаллим ба дарс қадом давраҳоро дар бар мегирад?
5. Қадом ҳелҳои дарсро медонед? Сохтори дарс чиҳоро ифола мекунад?
6. Максаду вазифаҳои дарсро чӣ тавр бояд муайян кард?
7. Кори хонагии хонандагон лозим аст ё не? Ҳелҳои вазифаи хонагиро шарҳ дихед.
8. Ҳусусиятҳои асосии мактаби комплектиро баён кунед.
  
9. Як нақшай дарсро барои синфи 11 тартиб дихед.
10. Оё навиштани нақшо-конспекти дарс ба муаллим зарур аст?
11. Мангузиятҳои иловагӣ бо қафомондагон чӣ тавр бояд ташкил карда шавад?
12. Синфи баробари арҷонӣ барои қадом хонандагон таъсис дода мешниавад?

## Б О Б И 11. САНЧИШ ВА БАХОГУЗОРЙ БА ДОНИШ, МАХОРАТ ВА МАЛАКАХОИ ХОНАНДАГОН

*Он кас ки бидонад ва бидонад, ки бидонад,  
Асти тараб аз гунбади гардун бичаҳонад.  
В-он кас ки надонад, ки бидонад, ки надонад,  
Ҳам хештнан зи чанги ҷаҳолат бираҳонад.  
В-он кас ки надонад ва надонад, ки надонад,  
Дар ҷаҳли мураккаб абадуддаҳр бимонад.*

*(Ибни Ямин)*

### **§43. Аҳамияти санчиш ва баҳогузорӣ**

Донишҳоро аз худ намуда хонандагон бо ҳамин васила ба ҳаёт тайёр мешаванд. Муаллим бояд фаҳмад, ки дониши додааниро шогирдон то чӣ андоза мебонанд, дониши онҳо натиҷаи фаъолияти муаллим аст. Донишширий кори хонандаву донишшиҳӣ ба самаранокии заҳмати муаллим алоқаманд мебомад. Аз ин рӯ муаллим бо ёрии баҳисобигирию санчиш дониш, маҳорат ва малакаҳои хонандагонро муайян месозад, ки рафти кори таълим чӣ тӯна аст, бурду бохтоҳо қадомҷоянд. Санчиши дониш имкон мелиҳад, ки дониши хонандагон мустаҳкам гардад ва дар хотир нақш бағцад.

Санчиши ва баҳогузорӣ ба дониш на факат барои муаллим аҳамиятинок аст, балки аҳамияти мӯҳими давлатӣ низ дорад. Ин кор назорат аз болои муассисаҳои таълимигу тарбиявӣ, маъмурияти мактабҳо низ мебошад. Низоидиҳондаҳои санчиш аз сифати фаъолияти муаллимон, масъулияти онҳо дар бобати иҷрои вазифаҳояш шаҳодат медиҳад. Зарурияти санчиш ва баҳогузорӣ маҳз дар ҳамин аст.

Аҳамияти санчиш барои таълим дар он зоҳир мегардад, ки муаллим маълум менамояд, ки маводро кӣ хуб, кӣ суст аз худ кардаву кӣ умуман намедонад. Вай баъд аз санчиши чораҳо меандешӣ то ҳамаи хонандагон маводро ба дараҷаи даркорӣ аз худ кунанд. Муаллим ба кори худ аз нуқтаи назари танқидӣ нигариста, роҳҳои беҳтарини таълимиро ҷустуҷӯй мекунад, усули таълимиро тағйир медиҳад, роҳу воситаҳои муносибати фардиро бо хонандагон дарёфт менамояд.

Дар натиҷаи санчиши ба талаба ҳам маълум мешавад, ки ўқаюм маводро хуб, қадоманиро ба таври қаноатбаҳӣ ва қадомеро

бал мелонад. Гоҳе хонанда гумон мекунад, ки вай маводро хуб мелонад, вале санчиш ишцион медиҳад, ки гумонаш хатост ва донишаш кам аст. Ана аз ҳамин сабаб аст, ки бештар дар синфҳои ибтидой хонандагон китобро хондам гӯянд ҳам, маъни онро намефаҳманд, ба савол ҷавоб намедиханд. Санчиш лараҷаи донишшонро мушаххас гардонда ба онҳо имкон медиҳад, ки гарзи кори донишгириро лар синф ва дар хота тақмил баҳшанд, камбузииҳояшонро бартараф созанд.

Аҳамияти санчиш ва баҳогузорӣ дар кори тарбия ҳам басо бузург аст. Санчиш дар талабагон муносибати лурустро ба кори хониш, ба барору нобарориҳои худ мепарварад. Баҳо низ дар хонанда як ҳиссиёtero нисбати худ пайдо мекунонад. Муаллими кордон ҷунин ҳиссиётро барои ташаккули сифатҳои иродаӣ, маълдгори дигарон будан истифода мебарад.

Санчишу баҳогузорӣ ба мавқei хонандагон дар байни ҳамсолон, назди волидон низ таъсир мерасонад. Баҳои хуб муваффақиятҳо месораду баҳои наст боиси нобарориҳо шуда. баҳои хуб ё бал дар дарс ҳислатҳои шаҳсияти хонандаро пайдо қунопла, мавқei ўро лар байни ҳамсолону қалонсолон дигаргун месозад.

Бо мақсади санчиши дониш, маҳорат ва малакаҳои хонандагон органҳои роҳбарикунандаз маориф, маъмурияти мактабҳо корҳои маҳсуси санчиши мегузаронанд, оид ба донинши хонандагон маълумотҳо гирифта афзалиятҳо ва камбузииҳои мактабу муаллимони онро онкор менамоянд.

Дар таъсирбаҳшии санчиш ва баҳогузорӣ шарҳу эзоҳи муаллими нақлии қалон мебозад. Хонанда баъд аз санчиши донишшон сухани муаллимиро ҳангоми баҳогузорӣ бояд шунавад, то ки чиҳатҳои хуб ва ҷойҳои сусти донишшашро баръало бифаҳмад. Аз ҳамин лиҳоз шарҳу эзоҳи баҳои ҳаққоӣ ба хонанда қувва, боварӣ ва илҳоми ғозӣ хониш мебаҳшад.

Умуман ба санчиш ва баҳогузорӣ таълабу дарҳостҳои зерини дидактикаӣ нешниҳод карда мешавад:

1. Вақти санчиши муаллим ба он дикқати худро равона мекунад, ки хонанда маводи барномавиро аз ҳуд кардааст ё не ва танҳо ба донишшаш баҳо мегузорад. Ба донини аз маибаъҳои иловагӣ гирифта, ҳарчанд онҳоро аз эътибор дур накунац ҳам, муаллим баҳо намегузорад. Барномаи давлатии таълим асосе мебошиад, ки муаллим хини нурсин ба он такъя мекунад.

2. Пурсин бояд мунгасам ва хар рұз, доимо дар әдеми солжои таҳсил гузаронида шавад. Агар хонанда тох-тохс баҳо тирад, чунин мениндорад, ки үро муаллим дигар наменурсад ва супориши хонағиро ба дарс тайёр накарда меояд. Пурсин бояд хонандаро одат кунонац, ки вай хар рұз ба ҳамай дарсхо бо тайёр биейд.

3. Санчиш ва баҳогузорй ба инкишофи қобилияти фикрй, тарбияни сифатҳои ахлоқй ва иродавии хонандагон мусоидат намуда, роҳҳои бартараф намудани душворихоро нипион дихад.

4. Санчиш ва баҳогузорй характеристи фардй дорад. Хар хонанда бояд сарфаҳм равад, ки дониши ў санчида менинавад ва баҳояш фақат ба ў таалуқ дорад, шарикй нест. Бинобар ҳамин доимо дар дарс ҳис кунад, ки муаллим ҳозир үро мепурсад ва ба ҷавобғүй омода бошад.

5. Пурсин дар дарсхои муаллим якранг набошад, онро хусусан дар синфҳои ибтидой рангорангу ҳархела гузаронидан лозим аст. Агар муаллим одати якранг пурсидану оҳанг и якранг саволгузорй ва шарҳу эзоҳи баҳоро пайдо кунад, хонандагон ҳам ба ҳамон ҳсли санчиш мутобиқ мегарданду на барои гирифтани дониши ҳакиқий. балки барои қаноатманд намудани муаллим сабъю кўлини мекунанд.

Хонандагони хурдсол аз санчиш ва баҳогузории якхела дилтир мешаванд. Ба муаллими онҳо лозим аст, ки доир ба санчиши донишнамон пешакй амиқтар андеша намояд, илоче ёбаду роҳҳои гуногуни санчишро ҷорӣ кунад.

#### **§44. Хел ва шаклҳои санчишу баҳогузорй ба дониши хонандагон**

Маълум аст, ки санчиши азхудкуни маводи хонин дар ҳамаи синфҳо вакти дарс аз тарафи муаллимон гузаронида мешавад. Чунин хелҳои санчишу баҳогузориро фарқ мекунанд: а) санчиши ҷорӣ б) санчиши мавзӯйгӣ в) санчиши ҷамъбастӣ.

Вакти корбости хелҳои санчиш ва баҳогузорй аз тарафи муаллимон шаклҳои пурсиши даҳонӣ, корҳои хаттӣ, пурсинни фардию фронталӣ ва балдиҳӣ (холдиҳӣ)-и дарсӣ истифода бурда менинавад.

а) **Санчиши ҷорӣ** хар рұз дар дарс мегузарад, ва як қисми кори таълимиро ба ҳуд мегирад. Вакти баёни мавзӯй, мустаҳкамкунӣ ва такрор хонандагон пурсида мешаванд. Бо ёрии санчиши ҷорӣ донишҳои андӯхтаи хонандагонро ба хотираиноп меоранд ва онҳоро ба асос гирифта, допини нав месдиҳанд. Яъне хар рұз дар

допишҳо алоқамандӣ набошад, хонандагон дар кори азхудкуни маводӣ ба душвориҳо дучор ҳоҳанд гашт.

Санчиши чорӣ ва тафтиши вазифаи хонаи ӯ ба шакли нурсии дар дарс меѓузарад. Барои санҷини вакти маҳсус чудо карда мешавад ё опро вакти кори мустақилонаи хонандагон ҳам гузаронидан вочиб аст.

Шакли дигари санҷини чорӣ муশохидаи муаллим мебошад, ки вай дар дарс бо ҳавас кор кардан, фъолиятиноқӣ, қобилияти корӣ, рафттору сифати иҷрои машқҳо ва корҳои чудогонаи хонандагонро ҳила баҳо меѓузарад.

**б) Санҷини мавзӯйӣ** азхудкуни маводи таълимро оид ба ягон мавзӯи қалон, ки ҷандин дарсҳо ба омӯзишиаш бахшида шуда буд. назорат кардан аст. Дар ин маврид дониши ягон мавзӯи барномавӣ санҷида мешавад. Санҷини мавзӯйӣ дониши хонандагонро муназзам меѓардонад. Мақсади ин санҷиш иборат аз он аст, ки бо ёрии саволҳо ва супоришҳои маҳсуси пешакӣ тайёршууда мундариҷаи асосӣ ва ҳеле зарури мавзӯй дар хотири хонандагон дуру дароз бοқӣ мононда шавад.

Санҷини мавзӯйӣ ба хонанда мантиқан дуруст фикр ронҷан, чудо карда гирифтани масъалаҳои асосӣ ва аз хотир фаромӯни накардани нуқтаҳои зарурии фании таълимро ёд медиҳад. Ии ҳели санҷини тайёрии бепттар ва ҳаматарафаи хонандагону муаллимионро тақозо мешавад.

**в) Санҷини ҷамъбастӣ** дар охири чорякҳо ва соли таҳсил ғузаронида мешавад. Дарсҳои такрор хонандагонро ба ин санҷини омода месозад. Ҳангоми санҷини ҷамъбастӣ ба комёбихои хонанда. савияни дониши ва ба дараҷаи инкишофи фикриаш баҳои сазовори ҳакқонӣ ғузонита ҳоҳад шуд, ҷунки ӯ дар муддати муайян фъолияйт дефт.

Баҳои ғузории ҷамъбастӣ ифодагари натиҷаи кори хонанда дар гӯли ҷаҷӯни ҳафтаҳо, нимсола, соли ҳониш ва таҳсил дар мактаби ибтидой, асосӣ ва миёна маҳсуб мешавад.

Баҳои ғузории ҷамъбастӣ кордонии муаллимро талаб мекунад. Бархе аз муаллимон баҳоҳои гирифтани хонандагонро хисоб карда. ба микдори баҳоҳо тақсим намуда баҳои ҷамъбастӣ мебароранд. ки муғлақо ҳатост, зоро норозӣ ии хонандаро ба вуҷуд оварда. ҳаваси уро ба фании таълим наст мекунад. Мумкин аст, хонандиа испикадам бо сабабе ба дарс як маротиба бе тайёрӣ омада. баҳои

гайриқаноатбахи гирифта бошад, ё муносибаташ бо муаллим тезутунд шуда бошад. Чунин баҳо набояд сабаби паст гардидан баҳои чамъастӣ гардад.

Баҳои чамъастӣ дар имтиҳонҳои аз синф ба синф гузаронӣ ва ҳатмкунӣ низ гузашта мешавад, ки муаллимон дар асоси дастурамал имтиҳонҳоро ташкил менамоянд.

Ташкили санчиши имтиҳониро дар синфҳои ибтидой (синфҳои I-III) зарур наменшуморанд, чунки муаллимишон ҳар рӯз бо аҳли синф кор мекунад ва хуб медонад, ки савиии дошиши ҳар шогирд лар қадом поя аст, кори фикриро чӣ тавр иҷро мекунад, ба омӯзиши минбаъда чӣ гуна омодагӣ дорад.

Мувофиқи нақшай нави таълим, ки аз соли таҳсили 2004-2005 мактабҳо аз рӯи он кор мебаранд, дар синфи IV гузаронидани имтиҳонҳои аз синф ба синфгузаронӣ аз фанҳои забони модарӣ ва риёзӣ лар назар дошта шудааст.

Шаклҳои санчиҳои ба баҳои гузорӣ ба дониши гуногуанд. Шаклҳои асосӣ ва паҳншудаи баҳисобигирии донишҳо корҳои санчишӣ ва мустақилона аст, ки бештар ба таври ҳаттӣ гузаронида мешаванд. Матни мувофиқу пурмазмун дикқати хонаҷагонро ҷалб мекунад. Маънои матн равишану фаҳмо бояд бошад.

Хонаҷагон барои иҷрои кори санчишӣ ва мустақилона дар дарсҳо тайёр карда мешаванд. Онҳо қаблан медонанд, ки кори санчишӣ доир ба қадом мавзӯъҳову қоидаҳо ва мағҳумҳост, барои сариштаи кори санчишӣ ҷиҳоро ба хотир овардан лозим аст.

Ногузир аст, ки шароитҳои муносиби корӣ дар синф фароҳам оварда шавад, то ки талабагон пурмаҳсул кор кунанд. Пеш аз ҳама, бояд оромӣ дар синф ҳукмрон бошад. Хеле муҳим аст, ки хонаҷагон наҳаросанд, ҳаяҷон онҳоро фаро нағирад, ба эҳсосот дода нашаванд, вагарна кори санчишӣ ё мустақилона самараи дилҳоҳ намебахшад.

**Пурсиши фардӣ ва фронталии хонаҷагон шакли насеъ наҳиҷшудаи санчиши ҷорӣ, мавзӯъӣ ва чамъастӣ мебошад.** Муаллим ба аҳли синф савол медиҳад. Аңдаке вакт ҷудо мекунад, то хонаҷагон ҷавоби саволро фикр кунаанд. Як нафар даъват мешавад. вай назди лавҳаи синф ё назди лавҳаи аёниятро истифодакунон ҷавоби саволи муаллимро нақш мискунад, ки инро пурсиши фардӣ гӯянд. Хонаҷагони синф ҷавобро шунида, камбуҷҳоро истлоҳ мекунанд, иловажоянипро мегӯянд. Дар ҳамин лаҳзаҳо муаллим саволе мединад, ки ҷавобани кӯтоҳу муҳтасар буда, хонаҷа аз

чоян хеста ё лар чои нишаст бо розигии муаллим посухи саволи гузашташударо ибroz мелорад. Боз чанд нафар мулохизаанионро оил ба савол мегүянд ва муаллим саволи дигаре мегузорад. Чунин тарзи санчишири пурсиши фронталӣ меноманд.

Маълум гашт, ки барои пурсиши фарӯй саволҳое дода мешавад, ки ҷавоби муфассал меҳоҳанд. Барои пурсиши фронталӣ бошиад, ҷаңд савол лозим аст, ки ҷавобҳои кӯтоҳро талаб менамояд. Дар ҳамин аст тағовути пурсиши фарӯй ва фронталӣ. Дар ҳарлу маврид ба муаллимон тавсия мешавад, ки саволҳо қаблан аз пурсиши тайёр карда шаванд, муайяну мазмуннок, мушаххасу аниқ бошанд, дуҳӯра ва лукмадиҳанд набошанд.

Масалан, саволи «Сифат чист? Аломатҳои сифатро гӯёл»-ро дихем ба ҳонандагон муайян ва фаҳмост, ки чӣ гуна ҷавоб бояд гуфт. Вале саволи «Дар бораи сифат чиҳо медонед?»-ро гузорем, аниқ намефаҳманд, ки чӣ гӯянд ва дар ҷавобгӯй гаранд шуда. Ҷунворӣ садти роҳанном мешавад.

Саволро борҳо такрор кардан лозим нест. Як бор диккати аҳли синфро аввал ҷалб карда, сипас савол бояд гузонӣ, то вакъ сарфа гарлад ва бехуда нағузарад.

**Балдиҳӣ (холдиҳӣ)-и ларсӣ бори нахуст аз тарафи муаллимони вилояти Липецки Русия ба амалия тағбик шуда буд. Дергар муддате дар мактабҳои давлатҳои дигар, минҷумла дар Тоҷикистон низ ин усули кори муаллимон ҷонидорони худро пайдо намуд ва нафароне байни муаллимон онро ҳанӯз ҳам манриди истифода қарор додаанд.**

Ин тарзи корбарӣ неиниҳод мискунад, ки муаллим бояд аз лаҳзаи ташкилий мавзӯи навро шарҳ дода ба мустаҳкамкунӣ мегузарауду дар як вакъ ду мавзӯро мепурсад. Вай ба санҷини фарӯй вакти маҳсус чудо ишкарда, дар давоми ларс фаъолиятиюкӣ, ҷавобҳо, истовҳо, саволҳо, диккатиюни лаёкати кори таҳабагонро мишоҳида менамояд ва дар интиҳои дарс кори фаъолонаи онҳоро ба ҳисоб гирифта, ба 5-10 нафар ҳонандагон аз рӯи низоми панҷбайӣ баҳогузорӣ мискунад. Ҳамин аст маънои балдиҳии ларсӣ.

Муаллими соҳибтаҷриба факат бо нешқадамони ҳонин кор набурда, дигаронро низ ҳавасманд мискунад. Ӯ хотиррасон менамояд, ки дар охир интироқчиёни фаъоли дарс баҳо ҳоҳанд гирифт. Ҳамин тавр-балдиҳии ларсӣ водор месозад, ки ҳамаи ҳонандагон аз ибтидо то интиҳои дарс бо саъю кӯшини бенгтар фаъолият нишон диханд.

## **§ 45. Баҳогузорӣ ба дониши хонандагон**

Натиҷаи санҷиш баҳогузорӣ ба дониши мебошад, ки муаллим опро ё ба дафтару рӯзномаи хонанда ва ё дар журнали синф сабт менамояд. Баҳо аз сифати донини, иҷрои барномаи таълим, самараи кори хонини хонандагон ва дараҷаи инкишоғу испирафти онҳо далолат медиҳад.

Дар мактабҳои Тоҷикистони азизамон низоми панҷбалҷаи баҳогузорӣ ҷорист.

Баҳои баланд «5» (аъло) аст. Вай ба донини амиқ ва комилан азхудкуни ҳаҷми барномаи таълим, барои мустақилона баён карда фахмонида тавонистани мавод, мантиқан дурусту равнан ва бс нуқсон будани ҷавоби хонанда гузонита мешавад.

Баҳои «4» (хуб) барои дониши амиқ ва пурра азхудкуни мазмуни мавод гузонта мешавад. Хонанда гаърифҳо, мағҳумҳо, қоидҳоро медонад, аммо вақти ҷавобгӯй ба ҳатои ҷудогона роҳ медиҳад.

Баҳои «3» (қаноатбахш) ба хонандае гузонта мешавад, ки вай маводро хондааст ва масъалаҳои асосии мазмуни маводро мефаҳмад, вале донишаш мукаммал исст ва фикраро возех баён карда наметавонад, ҷавобаш қанда-қанда буда, ба қӯмаки муаллим ниёzmanд аст.

Баҳои «2» (бад) ба хонандае гузонта мешавад, ки маводро бад аз ҳуд кардааст, бо мавод шинос бошад ҳам, нуқтаҳои асосиро намедонад, вақти ҷавобгӯй ба ҳатоҳои дагал роҳ медиҳад, ки мазмуни маводро коста мегардонад ва минбаъд бо чунин донини маводи барномавии дар пешистодаро азхуд намуданан имконнозазир аст.

Баҳои «1» (хеле бад) ба хонаидга гузонта мешавад, ки ў маводи барномавиро намедонад ва намефаҳмад, ба ҳатоҳои дагали сернумор роҳ медиҳад.

Бо мақсади қӯмак ба муаллимон аз тарафи Маркази хизматрасонии методӣ ва методистон (мушовирон) меъёри баҳогузорӣ аз фанҳои таълимӣ тайёр ва нашр карда шудаанд. Муаллимони забони модарӣ ва рисӣӣ медонанд, ки барои чӣ гупа ҳатоҳо қадом баҳоро гузонтан мессазад. Санадҳои доир ба меъёри баҳогузорӣ тарҳарӯҳо методикаи ҳусусии фанҳои таълимӣ ба муаллимони оянда омӯзонда мешавад.

Муаллимон баҳои гузонтаашонро мудом асосиқ менамоянд. Онҳо баҳоро шарҳ лода, муваффакияту камбузихои хонандагонро

қайд мекунанд, ки ин кор онхоро рӯҳбаланд месозад ва баръакс, баъзан фаъолиятнокиашонро то дараҷае ақиб мекашад. Масалан, муаллим вакти баҳогузорӣ «Ту ҳеч чизро намедонӣ», «Боз дарсро нахондӣ, Аҳмади порина», «Хондан ба дилат зодааст», «Ба ту як «З»-и касал (логар)» гӯяд, хонандаро паст мезанад. Фаромӯш набояд кард, ки баҳо якгост, ягон иловаеро қабул намекунад. «Б»-и калон, «З»-и логар ва гайраҳо гуфтан ҷоиз набошад.

Намунаи эзоҳи дурусти баҳо он аст, ки муаллим аввал ҷиҳатҳои мусбати хонандаро таъкид намуда, баъд камбудихояшро дар ҷорҷӯбаи одоб, бо ҳушмуомилагӣ нишон медиҳад. Ҳамин ҷиҳатҳои мусбатро ҳатто дар хонандагони сустхон ҳам дида тавонистани муаллим зарур бошад. Чунин рафтори муаллим ба сустхонҳо қувва ва боварӣ мебахшаду дарк месозанд, ки онҳо низ хуб таҳсил карда метавонанд.

Ба ҷавоби талаба баробари баҳогузорӣ таҳлили кори ўро муаллим мегӯяд: «Ту имрӯз ҷавоби пурра додӣ, баъди таъриф мисолҳо овардӣ, ба ту «Б» мегузорам», «Маводро ҳуб медонӣ, нақлат аҷоиб буд, vale дар вакти нақл ҳатое содир намудӣ, ба ту «А» мегузорам». Чунин мисолҳоро бо таври фаровон аз таҷрибай муаллимон овардан мумкин аст.

Дар баъзе ҳолатҳо, гарчи ин кор тавсия дода намешавад, муаллим баҳоро аз буда болотар мегузорад. Ҳадаф аз ҷучин рафтор ҳавасманд кардани хонанда аст. Таҷриба нишон дод, ки муаллими бе талабаи сустхони ҷавобаш ба «А» арзанда баҳои «Б» гузошта, шодиву ҳаяҷони шогирдашро бо ҷашмонаш дид, ки талабаи дар бинои умр «Б» нагирифта чӣ тавр ҳурсандӣ кард ва дар оянда ба хонандай аълоҳон табдил ёфт.

Баҳогузорӣ дар синфҳои ибтидой бо баъзе ҳусусиятҳои ҳуд фарқ мекунад. Ҳусусан дар синфи I истифодай баҳо таваҷҷӯхи маҳсусро меҳоҳад. Азбаски хонандагони синфи I ҳанӯз шавқу завқи устувори хониш надоранд, муаллимон ба назди онҳо талаботи зиёду иҷрояш душворро намегузоранд.

Дар рӯҳҳои аввал таърифи маъқулишумории муаллим талабагонро ба кори хониш шавқманд мекунад. Ба ҷои баҳо ҷанд мудҷат байракҷаву ситорачаҳо истифода мешавад. Тадриҷан оид ба баҳо тасаввуроти бачагон пайдо мегардад. Муаллимон ба бачагон аввал факат баҳои «Б» мегузоранд. Дертар оҳиста-оҳиста баҳои «А», «З» пайдо шудан мегирад. Муваққатан ба талабагони сустхон баҳо намегузоранд, бо ёрии машгулиятҳои иловагӣ онхоро инкишоф дода, баъд баҳогузориро оғоз менамоянд.

Дар кори баҳогузорӣ ба дониш камбудихо низ ба чашм мерасанд, ки аз онҳо бояд муаллимони ҷавон огоҳ бошанд. Иддае аз муаллимон дар бораи хонандагон тасаввуроти муайянे ҳосил намуда, ҳамеша ба онҳо баҳои баланд мегузоранд. Хонандагони сустхон аз ҷунин муаллимон баҳои хуб гирифта наметавонанд ва гумон меқунанд, ки ин муаллим ба дониш баҳои ҳаққонӣ ва дуруст намедиҳад. Аз ҳамин сабаб қӯшишу субткорӣ лозим нест, ҷунки манфиате намебахшад. Натиҷаи ҳамин гуна камбудихост, ки сустхонҳо дар синф такроран мононда мешаванду тарки хондан менамоянд. Бадҳонӣ ё ақибмонии хонандагон бе сабаб намешавад. Барои бартараф ва пешгирий намудани ақибмонии талабагон сабабашонро муайян кардан зарур аст, ҷунки ягон хонанда ҳоҳии дар сафи бадҳонҳо буданро надорад.

Сабабҳои асосии бадҳонии хонандагон инҳоанд:

1. Кам будани қобилият ё лаёкати корӣ, гайратнокӣ ва захиран ҳүшӯрӣ дар қӯдакон, ки дар оила волидон ба тарбияи ҷунин хислатҳо эътибор нағодаанд. Акнун мактабу оила дар ҳамкорӣ ин камбудихоро ислоҳ карда метавонанд.
2. Давомоти бади хонандагон ба дарсҳо аз ҳуд кардани мазмуни навро душвор мегардонад, зеро мавзӯъҳои пештараро онҳо намедонанд. Та什кили машғулиятҳои иловагии фардӣ ва консултасияҳо ба хонандагони сустхон барои раҳӣ ёфтанд аз ҳолати ногувор қӯмак мерасонад.

3. Қориёна, ба таври механикӣ аз бар намудани маводи хониш, ки натиҷаи фарқ ва ҷудо карда натавонистани нуқтаҳои асосӣ ва гайриасосӣ аз тарафи талабагон мебошад. Барои ислоҳи ин камбудихо гузаронидани машқҳое лозиманд, ки тафаккури мантиқии ҷунин хонандагонро инкишоф дихад.

4. Набудани шавқу ҳавас ба омӯзиши фанни таълим дар хонандагони алоҳида. Бо ҷунин хонандагон серталабӣ ва дар айни замон меҳрубонӣ зоҳир намуда, муносибати фардӣ кардан даркор аст, ки мароқу рағбаташонро ба фанни таълим ривоҷу равнак бахшида, ба ислоҳи камбудӣ ёрӣ диханд.

5. Вазъи ногувори хонанда дар оила ва дар байни ҳамсолон, ки кори хониши ҳудро имконияти дуруст ба роҳ монданро надорад ё ба таъсири бади ҳамсолон гирифтор аст. Муаллим ва дигар қалонсолон дар ҷунин ҳолат бо дилсӯзӣ ба ўдасти ёрӣ дароз карда метавонанд.

6. Баъзан муаллим ҳам сабабгори дониши сусти хонандагон мегардад. Агар вай ҳусусиятҳои синнусолӣ, психологию педагогии

онхоро ба назару эътибор нагирад ва фаъолияти якчояи хубро бо хонандагон дуруст ба роҳ намонад, оқибаташ ақибмонии хонандагон ҳоҳад шуд.

Ҳамин тавр, санчиш ва баҳогузорӣ ба дониш, маҳорату малакаҳои хонандагон кори саҳл нест, вай аз муаллим маҳорати Ҷаҳонди педагогӣ талаб мекунад, зеро ҳар баҳои гирифтани хонандадар ҳаёти ў ҳодисаи муҳимест, ки ба он нигариста кори минбаъдаашро ба тартиб медарорад. Аз ҳамин сабаб муаллим дар баҳогузорӣ бояд хеле мулоҳизакор, дақиқназар бошад ва вакти санчиш ба фаҳмиши ҳамаи унсурҳои мазмуни мавзӯй аз тарафи хонандадар эътибор дидад.

### **Савол ва супоришҳо барои кори мустақилона**

- 1 Аҳамияти санчишу баҳогузориро ба дониш маънидод намоед.
- 2 Кадом талабхоро ба санчиш гуфта метавонед.
- 3 Хелҳои санчиш кадомҳоанд?
- 4 Шаклҳои санчиши донишро фаҳмонед.
- 5 Балдихӣ (холдиҳӣ)-и чӣ тавр гузаронида мешавад?
- 6 Баҳогузорӣ дар синфи 1 аз синфҳои дигар чӣ тафовут дорад?
- 7 Сабабҳои бадхонӣ ва қафомонии хонандагонро дар хонин баён кунед.

### III. НАЗАРИЯИ ТАРБИЯ

#### БОБИ 12 МОХИЯТИ РАВАНДИ ТАРБИЯ ВА УСУЛҲОИ ОН

*Обод ба ақл гашт гардун,  
В-озод ба ақл гашт Луқмон.  
(Носири Хусрав)*

##### §46. Моҳияти назарияи тарбия ва нерӯҳои пешбарандай он

Назарияи тарбия як фасли мухими илми педагогика мебошад, ки моҳият, мафхумҳо, қонунҳо, принсипҳо, қоидаҳо, мазмун, методҳо ва шаклҳои ташкили кори тарбияи хонандагонро мавзӯи омӯзиши худ қарор додааст. Ин фасли педагогика аз ҷиҳати ақлӣ, ахлоқӣ, меҳнатӣ, зебопарастӣ, иқтисодӣ, ҷисмонӣ ва экологию ҳуқуқӣ ташаккул додани шаҳсияти хонандагон, роҳҳо ва усулҳои дар онҳо пайдо қуонидани ҷаҳонбинии пешқадами илмиро шарҳу эзоҳ медиҳад. Донистану фаҳмидани назарияи тарбия, қонуниятҳои он, методҳо ва шаклҳои ташкили ҷараёни тарбия ба муаллим кӯмак медиҳад, ки вазифаҳои душвори тарбияи насли наврасро сарбаландона ва дар мӯҳлатҳои муайяншуда ба иҷро расонад.

Таърихи назарияи тарбияро варактардон кунем, ҳоҳем дид, ки ақидаҳои гуногун доир ба тарбия басо бисёр буданд. Як қисми назарияҳо бо мурури замон кӯҳна шуда аз байн мерафтанд, назарияҳою таълимотҳои нав ба вучӯд меомаданд. Оид ба моҳияти ду ҷараёни педагогика -- тарбияи авторитарӣ ва тарбияи инсонгарӣ (гуманистӣ) дар §3 ҳамин китоб маълумот дода будем.

Соҳибиستикдол гардидани Ҷумҳурии Тоҷикистон 9 сентябри соли 1991 имконият фароҳам овард, ки дар кишварамон назарияи тарбияи миллӣ ба вучӯд оварда шавад. Ин назария дар асоси талаботҳои Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва қонуни ҷумҳури «Дар бораи маориф» ба вучӯд омад, ки ақидаҳои педагогии пешқадами гузаштагон ва мусоири ҷаҳониро ба назар мегирад. Имрӯз бо тақозои давру замон дар асоси нишондодҳои давлати соҳибиҳтиёру озди Тоҷикистон назарияи тарбияи миллӣ шарқиёна дар муассисаҳои томактабӣ, мактабҳои таҳсилоти умумӣ, миёнаи касбӣ ва олий бомуваффақият ба амал ҷорӣ мешавад. Ба назди таълиму тарбия вазифа гузашта шудааст, ки тамоми қувваю нерӯи

чомеа ба тарбияи шахсиятҳои ҳаматарафа инкишофёфта равона карда шавад, то ки онҳо ба бунёди давлати ҳуқуқбунёд, демократӣ ва дунیявии тоҷикон дар Осиёи Марказӣ қодир бошанд.

Дар мактабҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон таълиму тарбия дар як вакт иеш бурда мешавад, яъне ба хонандагон ҳам таълим медиҳему ҳам тарбия. Ин маъни онро надорад, ки таълиму тарбия як чиз боинад. Таълим ё омӯзишро ҷузъи тарбия ҳисоб қунанд ҳам, вале бо ҷонде ҳусусиятҳо аз таълим фарқ меқунад. Шахсияти одамий дар натиҷаи тарбия, ки аз мавлуд оғоз гардида як умр давом ҳоҳал кард, ташаккул дода мешавад. Таълим бошанд, асосан вакти мактабхониро дар бар мегирад. Ҳарчанд, ки ҳама гуна амал дар синф ҳарактери тарбиявӣ дорад, аммо таълиму тарбияро як ҳисобидан дуруст нест. Пас, тарбия аз таълим чӣ фарқ лорад?

Пеш аз ҳама, кори тарбия басо мураккабу душвор аст, ҷониши:

1. ба бача оилаҳо, мактабҳо маҳаллаву гурӯҳҳои одамон таъсири гуногун мебахшанд;
2. бачаҳо бошанд, аллакай то дараҷае ақидаву одатҳо, кӯшишу ҳаловат бурданро пайдо кардаанд;
3. ҳолати ботинии хонандагонро фаҳмидан мушкил аст. Ҳатто ҳуди хонандагон баъзан гуфта наметавонанд, ки ҷаро ба ҷунин ვაғъ афтодаанд;
4. натиҷаҳои ин ё он амали педагогӣ ҳархела шуда мегавонад. Ҷеро таъсири он ба ҳамаи бачагон якхела нест;
5. қӯдак мудом ба машғулиятие банд аст, лекин ба ин нигоҳ Ҷонкарда тарбия мегирад.

Баҳри пешрафти назарияи тарбия, ҳаллу фасли масъалаҳои дунивортарини корҳои тарбиявӣ ҳодимони давлатӣ ва олимони маъруфи замони шӯравӣ Н.К. Крупская, А.В. Луначарский, Н.Н. Блонский, С.Т. Шатский, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский ҳиссаси бузург гузоштаанд. Дар асарҳояшон накши тарбияро дар бунёди замони наънишон дода буданд.

Дар ташаккули шахсият ва тарбияи он на танҳо шароиту мухит, ғалики боз мавқеи ў дар ҳамин шароиту мухит, муносибаташ бо онами атроф аҳамияти маҳсус дорад. Бинообар ҳамин тарбия ҳамчун ҳодисаи ҷамъиятий талаб мегузорад, ки ҳаёти бачагон дуруст ташкил карда, фаъолияти гуногунсоҳи онҳо ба роҳ монда шавад. Агар кор ҷунин сурат гирад, ҷараёни тарбия натиҷаи дилҳоҳ ҳоҳад дод.

Чамъият меҳоҳад, ки шахсияти мукаммал ё баркамолу ҳамаҷониба инкишофёфта ташаккул дода шавад. Мояти кори тарбияйӣ ба ҳалли ҳамин вазифа равона карда шудааст.

Дар ҷараёни тарбия ду тараф – тарбияттару тарбиятгир ҳастанд. Тарбиятгар раванди тарбияро ташкил намуда, чун роҳбари он амал мекунад ва шахсияти тарбиягирро низ фаъол месозад, чунки роҳбари кори тарбияйӣ барномаи амалиётро мувофиқи мақсади тарбия мураттаб сохта, шаклҳои кор, роҳҳо ва усулҳои даркориро интиҳоб мекунаду истифода мебарад. Вай хуб медонад, ки ба тарбия омилҳои сершумор таъсир мерасонад. Шахсияти қӯдак бо таъсири мактабу оила, ахли ҷамъияту мухити ҷамъияти ба вучуд меояд. Дараҷаи ин таъсир хеле гуногун, бавосита ё бевосита шуда метавонад. Одамон, ҷизҳо, ҳодисаҳо ва пеш аз ҳама, волидону педагогҳо – ҳама тарбия мекунанд.

Ба кори тарбияйӣ мактаб ва муаллимон роҳбарӣ мекунанд, ба волидону ахли ҷамъият донишҳои педагогӣ дода, онҳоро аз сирру асрори кори душвори тарбияйӣ воқиф мегардонанд. **Маълумашон менамоянд**, ки раванди тарбия бештар бо кори дигар – азнаттарбиякунӣ дар як вақт бурда мешавад. Азнаттарбиякунӣ воситаест, ки бо ёрии он хислатҳои манғии шахсият бартараф карда ё барҳам дода мешавад, ки бо таъсири баъзе атрофиён пайдо шудааст.

Тарбия, ки таъсиррасонӣ ба шахсият аст, торафт инкишоф намуда, ба дараҷаи баланди ҳуд мерасад ва ҳудтарбиякуниро ба вучуд меорад. Ҳудтарбиякунӣ фаъолияти ботинии шахсият мебошад. Ба воситаи он ҳар кас дар ҳуд сифатҳои ба ҷамъият муғидро пайдо қунонда, такмил медиҳад ва камбудиҳояшро бартараф месозад. Тарбия шаҳсро доно ва тавоно ҳоҳад намуд, ҷунони ки Абулқосим Фирдавсӣ гуфтааст:

*Тавонो бувад ҳар кӣ доно бувад,  
Зи донаи дили тир барно бувад.*

Тарбия инкишофи қӯдакро вусъат мебахшад, ҳудаш ҳам якранг намемонад ва баробари тарбиятиранда дигаргун мешавад, тағиیر месбад. Яъне инкишоф мекунад. Ба ин маънӣ шаҳсоне, ки тарбияро инкишоф мефаҳманд, ҳакиқатро мегӯянд ва дар ин масъала ҳочат ба баҳсу мунозира нест.

Ҳангоми тарбия қӯдак ба олами мураккаби атроф шинос шуда, ба муносибагҳои беохиру сершумор шурӯъ менамояд. Ин ҷиҳатро 150

дар чараёни тарбия ба назар нагирифтан мумкин нест. Тарбия нинсон медиҳад, ки чизҳои олам тафирёбанд, серҳаракат, гоҳ-гоҳ нишбатан сустҳаракат, мутобиқшаванда мебошанд. Аз ҳамин лиҳоз ягон воситай тарбия ҳам доимӣ шуда наметавонад, зеро кӯдак дигаргун мешавад, алокаву муносибатҳои нав пайдо мекунад ва бинобар ҳамин вазифаҳои тарбия низ торафт мураккабтар шуда, талабот ба насли наврас афзудан мегирад.

Дар чараёни тарбия чанд зиддиятҳоро дучор мегардем. Яке аз чунин зиддиятҳо байни талаботе, ки ба тарбиягирандагон пешниҳод карда мешавад ва омодагию дарачаи инкишофи онҳост. Одатан талабот зиёду хонандагон онҳоро комилан риоя карда наметавонанд.

Зиддиятҳо қувваи пешбарандаи чараёни тарбия маҳсуб мешавад. Онҳоро ба зиддиятҳои берунӣ ва дохилӣ чудо кардан мумкин аст. Зиддиятҳои берунӣ дар байни қоидаҳои мавҷуда ва рафтори одамони гирду атроф намудор мегардал. Ҳодисаҳоеро хонандагон баъзан мушоҳида менамоянд, ки ҳамсинфҳо, ҳатто қалонсолон хилоғи қоидаҳои одоб амал мекунанд. Мисоли дигари зиддияти берунӣ ин байни талабҳои берунӣ ва рафтори худи мактаббача ба ҷашм мерасад.

Маълум аст, ки бо баланд шудани сатҳи зиндагии аъзои ҷамъият, зӯр шудани таъсири аҳбори оммавӣ, зиёд гардиҷани вакти ҳолӣ инкишофи фикрӣ, ҷисмонии падару модарон низ пеш меравад ва ин ба тарбияи фарзандон бетаъсир намемонад. Гоҳо ин чиз ба тарбия таъсири манғӣ мерасонад. Муаллими на танҳо синҳои болӣ, балки хонандагони хурдсол ҳам ба душвориҳо, қаҷфаҳмиҳо дар кори тарбиявӣ дучор меоянд, ки сабаби асосӣ тасаввуротҳои соҳтаю бофта дар бораи ҳаёт, суханони подурусту шарҳи ғаразниҳи ҳодисаҳо мебошанд, ки боиси пайдоиши фаҳмишҳои нокис дар ҳусуси ҷамъият ва месъёрҳои аҳлоқӣ мешавад.

Муаллим дар чунин ҳолат бо хонандагон доир ба масъалаҳои душворфаҳм сӯҳбатҳо бояд гузаронад.

Хонандагони мактабҳо дар айни замон сулҳу сулҳдӯстӣ, вахдат, меҳнат, муомилаи хуш, волидон, китобҳо, машгулиятаҳо ҷонибро азиз мешуморанд. Ин хуб аст. Вале он чиз ташвишовар мебошанд, ки дикқати бачагонро чизҳои қимматбаҳо, қолинҳо, маҳсулоти заргарӣ, автомашинаву магнитофону либосҳои камёғӣ чилиб месозанд. Дар байни онҳо тоҳо мешунавед, ки метгӯянд:

«бузург шавам, чунон коре меёбам, ки даромади калон дошта бошад», «дилам шоху худам вазир гуфта хамаи корро мекунам» ва гайраҳо.

Лозим меояд, ки муаллимон дар ҷараёни тарбия ба ҷиҳатҳои манғии пайдошуда хислатҳои хуби инсонӣ – рафоқат, колективизм, боварӣ доштан ба фардои нек, меҳнатдӯстӣ, аҳлоқи ҳамида, ташнаи дониш буданро мӯкобил гузоранд.

Як қатор зиддиятҳои дохилий дар кори тарбия ҳастанд. Зиддияти байни ҳоҳиши ва имкониятҳои ҳонанда аз ҷумлаи онҳост, ки дар одобаш зохир мегардад: вайда дода, вафо намекунад, ба кор шурӯъ карда то охир намерасонад. Ин зиддият ниҳон ҳам мемонад, агар ҷунин шавад, дар ҷараёни тарбия ҷанҷол рӯй медиҳад. Зиддияти байни талабот ва роҳҳои қонеъ гардонидани он низ маинбаи инкишофи шахсият аст. Агар талаботи ҳонанда бо ҷизе ё амале ба дараҷаи лозими қаноатманд қунонда шавад, зиддият аз байн меравад.

Ҳамин тарик, зиддиятҳоро бартараф намуда, шахсият ба зинаи баландтари инкишоф мерасад, сифатҳои нав пайдо мекунад, ба ҳалли масъалаҳои душвортар тайёр мешавад. Агар зиддият сари вакт бартараф карда нашавад пешрафти шахсият суст мегардад. Сабаби мавҷудияти зиддиятҳоро наёбад, он тезутунд шудан мегирад ва инкишофро бозмедорад.

#### **§47. Қонуниятҳои мухимтарини тарбия**

Ҷараёни тарбия дар асоси қонуниятҳои маҳсус ташкил карда мешавад. Ин қонуниятҳо ҷиҳатҳои мухимтарини алоқаҳои дохилию зарурии байни сабабу оқибатҳоро ифода мекунанд, ки бидуни онҳо инкишофи минбаъда ба амал намеояд. Қонуниятҳои ҷараёни тарбияро талаботи ҳаёти ҷамъияти, моҳияти иҷтимоӣ ва табии доштани одамон ба вучуд овардааст.

Тарбия дар асоси талаботи иҷтимоию иқтисодии мамлакат ба роҳ монда мешивад. Танҳо ҳамин асоси устувор ба амал баровардани мақсади тарбияро имконпазир месозад ва ба ташаккули одами ҳамқадами замон, оқилу доно, ҷисман солим мусоидат карда метавонад. Шахсият дар ҳуд муносибатҳои ҷамъиятиро таҷассум менамояд. Ҳар фард маҷмӯи хислатҳои ба ҷамъият муғифро мӯчассам карда, ба меҳнат, маърифат ва муомила бо дигарон шуғл меварзад.

**МУОМИЛА.** Муносибати одамонро бо дигарон, бо олами атроф нишон медиҳад. Бачай хурдсол ҳам ба муомила ва муносибат эхтиёч дорад, чунки дар чамъияте ҳаёт ба сар мебараад, ки пур аз ходисоту чизҳо буда, муносибат бо онҳо зарур мебошад. Бозичаҳое, ки кӯдак ба даст мегирад, воситай муомилаи вай бо қалонсолон шуда метавонад. Яъне кӯдак бо қалонсолон муроҷиат намуда на танҳо мадад мегирад, балки эхтиёчи ба муомила доштаашро ҳам қонеъ мегардонад.

Муомила хели маҳсуси фаъолият аст, ки бо шахси дигаре амалий гардонида мешавад. Ҳондан, дарстайёркунӣ, сӯҳбат, сайруганини якҷоя фаъолиятҳо мебошанд, ки тарзи муомиларо бо дигарон нишон медиҳанд.

Барои хурдсолон муомила воситай муҳимест, ки бо мадади он ҳамсолон ва худашонро дониста мегиранд. Бо шарофати муомила бачагон мавқеи муйаянеро дар байни ҳамсолон ишғол меқунанд. Ҳонандагони хурдсол ишғол ба танҳой якҷоя буданро бо дигарон дӯст медоранд. Инро мушоҳида кардан душвор нест. Иштирок ба корҳои чамъиятии фоиданок ҳамин ҳусусияти бачагонро ривоҷу равнақ мебахшад. Аз ин ҷо, ки ҳонандагони хурдсол бо азму субот супоришҳои чамъиятиро иҷро меқунанд.

Муомила дар колектив муносибати байнӣ якдигарии бачагон буда, дар рафти фаъолияти якҷоя инкишоф меёбад ва ҳар ҳонанда таҷриба андӯхта тадриҷан ба шаҳсият мубаддал мегардад.

**ФАЪОЛИЯТ.** Одам меҳнаг ва муомила карда, чизҳои бисёри воқеяятро мефаҳмад. Шавқу завқ, ҳиссиятни бедор гашта, таълаботҳои нав пайдо меқунонад, ироди ва қувваташро зӯртар мегардонанд, ки барои инкишоф ва камолоти шаҳсият ҳеле заруранд. Агар аз нуқтаи назари педагогӣ фаъолият дуруст ба роҳ монда шавад, намудҳои асосии фаъолият баҳри ташаккули шаҳсият воситай раванди тарбиявӣ шуда хизмат меқунад.

Фаъолият на танҳо бояд ба чамъият фоиданок бошад, балки ҳуди ҳонандагонро низ қаноатманд гардонад. Ба он масъала ғарбиҳои додан лозим аст, ки кӯдак чӣ кор меқунад, онро чӣ тавр аинҷом медиҳад ва дар вакти кор ў чӣ тавр тағйир меёбад ва ба чӣ ионӣ мегардад, бо атрофиён чӣ гуна муносибат дорад.

Дар ҳаёти мактаббачагони хурдсол фаъолияти бозӣ мавқеи маҳсусро ишғол меқунад. Аксарияти онҳо бозиро дӯст медоранд.

«Барон бачагон бозӣ воқеиятест хеле ациб, назар ба оне, ки ӯро иҳота намудааст. Вай ба ӯдак маҳз барои он ачибтар аст, ки фаҳмотар мебошад ва фаҳмотар аз он сабаб аст, ки кисман бунёдгараш худи ўст» -нависта буд К.Д.Ушинский<sup>11</sup>.

Бозӣ торафт мураккаб мешавад. Вай чун фаъолияти ӯдак дар оила ё муассисаи томактабӣ оғоз мейбад. Аввал бозӣ гӯё тақлидкорист ба қалонсолон, дертар муносибати байніҳамдигарии одамон, қоидаҳои одоб, меъёри рафтторро акс менамояд. Дар солҳои мактабхонӣ бачагон ба бозиҳои нақшнок, коллективӣ рағбат зоҳир менамоянд, ки эҳсосоту идроқ, хаёлоту тафаккурро равнақ бахшида, майлу ҳаваси иҷро намудани талаботи қоидаҳои ахлоқиро пайдо мекунонад.

«Ӯдак дар бозӣ чӣ хел бошад, вакте ки қалон шавад, дар корҳам ҳамон тавр мешавад», -гуфта буд А.С.Макаренко. Гарчанде ки бозӣ бештар иҳтиёриву меҳнат мачбурист. Бозӣ зоҳиран осон намояд ҳам, дар асл бозингар ба он тамоми қувва, ақл, сабру токат, муташаккилии худро ба кор мебарад.

Бояд дар хотир дошт, ки на ҳама гуна бозӣ воситай тарбия мебошад. Педагогҳо тавсия медиҳанд, ки бачагон торафт бештар ба меҳнат ҷалб карда шаванд, чунки минбаъд ҳатман бозӣ бо меҳнат иваз мешавад, ҷои бозиро бояд меҳнат дар зиндагӣ бигирад.

Як намуди дигаре фаъолияти ҳониш мебошад, ки асоси онро корҳои фикрӣ ташкил менамояд.

Донишро ҳангоми бозӣ ва меҳнат ҳам гирифтган мумкин аст. Лекин донишҳои амикро таълим ёд медиҳад. Донишҳои муназзам фарқи чизҳоро, ба гурӯҳҳо чудо кардани онҳо, бо нутқ ифода намудану ба ҳаёт татбиқ карданашонро меомӯзонад.

Ҳонандагон ба мактаб барои донишгирӣ меоянд. Ҳониш кори ҷиддӣ, фаъолияти муфиди ҷамъиятист. Ҳусусияти ҳонандагони ҳурдсол ҷунин аст, ки онҳоро машгулиятҳои қӯшиши иродавӣ, кори фикрӣ, бартараф намудани душвориҳо меҳостагӣ бештар ва машғулиятҳои монанди дар муассисаҳои томактабӣ истифода мешудагӣ камтар ба худ ҷалб месозанд.

**ФАЪОЛИЯТИ МЕҲНАТӢ** дар ҳаёти одамон нақши бузургтарро дорост. «Меҳнат нақунӣ, роҳат набинӣ» мегӯяд ҳалк. Ҳонандагон намудҳои гуногуни меҳнатро машқ карда, бо баробари душворниавии меҳнат ва такмили он худашон инкишоф мейбанд, ба камол мерасанд, шахсияташон ташаккул мейбад.

Одамон аз волидайн ягон сифати ахлоқӣ ё иродавиро мерос намегиранд. Ин сифатҳо дар рафти фаъолият тарбия карда, инкишофу ташаккул дода мешавад. Баъзан дар бачагон муносибати манифӣ нисбат ба меҳнат пайдо мешавад. Албатта, ин бесабаб нест. Муаллим сабабҳоро муайян намуда, бачагонро ба фаъолияти меҳнатӣ ҷалб кунад, онро дуруст чун воситаи тарбия ташкил намояд, камбудиҳоро дар ин бобат пешгирӣ карда метавонад.

Аз суханони болой муҳимтарин қонуниятиҳои ҷараёни тарбия бармеоянд.

1) Самаранокии ҷараёни тарбия бо ҳамин муайян мешавад, ки то қадом дараҷа мувоғики мақсад муносибатҳо ба соҳаи муомила ва соҳаи фаъолияти мушахҳас дуруст ташкил карда шудаанд. Ба гурӯҳи якум муносибатҳои ҷамъиятӣ-сийёй, ахлоқӣ, ҳукуқӣ, байни шаҳсиятҳо, байни колективӣ ва доҳили колективӣ даҳл доранд. Ба гурӯҳи дуюм муносибатҳо ба ҳониш, ба кори фоиданоки ҷамъиятӣ, ба корҳои ҳархелаи эҷодӣ, ба варзиш ва гайраҳо доҳил мешаванд.

Кайҳо олимон маълум кардаанд, ки эҳтиёҷмандӣ намуди асосии муносибати одам ба воқеяти атроф мебошад. Аз қаноатманд гардондан ё нагардонидани эҳтиёҷот арзи вучуд доштану ҷои одам дар ҷамъият вобастагӣ дорад.

2) Самаранокӣ ҳамон қадар баланд мешавад, агар ҷараёни тарбия ҳамон қадар бештар ҷиҳатҳои эҳтиёҷмандӣ-ҳоҳиши шаҳсиятро ғанӣ гардонад ва аз нав созад, фаъолиятнокии ақлӣ ва эҳсосотию иродавии ҳонандаро ривоҷу равнак баҳшад.

«Ҳусн ҳусн неву одоб ҳусн аст» мегӯянд. Симио ҳақиқии шаҳсият дар кирдору амалиёташ ҳувайдо мегардад. Кирдору амалиёт барои кӯдак ҳамон вакт ҳос мешавад, ки агар ў онҳоро борҳо такрор намояд, дар натиҷаи таҷриба боварӣ ҳосил кунад, ки қондаҳои меъёрҳои фаҳмидау азхудкардааш дурустанд. Масалан, борҳо ба ҳонанда дар бораи аҳамияти меҳнатдӯстӣ сӯҳбат кунад ҳам, натиҷаи дилҳоҳ ба даст намеояд. Ин ҳол то он даме илома ҳоҳад ёфт, ки ҳудаш таъсири меҳнатро ҳис накунад, ҳастаҳол нағардад ва аз меҳнат шодикунон ҳаловат набарад.

3) Самаранокии ҷараёни тарбия басо меафзояд, агар он ҷиҳатҳои мавҷудаи шаҳсиятро ба ҳаракат дароварда, ягонагии шуур, рафтор ва фаъолияти ҳонандагонро таъмин кунад.

Моҳияти кори тарбияйӣ дар гуфтугӯй бо кӯдак набуда, дар ташкили ҳасти ўст. Одамизод дар вакти фаъолияти гуногун,

дар меҳнати шууронаи эҷодӣ ташаккул мейбад, рушду камол мекунад ва ба балогат мерасад. Ҳуллас, кори тарбиявӣ пеш аз ҳама ташкилотчиист дар ташкили ҳаёти тарбиягиранда.

Баъд аз муддати тӯлонӣ, бисёр карат тақрору машқ карданҳо шахсият малака ва одатҳои рафтори дурустӣ пайдо мекунад, риояи одатҳоро қарзи худ мешуморад ва онҳоро иҷро накунад, азоби рӯҳӣ мекашад. Ҳар қадар бештар одам одатҳои хуби рафтору амалҳои начибро дошта бошад, ҳамон қадар зиндагониаш бехтар ва пурмазмун ҳоҳад шуд.

Аз ҳамин сабаб А.С. Макаренко қобилияти худнигаҳдориро сифати муҳимтарини одам ҳисоб мекард. Шахсе, ки аз рӯи зарурият ҳудро нигоҳ дошта наметавонад, мисли мошинаи вайрон аст, гуфта буд ў. Чунин ҳислатҳоро ҷараёни тарбия пайдо мекунонад.

Ҳамин тавр, қонуниятҳои тарбия робитаи байни омиљои таъсиррасонӣ, шароитҳо ва натиҷаи ҷараёни тарбиявиро инъикос менамояд. Таҷрибаи кори тарбиявӣ исбот кардааст, ки натиҷаи муносибатҳои ба вуҷуд омада, таъсири омиљои гуногуни тарбиявӣ, ҳудтарбиякунӣ ва гайраҳо муваффақияти тарбияи дуруст мебошад.

#### **§48. Усулҳои тарбия**

Мураккаб будани ҷараёни тарбия тақозо менамояд, ки ҳангоми ташкили он усулҳои муайян риояи карда шаванд. Усулҳо дастури амалиёти муаллиму мураббист. Тахти мағҳуми усулҳои тарбия нуктаҳои асосӣ ва такъяҳои мефаҳманд, ки мундариҷа, услубҳо, ташкили ҷараёни тарбия ва ҳатто муносибатҳои байни мураббихову тарбиягирандагонро ба тартиб медароранд. Доностани усулҳо ба педагог ёрӣ мерасонад, ки ба натиҷаи раванди тарбия баҳои сазовор дигад. Тарбияи мусоир истифодаи усулҳои алоқамандии тарбия бо ҳаёт ва меҳнати ҳаррӯза, тарбияи шахсият дар колектив, ягонагии талабот ва эҳтироми шахсияти кӯдак, пайдарҳамӣ, муназзамӣ ва ягонагию муттасилии таъсиррасонии тарбиявӣ, пайвастагии роҳбарии педагогӣ ба инкишифи ташаббускорӣ ва мустакилияти тарбиягирандагон, мувофиқати тарбия бо ҳусусиятҳои синну солӣ ва фардии хонандагонро дар назар дорад.

Алоқамандии тарбия бо ҳаёт ва меҳнати ҳаррӯза. Ин принцип талаб мегузорад, ки хонандагон бо ҳаёт ва меҳнати бунёдкоронаю созаидагии ҳалқамон аз наздик шинос карда шаванд. Комёбииҳои меҳнатию иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва маънавии мардум

дар солҳои истиқлолият имконият дод, ки ҳаёт дигаргун гарлад, обрӯи давлатамон дар байни давлату кишварҳои олам рӯз аз рӯз баландтар шавад. Дар рафти тарбия бачагони имрӯза бо ёрии ҷорабинҳои тарбиявӣ дарк менамоянд, ки худро ба меҳнати ҳаёт омода созанд, барои ин соҳиби қасбу ҳунар шудан лозим аст. Агар қасбу ҳунари барои ҳуд муносибро интихоб қунанд, ба ҳалку Ватан бештар нафъ оварда метавонанд. Муаллимон на танҳо ба ҳонандагон, балки бо падару модарон низ бояд аҳамияти меҳнати фоиданоки ҷамъиятӣ ва талаботи замонро нисбати ин масъала фаҳмонанд, то онҳо шарики ҳаёт ва меҳнат дар ҷамъият бошанд.

Ҳаёт бо суръат пеш меравад. Илм ва техника тараккӣ меқунад. Ҳар рӯз мошинаву меҳанизмҳои нав ихтироъ шуда истодааст. Бо онҳо бояд шаҳсиятҳои донишманд кор қунанд, ки маданияти рафтори ҳуб дошта бо соҳаи санъату қишоварзӣ сарфаҳм раванд. Имрӯз ба корҳои ҷамъиятӣ, ҳудхизматрасонӣ, қӯмак ба корхонаву шаҳсони алоҳида ширкат варзида ҳонандагонро ба кору зиндагӣ тайёр кардан имконпазир аст.

**Тарбияи шаҳсият дар колектив ва ба воситаи колектив.** Дар қишиварамон ҳама дар колективҳо зиндагӣ, таҳсил ва кор меқунанд. Шаҳс ҳатман узви ягон колектив аст. Дар колектив дӯстӣ, ёрирасонӣ ба яқдигар қасро қувват мебаҳшад. Ваҳдат ва ягонагӣ ҳама гуна кор ва вазифаҳоро осон менамояд. Аз як гиребон сар баровардан ҳамин маънои дар колектив буданро тарғиб меқунад.

Аз иттифоқи мӯрҷагон ғоғилий магар,

Ки шери жаёнро бидаронанд пӯст, -гуфтани шоир Сайидон Насафӣ беҳуда нест.

Педагогҳои машҳур аҳамияти колектив, тарбияро дар инкишофи шаҳсият хеле ҳуб нишон додаанд. Онҳо қайд мескарданд, ки шаҳсият дар колектив тарбия мегирад, дар фаъолияти якҷоя бо лигарон муносибатҳои ба ҳамдигар пайвастагӣ, масъулиятнокӣ дар муносибати ҳамсолон пайдо мешавад. Колектив ба шаҳсият ва шаҳсият ба колектив таъсир ҳоҳад расонд.

**Ягонагии талабот ва эҳтироми шаҳсияти бача.**

Недағоф ба назди тарбиягирандагон талабҳо мегузорад ва ғалибҳояни иҷро мегардад. Ин талабҳо ба муносибати нек бояд явос гузорад. Шароити мӯътадили тарбиявӣ ва муносибати ҳуш

тарбияро самарабакш менамояд. Тарбиягираunda хоҳ хурдсол бошад ва хоҳ дар синфҳои болой хонад, мураббӣ вазифадор аст, ки ба ў бо ҳурмат муносибат намояд, ҳеч гоҳ ҳуқуқҳояшонро поймол насозад. Аз тарафи дигар, ба ў аз ҳад зиёд меҳрубонӣ, таҳқири дагалмуомилагӣ накуниад, лақаб намонад, дар ҳаққаш ҷазои ҷисмониро раво набинад.

Дар ин ҳусус А.С.Макаренко нависта буд: «Агар ягон қас моҳияти гузаронидани таҷриба педагогиамро пурсад, дар шакли муҳтасар ҷавоб медодам, ки ба одам то мумкин аст бештар талабот гузоштан ва то мумкин аст бештар нисбати ў эҳтиром зохир намудан лозим».

Педагог ҷиҳатҳои мусбати шоғирдашро пайдо карда тавонад, ба бовариаш ноил шавад, минбаъд бо ин кораш хонандаро ба ҳудтарбиякунӣ раҳнамун месозад.

**Пайдарҳамӣ, мунаzzами, ягонағию муттасилии таъсиррасонии тарбиявӣ.** Усули мазкур талаб меқунад, ки кори тарбиявӣ соҳтори мунаzzами педагогӣ дошта бошад ва қисмҳои таркибию унсурҳои он дар ягонагӣ ба амал бароварда шавад. Ба ҷараёни тарбия набудани алоқамандӣ байни ҷорабиниҳо, тартиби кор, тасодуфӣ ва ба ҳамдигар мувофиқат надоштани ҷораҷӯҳо зарар дорад, чунки мураттабиро вайрон карда, таъсиррасонии педагогиро суст мегарданад. Таҷриба сабит месозад, ки дар гузоштани талабот ба хонандагон байни мактабу оила фикрҳои муҳталиф ҷой доранд. Муаллим талаберо гузорад, волидон онро ба фарзандон дигар хел маънидод меқунанд ё ба талаб зид мебароянд. Ҳилоғи яқдигар кор бурдани муаллимон низ мушоҳид мегардад. Азбаски дар кори тарбиявӣ одамони бисёр ширкат меварзанд, зарур аст, ки пайдарҳамӣ риоя шавад, як ҷорабинӣ давоми дигаре бошад ва аз ягон тараф ҷорабинии қаблан гузаштаро пурра созад, дараҷаи одоби хонандагонро баландтар бардорад.

**Пайвастагии роҳбарии педагогӣ ба инкишофи ташаббускорӣ ва мустақилияти тарбиягирандагон.** Маълум аст, ки нақши педагогҳо дар ҷараёни тарбия бузург аст. Дар байни онҳо устодони кори тарбиявӣ сершуморанд. Роҳҳои таъсиррасониро онҳо ба хонандагон хуб медонанд ва ба аҳли ҷамъият, падару модарон, роҳбарони синфҳо, муаллимони ҷавон маслиҳатҳои муғиди ҳудро дарег намедоранд.

Тарбия сабаби инкишоф аст. Ҳусусан дар ҳамкорӣ бо ҳамдигар иштирокчиёни кори тарбиявӣ хислатҳои нек, аз ҷумла ташаббускорӣ

ва мустакилиятро бояд дар онҳо вусъат баҳшанд. Ташиббускорон ва дар иҷрои супоришҳо мустакилият доштагонро намунаи ибрат ва таклид ба дигарон гардонанд. Манъкуниҳои сершуморро дар тарбия фоида набаранд, то ки садди роҳи ташаббусҳо ва кори мустакилонаю эҷодии хонандагон нашаванд.

**Мувофиқати тарбия бо ҳусусиятҳои синнусолӣ ва фардии хонандагон.** Ин усул талаб мекунад, ки мазмун ва шаклҳои кори тарбиявӣ бо назардошти ҳусусиятҳои синну солӣ, таҷриба ҳаётӣ, қувваю имкониятҳои хонандагон пеш бурда шавад. Ҳарчанд онҳо ҳусусиятҳои умумӣ доранд, боз аз якдигар аз ҷиҳати инкишоғ, дониш ва одобу рафтор бо тафовутҳои зиёде фарқ мекунанд, яъне хонандагон ҳусусиятҳои фардии фарқунандай ҳудро моликанд. Муаллим бояд донад, ки завқу ҳаваси шогирдаш чӣ гуна аст, ба чӣ рагбат дорад ва шаклу воситаҳоеро дарёб намояд, то вайро қонеъ гардонда, бо ҳамин сифатҳои ҳамидаи ўро ташаккул дихад. Донишҳои мустаҳками педагогӣ ва психологӣ дар ин бобат ба муаллим мадад ҳоҳад кард.

Ҳамин тавр, усулҳои тарбия қоидаҳои тақягоҳӣ мебошанд, ки талабҳои асосиро ба мазмун, услубҳо ва ташкили ҷараёни тарбиявӣ ифода менамоянд. Бачо овардани талаботҳои усулҳо ба тарбиятгар зарур аст.

### **Савол ва супоришҳо барои тақрор**

1. Тарбия чист? Барои чӣ муаллими ҷавон дар кори тарбиявӣ лушворӣ мекашад?
2. Дар бораи ягонагӣ ва фарқияти таълиму тарбия ҷиҳоро медонед?
3. Ба ҷараёни тарбия қадом зиддиятҳо ҳос мебошанд?
4. Қонуниятиҳои тарбия ба самаранокии ҷараёни тарбиявӣ чӣ гуна таъсир мерасонанд?
5. Усулҳои асосии тарбия қадомхоянд?
6. Талабҳои усулҳоро ба ҷараёни тарбиявӣ фаҳмонед.
7. Як машгулияти тарбиявиро дар синфи ибтидоии мактаб мушоҳида кунед. Мавкеи муаллиму хонандаро дар машгулият шарҳ дихед.

## Б О Б И 13. УСЛУБХОИ УМУМИИ ТАРБИЯ ВА ТАСНИФИ ОНХО

*Оқибат ҷӯянда ёбандада бувад.  
(Чаголиддини Рум)*

### §49. Мафҳуми услуби тарбия

Тарзи таъсиррасонии тарбиятгарон ба шуур, хиссиёт, ирода, рафткор ва низоми муносибатҳои насли наврас бо мақсади ташаккулдии шахсияти ҳаматарафа инкишофёфта услуби тарбия номида мешавад.

Услуби тарбияро «воситай таъсиррасонӣ ба шахсият» ҳам мегӯянд. Услуби тарбия аз қисмҳои ҷудогона иборат аст, ки онҳоро **усулҳои тарбия** меноманд. Масалан, муаллим бо ҳонандагон ягои корро иҷро карданӣ бошад, тарзи иҷрояшро нақл мекунад, мефаҳмонад, ки қадом амалро аввал, қадомеро пас аз он анҷом бояд дод. Дар ин маврид накли муаллим чун усули тарбия хизмат менамояд. Услубҳо ва усулҳои тарбия бо ҳамдигар зич алоқаманд мебошанд. Вобаста ба вазъи педагогӣ гоҳе услубҳо вазифаи усулҳои тарбияро ба ҷо меоранду гоҳо усулҳо ҳамчун услубҳои тарбия истифода мегарданд.

Тарбия фаъолияти мураббӣ-муаллим ва ҳонандаро дарбар мегирад. Вай талаб мекунад, ки барои самаранокии раванди тарбия шароити хуби тарбиявӣ фароҳам оварда шавад, то ки ҳонанда ҳам фаъоль бошад, кор қунад. **Шаклҳои ташкили кори тарбиявӣ** маҳз бо ҳамин мақсад хизмат мекунад, ки бо ёрии онҳо фаъолияти колективона ва фардии ҳонандагонро ба роҳ мондан имконпазир аст. Ҷамъомадҳои созмонҳои талабагӣ, маҷлиси синӣ, сафкашиҳои субҳонӣ, кор бо бачагон дар маҳалии зист, корҳои клубӣ аз рӯи шавқу занӣ шаклҳои корҳои тарбиявӣ мебошанд.

Мувофики мақсал ташкил намудани усулҳои услубии ҳалли ягон масъалаи тарбиявиро воситаҳои тарбия меноманд. Ҷизҳои ҳангоми кори тарбиявӣ бо бачагон мавриди истифодашаванда (аёният, китобҳо, садою симо) ва фаъолияте, ки бачагон ба он ҷалб карда мешаванд ва инчунин кинофильмҳо, асарҳои бадей, сухани педагог, бозиҳо, кори ҷамъиятий, варзиш чун воситаҳои тарбия фаровон истифода мегарданд.

Лозим аст, ки муаллим-мураббӣ ин ҷизҳоро аз рӯи низому мақсади муайян ба кор барад, вагарна онҳо воситаҳои тарбия нашуда мемонанд.

Тарбия ҳамон вақт натичаи дилҳоҳ мелиҳад, ки муаллим услугҳо, усулҳо, воситаҳо ва шакӯҳои ташкили ҷараёни тарбиявиро дар алоқамандӣ, моҳирона корбаст намояд. Ҳуб ё бад будани услугҳо, усулҳо ва тайраҳо ба маҳорати муаллим вобастагӣ дорад. А.С. Макарсино нависта буд: «Ҳеч гуна воситай педагогӣ, ҳатто ба ҳама макбулашон, ки одатан дар байнин мо боварӣ, фахмондадиҳӣ, сӯҳбат ва таъсиррасонии ҷамъиятиро чунин меҳисобанд, ҳамеша мутглақо фоидабоҳӣ шуда наметавонанд. Дар баъзе ҳолатҳо воситай басо ҳуб ҳатман бадтарин ҳоҳал шуд».

Муалими таҷрибанок дар ҳар шароит роҳу усулҳои тарбияи ба мақсад мувоғикро муайян карда аз рӯи он фаъолияти тарбиявиро неш мебарад. Инчунин вай қонуниятиҳо, қувваҳои нешбарапдан тарбия, ҳусусиятҳои фардӣ ва дараҷаи дар тарбия доштаи бачагонро дар назар медорад. Услуби тарбия дар ҳолате комёбихо меорад, ки агар он ба ҳели фаъолияти асосии синнусолии бачагон мувоғикат қунад.

Ба синфи якум ҳурдсолон меоянд. Муаллим тарзи рафтор, муомила, барои ҳурмат аз ҷой ҳестан. ҷӣ хел ба муаллим муроҷиат кардан, ба бсрӯи баромадан, ба ҳамдигар ҳалал нарасониданро мефаҳмонад. Аз сабаби он ки ҳонандагон аз ҷиҳати тарбия ғуногунанд, суханони муаллимро ба таври ҳуд мефаҳманд. Гурӯҳс онҳоро иҷро мекунанд, гурӯҳе кисман иҷро мекунанд ва гурӯҳи сеюм иҷро намекунанд. Муаллим гурӯҳи якуми бачагонро таъриф мискунад, ба гурӯҳи дуюм эрдҳояшро мегӯяд, ба гурӯҳи сеюм шарҳ лода маълум менамояд, ки ба суханони муаллим дикқат додан ва тағتابҳояниро иҷро кардан шарту зарур аст.

Ҳамин тавр . дар ҷараёни тарбия тарбиятгар-муаллим услугҳои ғуногунро истифода мебарад ва бояд мавқеи истифодаи онҳоро донад, то ки аз кори тарбиявии ў ҳар фард дар синф ва аҳли синф бархурдор гарданд. Ҳусусияти ҳоси услугҳо бо якдигар алоқаманд будани онҳост, яке бо дигаре ҳамроҳ шуда меравад. Ягои услуг дар алоҳидагӣ, яккаву танҳо истифода наҳоҳад шуд. Масалан, бо бачагони синфи ҳурдсолон доир ба фаъолияте машқ гузаронидани болпед, ба онҳо шарҳ додан лозим, то ба зарурияти иҷрои он боварӣ ҳосил намоянд. Дар ин ҳол услуги машқ идомаи услуги шарҳидӣ мешавад.

## § 50. Таснифи услугхой тарбия

Дар раванди корхой тарбияйвий услугхову восигаҳои 1 уногунро истифола мекунанд, ки онҳоро асосан дар давоми асрҳо ба вучул овардаанд. Як қисми ҳамин услугхову усулҳои тарбияро, ки дар байни ҳалқ маълум аст, хотиррасон менамоем: шарҳлиҳӣ, нақд, сӯҳбат, одаткунонӣ (малккунонӣ), тапкиши ҳаёт мувофиқи тартиби рӯз, ибратнишондихӣ, маслиҳатдихӣ, насиҳатӣ, наидомӯзӣ, боваркунонӣ, илтимоскунӣ, маъқулнуморӣ, таърифкунӣ, изҳори ташаккур, луогӯй, ҳоҳиши роҳи сафед, маънъкунӣ, таънагӯй, гилагузорӣ, ҳудотарӣ, танбехдихӣ, узрітурӣ, зӯроварӣ, масҳарақунӣ, айбунӣ, шармдоронӣ ва ҳайғи ту гуфтани, қоҳишдихӣ, нағрини махкамкунӣ. қасами бад ҳӯрдан, таҳқиркунӣ, ҳаволакунӣ ба ҳукми мардум ва ҳоказоҳо.

Услуб баҳри иҷрои мақсаду вазифаҳои тарбия дар насли наврас пайдо кунопидани муносибатҳои нав бо чизу ҳодисаҳои атроф ва ислоҳ намудани нуқсанҳои олоби бачагон хизмат мекунад. Аз рӯи вазифаҳо услугҳоро ба 1 урӯҳҳои зерин ҷудо кардан мумкин аст: а) услугҳои ташаккули шуури ҷамъиятӣ, б) услугҳои ташаккулдииҳи рафттори ҷамъиятӣ, в) услугҳои рағбатнок гардондани аҳлоқи хонаанд, г) услугҳои худтарбиякунӣ.

а) **Услубҳои ташаккулдииҳии шуури ҷамъиятӣ.** Бо ёрии ин 1 урӯҳи услугҳо ба шуур, ҳиссият ва иролаи хонаандагон таъсири ҳаматарафа расонида, дар онҳо система (низом)-и ақидаву ҷътиқодҳо ба вучул оварда менавад. Ҳамин услугҳо имконият медиҳанд, ки кӯдакон талабҳои ҷамъиятро нисбати насли наврас шууруна дарк намоянд. Шарҳлиҳӣ, нақт, сӯҳбат, ибрат услугҳое ҳастанд, ки шуури ҷамъиятиро ташаккул месдиҳанд.

Шарҳлиҳӣ-услубест, ки истифодаанӣ ҳусусан барои ташаккули ҷътиқодҳои хонаандагони ҳурлосӣ аҳамиятнок аст. Мақсади шарҳлиҳӣ ба кӯдакон фахмонидани афзалияту зарурияти рафттор, ҳодиса, ятои кор ва мазмуни ҷамъиятии онҳо мебонанд, то ки минбаъд ба рафттору муносибати дигарон баҳои арзанда доданро ёд гиранд. Маънои мағфумҳои аҳлоқӣ, иҷтимоӣ ва зебоифаҳмӣ мухтасар, бо мисолҳои ҳаётӣ, бо суханони оддӣ аз тарафи муаллим эзоҳ дода мешаванд. Масалан, дар мактаб, кӯча ва ҷойҳои ҷамъиятӣ чӣ тавр рафттор кардан, ҳурмати қалонсозон, ҳушмуомилатӣ, ширинсухани, дар кӯча шӯҳӣ накардан ва тайраҳоро шарҳ додан аз фоили ҳолӣ нест.

**Накъл.** Сухани муаллим дар кори ташаккули шур ва ахлоқи хонандада ахамияти қалон дорад. Вай мавзүи шавжоварро барои нақл интихоб кунад, бачагон онро бо шавж мештупаванд ва дар онҳо майли интизоминку боодоб шудан пайдо меншавад. Масалан, муаллим дар бораи навбатдории хуби хонашиа, кӯмаке ба қалонсолон, кори киповарзон нақли ҷолиб гӯяд, ба шуури бачагон таъсир намуда, дар онҳо ҳисси ширкат кардан дар ҳамин тунан фаболият ба вучуд меояд. Дар ҳусуси корхое, ки ба хонандагон мавзум мебишад, бисёр сухан рондан зарур нест.

**Сӯхбат.** Бо хонандагон дар мавзӯъҳои муҳталиф сӯхбат оростан равост. Бо ёрии сӯхбат дар шуури кӯлакон доир ба масъалаҳои туигутун мағхум, дониш, фикру мулоҳизаҳо ба вучуд меоранд. Ахамияти услуби сӯхбат дар он аст, ки ҳангоми муҳокима хонандагон фаъол меншаванд, доир ба воқеаҳо (дар бораи рафтгори одамон дар ҷамъият, зебогихои чизҳо ва одоби одамон, қайхонаварлон, наррандагон, даррандагон, олами ҳайвонот ва гайраҳо) донишашон вассеъ мегардад. Сӯхбатро ба хонандагони алоҳида-фардӣ ё бо гурӯҳи хурди 5-бнафараи онҳо гузаронидан мумкин аст.

Ташкили сӯхбат мароқовар ҳоҳад шуд, агар муаллим донишҳои ислитараи хонандагон ва синну соли онҳоро ба эътибор гирад, бо ёрии савол узорӣ завқи бачагонро бедор намояд, ба фикр кардан маҷбур созад, ба баҳсу мупозира водор карда, дар ҳамкорӣ бо лиғарон ҳулюсаҳои дуруст барорад. Вакти сӯхбати ахлоқӣ воситаҳои асий ва технико истифода барад, самараи сӯхбат меафзояд.

**Ибрат.** Дар кори тарбияйӣ обрӯи муаллим ва қалонсолон маҳсусан муҳим аст, чунки хонандагон ба онҳо монанд шудан меҳоҳанд ва дар ҳар бобат ба эшон тақлид меқунаанд. Сабаби асосии тақлидкорӣ кам будани таҷрибаи зиндагӣ ва мавҷуд набудани одатҳои устувори рафтгор аст. Хонандай хурдсол ба рафтгори одамони обрӯманди қалонсол бенигар тақлид менамоянд. Наврасон бошанд, ба хислатҳои муайяни одамон тавҷҷӯҳ зоҳир менамоянд. Дар давраи наҷҷавонӣ дикқаташон ба ҷиҳатҳои ахлоқии одамон беш аз ислӣ равона мешавад.

Тақлидкорӣ кӯлаконро гоҳо ба он бурда мерасонад, ки рафтгорҳои номакбулро аз лиғарон ёд мегиранд. Чанд аз онҳо ба таъсирӣ вайронкунандагони қоидаҳои мактабӣ мемонанд. Ба нағарашон дагалмуомилайӣ, якравӣ, бсанденаги то бентизомии

иљлас як намуди дағарى менамоянд. Баъзан дар синфҳо бачагоне, ки интизомапон бад аст, ба чанд нафар ё турӯҳи хонандагон сардор шуда мегираанд. Бинобар ҳамин муаллимро лозим аст, ки ба талабагон фарки иску балро фаҳмонад, то онҳо факат ба ҷиҳатҳои бехтарин, намунавии лиғарон тақсид кунанд ва ҳамин ҷиҳатҳои хубро қабул намоянд.

Таҷриба нишон медиҳад, ки муаллимону волидон барои нешгирии тақлиди номатлуб манъкуниро роҳи асосӣ медонанд. Манъ мекунанд, ки талаба бо ҳамсинфи бештизомани вонахӯрад. Лекин баръакс мешавад. Ба кори манъ намуда хонанда интиёки зиёдтар зоҳир мекунад. Дар ин масъала аз шитобкорӣ даст бояд қашид. Ҳаётӣ бачаро дар мактабу оила ҷунон ташкил кардан даркор аст, ки он шодию суур бахшад, дилтиру рӯҳафтода накунад. Баъд ҳуди кӯдак нисбати рафтори ношоиста, ҳули қадоми нафрат пайдо менамоянд.

Ибрат аз қадимулайём дар педагогикай ҳалқӣ низ истифода менуд. Паҳару бобоҳоямон фарзандонашонро давъват мекардаанд, ки доимо аз оҷамони нек. донишмандон, бузургворон ибрат гиранд. Онҳо дар бораи ҳаётӣ олимон, адибони машҳур, сарланкарҳо накӯ ривоятҳои асиб гуфта, ҷунунаи ибрат таъкид менамуданд. Бо мисолҳои муниахас қадом рафтор нек асту қадомати бад маънилод мекарданд.

Хуҷас, дар оила шадару модарон, бародару ҳоҷарон ва дар мактаб муаллимон аз ҳар ҷиҳат ба бачагон намунаи ибрат ва тақсид бояд бошанд. Ҳелс мухим аст, ки суханашон аз амалашон фарқ накунад.

К.Д.Ушинский нависта буд, ки набояд тарбия бо тақлидкорӣ ва нусхабардории кӯдакон маҳлуд шуда монад. Ба он поил гардишан даркор аст, ки ҳар шаҳсият ба таври ҳуд ҳос, фарди нотакрор шуда инкимтоф ёбад. Агар тақлидкорӣ бо ҳамин роҳ барад, дараҷаи шууронагӣ ва фаъолиятнокии хонанда торафт баланд шуда рафтан мегирад.

Пас аз истиқтолият ба даст овардани Ҷумҳурии Тоҷикистон 1100 солагии Давлати Сомониён тантанавор ҷаши гирифта шуд, ки он нахустин давлати мутамаркази тоҷикон буд. Тантанаҳои ҷаши ҳисси ифтиҳори мислии мардумро белор кард. Мехру муҳаббатро нисбати давлати имрӯзаи Тоҷикистон, ки моҳи ифтиҳори тоҷикони дунёст, афзунтар соҳи. Дар мисоли ҳаёт ва фаъолияти дохии ҳалқи

точк Исломӣ Сомонӣ мактаббачагон намунаи ибрати худро тарфиганд, ки ҳаменга ў баҳри баҳту саолати ҳалқ муборизаи шадид бурлааст.

Шарти муҳими бо муваффакият неп рафтани корҳои тарбияйӣ чун намунаи ибрат нишон додани бузургони миллат, ҷаҳонбиини вассеъ ва маҳорати сайқалёфтани муаллими синфҳои ибтидой шуда метавонад. Чунин муаллимон дар мактабҳои мо кам нестанд. Оњо дар бораи соҳтмонҳои азими бо сарварии Президент Э.Ш.Рахмонов оғоз гардида дар дарсҳо ва берун аз онҳо маълумотҳо мелиҳанд, талкин менамоянд, ки чун ў оянда баҳри шукуфоии Ватан, ба ҳалқ садоқатмандона хизмат намоянд.

Муаллимони пешқадам аллакайҳо боз баҳри шайравони Қаҳрамонони ҳалқи тоҷик Садриддин Айнӣ, Мирзо Турсунзода, академик Бобоҷон Гафуров ва Эмомалий Раҳмонов шуда ба воя расидани шогирдон ҷорабинҳо мегузаронанд.

### **б) Услубҳои ташаккудиҳии рафтори ҷамъияти.**

Яке аз вазифаҳои мактабу оила тайёр карданни мактабиён ба ҳаёт аст, ки бидуни ташаккудиҳии рафтори ҷамъияти ин вазифаи муҳим инҷро наҳоҳад гашт. Тарбия накарда, яъне ба бачагон фаъолияти ғозӣ, ҳоснии ва меҳнатро ёд наҳода, рафтори ҷамъиятии онҳоро дуруст ба роҳ монанд мумкин нест. Маълум мешавад, ки тарбия ёт долану одат кунонидан аст. Баҳри ёд долани рафтори ҷамъияти услубҳои машқ ва одаткунонӣ, супории хизмат мекунад. Ҳамин услубҳо кӯмак мерасонанд, ки мактаббачагон ҳангоми таҳсил дар мактаб ва тарбияи оизлӣ маҳорату малакаҳои иҷрои кор, одати коркунӣ ҳосил намоянд.

**Машқ ва одаткунонӣ.** Бе машқи ахлоқӣ рафтори дурустӣ аз ҳуд кардани кӯдак имконнозазир аст. А.С.Макаренко тарбияро маниқи рафтор мөҳисобид. Аҳамияти маниқи тарбияйӣ дар он аст, ки гапикили дуруст, оқилонаи ҳаёт ва фаъолияти ғуногунҷабҳои бачагонро дар асоси мсьерҳои қоидҳои ҷамъияти тақозо мекунад. Кӯдакро ба ягон вазъияти фаъолият мегузорем, вай ҳаракатҳои ҳамон фаъолияти маълумро гакрор ба такрор иҷро менамояд, ки ҳамин машқи ахлоқӣ номгирифтааст. Машқ, чунон ки дар ҷараёни гаълим буд, дар кори тарбия ҳам ниҳоят зарур аст. Маниқ ҳусусиятҳои ба ҳуд ҳосро молисаст. Маниқи ахлоқӣ фақат ҷаранганд ба ягон ҳаракату рафтор, такрори он нест, балки ба юр бурдану истифода намудани талабҳои ҳаёт дар вазъияти

туног ун мебошад, ки дар охир тарбият иранда дар вазъяни туног ун таҷрибаи чӣ тавр рафтор карданро ҳосил ҳоҳад намуд. Масалан, муаллим аз хонандагон интизоминок буданро на ташҳо дар вакти ларс, балки ҳангоми танаффусҳо, сафару саёҳатҳо, тамонии филим, шанбеҳиҳо ҳам талаб мекунад. Чунин интизомро на факат муаллим, балки атрофиёни бача - волидон, хеллу табор, ҳамаи муаллимони мактаб, кормандони муассисаҳои беруназмактабӣ талаб намоянд, хонандагон олати дар ҳама ҷо интизоминок буданро ҳосил мекунад. Ин чунин маъни дорад, ки дар асоси машқҳо, одатҳо ба вучуд месоянд. Одат маҳорагу малакаҳои ба эҳтиёҷот табдил гардида аст. Одат аз нуктаи назари К.Д. Ушинский ҳамон ҷараёнист, ки ба воситай он эътиқодҳо ба майл ва фикр ба амал мубаддла гардонда мешавад. Тарбият, ки ба одат тақия мекунад, мустаҳкаму устувор мебошад. Одат бошад табиатан ба тарбия тобеъ аст.

Вазифа аз он иборат аст, ки дар кӯдакон одат, ҳам хислатҳои муғофиро ба вучуд орем. «Олати хуб боигарии маънавии шахсият аст» - гуфга бул К.Д. Ушинский.

Барои бештар гардиши ин боигарӣ лозим аст, ки аз хурӯсолӣ дар бачагон бо таври мунтазам ҷоир ба ташаккули одатҳои мусбат ғамхорӣ зохир карда шавад. Аз ҳаракату амалҳо олатҳо ва аз одатҳо хусусиятҳои характер (одоб) ҳосил мегардад.

Ба ии боял мужссар гашт, ки ҳам дар мактаб ва ҳам дар оила бачагон ҳар корро ташҳо пас аз амри падару модар ё муаллим ие, балки аз рӯи олати худ, аз рӯи ақлу фаросати худ сомон баҳишанд. Корхос, ки кӯдакон бе амру супорин ҳулашон иҷро карда мешаванд, дар ҳаёт басо сершуморанд.

Ташаккулҳии олати наҷиб - фарж накардани сухан ва амали кӯдакон даркор аст. Ваълаву вафо қони конуни доимию ҳаёти қалонсолон бошаду хонандагон ҳам чунин олати гузаштагонро нос доранд.

Барои иҷрои талабҳои услубҳои машқ ва одаткунонӣ тартиби рӯз (режим) дар мактабу оила аҳамияти бузург дорад. Ҳар табонарӯз тартиби муайянӣ ҳаёт ва фаъолияти кӯдакон ҷорӣ карда шавад, ба он оварда мерасонад, ки малакаву одатҳои дар вақти иҷро қардани амалу ҳаракатҳо (стереотипи динамикӣ) пайдо мегардад. Серталабӣ ба иҷрои тартиби рӯз, муайян будани вақти ҳар кор ба наидонии одатҳо сабаб ҳоҳад шуд. Тартиби рӯз

хусусан барои хонаидагони хурисол манфиатбахӣ аст. зеро дар онҳо ҳанӯз муташаккилӣ дар саринтаи корҳо, интизом, ирова ва суботкорӣ устувор нағаштааст ва такрори амалу ҳаракатҳо ин ҳислатҳоро мустаҳкам мекунад. Агар тартиби рӯз мавҷуд на бошад, кӯдак ба ҳоли худ монад, дар натиҷа беинтизомӣ ба вучуд меояд.

Мактаб тартиби рӯзи корӣ дорад, ки иҷрои талабҳои он ба хонаидагону муаллимон ҳатмист. Муаллимон ба роҳбари синф ва волидон дар масъалаи муроҷӣ соҳтани тартиби рӯз мунофиқи шароиту имкониятҳои оила дастӣ ёрӣ дароз мекунад.

**Сунориш.** Дар кори ташаккулдии одобу рафтари ҷамъиятӣ шақипи сунориш, ки талабҳои муаллим-тарбиятгарро ифода месозад, ба назар аён мегардал, зеро кӯдакон аз хурисолӣ ба корҳои ҷамъиятӣ ҷалб карда мешаванд. Муаллимон, роҳбарони синфҳои мактабҳо ба синну сол, майту ҳавас, кувва ва қобилияту ташаббускории хонаидагон ниғариста суноришҳои доимӣ ва мувакқатӣ медиҳанд. Суноришҳои мувофиқи мақсади муайян додандула иҷрои мустақилонаи кор ва ёфтани роҳҳои онро ёд мэдидад.

Аз рӯҳои нахустини ба мактаб омадани кӯдакон ба бавзӯс муаллимони соҳибтарҷиба суноришҳои ҳархеларо месфармоянд: «Иззатмоҳ, дағтарҳоро ба соҳибаш сунор», «Қодир, ҳамин китобро ба китобхона бурда дех», «Собир. ҳамин қоғазҳоро чизга тир» ва тайраҳо.

Муаллим аз рӯи ҷои нишасти бачагон онҳоро ба қаторҳо ҷудо намуда, сарварони қаторҳоро таъин мекунад. Як нафар ба тозағӣ, лиғаре ба нигоҳубини гулҳо, сеюмӣ ба интизоми синф мутасаддӣ карда менинавад. Пас аз дар синф ташкил шудани созмонҳои ташаббатии «Аҳтарон», «Ворисони Сомониён» ва «Сомониён» ба хонаидагон суноришҳои колективӣ ва фардӣ дода ҳоҳад шуд. Гафриҷан дар хонаидагон муносибати дуруст ва масъулият барои иҷрои кори сунориландуда ба вучуд меояд.

Суноришҳои бачагони мактабхонро оҳиста-оҳиста ба зинҷаӣ ва меҳнат дар колектив одат мекунад ва ҳар қадоме ҳудро барои кори синф, мактаб ва ҷамъият манфиатдор эҳсос менамояд.

#### **в) Методҳои рағбатиҳои намудани ахлоқи ҳамида.**

Бо мақсади нурзӯр намудани таъсиррасонии ин ё он омилиҳо ба хонаидагони фаъолтар гаронидани шаҳсияти ў дар ҳаракату рафтари

райбатнок намуданро ба кор мебаранд. Райбатнок намудан маъни  
водор соҳтану тақоне додан ба амалиётро дорад.

Талабгузориро як воситай райбатнок намудани хонандга аз  
тарафи тарбияттираңда А.С. Макаренко кор карда баромадааст: а) талабот ба шахсият ва колектив, б) тархи талабот дар марҳилаҳои  
гуноғуни гашаккули колектив (талаботи муаллим, фаъолон,  
колектив) талабот ба ҳуд. вакте ки кори ҳултарбиякунӣ оғоз  
мегардад. Ў нависта буд: «Тарбияи коллектив бе талаботи самимӣ,  
бе дили кушод ва қатъӣ гузошташуда амалий намиснавад. ин кор  
ҳамеша аз талабот шурӯй мегардад». Маҳз аз ҳамин чост, ки ба  
назди тарбияи хонандагон чунин талабҳо гузошта мешавад:

1. Дар талабот меъёрҳои рафтори ҷамъиятӣ ифодаи ҳудро  
меёбад. Чунин талабҳо дар «Қоидо барои талабатон», ки  
Вазорати маорифи Тоҷикистон 26.10.2001 тасдиқ намудааст, дар  
ҳуҷҷатҳои созмони ҷавонони Тоҷикистон, созмонҳои «Аҳтарон»,  
«Ворисони Сомониён» ва «Сомониён» ишъикос гардонид щуғаанд.  
Риоя карда щудани талабҳо ба шууронатии талабагон, шавқовару  
шурмазмун будани ҳаёти бачатон, ба дастирии муаллимон ва  
ҳаёти мактабу анъанаҳои он вобастагӣ дорад.

2. Дар талабу супорини вазифа бояд аниқ гузошта шавад.  
Муаллим ё шахси обрӯманде супорини диҳад, он ҳатман ичро  
мешавад.

3. Талаб бо баробари равшану возехӣ бояд ба имкониятҳои  
хонандагон мувофиқа г намояд.

4. Ҳонанда ба муфид, иҷрояш зарур будани талабот  
боварӣ дошта бошад. Гузоштани перспективаҳо (мақсадҳои  
оянда) фаъолияти қӯдакро баланд мебардорад ва ҳолати ба шодию  
нишон интизориро ба вуҷуд меорад, барои истифодаи тамоми  
қувваҳо дар роҳи расидан ба мақсад мусоидат менамояд. Гузоштани  
мақсад ҳам баҳри инкишифи ҳар бача ва ҳам коллектив лозим  
аст.

А.С. Макаренко чунин меҳисобид, ки шодии фардӣ дар тарбия  
яке аз корҳои муҳимтарин аст. Дар ибтидо ҳуди шодиро ташкил  
бояд кард, ба ҳаёт оварад ва чун воқеият опро гузоштани лозим  
аст. Синас қотеъёна намудҳои оддии шодиро камтар мураккабу  
ба одамон фоиданок гардонидан лозим аст, ки ҳамин ҳолат дар  
одам ҳисси қарздориро пайдо кунонад. Ин корро аз тамони  
якҷои сирк ё театр оғоз намуда. оҳиста-оҳиста перспективаро

васеъ карда, то ба дарацаи перспективаи ба чамъият нафъовар расонидан лозим аст.

**Мусобика** байни услугҳои рағбатнок намудани ахлоқ чои муҳиме ишғол менамояд. Вай ба ҳаёти кӯдакон ворид таштааст. Мөхияти мусобика ҳамин аст, ки дар рафти он сустхонҳо то ба дарацаи иешқадамон мерасанд ва ба иешрафти умумии кор поил мегарданд. Муаллим мусобикаро ба роҳ монда бо ёрии он имкониятҳои ҳар хонандаро дода баҳо медихад, барои иешрафти ўчораҳо меандешад ва иролаву характерашро ташаккул мелихад.

Мусобикаро дар ҳамаи намуди фаъолият, тайр аз фаъолияти хонин ташкил намудан воҷиб аст. Аз он сабаб дар хонин мусобикаро ба роҳ мемонанд, ки қобилияти кӯдакон ҳархела буда, аълоҳон корро осон, бе кӯшишу гайрати зиёд хотима мебахшаду сустхон кӯшиши бисёр ба ҳарҷ дода ҳамон корро иҷро мекунад. Аммо ба кори ҳар ду баҳои якхела гузошта намешавад.

Барои беҳтар шудани фаъолияти хонини хонандагон дар масъалаҳои иҷрои вазифаи хонагӣ, бо гайрат кор кардан, дар дарҳо боиптизом будан, дафтарҳоро тоза нигоҳ доштан, риоя намудани талабҳои тартиби рӯз дар мактаб ва оила, ба дарҳо дар намондан, хондани аҷабисти иловагӣ, сазовори баҳои баланди рафтор будан ва гайраҳо ташкили мусобика ғавсия мешавад.

Яке аз услугҳои рағбатнок намудани хонандагонро услуби «таркиш» номиданд, ки он то ҳадди охир расонидани ҷанҷулро дар назар дорад. Бача дар колектив бо бачагони дигар, бо роҳбарони қалонсоли колектив муносибатҳои муайян пайдо мекунад. Муносибатҳо лоимо мӯътадил намешаванд, тоҳо онҳо ғизутунд ва шиддатнок мешаванд ва то дараҷаи «инуксондор» мерасанд. Дар ҷунин ҳолати услугҳои таъсиррасонии оддиро дар гарбияи бачагон истифода намоянд, натиҷаи мусебат ба даст наморанд. Лозим меояд, ки услуби «таркиш» истифода гардад. Ҷавҳари ин услуб дар он аст, ки ба шуури хонанда мавқеаниро дар колектив, норозигии колективро ба ўрасонда шавад ва ўнро хис кунад. «Таркиш» бояд хонандаро маҷбур созад, ки аз ҳолати ногувор барояд ва фаҳмад, ки барои беҳтар шудан, талаби колективро қабул кардананӣ шарт ва зарур аст. Ҳамин тавр, «таркиш» бояд ба бача гайричанимдонг бонад, ғаъсири ногаҳонӣ расонад ва таассуроти ҳаяҷонбахши нурзӯр ҳосил кунонад.

Ба турӯҳи услугҳои рағбатнок намудани ахлоқи хонандагон мукофот ва ҷазо низ дохили мешавад.

**Мукофот** чунин таъсиррасонии педагогӣ ба бача ё колектив аст, ки бо кӯмаки он (ё колектив) баҳои мусбати одобу рафтори хонаанди чудогона ё колективро ифода менамоянд. Ба мукофот иҷрои талаботи колектив, ки бача узви он аст, асос шуда хизмат мекунад.

Колектив мукофот ё ҷазо дода, ахлоқу рафтор ва хислатҳои мусбати хонанҷагонро инкишоф медиҳад, иҷчунин камбузидҳои дар ҳулку атвораш ҷойдонгари ислоҳ мекунад на хислатҳои хубашонро таҳқим мебахшид. Агар бачагон сазовори мукофот донистга шаванд, аз фаъолияту рафтори ҳуд қаноатманд мегарданд. Хотирнишон бояд соҳт, ки мукофот фузун шавад ҳам зарар дорад. Дар кӯдакон ҳудписандӣ ва хотирҷамъӣ ба вучӯд овардананӣ мумкин аст.

Ҷазо чора, услубест, ки колектив ё тарбиятгар ба воситаи он норозигии ҳудро аз рафтори кӯдак, муносибаташ ба кор изҳор намуда, ба ислоҳшавии ў кӯмак мерасонад. Ҷазо мисли мукофот кӯдакро ба рафтори дуруст ҳидоят менамояд на лар ў хисси ногувор. шарму ҳаёро аз рафтораи ҳосил мекунонад. А.С. Макаренко ҳамин ҳолати кӯдакро «баровардан аз қатори умумӣ» номида буд. Ҳанӯми истифодай ҷазо ҳуҷӯрӣ, донистани ҳусусиятҳои фардии хонаанди талаб карда мешавад. Дар акси ҳол муносибати муаллиму хонанда тезуғунд гашта, ҷанҷолу мунозираҳо рӯҳ мединад сабаби ба қувваи ҳул бовариро гум кардани кӯдакон мешавад. Ба кӯдак сараввал бояд фаҳмонд, ки чаро ва барои қадом рафтори ионҷоям ҷазоро сазовор аст. Агар умуман гирэм, кӯдак чун шаҳсият бад нест, валие фалон рафтораи бад аст. Муаллим ин масъаларо ҳуб сарфаҳм равад, аз солир намудани ҳато дар кори тарбияйӣ эмин ҳоҳад буд.

Муаллимони ҷавон мепурсанд, ки оё аҳли синфро мукофотонидан ё ҷазо додан ҷоиз аст? Аҳли синфро мукофотонидан онҳоро рагбатнок карда метавонад. Синфи иешқадам бо фармони сарвари мактаб ифтихорнома, тӯхфаҳо, билетҳо ба театр, ҳукуки иштирок лар экскурсия ва байрақчаҳои сайёр мегирад. Лекин ҷазо додани коллектив ба муттаҳид шудананопон лар асоси хислатҳои манғӣ мешавад. Ба муаллим лозим аст, ки вақти мукофотонидан ва ҷазодихӣ эҳтиёткор бошад, ба хонанҷагон нишон лиҳад, ки ҳар ду маврид ҳам ҳурмати шаҳсияти онҳоро ба ҷо меорад, фақат бехтар шудани одобашонро таманино дорад.

Рагбатнок намудан бачагонро рӯҳбаланд карда, ба гайратони гайрат зам мекунад, дар ҳаракату рафтораион барои 170

муваффакиятхой нав ба нав, тоза ба тоза ба даст овардан хилоят мессозад, ба кувваи худ бовариашонро бентар гардонилла. Гизои маънавӣ мебахшад. Муаллим таваҷҷӯҳи аҳли синфро ба рафттори ҳуби хонандца, ки мукофот гирифт, ҷалб намуда, колективро давлат мешамояд, ки ҳама чунин хислатҳои ҳубро соҳиб бошанд.

Низомномаи мактабҳои таҳсилоти ҳама онӣ ҳелҳои гуногуни мукофоту ҷазоро барои хонандагони иенниҳод кардааст. Хонандагоне ки аз ҳамаи фанҳо баҳои солонаи «5» гирифтаанд, аҳлоқи намунавӣ доранду ба корҳои ҷамъияти мактаб фаъолонаи тиркаг варзидаанд, бо таърифнома сарфароз карда мешаванд. Мактаби миёнаро хонандца бо баҳои аъло ҳатм намояд, бо медали тилило мукофотонида ҳоҳад шуд. Ҳамчун ҷазо дар мактаб барои рафттор баҳои «ғайриканоатбахш» меѓузоранд ва баъзан ҳатто аз мактаб ҳориҷ менамоянд. Дар синфҳои ибтидой бо максади ба гартиб даровардани олобу рафттори хонандагони ҳурдсол маъқулшуморӣ ё маҳкумкуниро дар вакти дарс ва иҷрои корҳои ҷамъияти истифода мебаранд. Онҳо роҳҳои гуногун дошта, истифодаашон ба ҳусусиятҳои фардии бачагон ва вазъияти исдаготӣ азокаманд мебонанд. Масалан, муаллим Шариф ва Латифро барои ҷавбатдории ҳуб таъриф мекунад, ки тартибро дар синф ҷорӣ кардаанд, ҳама озодаву тоза, ҳавои синф ѓуворост. Суханони муаллима на танҳо ба ду пафар ҷавбатдорон, балки ба аҳли синф ҷаъсири расонад, диккаташонро ҷалб намуд. Дар мактаби ибтидой на факат таъриф назди ҳамсинфон, балки табассум, ҷунбонидани сар, нигоҳи мазмундори муаллим ҳам маъқулшумориро ифода мекунанд. Суханҳои «балс», «боракалло», «ташаккур» ва гайраҳо низ маъқулшумориро нишон месдиҳад. Маҳкумкуй ҳам аҳамияти гарбиявӣ дорад. Муаллим ба хонандца бо оҳангӣ маҳсус дар назди ҳамсинфон эрод мегираад, кайд мекунад, ки фалон кораш подуруст аст. Истифодаи маҳкумкуй дар шакли эродгирӣ ва қайдкуй бо ҳусусияти фардии бачагон марбут аст. Иддае аз бачагон эроди таҳсилоти муаллимро ҳеле ҷиҷӣ қабул мекунанд, меранданд.

Таҷрибаи кори исдаготӣ сабит менамояд, ки муаллим бентар хонандагонро рағбатиюк мессозад, ки онҳо дар дарс ва гузаронидани ҷамъомадҳо ҳалая мерасонанд. Барои интизомро вайрон ишкарзананон эродгирӣ, маъқул пашуморидану маҳкумкуниро корбаст мекунанд. Бачагони шарғтии, ноӯҳдабаро ва сустҳонро муаллимон камтар ҳавасмананд мегардишанд, гарчанде ин турӯҳ инебатан бентар ниёzmanли рағбатику намудан мебонанд.

Хүлгэсэ бармсояд, ки хонандаро бо сухан барои рафтори бад чазо эзлони хайфи ту (выговор), огохонидан, насхат гүфтэн, таңбехдихий, сарзаниш, шарм дорондану сурх намудан дар назди дигарон мумкин аст.

Хакорат додан, дуои бад, лақабгузорй, тарсонидан ва ҷазои ҷисмонӣ манъ аст.

### 1) Методҳои худтарбиякуний.

Ҷарабии тарбия дар сурате самаранок ҳисобида мешавад, ки вай дар хонанда эхтиёчи худтарбиякуниро найдо кунонад. Худтарбиякуний кори шууронаи тарбиягиранда дар бобати такмил ва таҳкими шахсияти худ мебонад. Худтарбиякуний ҳамон вақт ба вучул меояд, ки хонанда қаблан ба ин кор омода карда шавад, яъне вай дар бораи ояндаи худ анденин допта бонад, дар ҳаёт бо дараҷаи муайянс мустакил зохир намояд.

Худтарбиякуний дар бачагон бо таъсири маҷмӯи корҳои тарбиявии мактаб ва оила найдо мешавад ва натиҷаи тарбияи дуруст буда марҳилаи зарурест, ки барои рушу камоли шахсият ёри мерасонад ва шахсият камбузидҳои худро месфаҳмал, бурду бохтҳои худро мӯқоисакунон баҳри ислоҳи нуқсанҳои ахлоқу рафторони фаъолона кувва ва кӯшиниҳои сафарбар менамояд.

Олимон исбот кардаанд, ки ҳатто дар қўлакони синни томактабӣ упсурҳои худтарбиякуний ҳаст. Хонанлагони хурдсоз бонанд аллакай фаъолонатар ба такмили худ кор оғоз намудаанд, яъне ирода, интизоминой, кўништу гайратиокӣ зохир менамоянд ва дар онҳо намунаи ибрат пайдо шудааст.

Худтарбиякуний чунин маъни дорад, ки хонанда ба назли худ вазифаи муайян мегузорад, ҳоҳини ичрои онро дорад, дар рафти ичроини зарурияти онро дарк мекунад ва ба худ ҳисобот медиҳад, ки чӣ ичро гашт, чӣ корҳо ичро напудааст, вай ба худаш назорат карда ба ичрои вазифаи гузониташуда баҳо медиҳад.

Мусобиқа, мубориза барои обрӯи синфи мактаб, танқид ва хултаниқилкуний, намунаи ибрати шахси обрӯманд ва ҷараёни худтарбиякуний мадал расонида мествонад.

Гирифтани ўҳдаюриҳои шахсӣ, худхисобоишиӣ, худтаҳлиликуний, худназорат ва худбаҳолиҳӣ услугҳои худтарбиякуний мебонанд.

Чунон ки қайл карда будем, ба худтарбиякунии хонандаи хурисоз намунаи ибрат будани ҳоҳарону бародарон, волидон, муаллими ва инчунин ба нақша гирифтани рӯзи кори кӯдак дар мактабу оила таъсири мусбат дошта мегашонад.

Ҳамин тавр, услугхои тарбия роҳҳои ба амал баровардани мақсади тарбияро нишон медиҳад. Услубҳо биссёранд ва онҳоро ба чор турӯҳ - услугхои ташаккулдихии шуури чамъиятӣ, услугхои ташаккулдихии рафтори чамъиятӣ, услугхои рагбатнок гардондани ахлоқи ҳамида ва услугхои ҳудтарбиякунӣ чудо намудан ҷоиз аст. Самаранокии услугхои тарбия ба вазъи истифодабарӣ на маҳорати педагогии тарбияттар вобастагӣ дорад.

### **Саволу супоришҳо барои кори мустақилона**

1. Таърифи метод, усул ва воситаҳои гарбияро гуфта дихед.
2. Интихоби методҳои тарбия ба чиҳдо вобастагӣ дорад?
3. Методҳои тарбия ба қадом турӯҳҳо чудо мешавад?
4. Моҳияти методҳои ташаккулдихии шуур дар чист?
5. Методҳои ташаккулдихии рафтори чамъиятӣ қадомхояид?
6. Аҳамияти методҳои рагбатнок намудани ахлоқи хонандагонро шарҳ дихед.
7. Методи «гаркини» дар қадом ҳолат истифода мегардад?
8. Ҳудтарбиякунӣ чӣ маъни дорад?

## БОБИ 14. ТАШАККУЛИ КОЛЛЕКТИВ ВА ТАЪСИРИ ОН БА ШАХСИЯТ

*Бани одам аъзои якдигаранд,  
Ки дар оғариниш зи як гавҳаранд.  
Чу узве ба дард оварад рӯзгор,  
Дигар узвҳоро намонад қарор.  
Ту ки аз меҳнати дигарон бегамӣ,  
Нашиояд ки номат ниҳанд одамӣ.*

*(Саъд)*

### **§51. Аҳамияти колектив дар ташаккули шахсият**

Дар педагогикаи мусир ташкили колективи хонандагон ва тарбияи он яке аз масъалаҳои баҳсталиаб ҳисоб меёбад. Бархе аз олимон колективро мероси замони начандон дури гузашта мениндоранд. Ҳарчанд ки тарбия дар колектив, ба воситай колектив ва барои колектив чун усулҳои назарияи тарбияи даврони мо бокист. Барои амалий намудани усули мазкур дар Ҷумҳурии Тоҷикистон шароити зарурӣ фароҳам оварда шудааст. Ҳамаи аъзоёни ҷамъият дар ягон колективи меҳнатӣ муттаҳид гаштаанд.

Колектив дар асоси ёрии байниҳамдигарӣ, инсонӣстӣ, ҳурмату эҳтироми аҳли меҳнат ва ҳар узви колективу ҷамъият бунёд гардилааст. Нақни колективҳои меҳнатӣ дар муҳокима ва ҳаллу фасли масъалаҳои давлатию ҷамъиятӣ ҳанӯз афзудан дорад.

Колективҳо дар коргоҳҳои саноатӣ, соҳаи қишоварзӣ, муассисаҳои давлатӣ ва илмӣ, таълимгоҳҳо ва гайраҳо амал меқунанд. Ҳар шаҳс ба воситай ҳамин колективҳо фаъолият меқунад ва ба тарбияи шаклҳои рафтори колективӣ таъсир мебахшад. Шахсият дар вакти фаъолият ва муомила чун аъзои колектив ташаккулу инкиноф меёбад. Дар колектив ҳар узви он имконияти дар ҳаёти сиёсӣ, фарҳангӣ ва ҷамъиятии қиҷвар иштирок карданро ба даст месоварад. Колектив мудом манфиағ ва эҳтиҷоти ҳар шаҳс, ҳусусиятҳои фардии онро ба ҳисоб мегирад. Дар колективи тифқ ҳар шахсият мефаҳмад, ки манфиати ў бо манфиати ҷамъият як аст.

Колективҳои мактабӣ низ чун колективҳои дигар як ҷузъи ҷамъият мебошанд. Колективҳои қӯҷакона ҳам бо назаронии манфиати ҷамъият фаъолияти хоними ва меҳнатии ҳудро ба роҳ

мемонад. Махз дар колектив кори тарбия мувофики макеал таникил карда шахсияте ба вучул оварда менинавад, ки минбаъд хаёти мустақилонаро иен бурда метавонад. Барои ин лозим аст, ки муаллимон аз синфҳои ибтидой сар карда, дар кӯдакон маҳорату малакаҳои зистану таҳсил карданро дар колектив наайдо кунонанд, то ки аз хурдсолӣ колективист, нисбати худ ва рафиқонаш сергалааб, ростгӯй, бовичдон, меҳрубону гамхор, қавииродаву устувор, далер ба воя расанд.

Масъалаи колективи мактабиён ва шахсият наин нест. Дар ин хусус нелаготҳои машҳури шӯравӣ Н.К.Крупская, А.С.Макаренко, В.А.Сухомлинский асарҳо эҷод намуда, нақши колективиро дар ҷараёни тарбия хеле хуб нишон додаанд.

Н.К.Крупская колективиро шаклу воситаи муҳими тарбия номидааст. Вай ҳамеша қайд мекард, ки дар колективи хонандагон хаёти кӯдаконро нурмазмун, нур аз шодиву нишон таникил намудан шарти ва зарур аст. Ҷунин колектив ба тарбияи одамони ҷамоатчиҷу фаъол мусоидат менамояд. Барои ноигӯ шудан ба ин фаъолияти якҷояи онҳо, интирокалиро дар фаъолияти нурмазмуни ҷамъиятӣ ба роҳ бояд ғузонӣ.

Ҳар хонандадар вақти дарс якҷоя хондад, кор кардану ба рафиқон кӯмакрасониро месомӯзад. Ба масъалаҳои ҳудидоракуни дар мактаб, методикаи ташкили он эътибори махсус додан лозим аст. Ҳудидоракуниро ҷараёни коре бояд доишт, ки дар рағти он дар бачагон малакаи ташкилогчигӣ тараққӣ мекунад, маҳорати нуқтаи назари колективиро ба эътибор гирифтад, ҳамкорӣ бо рафиқон ба вучул меояд.

А.С.Макаренко ақидаҳои доир ба колективи кӯдаконро вассеттар ва бойтар гардидааст. Ӯ ба колективи кӯдакони наҷун муттаҳидшавии тасодуғии шахсиятҳо, балки ҳамчун ҳодисаи мураккаби ҷамъиятӣ, ҳамчун организми зинда мефаҳмид. Ба наидонии ва инкинофи колектив, ташкили хаёти колективонаи шоду ҳурсандона дар он таваҷҷӯҳи махсус дошту услубҳои муттаҳидсозӣ ва инкинофи колективиро кор карда баромада буд. Вай инҷунини услубҳо ва усуљҳои гуногуни таъсиррасониро ба шахсият тавассути колектив нишон додааст. А.С.Макаренко ба кори колективи ибтидой, инкинофи алоқаи дӯстони байни алоқон он эътибори қадон месловд. Ҷунин меҳисобид, ки колективи умумимактабӣ ва ибтидой ҳатман бо ҷамъият алоқамандии зич дорад.

А.С. Макаренко конунуни харакати колективиро муайян кардааст. Малын қонуп ҳамин аст, ки агар коллектив ба мақсади муайян расад, дигар саю күннин нав ба ояңда набонад, чунин коллектив аз инкишоф мемонад. Бинобар ҳамин лозим аст, коллектив ҳаттама мақсад дашта бопшад ва ҳамеша инизори шодии фардой гардад.

Ақидаҳои А.С. Макаренко дар бораи колективи кӯдакон аз тарафи аксарияти муаллимони нециқадами имрӯза дасттӣри мешавад.

В.А. Сухомлинский ҳам ба испирафти ақидаҳо оид ба колективи бачагони саҳми арзанда гузаштааст. Вай масъалаҳои бисёри муносибатҳои бачагониро равшан соҳт. Масалан, қайд мекард, ки ба воситай муносибати байниҳамдигарии кӯдакон дар коллектив яке аз ҳиссиётҳои баландтарин ҳиссиёти синонгузориро парваридан лозим аст. Алоқаи байни коллективҳои қалонсолон ба хонандагон мефаҳмонад, ки искӯҳаҳволии ҳар бача бо меҳнати дигарон ба вучуд меояд.

В.А. Сухомлинский инчунин роҳҳои гани гардонидани ҳасти маънавии коллективиро нишон дода, на таҳо таъсири коллективиро ба шахсият, балки таъсири шахсиятро ҳам ба коллектив дар амалия ишбот кардааст. Ӯ метуфт, ки коллективиро тарбия намуда, ҳар талабаро дар алоҳидагӣ дида тавонистану ғамхорона гарбия кардан лозим аст. Ҳамин тариқа, бидуни коллектив шахсиятро тарбия кардан амри мухол мебошад ва коллектив чун воситай мухими тарбия хизмат ҳоҳад кард.

## §52. Колективи тарбиявӣ ва шахсият

Коллектив ривоҷ мёбад. Муаллим коллективи тарбиявиро ба вучул оварда, онро мувофиқи мақсади тарбия инкишоф месидҳад. Агар педагог конуниятҳои нешрафти коллективиро донаад, ин ҷаравӣ метезонад ва надонаад, инкишофашро суст мегардонад. Малъум мешавад, ки коллективи кӯдакониро колективи тарбиявӣ номидан дуруст аст.

Чунин коллективҳо дар муассисаҳои таълими-тарбиявӣ, созмонҳои бачагону ҷавонон бунёд карда мешавад. Коллективи мактаб, синф, коллективи бригадаҳои истеҳсолии хонандагон, коллективҳо аз рӯи шавқу ҳавас, урдугоҳҳои истироҳатӣ, созмонҳои бачагону наврасон, навҷавонон ва тайраҳо аз ҷумлаи онҳоянд.

Коллектив чист? Шакли аз ҷиҳати ташкили муттаҳид гардишини одамон дар асоси ягон фаъолияти муайян, ки аҳамияти ҷамъияти

дорал, коллективномында меннавал. Дар чамъият коллективхон бисёр аст. Дар байни онҳо коллективҳои бачагон мавқеи хосаеро иштеп мекунад. Чуноп ки қайд шуд, коллективи бачагон чузъи чулонашаваҷаи чамъият буда, дар айни замон омили муҳимтарини ташаккулдииҳои шаҳсияти ҳонанда мебонад. Давлат ҳаёт ва фаъолияти коллективҳои бачагонро ба роҳ монда, бо ҳамин восита иҷрои вазифаҳои тарбияи ҳонандагонро таъмин месозад.

А.С. Макаренко аломатҳои коллективро иштеп лода, қайд карда буд, ки коллектив муттаҳиднавии одамон аз рӯи асосҳои зерин аст: «Максадҳои мағниятбахии чамъият доранд, баҳри ба ласт овардани мақсад фаъолияти якҷоя мебаранд, аъзои коллектив муносибати масъули байнҳамлагарӣ доранд, умури ҳудилоракунӣ ташкил мекунанд, коллектив қисми чамъият буда, узван бо ҳамаи коллективҳои дигар найваст мебошад»<sup>12</sup>.

Ба шарофати дар синф, мактаб ва созмонҳои бачагон мавҷуд будани коллективе, ки аломатҳои номбурларо дорал, муҳити муносиб барои дар ҳонандагон пайдо қуонидани ҳисси ифтихори коллективӣ, ҳамраии рафиқона, муносибати ташкорона ба одамон, ҳислатҳои хуб ба вучуд меоят. Дар ҳамин гуна коллективи тарбияӣ бо дастгирии исдаготҳо (муаллимон) на таҳо муносибатҳои масъулияти байнҳамлагарии корӣ, балки муносибатҳои инсон-иншарварона – ба яклигар мадад намудан, нисбати рафиқон бодикқат будан, омодагӣ ба ёридӣ натанҳо ба ҳамсинфон, балки ба аъзои коллективҳои дигар арзи ҳаётӣ ҳоҷал намуд. Иш ҳислатҳо аз он гувоҳӣ медидад, ки коллектив аз ҷиҳати аҳлоқӣ нуҳта расилааст.

Дар ҳамин гуна коллектив ҳаёти бачагон бояд инодона, шавқовар ғузарал, бо кори нурҷӯну хурӯи, фаъолияти маърифатӣ ва бозихо саршор боплад.

Намудҳои гуногуни корро роҳбарони синфҳо, муаллимони синфҳои ибтидой бо ҷорӣ карданни ҳудилоракунӣ ба амал бароварда метавонанд.

Муаллим баробари синф ҳудилоракуниро дар синф, мактаб чуноп ба роҳ монад, ки ташкили корҳо ба зиммаи ҳуди кӯлакон ғузонта шавад, ҳудашон корҳоро ёбанд, супоринҳоро лозим шавад, ишаз намоянд. Бояд ҳар узви коллектив на таҳо иҷроқунандай кор, балки ташкилотҷӣ ҳам бонад, ҳудро шарқи фаъолияти гуногунҷабҳаи коллектив ҳис намояд. Даркор аст, ки ҳамаи

хонаңдатони мактаб ва синфҳо дар колектив фаъолона кор кунанд. тобеи лигарон ё роҳбари дигарон буданро ёд гиранд.

Дар кори ташаккул додани колективи тарбияйӣ аҳамияти низоят қалон доитани ҳудидоракунӣ аён гашт. Бо мақсади баҳудидоракунӣ ҷалб намудани миқдори бештарни хонаңдатони фаъолон ташаббус зоҳир менамоянд ва дар натиҷа ба ду турӯҳ фаъолон ва сустҳо ҷудо намудани шогирдон барҳам меҳӯрад. Ба ташкили ҳудидоракунӣ дар мактабҳо созмонҳои бачагону наврасон, комитетҳои хонаңдатон саҳми арзандароранд. Онҳо ба ҳудидоракунӣ роҳбарӣ карда, дар бобаи ташаккули колективи тарбияйӣ, тарбияи аҳлоқии аъзои колектив кори зиёде мебаранд ва бо ҳамин васила садоқат ба кори умумӣ, ба манфиати колектив дар шогирдон ба вучуд оварда мешавад.

Колективи тарбиявии қӯдакон ба ташаккули шаҳсияти хонаңдатон таъсири ҷиҷӯй мерасонад, чунки нафақат талабҳои муаллимро аъзои он ичро мекунад, балки ҳудаин ҳам ба назди аъзоён талабҳо мегузорад. Ҳар узви он, ки бо аъзоёни дигар баробархукук аст, метавонад ба муносибатҳои дохиликолективий таъсири мусбати ҳулро расонад. Шаҳсият аз колектив талабҳои ҳулқу рафтторро қабул карда, риояи онҳоро аз дигарон талаб ҳам мекунад. Ҳамин таър, колективи тарбияйӣ ба шаҳсият ва шаҳсият ба коллектив ёрӣ медиҳад, ки якҷоя ривоҷу равнанҷ кунанд, нептар раванд.

Таъсиррасонии коллектив ба шаҳсият факат дар ҷарабани фаъолияти хонин, меҳнати ҷамъияти, бозӣ сурат мегирад. Ҳангоми фаъолият дар коллектив шаҳсият (хонаңда) ҷой ва мавқеи сазовори ҳулро инғол карда, имконияту қобилиятанро надидор месозад.

Воситаи дигари таъсиррасонии коллективи тарбияйӣ ба шаҳсият афкори ҷамъияти мебошад, ки дар бораи ҳар узви коллектив тадриҷан ба вучуд меояд. Агар муаллими синфи ибгидӣ ба хонаңдатони ҳурдсол таҳлили фаъолияти ҳуд. баҳодиҳиро ба рафттори ҳамсипфон, ичрои супоришҳоро ёд лиҳад, дар синф афкори умумии солим пайдо мешавад. Ин афкори умумӣ имконият медиҳад, ки коллектив ба қӯдакони ҷудогона ва ё гурӯҳи онҳо одоби ҷамъиятиро фахмонад, то тартиботи мавҷударо вайрон накунанд.

Ба муаллимон инаклҳои бисёри таъсиррасонии коллективӣ ба шаҳсият маъмул аст. Азбаски коллектив ва шаҳсият доимо дар

инкинофу харакат мебонианд, таъсиррасоний ҳам яқранг нест. вай тигаргу шуда меистад ва бояд ба инкиноф мувофику мутобиқ ғониад. Ҷамъомадҳои созмонҳо, маҷлиси синӣ, газетаи леворӣ, мусобика ва гайраҳо низ ба шаклҳои таъсиррасонии колективӣ ташаллук доранд.

Ҳама гуна муттаҳиднавии кӯлаконро колектив номидан раво нест. Колектив дар муддати тӯлонӣ ва бо роҳбарии педагогӣ барни карда мешавад.

Кӯлакон дар вакти ҳолӣ барои ягон кор ё бозӣ аз рӯи шавқу ҳавас ба турӯҳҳо муттаҳид мешаванд ва аз муомилаву муносибати якҷигар бархурдор мегарданд, рафтори одамонро мухокима карда, оҳо ҳам медиҳанд.

Чунин турӯҳҳои худ аз худ найдопуда бо ёрию маслиҳати муаллим ва созмонҳои бачагон амал кунанд, турӯҳҳои мақсаднок, хуби муғиди вактгузаронӣ шуданашон мумкин аст, ки вазифаи колективи тарбиявиро ба ҷо месоранд. Баъзан турӯҳҳое низ пайдо мешаванд, ки фаҳмину ақидаҳои номатлуб дошга, фаъолияту рафторашон ҳилофи қониҳаҳои мавҷуда мебонанд. Масалан, ҳудбинию ҳуднорастий, безътиҷои иисбати рафиқон, истифодай қувваи ҷисмонӣ ҳислатҳое ҳастанд, ки сабаби найдоиши турӯҳҳои номатлуб шуда метавонанд. Чунин турӯҳҳо ликқату зътибори маҳсус меҳоҳанд ва аъзои онҳоро ба кори колективҳои тарбиявии хуб ҷалб кардан зарур аст, то мазмуни мақоли «бадҳоҳ ҳеч ба матнаб парасад»-ро бифаҳмонанд ва аз роҳи хато онҳо баргарданд.

### §53. Соҳтори колективи кӯлакон

Колективи тарбиявии бачагон дар муддати тӯлонӣ бунёд мегардад ва соҳтори мураккабе дорад. Ду соҳтори он – коллективи расмӣ ва гайрирасмиро фарқ карда тавонистан лозим аст.

Синфро дар мактаб коллективи ибтидой ва расмӣ меҳисобанд. Ҷар коллективи синф фаъолияти гуногунҷабҳои кӯлакон мегузаранд, ҳуданион ташкилотчиёни созмодиҳандагони фаъолиятҳо мебонанд. Ҷар ҳар синф созмонҳои ибтидоии кӯлакон низ амал мекунад. Дар мактаб коллективҳои ибтидой аз рӯи шавқу завқ, бригадаҳои маҳсуси истеҳсолӣ барои иҷрои ягон кор, баҳишҳои варзиши ва ҳоказоро ташкил додан мумкин аст. Кӯлаки мактабҳон дар як нақт метавонад узви чанд коллективи гуногун бопнаду таҷрибаи ҳамӣ, рафтор ва донинҳо анҷӯзад.

Колективи ибтидой 10-15 нафарро муттаҳид карда метавонад. Ваин турӯҳи ҳурӯшини бачагон мебонанд, ки як қисми коллективи

умумиро ташкил мөдихад. Созмонхой «Ахтарон», «Ворисони Сомониён» ва «Сомониён» бо ҳамин гуна түрүххө кори тарбияйй мебараанд.

Фаъолияти колективи ибтидой дар алоқамандӣ бо колективи умумӣ ва дигар колективҳои ибтидой пеш бурда шавад, самарабахшии чорабинихо торафт месафзояд. Барои ҷорӣ намудани алоқаҳо умури худидоракунӣ, ки дар синифҳо амал мекунад, мадад мерасонад. Сохтори гайрирасмии коллективро ҷӣ гуна бояд тасавнур кард? Ҳонанда дар мактаб кӯшиш мекунад, ки бо кӯлдакони аз ягон ҷиҳат диликашу ачиб қаробат, муносибатҳои дӯстона пайдо намояд. Дар рафти фаъолияти якҷоя дар колективи ибтидой чунин дӯстони ҳамфикару ҳамнафас түрүхи хурдакакеро ба вучуд меоранд, ки онҳоро түрүххои хурди гайрирасмӣ меноманд.

Түрүххои гайрирасмӣ дар синиф ё колективи дигар якчандго шуда метавонад ва ҳар қадом мавқси гуногунро ишғол мекунанд. Түрүх дар ҳама намулҳои фаъолият ҳамеша пешсаф боланд, түрүхи дигар танҳо дар як намуди фаъолият, ки барояни шавқовар аст ва талаботи аъзои онро ҷавобгӯй мебонанд, пешқадамиро аз даст намедихад. Ҳар түрүх бачагони фаъолу ташабbusкор дорад, ки онҳо сарварии түрүхро ба ўҳда мегиранд. Аъзои түрүхи хурди гайрирасмӣ ба якдигар меҳр доранд ва меҳрубони якдигаранд.

Ҳайати түрүхи хурди гайрирасмӣ бештар ноустуворӣ зохир менамоянд. Агар муносибати аъзои түрүх бо ягон сабаб тезу тунд шавал түрүх пароканда шуда, баъзеҳо аз түрүх мебароянд. Бачагонеро воҳӯрдан мумкин аст, ки ба ҷаҳд түрүхҳои хурд шомилаанд ва бачаҳос низ ҳасганд, ки ба ягон түрүх қабул намекунанд ва онҳо узви колектив хисоб шаванд ҳам, дар амал ба ҳаёти колектив шарик нестанд. Педагог бояд сабаби чунин сурат гирифтани ҳолро бифаҳмад ва бачагони аз ин ҳолат азият қаниҷаро, ки мумкин аст сифатҳои ба дигарон номақбул лолита бошанд, ҷораҳои тарбияйй андешида ба колектив ҳамроҳ гардонад. Ҳамин тарик, ҳонанда ҳам узви колективи тарбиявии бачагон ва ҳам узви түрүхи хурд гашта, зери таъсири лутарафа инкишиф месёбанд. Агар колектив ва түрүхи хурд ҳаёти сарнори фаъолияти манфиатбахши ҷамъиятӣ ба сар барад, бача сифатҳои ахлоқи ҳамиҷаро пайдо ҳоҳад кард. Колективи тарбияйй ҳам аз таъсири түрүхи хурди интизомнок баҳраманд ҳоҳад гашт. Гоҳе түрүхҳои хурде низ арзи ҳастӣ менамоянд, ки бо таъсири одату

хислатхой бад ба вучуд меоянд. Лозим аст, ки дар чунин ҳолат ҳам бо аъзои гурӯҳи хурл ва ҳам бо тамоми колектив кори гарбиявӣ бурда шанаад.

Ба роҳбари синф доностани соҳтори гайрирасмӣ лозим аст, то ки кори онро бо соҳтори расмии колективи бачагон мутобик гардонаду ҳар ду соҳтор ба пешрафти ҳаёти колективона ва таин гардиданчиҳати маънавию ахлоқии шахсияти хонандагон онарда расонад.

#### **§54. Марҳилаҳои инкишофи колектив**

Колективи бачагон дар инкишофи худ ҷанд марҳилаҳоро мегузарад. А.С.Макаренко дар асарҳояни гузариши колективиро аз як марҳила ба марҳилаи дигар ба он алоқамонд месонист, ки ба колектив чӣ талабҳо мегузарад ва аъзои колектив онҳоро чӣ тавр иҷро мекунад. Агар дар марҳилаи аввали инкишофи колектив педагог талабҳои қатъӣ гузорад, дар марҳилаи дуюм ба аъзои колектив дар якҷояӣ бо муаллим фаъолон талабҳо непинишҳод мекунанд. Дар марҳилаи сесюми инкишофи колектив бопад, талабҳои фаъолонро ҳамаи хонандагон қабул менамоянӣ ва акунун колектив назди ҳар хонанда иҷрои он талабҳоро мегузорад. Їдар марҳилаи баланди инкишофи колектив ҳар хонанда ба назди ҳудоат ҳам талабҳо мемонад.

Дар марҳилаи якуми инкишоф ҳанӯз колектив ба вучул наомадааст, фаъолон пайдо нашуудаанд, ба хонандагон колектив талаб намегузорад, ҳар узви колектив барои худ ҷавобгар аст. бачагон ба назди рафиқон талаберо гузонта наметавонанд. Їдар ин марҳила талаби муаллим ҷиддӣ, қатъӣ ва муайяну равишан бояд бопад. Ин талабҳо ба ташкили кори фоиданоки ҷамъиятии хонандагон нигаронида шуда, торафт мураккабтар шудан метираад ва ҳатман ба синну сол, имкониятҳои онҳо мувофиқат мекунад. Муаллим хушмуомила ва меҳрубон мебошад ва ба хонандагон қонидану меъёрҳои одобу рафткорро ғамхорона мефаҳмонад.

Муалими синфи 1 кӯдаконро бо шароити мактаб, бо талабаҳои наин олино карда, онҳоро ба намуди нави фаъолият – хониш ҷаъл менамояд, ки пештар опро намедонистанд. Ў бо гурӯҳи гайримуташаккил сару кор дорад, ки фаъолияти умумии хонин муттаҳид сохтааст. Лозим аст, ки ба хонандагон талабҳои умумӣ, тартиби рӯзи мактаб ва риоя намудани тартиботро дар синф шарҳу тюҳ дода фаҳмонад. Инчунин фаъолияти якҷояи онҳоро

тапкил намуда, дар ичрои корҳо зарур шавад, кӯмак мерасонад. Ба наздишон бо мақсали муайян суноришиҳои одӣ ғузонта, хонандагонро мёбад, ки ташаббускор мебонанд.

Бо ҳамин роҳ фаъолони синфро пайдо менамояд ва онҳо минбаъд ядрои колектив мешаванду дар атрофии дигаронро муғтаҳид мегардонанд. Фаъолон хонандагоне ҳастанд, ки бо шавӯқ меҳонанд, барои баланд бардоштани обруи синфи мактаб ҳаракат мекунанд. талабҳои муаллимро тарафдорӣ менамоянд. Ҳамин тавр, дар марҳилаи якуми инкишофи коллектив ва зифаи муаллим аз ташкили корҳои шавқовару хурсандибахш, ба роҳ монанди яқдигарфаҳмӣ дар байнҳо хонандагон ва аз пайдо намудани фаъолон иборат аст.

Марҳилаи дуюми инкишофи коллектив аз он оғоз мешавад, ки дар синф умури роҳбарӣ ташкил мёбад, ва коллектив ба ҳулидоракунӣ мегузарад, яъне фаъолонро тез-тез гун карда оид ба интизом, корҳои дар пени истола сӯхбатҳо гузаронида, аз байнҳо онҳо барои роҳбарӣ ба ягон соҳаи кор мутасаддӣ таъин кардан лозим месояд. Дар синфҳои ибтидой умури коллектив мустакилона амал карда наметавонад, вай ба роҳбарӣ ва мадади муаллим кор мебарад. Лекин ҳуди хонандагон ҳам корҳои зиёдеро ташкил ва ичро карда метавонанд. Фаъолон талабҳои муаллимро ҷонибдорӣ намуда, талаби ичрои онҳоро ба назди рафиқонашон мегузоранд, дар ҷамъомадҳо фикрашонро иброз медоранд.

Аз ин марҳила ҳамаи корҳои неки меҳнатӣ, эҷодӣ на танҳо бо дастгирии фаъолон амали гардонда мешаванд, балки кисми зиёди аъзои коллектив онҳоро тарафдорӣ мекунанд, яъне дар синф фаъолон бо дигарон ҳамроҳӣ карда ҳаётӣ коллективро гуворотар ва пурмазмунтар месозанд. Муаллим ба фаъолон такъя намуда, кор мебарад ва онҳо афкори умумиро ба вучуд меоваранд. Аксарияти хонандагон шавӯқ завки устувор ба фаъолияти коллективро пайдо хоҳанд кард.

Дар ин марҳила дар синф гурӯҳҳои ҳархела ба вучуд месояд, аз ҷиҳати ахлоқӣ инкишофи ғуногундараҷаи хонандагон ба ҷалим мерасад. Вазифаи муҳими муаллим аз он иборат аст, ки обруи фаъолонро баланд бардорад ва таъсири онҳоро ба гурӯҳҳои хурдӣ коллектив бенгтару зӯргар гардонад.

Дар марҳилаи дуюм муаллим ба умури ҳулидоракунӣ ва тарбияи фаъолон диққати асосиро равона мекунад, ба фаъолон ёд мединад, ки чӣ тарз дӯстии хонандагонро бо яқдигар ба роҳ

мөнанд, чй тавр ба назди рафиқон талабхой оқылона түзоранд. Фаъолоне, ки дониш ва ахлюки хубро сохибаңд, дигарон хурмат мекунанд, талабхоянипро ичро мекунанд. Иш майнаи онро дорад, ки муаллим талабхоянипро ба колектив ба воситай фаъолон ишниҳод менамояд.

Марҳилаи сеюми инкишофи колективро олимон давраи шукуфоии колектив номидаанд. Дар ин марҳилаи инкишофи колектив ҳамаи аъзои он ба таври ихтиёри дар фаъолият ширкат месварзанд ва ҳама фаъол мегарданд. Ҳар узви колектив омода аст, ки ба фоидай колектив аз мағниати худ даст камад. Баҳодиҳии якхелти аъзои колектив, афкори умумӣ пайдо мешавад, ки ақидаю талабхой аксарияти аъзои колективро ифода мекунад. Ҳамини ҷуна колектив ҳар узвашро бо шавқу завқ, бо қӯшишу гайраташ хуб медонад ва онро ҳавасманд мегардонад, аз рӯи зарурият ба у таъсир карда сифату хислатҳои бад, нуқсонҳояшро барҳам месдиҳад.

Дар ин марҳилаи инкишофи колектив муносибатҳои ҳақиқати колективона, инсонпарваронаи байни аъзои колектив ҷорӣ месардаад, ки барои рушду нумӯи ҳарҷонибаи фард, ҳар хонандаги роҳи васеъ мекунояд.

Дар марҳилаи сеюм талабхой муаллим ва фаъолонро аксарияти аъзои колектив бечуну чаро ичро мекунад. Муаллим ба шахсияти хонанда ба воситай колективи синф таъсир мерасонад. Дар пагичаи чунин таъсиррасонӣ ҳам шахсият ва ҳам колектив тарбия мегираад, ки чунин таъсиррасониро А.С.Макаренко методи таъсиррасонии параллелий номида аст.

Истифодай таъсиррасонии параллелий дар марҳилаи якуми инкишофи коллежив душвориҳо дорад. Дар марҳилаи дуюм ин услугуб бо ёрии фаъолон амалий гардонда мешавад. Дар марҳилаи охир муаллим ба талабагон ба воситай колектив таъсир мебахшад.

Талабхое, ки муаллим ба назди тарбияттиранда мегузорад, назар ба талаби колектив таъсирбахштару фаҳмотар мешавад.

Инкишофи марҳила ба марҳилаи колектив басо ҷараёни мураккаб мебошад. Баъзе кӯдакон аз инкишофи колектив ақиб монданашон мумкин аст. Ҳаминиро таъкид менамоим, ки дар байни марҳилаҳо дигаргуниҳои ҷиддӣ мушоҳида намешавад. Аз ҳамини сабаб аст, ки ба марҳилаҳо ҷудо намудани инкишофи колектив шартан қабул гаштаасту баъзеҳо опро ба ду, се марҳила ва як кисми олимон ҳаѓто ба ҷор марҳила тақсим кардаанд.

## **§55. Роҳҳои ташаккули колектив**

Роҳҳои ташаккули коллективи тарбияйӣ муайян карда шудааст. Вазифаҳо ва роҳҳои ташаккули колективро ислаготон вузҳои баси кардаанд.

Роҳи муҳимтарини ташаккули коллектив мавҷудияти фаъолияти якҷояи аъзои коллектив мебонад, ки дар рафти он хонандатон фаъолтар шуда сифатҳои наҷиби аҳлоҳӣ ҳосил ишқунанд, ба яқдигар баҳолидӣ ва ҳамдигарфаҳмиро ёл мелиҳанд. Ҳангоми фаъолияти якҷоя ҳар узни коллектив талаботи ба муомила доштаандро бо дигарон көнсъ мегардишад. Азбаски талаботу завқи бачагон ҳархела аст, бояд фаъолият ҳам гуногунҷабҳа ва мазмунан ғаний болшад. Фаъолиятҳо чунин болшад, ки аз онҳо бачагон ҳаловат бурла, ишодӣ қунанд ва дар қалбашон ҳавас ба меҳнати якҷоя ҷӯши занад. Идҳо, консервҳо, озмунҳо, бозихо бо интироқи ҳамагон гӯзарад ва натиҷаи тайёрию ҳамкориашон шавад. Аз ҳамин сабаб фаъолият бо мақсаду мароми муайян, зери роҳбарии ислагот ва бо истифодай услубҳои самара баҳашни тарбияйӣ ташкил карда меншавад. Вақти ташкили фаъолият ҳусусиятҳои синну солии бачагон бояд аз назар дур намонанд. Масалан, дикқати хонандатони хурдсолро корҳои гайриодӣ ҳаяҷонбахни ба худ мекашад.

Зарур ва муҳим аст, ки мақсади фаъолият ба бачагон фахмову мароқовар болшад. Онҳо донанд, ки байди фаъолияти якҷоя қадом ҳоҳишашон ҷомаи амал меншӯшад. Бинобар ҳамин муаллимони соҳибгаҷриба ба хонандатон мақсади фаъолиятро равишаш месфаҳмонанд, то ки завқашон ба кори дар иштода белор гардад. Ба хонандатони синфҳои ибтидой чун маладгорони боҷаҳои бачагон, дар таъмири китобҳо, пигоҳубии ва шарварини ларакҳони китъаи замини мактабӣ, ҷамъоварии қоғазу оҳаниораҳо, рӯбучини синфҳона ва гайраҳо супорииҳо долан мумкин аст.

Вакти ташкили фаъолияти фоиданоки ҷамъиятии хонанда муаллим, роҳбари синф ба рафти кор унсурҳои бозиро ворид месозад, торафт корро муракқабтар тарҷонад ҳам, хонандатон оиро бе ҷувиорӣ аниҷом мебахшанд.

Умуман хонандатонро ба фаъолияти ҷамъияӣ, балсай-зебон-фаҳмӣ, хонин, меҳнатӣ, бозӣ (варзишӣ) ҷалб менамояд ва роҳбарони синфҳоро мальум аст, ки қадом намуди фаъолият барои тарбия чӣ гуна манфиат месоварад.

Нас аз ба мактаб омадани кӯдак дар синфи I хониншон шурӯй меншавад ва ў хонинпро кори маҷбурий гумон менамояд. Дар синф 184

хакоми хонин месфаҳмад, ки хонини хуб худаи ва колективи синфро қаноатмани мебахшаду нобарориҳояни аҳли синфро маҳзун месозад. Ин таҷрибаи ҳаётиро аз муносибатҳои колективӣ, рағибири ҳамсипроф дар дарҳо ҳосил менамояд. Кори хонин бо мазмуну устубҳои тавлими ташаккули синф мусоидат мекунад.

Муаллимон лар даре фаъолияти колективонаи аҳли синф, турӯҳҳои ҳурди онро ба роҳ мемонанд. Ҳонаандагон аз болои яклигар назорат мебаранд, якҷоя вазифаи ҳонагиро иҷро мекунанд, ҳодисаҳои табиатро мутоҳида менамоянд. Муаллим дар дарс қадом фаъолиятро ташкил нақунад, ба назди ҳонаандагон мақсади муайян мегузорад, ки он баҳри муттаҳиднавии колектив хизмат менамояд.

Бозӣ яке аз намудҳои фаъолият мебонад, ки воситаи ташаккули колективи мактабӣн қисоб мешавад. Вай дар ҳаёти мактаббачаи ҳурдсол мақоми бузург мебозад. Дар бозиҳои бачагон кору бори қалонсолон инъикос мебошад ва ба воситаи бозӣ онҳо отами атрофро доноста метираанд. Бозӣ дар бачагон ташабbusкориву ба дигарон сарварӣ кардан барин ҳислатҳоро наидо мекунонад. Барои иҷрои мақсад сабъю қўниин намуданро ёт мелиҳад.

Фаъолияти меҳнатии ҳонаандагон низ як омилест баҳри ташкилу тарбияи колектив. Инигирики ҳонаандагони ҳурдсол дар намудҳои туногуни меҳнатӣ дар умури ҳудидоракуни синду мактаб, ҳудхизматрасонӣ колективро муттаҳиду тифок гаронда, ба ҳар узви колектив имкон мединад, ки қобилияту истеъоди ҳудро ривоҷу равнак баҳшад.

Аҳамияти дигари фаъолияти меҳнатии ҳонаандагон дар он мучассам мешавад, ки онҳо бо меҳнату қасбу ҳунари қалонсолон шинис мегарданд. Агар муаллимон дар бораи меҳнати волидон, искандамони истехсолоти леҳа, шаҳру ноҳия ва вилоят нақл карда бошанд, акунун тасавнуроташон дар ин масъала бойтар мешавад ва ба ташаккули колектив таъсири мусбат мерасонад.

Роҳи дигари ташаккули колектив гузонгтани перспективаҳо (мақсадҳо) аст.

Перспектива барои иен бурдани колектив, ҳаракати он ёрӣ мединад. А.С.Макаренко нависта буд, ки мутгасил ба иен ҳаракат карданни колектив, ба назди он гузонгтани перспективаҳои ранингу тоғрафӣ мураккабтар ба барно шудану инқишифи чунин колективиे тӯрида ҳоҳад расонад, ки дар он мудом таъсири колектив ба шахсият